

PDF Compressor Free Version

ЧАМОЛИДДИН ТАГОЕВ

ДАВЛАТИ ТОЧИКОН




# ЧАМОЛИДДИН ТАГОЕВ

PDF Compressor Free Version

## ДАВЛАТИ ТОЧИКОН

(давраи Сомониён, Шӯравӣ, ҳозира ва оянда)



Душанбе  
Ирфон  
2000

ББК 6+4  
Т-60

Ба ифтихори 1100-солагии Давлати Сомонӣ ва  
90-солагии академик Бобоҷон Гафуров

PDF Compressor Free Version

Масъули ҷоиза: номзади илми филология А. Абдуманионов  
Муҳаррири нашриёти: А. Олимов


Тагоев Чамолиддин

Т-60 Давлати тоҷикон. - Душанбе: Ирфон, 376 саҳ.

Дар интоб сиди тъъсис, соктори из сабоҷои танзими дигари Сомонӣ, хусусиятҳои хоси давлати тоҷикон дар ҳайати давлати мутаваҷҷаи Шӯравӣ аз маинӣ ва сиёсати ҳоҳира меътумот дода мешавад.

Инчунин омилҳои объективии субъективии пошхӯрни давлати Шӯравӣ, чӣ тавр пайдо шудани давлати соҳибистони тоҷикон, соктори ва хусусиятҳои он дар даврии гузарии, самтҳои сиёсати он ва реванди демократикунини давлат арабӣ гардида, дикоати хонанд ба хусусиятҳои геополитикии ҷумҳурӣ дар замони ҳозира ҷалл карда шуда, мисбат ба роҳҳои (концепсияи) сидди нишиғои Тоҷикистон аюдда изҳор гардидааст.

Сарфи назар аз он интоб давраи қалони давлату давлатдории тоҷиконро дар бар мегирад, дар асоси далелҳо бо забони оммафоҳм навишта шудааст ва умед аст, ки маъқули хонандагон ҳоҳад гашт.



Т 0503000000-001 - 2000  
М50(12)-2000  
ИВВ №5 66.7.00929-1

ББК 6+4 (2-3)  
© Ч. Тагоев 2000

## Дар бораи муаллиф

Чамолиддин Тағоев соли 1947 дар нохияи Варзоб дар оилаи аълоҳии маорифи ҷумҳурӣ, ташкилгари фаъоли он ба дуне омадааст. Дар ҳонадони Сайдов Тағой, ки нав аз Ҷанги Бузурги Ватани, баргашта буд, чун ў нахустфарзанд ба шумор мерафт, падараш ўро дар оянда вориси касби хеш дидан меҳост. Вокеан ҳам чунин шуд ва Чамолиддин пас аз ҳатми мактаби миёна роҳи факултати таърихи Донишгоҳи Давлатии Тоҷикистонро пеш гирифт.

Дар оилаамон, -мегӯяд ў - зиндаёд падарамон ҳанӯз барвакт ояндаи мо - панҷ писарашибонро пешгӯй карда буданд: маро олим, бародаронам Бобоҳон ва Тоҷиддинро мутахассисони соҳаи қишоварзӣ, Асрориддину Қамолиддинро духтур мегуфтанд. Дар амал ҳамин тавр ҳам шуд, вале афсӯс, падарам ҷомаи амал пӯшидани ин пешбиниишонро бо ҷашмони ҳуд дида натавонистанд.

Агар шарҳи ҳоли олимро батафсил нависем, бемуболига он китоби бузургҳачме ҳоҳад шуд, вале алҳол бо ҳамин иқтиро мекунем, ки эшон бисёр хислатҳои начиби ҷавонмардоноро маҳз аз падарашон омӯхтаанд. Бехуда нест, ки падарашонро то ҳол мардуми қадршиноси деҳаҳои кӯҳистони Варзоб бо эҳтиром ба ёд меоранд, зеро эшон аз зумраи он шаҳсоне маҳсуб мейфтанд, ки дар соҳтани мактабхову қушодани роҳҳои мошингарди ин мавзъе саҳми бевосита гузошта буданд.

Ва бесабаб ҳам нест, ки барои поси хотири Сайдов Тағой он мактабе, ки то рӯзҳои воясанни ҳаёташон (30 июни соли 1963) сарварӣ менамуданд, ба номи эшон гузошта шудааст. Ба фарзандонашон хизмати бегаразона карданро ба нафъи миллат пай-

васта насиҳат медоданд. Бидуни муболига метавон гуфт, ки дар айни замон аҳли ин оила чунин орзую насиҳатҳои падари бузургворашонро шиори зиндагӣ соҳта, PDF Compressor Free Version балки дар сатҳи чӯмхӯрӣ бо хизматҳои бебаҳояшон соҳиби ҳурмату эҳтироми хоса мебошанд.

Чамолиддин Тағоев пас аз хатми донишгоҳ ба Донишкадаи кишоварзӣ (ҳоло Донишгоҳи кишоварзӣ) ба кор омада, аввал ба сифати асистенти кафедраи фалсафа ва коммунизми илмӣ, сипас ҳамчун аспирант, муаллими калон ва баъд аз ҳимояи рисолаи номзадӣ соли 1978 ба ҳайси дотсенти ҳамин кафедра кор кард. Солҳои 1982-86 муовини декан ва солҳои 1986-89 декани мӯҳассилини хориҷии донишкадаи мазкур буд. Аз соли 1989 мудири кафедраи фалсафа ва сиёsatшиносӣ, аз соли 1997 инҷунин вазифаи ноиби ректор онд ба фарҳангӣ тарбияро низ ба зимма дошт. Умуман 29 соли фаъолияти меҳнатии устод дар ҳамин Донишгоҳ сипарӣ гаштааст. Устод ниҳоят: соли 1992 рисолаи илмӣ дифоъ карда, ба дарёfti унвони доктори илмҳои ҷомеашиносӣ мушарраф гардид ва пас аз як соли он КОА Россия ба эшон унвони профессори фалсафаро дод. Соли 1995 ўро узви во-бастаи Академияи байналхалқии мактабҳои олий интихоб намудаанд. Чунин қадрдонии хизматҳои илмии устод бехуда набуд, чунки маҳз ба шарофати осори илмии солҳои охири ҳуд ў бори аввал дар ҷумҳӯrӣ бо пажӯhiшҳову кӯшишҳои амалий ҷомеашиносиро ба унвони илми маҳсус ба омма муаррифӣ намуда, интиқоли ин донишро ба зеҳни мардум шарти зарурии пешрафти иқтисодию фарҳангии давлат мөхисобад.

Чамолиддин Тағоев аз соли 1998 ба вазифаи мушовири калони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикис-

тон оид ба масъалаҳои байналхалқӣ таъин шуда бошад ҳам, ҳудро аз ҳаёти Донишгоҳи кишоварзӣ канор намегирад ва ҳамзамон дар ин ҷо ба ҳайси профессори кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносӣ кор мегӯянд. Зимнан, ҳуди устод бо камоли ифтихор мегӯяд: банда табиатан муаллим будам ва ҳоҳам монд. Эшон ҳоло ҳам дар ин даргоҳ дарс мегӯянду сарпастии як зумра аспирантҳои ҷавони ҷомеашиносро ба ӯҳда доранд.

Устод аз ибтидои соли 2000 ум бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаи ректори До-нишгоҳи кишоварзии Тоҷикистон таъин шуданд.

Мо, - мегӯяд устод, вобаста ба баррасии авзои солҳои охири ҷомеаи муосир, - тӯли якчанд сол давраи инкори идеалҳои асили ҷомеаро пушти сар кардем. Ҳама номаълум муқобили ягон чиз зиддият нишон медодем. Инкори инкор қонуни диалектика аст, вале он набояд инкори ҳолис бошад. Бо ин ки бигӯем, ин чиз сафед нест ва бо ҳамин иқтиро қунем, чӣ будани онро донистанамон мусассар наҳоҳад шуд. Тағовут ин ҳадди чиз аст, на ҳуди он. Аз ин лиҳоз ба омӯзишу арзёбии масоили мубрами рӯз бо диди оғоҳӣ аз замони таъриҳӣ наздик шуда, аз ҳар гуна саҳлангорию барҳӯрди сатҳӣ канора ҷустан лозим аст.

Воқеан ҳам ҷандин монографияҳои солҳои охир интишорёфтаи устод гӯёи ин нуқта ҳастанд. Дар ин асарҳо муаллиф мекӯшад бо усули қиёсу таҳлили илмии раванди инкишофи Тоҷикистон ва соири ма-малики мутарраккии муосир ҳуҷуми зумрае аз муҳакқиконро ба баъзе аз идеалҳои асили ҷомеа бесос нишон дихад. Яке аз ҷунин идеалҳое, ки тӯли асрҳо дар зехни ҷомеа парвариш ёфта буд, идеали адолати иҷтимоӣ аст. Олим дар ин асар тазаккур медиҳад, ки

чунин танкидхо бар далелхой илмий асос наёфта, балки таҳдеби иҷтимоию сиёсӣ доранд. Аҳёнан ин зумра муҳакқикон зимни андеша аз сотсиализм онро бо марксизм якшоҳӣ мебошад, вале дар асл идеалҳои сотсиалистӣ маҳсули фикран дар ҷодаи мудаввоми таърих ҳосилкардаи инсоният мебошад. Наслҳои бâъдина бошанд, барои дастёбӣ бар он батадриҷ шевваҳои муҳталифро ба кор гирифтаанд. Идеяи адолати иҷтимоии муносир бар ҷивази расолати адолати иҷтимоии оғаридгорӣ гом мезанад, зоро он меҳоҳад барои амалий намудани дарҳостҳои ҳайти инсон хизмат кунад. Агар чунин нашавад, ҳамаи низомҳои сиёсиву иқтисодӣ аз аҳамияте барҳурдор наҳоҳанд буд. Инро дар мисоли вазъи кунунии Тоҷикистон дидан мумкин аст. Нодида гирифтани ин масъала ҷамъиятро ба бӯхронҳои шадидтаре рӯ ба рӯ ҳоҳад кард. Устод дар асоси пешбинихои илмий роҳҳои имконпазири аз чунин бӯхрони иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ баровардани Тоҷикистонро нишон медиҳад.

Барои аз назари умум пинҳон намондани чунин бардоштҳои илмий устод дар солҳон охир якчанд монографияҳо ба ҷоп расонид: “Тоҷикистон: гузашта, ҳозира, оянда”, “Роҳҳои инкишифӣ Тоҷикистон”, «Бозор ва пешрафти иҷтимоии Тоҷикистон». Бешубҳа, ин силсилаи асарҳо аз ҷиҳати фарогирии масъалаҳо ва пешғӯии илмии роҳҳои ҳалли онҳо дар илми ҷомеашиносии мо падидан муҳим ба шумор меравад. Роҷеъ ба асари навбатии устод, ки онро Шумо дар даст доред, алҳол қазоват кардани нестам, бигзор ҳуди ҳонандай гиромӣ пас аз гардонидани сахифаи охир ба он баҳо дихад.

Чунонки қаблан ёдовар шуда будем, агар рӯи шарҳи ҳол ва пайраҳаи илмии Ӯлим амиқ андеша ро-

нем, мебинем, ки воеан ҳам ёвари сабзишу камолоташ ҳамоно панду хислатҳои начиби падари бофазилаташон будааст. Банда-мегӯяд профессор - на танҳо давомдихандай касби падари шодравони худ ҳастам, балки қисмат дар ташкили оила низ ворисияти ногусстаниеро миёни мо раво диддааст. Зиндаёд ҳамчун писари аввал барои хонадонашон сохиби панҷ писару ду духтар буданду инро офариғор насиби ман ҳам гардонид.

Устод дар баробари падарашибон аз пирони пурфазилате, ки онҳо баъдан бо кору амали худ дар замери ў тухми хисси масъулияти пайгирана амалӣ кардани орзуву умедҳои некро кошта буданд, ҳамеша бо як самимияти беандоза ёдовар мешавад. Чӣ бобои падарӣ (усто-Саид) ва чӣ модариашон (Гани-гунал) дар байни мардум бо касбу кор ва хислатҳои начиби хеш сохиби эҳтироми беандоза буданд. Бобоёни устодро дар вакташ ҳам мардумони деҳаҳои дуру наздики мавзъе бо номҳои мустаори касбашон мешинохтанд. Усто-Саид сохиби дӯкони табактарошиву карбосбоғӣ буду бо ҳамин эҳтиёҷоти мардумро мебаровард. Бобои модариашон аз он ҷиҳат, ки шахси якраву дар ақидаи худ устувор буд ва ҳамеша бо пофишорӣ дар ҳама ҷо кӯшиши фикри худро гузаронидан мекард, дар байни одамон бо номи мустаори “гунал” ном мебарорад. Яъне чунон ки дар урфият мегӯянд, фикрашро бе ягон рӯпӯшӣ рӯирост мегуфт.

Ба ии суханони устод гӯш андохта, батадриҷ бовар ҳосил мекардам, ки воеан ҳам дар таҷрибаи ҳаётии устод ворисияти сифатҳои неки аҷдодашибон равшан мушоҳида мешавад. Чунки Ҷамолиддин Тагоев гайр аз давомдихандай касби падар-омӯзгор ва олим будан дар ҳаёт ҳамчунин вориси касби бобоёни худ, яъне деҳқонзода буданро ҳам исбот кардааст.

Далели ин қазоват чунин мисол шуда метавонад; ки якчанд сол пеш дар соҳили дарёи Такоб тавонист як замини санглохеро ба боғи чаннатосо табдил дихад.

Баъзан- мегӯянд устод- одамон наздам омада маслиҳат медоданд, ки ин ҷойро обод кардан мушкил асту беҳтараш аз ягон маҳалли серҳок замин гирифта, боғ бунёд кунам. Вале банда ҳар замон ҳазломез ба онҳо посух медодам, ки замини тайёрро ҳар кас ҳам обод карда метавонад, вале мард он қасест, ки рӯи ҳамин гуна санглоҳҳо боғ бунёд кардаю онро ба бӯстон табдил дода тавонад. Зоро тӯли тачрибай кориям мушоҳида кардам, ки миёни амали заминсозию тарбияи инсон робитаи ногусастание қарор дорад ва беҳуда ҳам нест, ки дарёфти аврупоихо аз шоҳиди маъноии фарҳанг рӯи ибораи коркарди замин қарор гирифтааст. Яъне онҳо зехни инсонро ташбеҳ ба замине додаанд, ки дар он таълиму тарбия донаҳои мурод мепарваронад.

Маҳз бо дарки масъулият устод ҳамеша дар ҷустуҷӯи шеваю усулҳои мақсадноки парвариши ҳисси худшиносии инсони муосир мебошад, то онҳо тавонанд бо дарёфти мавқеи иҷтимоӣ ҳуд ҳадаф-ҳояшонро бо дурнамои инқишифи ҷомеаи навгароямон созгор диханд. Мисоли равшани ин гуфтаҳо китобест, ки алҳол Шумо, хонандагони гиромӣ, дар даст доред.

**ҲАЙРИДДИН УСМОНЗОДА,  
НОМЗАДИ ИЛМИ ФАЛСАФА**

Дар бораи ташаккули халки тоҷик, аз ҷумла таъсиси давлатдории он, муаллифони зиёде асарҳо оғаридаанд: С. Ани, Б.Ф.Faфуров, А. Баҳоваддинов, А.Н. Болдирев, Саид Нафисӣ, Е.Э. Бертелс, Ш.Хусейнзода, В.Н. Терновский, А.П. Юшкевич, А.М. Мирзоев, А.З. Розенфельд, У.И. Каримов, М.В. Каримов, М.В. Массон, С.П. Толстов, В.А. Шишkin, Е.А. Давидович, М.М. Герасимов, В.В. Бартолд, А.Ю. Якубовский, А.А. Фрейман, З.Ш. Раҷабов, Н.Н. Нематов, Н.А. Кисляков, А.Н. Берштам, А.А. Семёнов, М.А. Андреев, М.Ш. Шукurov, Р. Масов, А. Мухторов, И.С. Брагинский ва дигарҳо дар асоси талкилотҳои илмӣ ва далелҳои таърихӣ ҷараёни ташаккулу инкишофи халки тоҷик ва давлати онро аз бисёр ҷиҳатҳо муйянӣ намудаанд.

МО ҳам дар назди ҳуд вазифа гузоштем, ки ба муносабати 1100 - солагии Давлати Сомониён ва 90 - солагии фарзанди барӯманди халки тоҷик академик Б. Faфуров ба хонандагони азиз дар ин мавзӯъ китобе пешкаш намоем.

Маълум аст, ки таърихи ташаккули халки тоҷик ва соҳти давлатдории он аз аҳди дунёи қадим, асрҳои Миёна, ҳусусан давраи Сомониён ва то ибтидои асари XX дар асарҳои муаллифони номбурда таҳқиқ гардидааст. Ҳусусан академик Б. Faфуров дар китоби "Таърихи муҳтасари халки тоҷик", ки соли 1947 интишор ёфтааст ва асари машҳури ҳуд "Точикон" аз давраҳои қадимтарин то инқилоби Октябр тамоми мархилаҳои ташаккули халки тоҷик ва таъсиси давлати тоҷиконро ҳаматарафа таҳқиқ намудааст.

Мо дар ин китоб пеши худ мақсад гузоштем, ки ба асарҳои муаллифони номбурда, хусусан асарҳои абармарди сиёсию фарҳангӣ, ҷамъиятию давлатӣ PDF Compressor Free Version миллиату давлати тоҷик Бобоҷон Ғафуров тақиа намуда, мухтасар дар бораи таърихи таъсиси давлати тоҷикон ва сохтори идораи он дар давраи Сомониён ибрози назар биқунем, то дар арафаи ин ҷаҳонӣ бузург - 1100-солагии давлати Сомониён ва 90-солагии Бобоҷон Ғафуров вазифаи дар рӯҳияи ҳудшиносиву ҳудогоҳӣ тарбия кардани мардуми Тоҷикистонро андак ҳам бошад, бар дӯш бигирем.

Дар қисми аввали китоб дар бораи сабабҳои таназзули давлати Сомониён сухан меравад, Мақсад, аз рӯчӯй ба ин мавзӯй ин аст, ки ҷо ҳодисаҳои таърихӣ дар замонҳои гуногун метавонанд дар шаклҳои дигар, бо тағири мазмун, вале бо ҳифзи моҳият такрор шаванд. Бинобар ин донистан, санҷидан ва ҳулоса баровардан аз ин сабабҳо барои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ дар ин давраи ҳалқунандаи таърихи Тоҷикистони соҳибиستиклол ҳеле ҳам зарур аст.

Қисми дуюми китоб бештар ба сохтори давлату давлатдории тоҷикон дар давраи Шӯравӣ баҳшида шудааст.

Мо кӯшиш намудем, ки ба ҳонанда сохтор, мақсаду моҳият, хусусиятҳои хоси инкишоф ва самтҳои гуногуни сиёсати давлати тоҷиконро дар ҳайати давлати Мутамаркази Шӯравӣ аз мавқеи илми ҳозиразамон ва сиёсати наව пешкаш намоем.

Дар қисми сеюми китоб дар бораи омилҳои объективию субъективии пошхӯрии давлати Шӯравӣ, чӣ тавр пайдо шудани давлати соҳибистиклоли Тоҷикистон ҳамчун қисми сусттараққикардаи

Шуравӣ сухан меравад. Яъне роҳҳои пайдоиши давлати мустақил дар он қисми давлати мутгамарказе, ки ҳанӯз умумияти иқтисодию иҷтимоии мамлакат ё худ манфиати умумӣ пурра ташаккул наёфта буд, баррасӣ мешавад. Ҷарӣ замми ин соҳибистиклолӣ ба ҳалки камтаҷриба ноҳост ва гайричашмдошт мусассар шуд. Му сиёсатдорону пешвоёни сиёсие надоштем, ки дар ҳолати мустақилӣ донишу малака ва истеъодди давлатдориро мохирона истифода намуда, идора кардани давлатро дуруст ва дурандешона ба роҳ монда тавғинанд. Гайр аз ин дар китоб оид ба соҳоти конституцioni давлати соҳибистиклоли тоҷикон, ҳусусиятҳои он дар давраи гузариш, сабабҳою оқибатҳои ҷанги гражданий дар Тоҷикистон изҳори ақида мешавад. Дар ин фасли китоб мо диккати ҳанандаро ба протsesҳои демократии давлат, роҳи пешгирифтаи он ва накши оштии миллӣ ҳамчун асоси пойдории давлати ҳукукбунёд, демокративу дунявӣ бештар ҷалб менамоем.

Инчунин дар ин фасл вазифаҳо ва моҳияти тарбияи ҳуқуқии омма, мавқеи дин дар ҷамъият ва муносибати он ба сиёсат дар асоси далелҳою омӯзишҳо, таҳлилу ҳулосаҳои муаллиф нишон дода мешаванд.

Чои муҳимро дар ин фасл муайян кардани самтҳои сиёсати давлати Тоҷикистон: сиёсати иқтисодӣ, аграрӣ, иҷтимоӣ, дохилий, ҳориҷӣ, миллӣ, демографӣ, кадрҳо ва ҷавонон ишғол менамоянд.

Дар фасли ҷаҳорум ҳусусиятҳои геополитикии ҷумҳуриро таҳлил намуда, Тоҷикистон ҳамчун қисми таркибии тамаддуни умумиҷаҳонӣ арзёбӣ гардид, роҳҳои инкишофи он дар зинаи тамаддуни байд аз индустрӣ (постиндустрӣ) ё худ ҷамъ-

Мо дар ин китоб пеши худ мақсад гузоштем, ки ба асарҳои муаллифони номбурда, хусусан асарҳои абармарди сиёсию фарҳангӣ, ҷамъиятию давлатӣ, фарзанди арзандай миллату давлати тоҷик Бобоҷон Ғафуров така намуда, мухтасар дар бораи таърихи таъсиси давлати тоҷикон ва сохтори идораи он дар давраи Сомониён ибрози назар бикунем, то дар арафаи ин ҷаҳонӣ бузург - 1100-солагии давлати Сомониён ва 90-солагии Бобоҷон Ғафуров вазифаи дар рӯҳияи ҳудшиносиву ҳудогоҳӣ тарбия кардани мардуми Тоҷикистонро андак ҳам бошад, бар дӯш бигирем.

Дар қисми аввали китоб дар бораи сабабҳои таназзули давлати Сомониён сухан меравад, Мақсад, аз рӯчӯъ ба ин мавзӯъ ин аст, ки ҷо ҳодисаҳои таъриҳӣ дар замонҳои гуногун метавонанд дар шаклҳои дигар, бо тағири мазмун, вале бо ҳифзи моҳият такрор шаванд. Бинобар ин донистан, санҷидан ва ҳулоса баровардан аз ин сабабҳо барои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ дар ин давраи ҳалкунандай таърихи Тоҷикистони соҳибиستиклол ҳеле ҳам зарур аст.

Қисми дуюми китоб бештар ба сохтори давлату давлатдории тоҷикон дар давраи Шӯравӣ баҳшида шудааст.

Мо кӯшиш намудем, ки ба ҳонанда сохтор, мақсаду моҳият, хусусиятҳои хоси инкишоф ва самтҳои гуногуни сиёсати давлати тоҷиконро дар ҳайати давлати мутамаркази Шӯравӣ аз мавқei илми ҳозиразамон ва сиёсати нав пешкаш намоем.

Дар қисми сеюми китоб дар бораи омилҳои объективию субъективии пошхӯрии давлати Шӯравӣ, чӣ тавр пайдо шудани давлати соҳибистиклоли Тоҷикистон ҳамчун қисми сусттаракқикардаи

Шӯравӣ сухан меравад. Яъне роҳҳои пайдоиши давлати мустакил дар он қисми давлати мутамарказе, ки ҳанӯз умумияти иқтисодию иҷтимоии мамлакат ё худ манфиҳӣ PDF Compressor Free Version ташаккул наёфта буд, баррасӣ мешавад. Бар замми ин соҳибистиклолӣ ба ҳалки камтаҷриба ноҳост ва гайричашмдошт мусассар шуд. Мо сиёсатдорону пешвоёни сиёсие надоштем, ки дар ҳолати мустакилӣ донишу малака ва истеъоди давлатдориро мөхирона истифода намуда, идора кардани давлатро дуруст ва дурандешона ба роҳ монда тавғинанд. Файр аз ин дар китоб оид ба соҳтори конституционии давлати соҳибистиклоли тоҷикон, ҳусусиятҳои он дар давраи гузариш, сабабҳою оқибатҳои ҷангӣ гражданий дар Тоҷикистон изҳори ақида мешавад. Дар ин фасли китоб мо диккати хонандаро ба протсесҳои демократии давлат, роҳи пешгирифтаи он ва нақши оштии миллӣ ҳамчун асоси пойдории давлати ҳуқуқбунёд, демокративу дунявӣ бештар ҷалб менамоем.

Инчунин дар ин фасл вазифаҳо ва мөхияти тарбияи ҳуқуқии омма, мавқеи дин дар ҷамъият ва муносибати он ба сиёсат дар асоси далелҳою омӯзишҳо, таҳлилу ҳулосаҳои муаллиф нишон дода мешаванд.

Ҷои мухимро дар ин фасл муайян кардани самтҳои сиёсати давлати Тоҷикистон: сиёсати иқтисодӣ, аграрӣ, иҷтимоӣ, дохилӣ, ҳориҷӣ, миллӣ, демографӣ, кадрҳо ва ҷавонон ишғол менамоянд.

Дар фасли чаҳорум ҳусусиятҳои геополитикии чумхуриро таҳлил намуда, Тоҷикистон ҳамчун қисми таркибии тамаддуни умумиҷаҳонӣ арзёбӣ гардида, роҳҳои инкишофи он дар зинаи тамаддуни байд аз индустрiali (постиндустриали) ё худ ҷамъ-

ияти ахборӣ (информационӣ), яъне дар асри XXI нишон дода мешавад.

Он мақсаду масъалаҳое, ки дар китоби мазкур гузаштем, то чӣ андоза ҳалли худро ёфтаанд, хонанд қазоват ҳоҳад кард.

Лекин хушбахтиамро ҳамчун муаллиф дар он мебинам, ки чун тамоми корҳои хоксоронае, ки кардаам ва дар оянда ҳоҳам кард, ин китоб низ бо мадади рӯҳи поки падари бузургворам анҷом пазирафт.

Банда зодаи як деҳаи қӯҳистони Ҷумҳурии Тоҷикистонам, ки аҳолиаш чун тамоми деҳаҳои қӯҳистони ҷумҳурии асосан ба меҳнати ҳалоли дехқонӣ банд мебошад. Деҳаамро бениҳоят дӯст медорам, чунки тамоми аҷдодам дар ин ҷо зиста манзили орому абадиашон низ дар он макон аст.

Дар тамоми фаъолияти меҳнатиам, дар кучое, ки будам, дар бораи Ватани ҳурду (яъне зодгоҳам) Ватани қалонам, яъне Ҷумҳурии азизам фикр мекардам ва ҳар кору амали неке карда бошам, барои Ватанам кардаам. Дар ҳақиқат онро бо тамоми ҳастиам дӯст медорам ва пайваста қӯшиш менамоям, ки саҳми худро дар ободонии Ватан гузорам. Аз меҳнати хоксоронӣ ҳеш нисбати ҳалқу Ватанам ҳурсандам. Їеш аз ҳама, барои он ки ҳамеша қӯшиш намудаам насиҳатҳои гузаштагонамро амалӣ созам. Яъне, ҳама вақт саъӣ мекунам, ки роҷеъ ба масъалаҳои асосии ҳаёт - ҳастию нестӣ, ҳаёту мамот, будану набудан, ҷангу сулҳ, оштию ягонагиу мусолиҳаи миллӣ, озодии инсону истиқлолияти миллат, бадиу некӣ, ростқавлию дурӯғгӯй, инсофу адолат, ҳалолу ҳаром, одамияту ноодамӣ, оқиливӯ ҷаҳолат, ҷавонмардию ноҷавонмардӣ, бухлу қина, худогоҳии маънавию ҳудшиносии миллӣ, масъулиятшиносию бемасъулиятӣ ва гайраҳо дар ҳаёт, дар ҷамъият мавқei худро

дошта бошам ва ақидаамро ба атрофиёнам фахмомам. Аз ин рӯ, мувофиқи лаёкату донишу малакаам ҳамеша кӯшидаам, ки барои ватани азияткашида, ҳалки факиру меҳнатдӯстам соғдилона хизмат намоям, чунки ҳамаи ин гӯфаҳо аз васиятҳои пâдари бузургворам бармеоянд. Аз ин рӯ, ҳушбахтии ҳудро дар иҷроӣ ҳамин вазифаҳои муқаддас мебинам.

## 1. ТАЪСИСИ ДАВЛАТИ ТОЧИКОН

Агар конуниятҳои умумии пайдоипши давлат ба зътибор гирифта шаванд, дар замони Сомониён аввалин давлати мутамарқази тоҷикон дар таъриҳ ташаккул ёфт. Чунон ки аз навиштаҳои муарриҳон маълум аст, омилҳои асосии таъсиси давлати тоҷикон шӯришҳои пай дар пайи ин мардум ва дигар қавмҳои маскуни Осиёи Марказӣ ва Ҳурӯсон буд, ки аз давраи истилои ин сарзамин ба муқобили ҳукмронии арабҳо давом менамуд ва дар натиҷа барои заминдорону ашрофони тоҷик ва эронӣ имконияту шароити ба корҳои идораи давлат ширкат варзидан ба миён меомад. Яъне давлатдорони инвакта бо ин роҳҳо меҳостанд дар мубориза бар зидди ҷунбишҳою шӯришҳои ҳалқ, ки зуд-зуд ба амал меомаданд, дар симои заминдорони маҳаллӣ тақягоҳе дошта бошанд.

Амалдорони тоҷику эронӣ ба ин сиёsat фирефта нашуда, барьакс кӯшиш менамуданд дар Осиёи Марказӣ ва Эрон як давлати мустақил ташкил намоянд. Ба корҳои давлатдории Ҳилофат ва баъзе вилоятҳои он ҷалб кардани заминдорони маҳаллӣ, аз як тараф, мустаҳкам гардидани иқтидори Ҳилофат ва беҳтар шудани тартиби давлатдориро таъмин намуда бошад, аз тарафи дигар, шахсони барӯманди тавононро ба майдон меовард. Аз рӯи хулосаи Б. Ғафуров, мавкеи ин аъёну ашроф маҳсусан аз соли 821, яъне вакте ки дар Ҳурӯсон ва Мовароуннаҳр сулолаҳои

махалли - аввалан, Тохиро ва сониян, Сомониён ба сари ҳукумат нишастанд, хеле пуркуват гарди<sup>1</sup>.

Гузаштагони Тохириён шаҳри Фушанчи вилояти Ҳиротро (811-873) дар дасти худ нигоҳ медоштанд. Сарсулолаи ин ҳонадон Тохир мамлакати Ҳурросон ва вилоятҳои Осиёи Миёнаро ҳамчун ҳукмрони мустакил идора мекард<sup>2</sup>. Тохириён барои ташкил кардани ҳукумати мутамаркази қавӣ ва ба низом даровардани кори кишоварзӣ чораҳои судбахш андешида, дар беҳтар истифода кардани об ва соҳтани нахру рӯдҷонаҳо маҳорати баланд нишон медоданд.

Китоби таълифкардаи онҳо дар бораи қоида, роҳҳои обёрии сунъӣ ва бехтар истифода бурдани он тақрибан дусад сол дар ин баҳш раҳнамоӣ кардааст<sup>3</sup>.

Азбаски давлати бунёдкардаи Тоҳириён ба арбобону мутахассисони босавод бештар эҳтиёҷ дошт, бо ибтикори ин ҳоким ба омӯзишу азхуд кардани дониш барои оммаи васеи аҳолӣ таваҷҷӯҳи маҳсусе зоҳир карда шуд. Б. Faфуров дар баробари фактҳои таърихиро пешору бозгӯ кардан, ҳамзамон аз мусои-рон даъват ба амал меорад, ки ба ин руқнҳову пояҳои давлату давлатдорӣ мутаваҷҷеҳ бошанд.

Умуман, ин давраро Б.Фафуров огози эхийн маҳаллй номида, дар асоси бозёфтхо оид ба давлати Сомониён таҳкику тадқики зиёде намудааст. Б. Фафуров дар асоси далелҳо нишон медиҳад, ки Моваруннахр солҳои 875-899 аз ҷониби намояндагони хонадони Сомонхудот идора карда мешуд ва онҳо ҳанӯз пеш аз ташкил ёфтани давлати Тоҳириён ҳамчун волиёни Хилофати араб ва вилоятҳои тоҷикни-

<sup>1</sup> Ниг.: Фафуров Б.Г. Тоҷикон. Тарихи қадимтарин, қадим ва аспи мисна. Душанбе. Ирфон, 1983, Ҷ.1, с. 443.

<sup>2</sup> Ниг.: Хамон аспар, сах. 444

<sup>3</sup> Ниг.: Хамов асар, саx. 444

шини Осиёй Марказӣ таъин гардида буданд. Фарзандони Асади Сомонхудот - Нӯҳ, Аҳмад, Яҳе ва Илес дар аҳди Хилофати Маъмун ба корҳои давлатӣ ҷалб PDF Compressor Free Version Ҳӯҳ ба Самарқанд, Аҳмад ба Фарғона, Яҳе ба Чоч (Тошканд) ва Илес ба Ҳирот ҳоким таъин карда мешаванд. Махсусан фаъолияти ташкилотчигӣ ва накши пешбарандагии Аҳмад баражо зохир мегардад. Аз ин чост, ки соли 875 Ҳалифа Мӯтамид писари ў Насрро ҳокими сарзамини Мовароуннаҳр мёнамояд.

Дар ин солҳо дар Мовароуннаҳр низоъ ва хурӯҷҳои феодалий хеле авҷ мегиранд. Вазъияти сиёсӣ печ дар печ ва бениҳоят мураккаб мегардад. Дар ҷунин шароити нозуку душвор Наср аз ӯҳдаи идораи давлат намебаромад ва бародари ў Исмоил - рамзи ваҳдату якпорчагии кишвару мамлакат, ҳамчун як марди абарқудрати сиёсӣ ба майдон баромад ва асосгузори ҳақиқии иқтидор ва азамати давлати Сомониён гардид<sup>4</sup>.

Симон Исмоил дар саҳнаи сиёсат аввалин магариба соли 874 ҳамчун ҳокими Бухоро намудор мегардад. Ў бисёр корҳои хубу некро анҷом медиҳад.Faъoliyatni tâškilotchigӣ va siёsatmadoriаш сайқал мейбад. Бинобар ин пас аз марги Наср соли 892 ҳокимияти давлатӣ комилан ба дасти Исмоил мегузарад.

Яъне аввалин корҳои назаррасе, ки анҷом дод, барҳам додани низоъҳои байниҳамдигарии феодалон ва барқарор намудани тартиби доҳили давлат буд. Б. Ғафуров ба ин қисмати фаъолияти Исмоили Сомонӣ таваҷҷӯҳи маҳсусе намудааст. Ногуфта намонад, ки ин қисми фаъолияти Исмоил хусусан ба-

<sup>4</sup> Ниг.: Ғафуров Б.Ғ. Точикон. Ч. I, с. 451.

рои точикони имрӯза хеле ҷолиб ва зарур мебошад. Зеро дар дохили он давлате, ки бенизомиву маҳалгарой, ҳамдигарбадбинию нобасомонӣ, бузургманишигу ҷоҳталабӣ, қонуншиканигу ҷаҳолат вучуд дорад, поҳояи давлатдорӣ пайваста суст гардида, ба парокандагии мамлакату шикасти ҳокимият оварда мерасонад. Чунин вазъ муносибати давлатро бо дигтар давлатҳо сард гардонда, имконоти қувваҳои дохилӣ ва ҳориҷиро барои ҷудоиандозию заиф намудани давлат афзун мегардонад. Ҳидмати бузурги Исмоили Сомонӣ ҳам дар он аст, ки тавонист ба он бадбиниҳо қашмакашҳои дохилӣ хотима дихад ва поҳояи давлатдориро дар дохили мамлакат мустаҳкам гардонад. Ӯ барои таъмин кардани бехатарии ҳориҷии давлатӣ ҷораҳои заруригу қатъӣ андешид. Чунки иқтидори рӯзафзуни давлати Исмоили Сомонӣ бадҳоҳон, ҳасудону баҳилон, маҳсусан маркази Ҳилофатро ба шубҳаву ҳасад вомедошт. Аз тарафи дигар, ҳаракати горатгаронаи туркҳои бодиянишин, ки ба ҳочагии воҳаҳои зироатии мамлакат зарбаҳои ҳалокатовар мерасонид, пурра қатъ нагардида буд.

Мақоми Исмоили Сомониро дар мавриди соҳтани давлати мутамаркази ягона, кӯшиши ӯро барои ба низом даровардани кори дохилии кишвар, часпу талошҳояшро баҳри таъмини бехатарии ҳориҷии мамлакат дар назар дошта, Бобоҷон Ғафуров шахсияти ӯро чунин қаламдод кардааст: Исмоили Сомонӣ дар таърихи ҳалқи тоҷик яке аз ҳайкалҳои барчастаи олами сиёsat ва мардонагӣ аст, ки вай пас аз истилои араб аввалин дафъа сарзамини дар натичаи низъ ва задухӯрдҳои феодалий парокандашудаи тоҷиконро ба ҳам муттаҳид намуда, давлати бузурге ба вучуд овард. Ӯ бузургтарин ташкилотчи

давлатии он аср ва боистеъдодтарин лашкаркаши замони худ буд<sup>5</sup>.

Дар ин чараён нақши равшан ва хизмати таърихии Исмоли Сомонӣ дар он аст, ки вай ҳамроҳи ҳалқ ба Ҳукмронии истилогарони ҳориҷ хотима дода, дар муқобили Ҳилофати араб давлати мустакили Сомониёнро ташкил кард. Аз рӯи маълумотҳои муаррихон равшан мегардад, ки сулолаи Сомониён дар ҷараёни таъсиси давлати мутамарказ аз таҷрибай давлатдории худ низ васеъ истифода бурдаанд. Ҳусусан аз таҷрибай давлатдории эрониёни қадими гарбию шарқӣ, яъне аз Ҳаҳоманишиёну Портиён, Сосониёну Ашкониён. Ин давлатҳои бузург дорон соҳтори маъмурӣ ва низомии хуб, роҳҳои пайвасткундан ҳамлу нақли давлатӣ буданд ва ин ҳол дар як вақт барои тарвичи ҳаётӣ иқтисодӣ, тиҷоратӣ, фарҳангиву иҷтимоии давлати азим шароити муовонӣ фароҳам меовард.

Аз ин рӯ, Сомониён тамоми усулу роҳҳои давлатдории аҷдодони худро на танҳо идома доданд, балки онҳоро ба системаи ҳеле баланди такомули давлатдорӣ мӯбаддал гардониданд. Дар кори давлатдорӣ ва соҳтори давлат Сомониён таҷрибай якунимҳазорсолаи муносиботи давлатӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсӣ, ҳамчунин дар ташкили корҳои кишоварзию бунёди шаҳрҳо ва ободонии кишвар таҷрибай аҷдодони худро эҷодкорона истифода мебурданд.

Албатта, давлати мутамаркази Сомониён давлати салтанатӣ буд, ки дар сари он амир бо ҳокимияти номаҳдуд ва вазирон чой доштанд. Ҳушбахтии ҳалқу кишвар буд, ки дар сари идораи давлат намояндагони маърифатпарвари сулолаи Сомониён ва се

<sup>5</sup> Ниг.: Гафуров Б.Ғ., Точикон, Ч.1, с.453-454

тан вазирони окиле чун Балъамӣ; Ҷайхунӣ ва Утбӣ  
карор доштанд. Ғайр аз ин давлатдорони сомонӣ та-  
вонистанд тамоми неруҳои пешқадами замонро ба-  
рои эҳёи соҳтори иҷтимоӣ ва фарҳангии силсилаи  
эронӣ муттаҳид кунанд ва баъдан байни аъёну аш-  
роф, шаҳриёну дехнишинон таҷрибаи илму маъри-  
фатро ба тарзи зиндагии таъриҳӣ ворид созанд.

Таърихи давлати Сомониёнро метавон ба ду  
марҳила тақсим намуд: марҳилаи аввал ташаккул ва  
инкишоф ва марҳилаи дуюм таназзул ва пошхӯрии  
ин давлат.

Аслу насаби Сомониён гӯё ба қаҳрамони ми-  
лии эрониён Баҳроми Чӯбина мерасад, vale онҳо аз  
зодагони Ҳурӯсонзамин ва парваридаи ин диёр бу-  
данд ва дар ин диёр ба мақоми арҷманди давлатдорӣ  
мушарраф гаштаанд. Аксарияти муарриҳон ва  
муҳаккикон ҳам аз чунин ақида ҷонибдорӣ кардаанд,  
ки ин мувоғики марому мақсади худи Сомониён ҳам  
буд, чунки онҳо эҳё ва таҷаддуди таъриҳ ва фарҳангӣ  
Эронро вазифаи миллии худ меҳисобиданд ва аз ин  
лиҳоз насабашонро ба Сомониён мерасониданд.  
Агар аз тарафкашиҳо ва сиёsatбозиҳои замона сарфи  
назар кунем, боз ҳам маълумоти Таърихи Бухорои  
Наршайҳ мӯътабартарин ва қадимтарин манбаъ бояд  
шумурда шавад, ки Сомониёнро аз аҳли Балҳ дони-  
стааст. Баъзе муарриҳон Сомониёнро ба Тирмизу  
Самарқанд ҳам нисбат медиҳанд, лекин ба таври  
катъӣ тасдиқ кардани ҳар яке аз ин даъвоҳо кори  
душвор аст ва аз ин талошу қӯшишҳо ҳам муроде  
ҳосил намегардад, зоро матлаб равшан аст: Сомони-  
ён аз ҳар кучое, ки набошанд, эронинасл буданд.

Исмоили Сомонӣ пеш аз он, ки ба ҳукumat-  
дории Ҳурӯсону Эрон расида бошад, ҳокими Мова-  
роунаҳр буд.

Падари Исмоил Аҳмад бинни Асад аз номи  
Абдулло бинни Тоҳир 30 сол ҳукуматдори Моваро-  
уннахр буд ва муаррихон ўро шахси оқилу доно,  
одилу раиятпарвар тавсиф намудаанд. Ба қавли му-  
аллифи «Табакоти Носирӣ» Ибни Асир, Аҳмад бинни  
Асад шариф ва афиғ ва хушрафтор буд, ришват на-  
мегирифт. Ҳеч кас аз атбоъи ў ҳам ҳакки ришватхӯй  
надоштанд. Муддати 30 сол дар вилояти худ зист ва  
рӯзе, ки ба гӯр супурда шуд, ҷонварони ў гурусна  
монданд, ки зиндагии онҳоро таъмин мекард. Аҳмад  
соли 864 вафот карда буд ва дигар муаррихон ҳам  
дар васфи Аҳмад бо Ибни Асир ҳамнаво мебошанд.  
Аз ҷумла муаллифи «Табакоти Носирӣ» Минҳоч Си-  
рочи Ҷузҷонӣ навиштааст: Аҳмад бинни Асад  
шахимтар, зирактар буд. Ба қавли муаррихон, тамо-  
ми сифатҳои беҳтарини вай аз байни ҳафт нафар  
фарзандонаш дар симои Исмоил возехтар аз ҳама  
таҷассум ёфта буд ва осори бузургию ҳашамат дар ў  
хувайдо буд. Тибқи мукаррарот ва расму оини анъа-  
навӣ фарзанди рашиди Аҳмад - Наср вориси ҳуку-  
мати Мовароуннахр зълон карда мешавад. Вай шах-  
си қудратманду тавоное буд ва баъди барҳам ҳӯр-  
дани салтанати Тоҳириён дар соли 873 аз ҳалифаҳон  
Аббосӣ маншури ҳукумати Мовароуннахро ба даст  
дароварда, дар қаламрави он мустақилона ҳукумат  
мекард ва бародарони ҳешро дар ноҳияҳои алоҳидан  
Мовароуннахр ҳоким таъин карда буд. Наср бар асо-  
си дарҳости мардуми Бухоро бародари худ Исмоил-  
ро соли 875 ҳокими Бухоро таъин намуд. Аз ин пеш  
дар Бухоро Ҳусайн бинни Тоҳир аз ахли Ҳоразм  
ҳоким буд, ки нисбат ба мардум зулму ситамҳо кар-  
да, Бухороро ҳароб ва мардумро ба шӯр оварда буд,  
бинобар ин ахли илм ва салоҳӣ Бухоро Абдулло пи-  
сари муҳандиси машҳур Ҳоча Абуҳафси Кабирро

(вафот соли 832) вакил намуда, ба назди Наср бинни Ахмад ба Самарқанд фиристоданд. Тибки дарҳости онҳо Исмоил ҳокими Бухоро таъин гардид. Ҳангоме ки Исмоил муваззафи ҳукумати Бухоро шуд, вай дар дил ҳеле шубҳа ва тардид дошт, лекин ашрофу аъёни Бухоро ўро ба гармӣ қабул намуданд ва ба истиқболаш то Кармина рафтанд. Баъд аз ин Исмоил якин ҳосил кард, ки Абдулло ҳар чи қунад, ахли шаҳр онро натавонад ботил кардан (Абу Абдулло ўро бисёр мадҳҳо гуфт ва дили вай қавӣ гардонид), чун ўро ба шаҳр андар оварданд мӯazzзам ва мукаррам доштанд ва фармуд, то ахли шаҳр зар ва сими бисёр бар вай нисор карданд. Чунин истиқбол ва пазирои самимии ахли Бухоро Исмоили Сомониро водор менамуд, ки дар хусуси бартараф кардани ҳаробиҳои Бухоро, таъмини рифоҳияти мардуми он ва саркӯб намудани дуздон ва муфсидон тадбир ва ҷораҳо андешад. Дар иртиботи ҳамин масъалаҳо муносабати вай бо бародара什 тезутунд мегардад. Печидагӣ асосан перомуни пардохтани молиёти Бухоро ба амал меояд. Исмоил солона 700 ҳазор дирҳам ба ҳазинаи аморат супорида, 500 ҳазор дирҳамро дар ихтиёри худ мегузошт ва аз пардохти он сар мепечид, ки ин заманаи як печидагии байни бародарон маҳсуб мегашт. Исмоил аз пардохтани 500 ҳазор дирҳам молиёти Бухоро на ба хотири истиқлониятҳоӣ ё марказгурезӣ ва ё аз рӯи ҳирси сарватғундорӣ сар печида буд, балки ин маблағ барои рушду инкишоф, ободонӣ ва шукуфоии Бухоро зарур дониста мешуд, ки Исмоил дар ин хусус саъю талоши зиёд ба ҳарҷ мебод. Дар баробари ин наметавон аз амали муфсидон ва бадкорҳо низ ҷашм пӯшид, ки дар ин хусус муарриҳон ҳам ишораҳо кардаанд. Ба ҳар ҳол масъалаи пардохтани 500 ҳазор молиёти вилояти Бухоро чан-

дин маротиба боиси мунокишот ва мунозиоти байни бародарон гашта буд. Дар соли 876 бо даъвати Наср лашкари Самарканд, Фаргона ва Чоч, ки дар он чойхо бародарони Асад ва Абуюсуф хукумат ме-карданд, ба сўи Бухоро савқ дода шуданд. Лекин Исмоил бо бародарон чанг кардан нахоста, Бухороро холӣ гузошт ва ба тарафи чануб ақибнишинӣ намуд. Ба воситай миёнгарии Ҳамуя бинни Алӣ сарлашкари Наср ва инчунин ҳокими Хоразм Рофеъ бинни Харсама тарафайн ба мусолиха мерасанд ва бар гардани Исмоил пардохтани 500 ҳазор молиёт бор карда мешавад. Муддате мегузарад, vale az адой молиёти мазкур дараке намерасад. Бинобар ин соли 889 дар байни Наср ва Исмоил чанг дармегирад ва баъди як задухӯрди муҳтасар Исмоил бар Наср галабаи комил ба даст меорад. Дар поёни ин чанг Исмоил az худ чунин рафтор ва муомила нишон медиҳад, ки az ин пеш назири онро дар таърих касе надида буд. Исмоил, вакте ки бо Насри асир rӯ ба rӯ мегардад, az асп поён мешавад, ба вай таъзим мекунад, poi ўро мебӯсад ва маъзарат металабад. Муҳакқики афғонӣ Ҷовиди Ҳиравӣ, ки ҷузъиёти ин қазоватро таҳлил намудааст, чунин менигорад: Таърих ҳамеша гувоҳ будааст, ки сардорони фотех ачсади күштагони сипоҳи мӯжабилро сахнаи пойкубӣ, гурур ва шодии хеш намуда бар он маркабҳо рондаанд. Валекин ин сахна табаийат az ҳамешаи таърих нанамуда, балки дарси ҷавонмардӣ ва вафодорӣ ва гузаштаро ба тамоми фотехони ҷаҳон меомӯзад. Ҳамин иллат боис гардидааст, то нависандагон ва удаво сахнаи таърихиӣ ва ҷеҳраи мусаммими таърих тачлил ба амал оварданд ва номи неки ўро ўлгуги фотехон ва сардорон ва амирон ва тамоми родмардон қарор диханд ва сахнаи ин

ҳодисаи таърихиро ба зебоии ҳарчи тамомтар тарсим намоянд.

Дар муқобили амалҳои нописандона ва нобоваронае, ки Наср нисбат ба Исмоил аз ин пеш содир карда буд, рафтори ҷавонмардонаи Исмоил ўро чунон зери таъсир гирифт, ки аз кирдорхояш пушаймон шуда, пеш аз марг Исмоилро валиаҳди худ эълон намуд. Зимнан бояд хотирнишон кард, ки ҳонадони Сомониён нисбат ба ҳамдигар ҳушрафтор, нарммуомилаю мутавозеъ буданд ва аз рӯи ҳислатҳои ҳамидаву шоистаашон дар байни дигар сулолаҳои сиёсӣ намунаӣ ибрат ба ҳисоб мерафтанд.

Пас аз он ки соли 892 Наср вафот кард, зимоми ҳукумати Мовароуннаҳр комилан ба ихтиёри Исмоил гузашт ва ҳалифаи Бағдод ҳам ваколати ўро тавассути маншури худ тасдиқ намуд. Яке аз аввалин қадамҳои Исмоили Сомонӣ ба сифати ҳокими мустақими Мовароуннаҳр аз он иборат шуд, ки вай ба рои бартараф кардани тоҳтузҳои туркон соли 894 Қӯшунҳои худро ба сӯи Тароз савқ дод ва дар наҷіҷаи он ба туркҳо шикасти фоҳиш расонид, ҳони туркҳо ва занаш ва наздик 10 ҳазор кас асири гирифта ва бисёр кас аз онҳоро кушта ва асбоби бисёр бағнимат гирифта, ки шумораи он дониста ёест ва саюри мусулмон ба ҳангоми тақсими бағнимат ҳазор дирҳам гирифтааст. Ин муҳориба аз чанд ҷиҳат доҳи аҳамияти таърихӣ мебошад. Аввалан, қудрат ва гавонии низомии Сомониёнро дар пешгоҳи муҳолифини дохилий ва муҳосимини тоҳту тозҳои доимии туркҳо, ки ҳамеша муҷиби ҳаробӣ ва талафоти сангини моддӣ ва ҷонии мардуми Мовароуннаҳр мешуданд, хотима баҳшид ва амнияти онҳоро барои соли охир таъмин гардонд. Маҳз ба хотири бартараф кардани ҳамла ва тоҳтузҳои туркон дар атрофи Бухо-

ро ва дигар шаҳрҳои Мовароуннаҳр деворҳои баланди тӯлонӣ бардошта шуданд.

Ниҳоят ғалабаи мазкур зътибори Исмоили Сомониро дар назди халифа ба ҳайси гозии ислом хеле баланд бардошта, ба пойдору устувор гаштани мақом ва манзалати сиёсии ў мусоидат кард. Баъд аз ин пирӯзӣ Исмоили Сомонӣ бовар ҳосил кард, ки мегавонад дар муқобили ҳар гуна душман муковимат нишон дихад ва комёб гардад. Бо вучуди ин вай ҳеч гоҳ аз усули сулҳҳоҳӣ рӯ наметофт ва ҳаргиз ташаббускори доман-задани ҷангу амалиёти таҷовузкорӣ намегардид. Дар ҷангӣ, ки миёни Амру бинни Лайси Саффорӣ ва Исмоили Сомонӣ ба вуқӯй пайваст ҳаҷаиши шиқасти Саффориёну пирӯзии Сомониён шуд, агар боз ҳам аз бозиҳои сиёсии халифаҳои Аббосӣ, ки аз усули тақсим қуну ҳукмронӣ намо кор мегирифтанд, сарфи назар намоем, ташабbusi ҷанг аз таҷрафи Амир бинни Лайс ба амал омада буд. Исмоили Сомонӣ ба ҳайси як сиёсатмадори оқилу доно ва дурандеш, ки аз пуштибонии васеи мардум бархӯрдӣ буд, саъю қӯшиши ҳудро барои мустаҳкам намудани мавқеи сиёсӣ ва иҷтимоӣ ҳуд равона мекард. Би ҳамин манзур вай ҳангоми рӯ ба рӯ шудан бо сарбозони Амир бинни Лайс чунин хитоб менамояд: Мардумон гозием ва моле надорем ва ин мард ҳамадунё талаб қунад ва мо охират. Аз он чӣ ҳоҳад? Да зери таъсири чунин ташвиқу тарғибот дастае аз урдуи Амир аз вай рӯ гардонда, ба Исмоил мепайвандад. Ба амри Исмоил ба асирон хеле нарм муомила мекарданд, ба онҳо ҳӯрок, либос ва ҳатто 20-дирҳамӣ пули нақд дода буданд.

Ҳамин рафтори ҷавонмардонаи Исмоили Сомонӣ дар партави адолатҳоҳӣ ва ҳақталаҳии вай, ки овоза шуда буд, мучиби он гашт, ки вай на танҳо аз

пуштионии васеи мардуми Мовароуннахр бархурдор шуд, балки дар байни хосу омми Хурасон ҳам сохиби нуфуз ва эътибори маҳсус гардид. Бинобар ин вай соли 900 аз болон Саффориён ба осонӣ галаба ба даст овард.

Ҳамин ки Саффориён саҳнаи давлати пурзӯру тавони Хурасонро холӣ карданд, алавиёни Табаристон бо сарварии Муҳаммад бинни Зайд, ки аз муддатҳо ба ин тараф барои барпо намудани давлати алоҳида мӯҷоҳида мекарданд, ба Хурасон ҳӯҷум оварданд ва ба муҳолифати шадиди ворисони ҳакикӣ Тоҳириёну Саффориён - Сомониён дучор шуданд. Исмоили Сомонӣ барои бартараф кардани амалиёти таҷовузкоронаи онҳо соли 901 қӯшунҳои ҳудро бо роҳбарии Муҳаммад бинни Хорун ба тарафи Табаристон савқ дод. Ҷангҳои шадиде рух доданд, ки дар натиҷа алавиён саҳт шикаст ҳӯрданд ва чанде аз онҳо, минҷумла Муҳаммад бинни Зайд ба қатл расид ва фарзанди ў Зайд бинни Муҳаммад асир гардида, ба Бухоро фиристода шуд ва аз ҷониби Исмоили Сомонӣ сазовори эҳтиром ва манзалат гашт. Муҳаммад бинни Хорун омири Табаристон таъин гардид, vale дере нагузашт, ки ҳавою ҳаваси ҳудсарӣ нишон дод, хиёнат кард ва сар аз итоати Исмоил берун кашид. Ба Исмоил лозим омад, ки қӯшунҳои Сомониро шахсан ба Эрон савқ лиҳад ва дар ҳарбу зарбе, ки дар Рай рух дод, Муҳаммад бинни Хорунро шикаст дода, ба тарафи Гilon фирорӣ соҳт, ки баъдан вай дастгир ва ҳабс шуда, ба ҷазои аъмолаш расид.

Дар мочароҳои Табаристон ҳалифаҳои Аббосӣ аз Сомониён ҷонибдорӣ мекарданд. Баъди ин пирӯзихо ҳалифа Муқтағӣ дар номаи ҳуд бо номи Исмоили Сомонӣ навоҳии Ирок, Рай, Исфаҳон, Таба-

ристон ва Гургонро ба Ҳурносон зам мекунад. Исмоил аз ҷониби худ дар ин мулкҳо ҳокимонро таъин карда, худ ба Бухоро муроҷиат намуд. Аз ҷумла ҳокими Рай бародарзодаи Исмоил Манур бинни Исҳоқ таъин гардид, ки Муҳаммад Закариёи Розӣ китоби машҳури худ «Тибби Мансур»-ро ба номи вай иншо карда буд. Ба қавли муаллифи «Таърихи Табаристон», Исмоилро адлу инсоф ба ҷое расид, ки ҳаргиз аҳли Табаристон ба ҳеч аҳд надида буданд ва на аз ислоф шунида. Ва ҷумлаи амлокази қадими маорифи Табаристон, ки аз муддати панҷоҳ солоту дигарон бо тасарруф гирифта буданд, бо худованди ҳақ дод<sup>6</sup>.

Муассиси давлати Сомониён дар тӯли 34 соли фаъолияти сиёсии худ ба ҳайси вилоятдори Бухоро (874-892), амири Мовароуннаҳр (892-900) ва шоҳи Ҳурносон (900-907) корҳои бузургеро анҷом дод. Аз ин рӯ, кулли муаррихони сарчашмаҳо аз шахсияти вай ба як забон тамҷид, таъриф ва тавсиф ба амал оварда, ўро шахси оқилу доно, бузургтарин сиёсатмадор, мулакқаб ба одил муаррифӣ намудаанд. Муаллифи «Табакоти Носирӣ» навиштааст: Ва ўкуввати тамом гирифт ва мамлакат ба ў соғ шуд. Ва ҷумла умарову ашрофи ҳалку авом ўро мутеъ гаштанд<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Ниг.: Сомониён дар оннаи таърих. Ҳуҷанд, 1998, с. 236-237.

<sup>7</sup> Ниг.: Ҳамон ҷо, саҳ. 261.

## 2. СОХТОРИ ИДОРАИ ДАВЛАТИ СОМОНИЁН

PDF Compressor Free Version

Дар замони хукмронии Сомониён сохтори давлат ва усули идораи мамлакат тартиб дода, самтҳои гуногуни сиёсати давлат муайян мегардад. Ба инкишофу рушди маданият, забон; илму ҳунар диккати ҳамачониба дода, муваффакиятҳои назаррас ба даст оварда мешавад.

Дар замони ҳукмронии Сомониён, ки 180 сол идома дошт, ба ақидаи Б.Фафурӯ, дар сарзамини Мовароуннаҳру Ҳурросон маданияти қадими тоҷик бо маданияти эронию сосонӣ бештар омезиш ёфта, бо ташаббуси ҳуди ҳалқ барои тараккиёти минбаъдаи ҳамин маданият заминаҳои мувоғиқ мухайё мегарданд.

Албатта, дар баробари ин муваффакиятҳо ва пешравихо дар байни гурӯҳҳои гуногуни ҷамъият, ҳусусан дар байни намояндагони ду усули идораи давлат, тарафдорон ва муқобилони ба атрофи як марказ муттаҳид намудани мамлакат, муборизаҳои саҳт давом мекард. Дар натиҷаи қӯшишҳои зиёд, пеш аз ҳама, тавассути ташкили сохтори давлатдорӣ ба тарикӣ девони вазирон Исмоили Сомонӣ ҳукумати марказии аз ҷиҳати сиёсӣ ва иқтисодӣ пурнидкор ба вучуд меоварад.

Чунон ки дар китоби Тоҷикони Б.Фафурӯ өмадааст, дар замони салтанати Насри II Сомонӣ (914-943) дар атрофи Регистони Бухоро даҳ бинои олий барои ҳокимияти иҷроия соҳта буданд. Ин ҳокимият аз 10 идораи марказӣ иборат буда, аз рӯи вазифаҳои ҳуд ба соҳаҳои зерин тақсим мешуданд:

Девони вазирон - асоситарин идорае, ки ба он сардорони ҳамаи девонҳои дигар итоат мекарданд.

Девони муставфӣ - ҳамаи корҳои молиявӣ, яъне ҳарҷу дахли мамлакатро пеш мебурд.

Девони амид-ул-мулк - ба ҳамаи санадҳои муҳими давлатӣ маъмур буда, инчунин муносибатҳои дипломатиро бо дигар давлатҳо идора мекард.

Девони соҳибушрот - гвардияи Сомониёнро дар ихтиёри худ нигоҳ дошта, ба озука, моҳона ва нигоҳубини лашкар назорат менамуд.

Девони мухтасиб - ба бозор, тарозу, молҳои фурӯши барзгарон ва пешаварон назорат мекард.

Девони соҳиб-ул-барид - (сардори почта) ба расонидани муросилоти давлатӣ маъмур буд. Коркунони ин девон на танҳо вазифаи ҳатбариро адо мекарданд, балки ҷарӣ бораи ҳокимон ва маъмурини маҳаллии давлатӣ ва рафтари онҳо ҳабарҳои маҳфиро ҳам ба марказ расонида меистоданд.

Девони мушриф - (сардори девон, муфаттиш) корҳои давлатӣ, ҳусусан ҳарҷу дахли ҳазинаро назорат мекард.

Файр аз ин девонҳо боз девони зиё ё девони мамлиқаи хос низ буд. Ин девон ба мулҳои давлатӣ назорат менамуд. Девони козӣ аз болои корҳои ҳукук ва девони вакф бошад, ба амволи вакф назорат мекард. Ин системаи идораи давлат дар тамоми Мовароуннаҳр мутобиқ карда шуда буд. Танҳо Ҳуресон мақоми хоси идоракуни худро дошт. Дар сари идораи ин вилояти бузург ноиби ҳарбиву шаҳрвандӣ, яъне амир, ки сипоҳсолор меномиданд, қарор дошт ва икоматгоҳи ў одатан шаҳри Нишопур буд.

Муассисаҳои маҳаллии ҳамаи ин девонҳо, ба истиснои девони барид, аз як тараф, ба ҳокимҳо итоат кунанд, аз тарафи дигар, ба девони марказии худ итоат менамуданд.

Хокимони вилоятҳо аксаран аз байни аъён ва ашрофи заминдори бонуфуз, маъмулан аз хонаводай хокимони гузаштаи маҳаллӣ таъин мешуданд.

Дар катори ин ҳокимон дар ҳар шаҳр якнафарӣ раис ҳам буд, ки аз байни аъён ва ашрофи маҳаллӣ таъин мегардид<sup>8</sup>.

Сарфи назар аз он ки ба Исмоили Сомонӣ таъсиси давлати марказонидашуда мусассар гашт, лекин на ба ў ва на ба ворисонаш пурра мусассар нашуд, ки дар тамоми ҳудуди давлаташ системаи мутамаркази мамлакатдориро ҷорӣ бикунанд. Чунки Ҳоразм, Ҷагониён, Ҳатлон, Исфичоб ва ҷанд махалли дигар расман ба давлати Сомониён дохил шуда бошанд ҳам, ҳокимони ин вилоятҳо қариб мустакилона ҳуқмронӣ мекарданд. Яъне, рӯхияи истиқлолият-талабии заминдорони қалон пурра барҳам нахӯрда буд.

Аз рӯи нишондоди академикҳо Б.Ғафуров ва Н. Нематов дар инкишофи давлатдорӣ амирон Исмоили Сомонӣ (874-907), Насри Сонӣ (914-943), ҳамчунин вазирон Абӯабдуллоҳи Муҳаммади Ҷайхунӣ (914-918) ва Абулғазли Муҳаммади Бальзамӣ (918-938) саҳми арзандае гузоштанд.

Бояд мутазаккир шуд, ки дар давлат мақоми рӯхониён низ баланд буд ва сарвари онҳо унвонҳои шайх-ул-ислом ва ҳатиб дошт. Интихоби олимони давлатӣ, ҳатман аз байни ашхоси бамаърифат ва дорон улуми забону адаб ва ҳуқуқ сурат мегирифт.

Ба ақидаи академик Н. Нематов, шакли бехтарин ва муносаби системаи давлатдорӣ, яъне типи монархӣ-канселярӣ, ки аз ҷониби Сомониён муайян гардида буд, дар муддати багоят кӯтоҳи таъриҳ дав-

\* Иш.: Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон. Ҷ.1. с. 456.

лости Сомониёро ба импературии абарқудрати дорои иктисадиёту фарханги баланд ва иҷтимиоиёти намунавӣ табдил дод. Ташкили усули хеле ҳам муносиби давлатдории Сомониён, ки ба амну осоиш ва ривочу равнак мусоидат намуд, бо далелҳои бостоншиносӣ тасдиқ мешавад. Ҷолиби дикқат аст, ки сулолаи Сомониён пайрави суханони амири хирадманӣ худ Исмоили Сомонӣ буданд ва пайваста ба гуфти ўзто зиндаам, худ девори Бухороям - амал мекарданд. Давлат химоятгари хуб дошт ва мардум аз вазифаҳои таъмири деворҳою истехкомоти ҳарбӣ озод гашта, ба меҳнати бунёдкорона машгул буданд.

Соҳтори давлатдории Сомониён на танҳо дикқати олимони замони моро ба худ ҷалб менамояд, балки муаррихону сиёсатшиносони ҳамон замонро низ ба ваҷд оварда буд. Аз ҷумла дар бораи давлати Сомониён муаррихи асри X Муҳаммад Наршахӣ дар китоби Таърихи Бухоро хеле эҳтиромона сухан меронад. Ё ин ки таҷрибаи давлатдории Сомониён дар асри XI аз ҷониби сиёсатшинос ва сиёсатмадор Низомулмулк дар китоби “Сиёсатнома” мавриди тавсиф қарор мегирад.

### 3. ВАЗЪИ ИҚТИСОДӢ, ШАҲРДОРӢ ВА ИЛМУ ФАРҲАНГ ДАР ДАВЛАТИ СОМОНИЁН

Дар асрҳои IX-X асоси иқтисодиёти давлати Сомониенро кишоварзӣ, саноати коркарди маъданхову кӯҳкорӣ, хунармандӣ ва мēъморӣ ташкил медод. Дар ин давра тичорат дар тамоми давлати Сомониён ҳам дар марказҳо ва ҳам дар аксар деҳаҳое, ки ин ё он намуди қасбу ҳунар вучуд дошт, хеле инкишоф мейбад.

Зимӣан маълумоте, ки М. Наршайӣ дар китоби «Таърихи Бухоро» дар бораи деҳоти атрофи Бухоро меоварад, ҷолиби диккат мебошад. Дар ин деҳаҳо ҳафтае як бор рӯзи бозор мешуд ва дар ин рӯз мардуми зиёде ҷамъ меомад. Дар баъзе деҳаҳо бозорҳои солона ҳам мешуд, ки 10 ва ҳатто 20 рӯз давом мекард. Ба ин гуна бозорҳои солона аз ҷойҳои дур низ тоҷирон меомаданд ва на факат барои таъмини эҳтиҷоти ҳуд, балки асосан барои фурӯш моли бисёре меҳариданд, зоро моли ин деҳаҳо, ҳусусан газворҳои онҳо берун аз ҳоки Мовароуннаҳр ҳам нағз ба савдо мерафт. Савдогарони қалони ҳуди ин деҳаҳо низ ба андозаи зиёд тичорат мекарданд<sup>9</sup>.

Тавре ки Б. Ғафуров дар қисми якуми китоби «Тоҷикон» менависад, тангаҳои тилло (динорҳо) дар давраи Сомониён хеле бисёр бароварда мешуданд, vale миқдори бештари онҳоро берун аз ҳудуди Осиёи Марказӣ сикка мезаданд. Сиккаҳонаҳои Мовароуннаҳр бошад, факат гоҳ-гоҳ динор мебароварданд. Як ҷиҳати масъала ҷолиби диккат мебошад: муوفики ҳабарҳои маъҳазҳои таърихӣ ин динорҳо ба қиммати мол роҳ доштанд, яъне мисли танга дона-

<sup>9</sup> Ниг.: Сомониён дар оннан таъриҳ, с. 21-23.

дона истифода намегарлидан, балки факат арзиши вазни онҳо ба назар гирифта мешуд. Ин иддаоро вазни худи динорҳо низ тасдик менамоянд, яъне вазни динорҳо аз ҳамдигар он қадар фарки калон дорад, ки донабаъӣ истифода кардани онҳо тамоман аз имкон берун аст.

**¹** Дар давлати Сомониён намудҳои гуногуни дирамҳо сикка зада мешуд ва ҳар як дирам номи маҳсус ва киммати маҳсус дошт. Аз асри IX, алалхусус аз асри X, сиккаи мунтазами дирамҳои умумидавлатии нукра оғоз ёфт. Дар ин дирамҳо ягон расме нест, факат ҳатти арабии куфӣ ҳасту ҳалос. Дар асри X ин тангаҳоро аз номи Исмоили Сомонӣ тангаҳои исмоилий меномиданд. Аҷойбаш ҳамин аст, ки ин тангаҳо дар худи Мовароуннаҳр кам ёфт шудаанд, ҳол он ки дар Европаи шарқӣ ва дар ноҳияҳои Назди Балтика садҳо ганчинаҳои пули ин гуна дирамҳо ба даст ома даанд. Аз ин бармеояд, ки пулҳои исмоилий, пеш аз ҳама, воситай тиҷорат буданд, агарчи дар ҳаёти иқтисодии дохилии мамлакат ҳам мақоми муайянे доштанд.

Воситай асосии муомилоти пулӣ дар Мовароуннаҳр дар замони Сомониён дирамҳои буданд, ки дар маъхазҳо дирамҳои хоразмӣ, усайябӣ, мухаммадӣ ё китрифӣ номида шудаанд. Ин тангаҳо бар хилоғи дирамҳои исмоилий хеле камхат, вале хеле зиёд сурат доштанд. Сурати асосии рӯи ин тангаҳо чунин буд: дар як тарафаш сурати аз миён болои шоҳ ва дар тарафи дигари он назроҳи муқаддас бо оташу поғонон. Ин суратҳо тасвири айни суратҳои тангаҳои яке аз шоҳони сосонӣ мебошанд, ки дар асри V ҳукм меронданд. Яке аз ҳусусиятҳои иқтисодии он давра ҳамин буд, ки хироҷ маҳз бо ҳамин се хели тангаи суратдор дода мешуд, вале ҳар як вилоят ҳақ

надошт, ки ба қадом намуди тангаҳо ҳоҳад, бо ҳамон хирочи худро дихад, балки ҳар як вилоят ўҳдадор буд, ки хирочи худро факат бо ҳамон навъи тангаҳо дихад, ки барои он мукаррар шудааст. Масалан, <sup>вилояти Ўзбек, Қизонхони</sup> зиёд дошт ва шахри Хучанд хирочи худро факат бо дирамҳои мусайябӣ бояд медод, ки таркиби нуқраи ин дирамҳо хеле тоза буд. Суғд ва маркази он Самарқанд, инчунин Фарғона чун хироҷ бояд дирами муҳаммадӣ медоданд. Буҳоро бошад, факат дирами қитрифӣ медод. Хирочи вилояти Уструшан (Ўротеппа) бошад, 48 ҳазор дирами муҳаммадӣ ва 2 ҳазор дирами мусайябӣ буд<sup>10</sup>.

Аз ин хулоса баровардан мумкин аст, ки се намуди дирам аз ҳамдигар фарқ доштанд, вагарна ҳар як вилоят метавонист хирочи худро бо ҳамон дираме дихад, ки меҳоҳад.

Бояд мутазаккир шуд, ки равобити тичоратии давлати Сомониён бо кишварҳои ҷанубу шарқии Европа хеле вусъат ёфта буд. Далел ин аст, ки миқдори зиёди дирамҳои Сомониён дар саросари Россия, ҳатто аз худи соҳилҳои Балтика ёфт шудаанд. Яъне робитаи тичоратии байни Мовароуннаҳр ва давлати Рус хеле мустаҳкам будааст. Аз мулки Булғор ба Осиёи Марказӣ мӯина, ҷарм, масолехи ҷармгарӣ, ҷорво, асал, ҷормағз ва гулом меоварданд. Дар навбати ҳуд, аз Мовароуннаҳр ба кишварҳои шарқии Европа биринҷ, меваи ҳушк, матоъҳои гуногун ва бештар дирамҳои нуқраи исмоилий мебурданд<sup>11</sup>.

Давлати Сомониён, ки давлати феодалий маҳсуб мегашт, асоси иқтисодиёти онро ҳам соҳаи кишоварзӣ, ҳусусан зироат ва ҷорводорӣ ташкил ме-

<sup>10</sup> Ниг.: Гафуров Б.Ғ. Точикон, Ч.І, с. 482.

<sup>11</sup> Ниг.: Дар ҳамон ҷо, с. 484.

кард. Бинобар ин аксарияти ахолӣ низ маҳз машғули меҳнати соҳаи кишоварзӣ буд. Дар асрҳои IX-X ҳусусан зироати обӣ дар давлати Сомониён инкишоф ва қандани каналу дигар иншоотҳои мураккаби обёрий равнақ месбад. Яке аз сабабҳои чунин тарзи хочагидорӣ дар ин давра таъсис ёфтани давлатҳои қалони муташаккил мебошад, аз ин рӯ, барои соҳтмони иншоотҳои қалони обёрий низ зарурат ва имкониятҳо фароҳам меоянд.

Тавре ки Б.Faфуров нишон додаанд, тарзи идораи шабакаҳои қалони обёрий низ дигар гашта, ин гуна шабакаҳоро ՚аз як ҷо идора мекардагӣ шуданд. Масалан, чунин маълумот ба даст омадааст, ки дар ҳавзаи Мурғоб ва инчунин дар ҳавзаи Зарафшон таъоми шабакаи обёрий дар ихтиёри як қас буд. Ҳанӯз дар аҳди Абдуллоҳ ибни Тоҳир (830-844) дар боби танзими истифодаи коризҳо қонунҳои маҳсус қабул шуда буданд<sup>12</sup>.

Ба қавли муарриҳон Б. Faфуров, В.В. Бартольд, Н. Нематов ва дигарон, заминҳо дар давлати Сомониён асосан тавассути каналҳое обёрий мешуданд, ки аз дарё об гирифта, ба тарзи мукаррарӣ сохта шуда буданд. Вале дигар тарзҳои обёрий низ вучуд дошт. Дар сурате, ки сатҳи замин ба қандани канал имкон намедод, кориз месоҳтанд. Агар замин дар ҷои баланд бошад, обро ба он ҷо тавассути чигир мебароварданд ва ҷарҳи чигирро одатан бо ёрии шутур мегардонданд. Дар маҳалҳои доманакӯҳ одатан сойхоро баста, обанборҳо созмон дода, сипас ҳангоми тобистон аз он истифода мебурданд. Навъи дигари заминдорӣ заминдории лалмӣ ба шумор меррафт. Дар он минтакаҳое, ки об намерасид, гайр аз

<sup>12</sup> Ниг.: Faфуров Б.Ф. Точикон, Ч.I, с. 464.

шакли заминдории лалмӣ бештар чорводорӣ таракӣ мекард. Инчунин дар чойхое, ки оби дарӯ хусусан дар фасли тобистон камӣ мекард, барои обёрии бӯгу полезҳо аз оби ҷоҳҳо низ истифода мебурданд.

PDF Compressor Free Version

Маъхаздӣ ҳатти давраи Сомониён дар бораи шуғли зироаткорони музофоту нохияҳои гуногун батафсил маълумот дода, аксар вакт маҳсус қайд менамоянд, ки ин ё он маҳал бо қадом намуди зироатном баровардааст. Пеш аз ҳама, ба ғаллакорӣ диккати маҳсус дода мешуд. Паҳтакорӣ низ ҳеле инкишоғ меёбад. Дар ин бобат Мовароуннаҳр дар тамоми Шарқи Наздик ва Миёна мавқеи маҳсусро ишғол мекард. Бехӯда нест, ки соири вилояту шаҳрҳои хилофат маҳз аз Осиёи Марказӣ ба микдори қалон газворҳои паҳта мегирифт. Аз ҳама бештар дар вилояти Марв (паҳтái ин ҷо, мувоғики маълумоти маъхазҳо, ҷунон ҳушсифат будааст, ки ба сифати намуна ҳизмат мекардааст), дар атрофи Самарқанд, Бухоро, Чоч, инчунин дар дигар ҷойҳо паҳта мекоштанд. Богҳо, токзорҳо, полезҳо дар атрофи шаҳрҳо майдонҳои бузургро ишғол мекарданд. Баъзе наవъҳои мева, ангур ва сабзавот ҳеле дур аз ҳудуди давлати Сомониён шӯҳрат дошт<sup>13</sup>.

Дар баробари соҳаи қишоварзӣ дар давлати Сомониён истеҳсоли маъдан низ ҳеле инкишоғ меёбад. Ҳатто дар Помири Шарқӣ истеҳсоли маъдан равнак дошт. Дар ин маҳал бошишгоҳи бузурги истеҳсолу истиҳроҷ ва ҳариду фурӯши маъдан мавҷуд буд. Аз рӯи маълумотҳои Б. Ғафуров маъданшиносону кӯҳкорони тоҷик соҳиби таҷрибаи бойи ҷандин-асра буданд. Дар ҳамон шароити вазнину душвор тамоми он аломату ишораҳоеро, ки ба мавҷудияти

<sup>13</sup> Ниг.: Ғафуров Б. Ф. Тегинон, Ч. I, с. 466.

кард. Бинобар ин аксарияти ахолӣ низ маҳз машғули меҳнати соҳаи кишоварзӣ буд. Дар асрҳои IX-X ҳусусан зироати обӣ дар давлати Сомониён инкишоф ва қандани каналу дигар иншоотҳои мураккаби обёрий равнақ месбад. Аж аз сабабҳои чунин тарзи хочагидорӣ дар ин давра таъсис ёфтани давлатҳои қалони муташаккил мебошад, аз ин рӯ, барои соҳтмони иншоотҳои қалони обёрий низ зарурат ва имкониятҳо фароҳам меоянд.

Тавре ки Б.Faфуров нишон додаанд, тарзи идораи шабакаҳои қалони обёрий низ дигар гашта, ин гуна шабакаҳоро ҷаҳонро мекардагӣ шуданд. Масалан, чунин маълумот ба даст омадааст, ки дар ҳавзаи Мурғоб ва инчунин дар ҳавзаи Зарабшон таъсиси шабакаи обёрий дар ихтиёри як кас буд. Ҳанӯз дар аҳди Абдуллоҳ ибни Тоҳир (830-844) дар боби танзими истифодан коризҳо қонунҳои маҳсус қабул шуда буданд<sup>12</sup>.

Ба қавли муарриҳон Б. Faфуров, В.В. Бартольд, Н. Нематов ва дигарон, заминҳо дар давлати Сомониён асосан тавассути каналҳое обёрий мешуданд, ки аз дарё об гирифта, ба тарзи муқаррарӣ сохта шуда буданд. Вале дигар тарзҳои обёрий низ вучуд дошт. Дар сурате, ки сатҳи замин ба қандани канал имкон намедод, кориз месоҳтанд. Агар замин дар ҷои баланд бошад, обро ба он ҷо тавассути чигир мебароварданд ва ҷарҳи чигирро одатан бо ёрии шутур мегардонданд. Дар маҳалҳои доманакӯҳ одатан сойхоро баста, обанборҳо созмон дода, сипас ҳангоми тобистон аз он истифода мебурданд. Навъи дигари заминдорӣ заминдории лалмӣ ба шумор мерафт. Дар он минтақаҳое, ки об намерасид, гайр аз

<sup>12</sup> Ниг.: Faфуров Б.Ф. Точикон, Ч.I, с. 464.

шакли заминдории лалмй бештар чорводорй тарак-  
кй мекард. Инчунин дар чойхое, ки оби дарё хусусан  
дар фасли тобистон камй мекард, барои обёрии bogу  
полезҳо аз оби ҷоҳҳо низ истифода мебурданд.

PDF Compressor Free Version

Маъхазҳои ҳатти давраи Сомониён дар бо-  
раи шуғли зироаткорони музофоту ноҳияҳои гуногун  
батафсил маълумот дода, аксар вакт маҳсус қайд ме-  
намоянд, ки ин ё он маҳал бо қадом намуди зироат  
ном баровардааст. Пеш аз ҳама, ба галлакорӣ диқ-  
қати маҳсус дода мешуд. Паҳтакорӣ низ хеле инки-  
шоф мейбад. Дар ин бобат Мовароуннаҳр дар тамо-  
ми Шарқи Наздик ва Миёна мавқеи маҳсусро ишғол  
мекард. Беҳуда нест, ки соири ҷилояту шаҳрҳои хи-  
лофат маҳз аз Осиёи Марказӣ ба миқдори қалон газ-  
ворҳои паҳта мегирифт. Аз ҳама бештар дар ҷилояти  
Марв (паҳтāи ин ҷо, мувофиқи маълумоти маъхазҳо,  
чунон ҳушсифат будааст, ки ба сифати намуна хиз-  
мат мекардааст), дар атрофи Самарқанд, Бухоро,  
Чоч, инчунин дар дигар ҷойҳо паҳта мекоштанд.  
Боғҳо, токзорҳо, полезҳо дар атрофи шаҳрҳо май-  
донҳои бузургро ишғол мекарданд. Баъзе наవъҳои  
мева, ангур ва сабзавот хеле дур аз ҳудуди давлати  
Сомониён шӯҳрат дошт<sup>13</sup>.

Дар баробари соҳаи кишоварзӣ дар давлати  
Сомониён истехсоли маъдан низ хеле инкишоф мей-  
бад. Ҳатто дар Помири Шарқӣ истехсоли маъдан  
равнак дошт. Дар ин маҳал бошишгоҳи бузурги ис-  
техсолу истихроҷ ва ҳариду фурӯши маъдан мавҷуд  
буд. Аз рӯи маълумотҳои Б. Фафуров маъданшиносону  
кӯҳкорони тоҷик соҳиби таҷрибаи бойи ҷандин-  
асра буданд. Дар ҳамон шароити вазнину душвор  
тамоми он аломату ишораҳоеро, ки ба мавҷудияти

<sup>13</sup> Ниг.: Faфуров Б. F. Төнин, Ч., I, с. 466.

ин ё он маъдан далолат мекунанд, мукаммал медо-  
нистанд ва чунон конҳоеро кашф кардаанд, ки ҳатто  
маъданшиносони имрӯзаро дар ҳайрат мегузоранд.

Кўхкорони овактаи точик барои сарфаи меҳ-  
нат ва осонии кор фақат ҳамон хокеро қанда берун  
мепартофтанд, ки пеши маъданро гирифта бошад ва  
барои пеш рафтани имкон шавад. Ба ин сабаб тамоми  
он ҷоҳу конҳои қадима бениҳоят қачу килеб, печ дар  
печ мебошанд. Дар айни замон чунин ҳолат ҷолиби  
диккат аст, ки конҳо бо ҳавсалай том қанда, маъданни  
онҳо покиза гирифта мешуд<sup>14</sup>.

Бояд тазаккур дод, ки дар давлати Сомониён  
хунармандию меъморӣ ҳам хеле равнак меёбад. Махсулоти истехсолкардаи аксари хунармандон ҳеле  
хушсифат буда, берун аз Мовароуннаҳр ҳам шӯҳрат  
дошт. Аз ин рӯ, Ҷардуми Мовароуннаҳр ба моли дигар  
мамлакатҳо мӯҳтоҷ набуданд, чунки тамоми чизи  
заруриро ҳудашон истехсол мекарданд.

Боғандагӣ низ равнақу ривоҷ мейфт, моли бис-  
еरе истехсол мешуд, анвои матоъҳон сершумор ва  
хушсифат мебароварданд.

Матоъҳои истехсолкардаи онҳо асосан аз аб-  
решим ва пахта бофта мешуд. Азбаски хунармандӣ  
ва косибию боғандагӣ дар аксар вилояту шаҳрҳои  
давлати Сомониён ривоҷи тозае дошт, тиҷорат ҳам  
хеле инкишоф меёбад. Ҳатто тиҷорат на танҳо дар  
марказҳои хунармандӣ, балки дар бисёр дехаҳое, ки  
касбу хунар ривоҷ мейфт, хеле пеш меравад.

Дар Бухоро, Самарқанд, Нишопур, Балх,  
Марв, Хирот, Ҳучанд, Бунҷикат (Панҷакенти ҳозира),  
Ҳулбук ва Тирмиз барин шаҳрҳои калони давла-  
ти Сомониён хунармандӣ ва тиҷорат ба дараҷае

<sup>14</sup> Ниг.: Ғафуров Б. Ф. Тоҷикон, Ч. I, с. 468.

вусъат ёфта буд, ки тадричан биноҳои бозорхою манзилҳои ҳунармандию косибӣ берун аз шаҳристонҳо бунёд гашта, боиси ба вучуд омадани работҳои наъ мешуданд. Дигар чихати ҷолиби шаҳрдории давлати Сомониён он буд, ки шаҳрҳо ба дӯким ҷудо мешуданд - ба марказҳои маъмурӣ, яъне ҳокимнишин ва тиҷоративу ҳунармандӣ. Ғайр аз ин дар ин давра шаҳрҳое низ бунёд мегарданд, ки ба қисмҳои гуногун ҷудо намешуданд. Дар онҳо биноҳои ҷамъиятӣ, дуқонҳои ҳунармандӣ, биноҳои ашрофон, масҷиду манораҳо, мадрасаю биноҳои диниву мазҳабӣ соҳта мешуданд. Дигар ҳусусияти шаҳрдории давраи Сомониён он буд, ки шакли идоракуни шаҳрҳо аз рӯи як системаи муайян сурат мегирифт.

Масалан, раис ба ташкили идораи шаҳрҳо, иҷрои фармонҳои амир, вазир ва девонҳо, муҳтасиб ба назорати истеҳсолу тавлиди ҳунармандони шаҳр ва тиҷорат, яъне нарху наво, миқдору сифати мол ва бозор, инчунин ба тартиботу маънавиёту ахлоқ назорат менамуд. Қозӣ бошад, масъалаҳои ҳуқуқ бар асоси шариати ислом ва умдатарин масъалаҳои давлату ҷамъиятиро назорат ва идора мекард.

Таъсири байнҳамдигарии системаи давлативу шакли идоракуни шаҳрӣ, малакаҳои баланди маънавиёту ҷамъият, истифодай донишҳо дар корҳои қишоварзию муносибати он дар шароити ягонагии шаҳрҳову дехот, санъати меъморию шаҳрсозӣ, ҳунармандию косибӣ, кулолгарию истеҳсоли қофаз боиси рушду инкишофи соҳаи моддиву маънавии ҷамъият, беҳтар гаштани дараҷаи зисту зиндагии мардум гардиданд.

Аз рӯи андешаҳои олимон, асоси эҳёи ҳалқи тоҷик ҳам дар асрҳои миёна, ҳусусан дар давраи давлати Сомониён, маҳз дар ҳамин буд.

Албатта, вазъи моддиву маънавӣ, фарҳангии шаҳрӣ **PDF Compressor Free Version** Сомониён дар китоби «Таърихи ҳалқи тоҷику» ва бисёр дигар асарҳои олимони тоҷику эронӣ, ки дар аввали ин китоб онҳоро номбар намудем, ҳаматарафа омӯхта шудааст. Академик Н. Нематов дар асари худ «Давлати Сомониён» бо дарелҳо исбот менамояд, ки эҳёи Сомониён дар асри XI низ идома дошт, ки ҳақ ба ҷониби ўст. Ин ҷо илму дониши Ибни Сино дар соҳаи фалсафа ва тиб, Ал-Берунӣ дар ҷуғрофияву мардумшиносӣ ва заминшиносиву нучум, ақидаю ҳулосаҳои давлатдории сиёсатшинос Низомулмулк, биниши ҳоси Умари Ҳайём дар масъалаҳои ғуманистӣ, ахлоқию фалсафӣ ва амсоли инҳо дар назар дошта шудааст.

Бад-ин тарик, эҳёи тоҷикон давраи тӯлониро фаро мегирад, яъне аз аввали асри V то асри XI идома меёбад. Бояд ёдовар шуд, ки дар ин муддат бар асари истилои арабҳо ин раванд мувакқатан бозмеистад. Ба ақидай академик Н. Нематов, ивазшавии динҳои маҳаллии зардуштия бо бутпаративу ислом моро набояд ба ҳичолат оварад. Раванди ивазшавӣ низ дар тӯли чандин асрҳо идома дошт. Агар дар шаҳрҳои бузург, аз қабили Бухорову Самарқанд, Марву Балҳ табдилшавии ибодатгоҳҳои оташкадаҳо бар масҷид дар нимаи аввали асри VIII сурат гирифта бошад, ҳамин раванд дар пойтаҳти Устурушан шаҳри Бунҷикат дар асри IX ба вуқӯъ пайваст ва бунёди манораҳои аввалини исломӣ ва масҷидҳо байни асрҳои X-XI гузошта шуд. Дар асл ислом-миқунонии меъмории шаҳрҳову дехаҳои давлати Сомониён

танхо дар асри Х оғоз ёфт ва асрҳои баядина авҷ гирифт.

Бад-ин тарик, эхёи халқи тоҷик дар асоси арзишҳои аҷодии ҳуд (сүғдӣ, паҳлавӣ, таҳористонӣ, ҳоразмӣ, фарғонӣ, сакоӣ) бо ҳусусиятҳои хосӣ тоҷикиаш вуҷуд дошт. Эхёи мардуми тоҷик, ҳусусан дар давраи Сомониён авҷ мегирад. Аз Борбад то Ҳайём ва бисёр дигар бузургони тоҷик, аз зумраи Муҳаммади Ҳоразмӣ, Абунасири Форобӣ, Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Берунӣ, Ибни Сино дар ин ҷараён саҳми намоён гузоштаанд.

Бояд қайд намуд, ки эхёи халқи тоҷик, яъне рушди маънавиёту фарҳанг, ҳусусан забони тоҷикӣ, пас аз ин давра қатъ нагашта, балки дар асрҳои баядина роҳи ҳудро идома дод. Сарфи назар аз он ки баяди ин давра то ибтидои асри XX соҳтори давлату давлатдорӣ, илму фарҳанг, умуман соҳаи иҷтимоӣ-тоҷикон мавриди талаву тороч қарор гирифт, пойтахти давлати Сомониён Бухоро ҳароб гардид, неъматҳои таъриҳӣ ба дasti горат афтод, яъне та-маддуни моддию маънавии ин давлати бузург рӯ ба ҳаробӣ овард, осори шаҳрҳои таъриҳӣ, ёдгориҳои меъморӣ ва намунаҳои ҳунарҳои зебо, забони тоҷикӣ аз байн нарафт. Акнун дар охири асри XX тоҷикон боз ба ворисони аҷодии ҳуд назар афканда, давлату давлатдории мустакилро ташкилу пойдор гардонида, аз нав эхёи Тоҷикистонро оғоз намуданд.

#### 4. САБАҲОИ ТАНАЗЗУЛИ ДАВЛАТИ СОМОНИЁН

Софиро PDF Compressor Free Version тамоми муваффақиятҳои Исмоили Сомонӣ дар роҳи муттаҳидиу марказонидани давлат, бояд гуфт, ки мамлакати ў низ аз зиддиятҳои хоси чамъияти феодалӣ эмин набуд. Бинобар ин дар давлати Сомониён ҳам зиддияти байни гурӯҳҳои истехсолкунанда ва табакаи ҳукмрон вучуд дошт. Ҳусусан ин зиддиятҳо дар вактҳои хироҷгундорӣ тезу тунд мегашт. Муборизаҳои синфӣ аксаран дар зери пардаи зиддияти ақида ва ҷараёнҳои гуногуни динӣ давом мекард. Саркардагони пешқадами ҳарбии горди дарбори Сомониён, ки ба корҳои ҳукмронии вилоятҳо баҳри нигоҳ доштани оромии мамлакат, дарҳам шикастайи мукобилияти феодалони маҳаллӣ ва хобондани шӯришҳои ҳалқӣ таъин мешуданд, фаъолияти худро зуд тағиیر медоданд. Яке аз сабҳои асосии таназзули давлати Сомониён дар он буд, ки қисми сарлашкарони онҳо аз байни туркҳо таъин гардида, аксари сарбозони қӯшунхоро низ онҳо ташкил медоданд. Саркардагони турк аз ипорозигии феодалони маҳаллӣ ва муборизаҳои синфӣ истифода намуда, баъзан бевосита бар зидди ҳукумати марказӣ барҳоста, вилоятҳои худро мустакил зълон мекарданд.

Баъд аз вафоти Исмоили Сомонӣ (с. 907), омадааст дар китоби «Тоҷикон»-и Б. Ғафуров - дар аввалҳои салтанати Аҳмад ибни Исмоил (907-914) якбора дар якчанд вилоятҳо исён сар зад. Ҳокимони Самарқанд, Рай ва Систон шӯриш бардоштанд. Нас аз хобонидани ин исёнҳо дере нагузашта дар натиҷаи хеле бад шудани ахволи дехконон ва афзудани андозҳо дар Систон шӯриши ҳалқӣ ба вучуд омад. Со-

мениён факат ба машакқати зиёде ба пахш кардани ин шүриш муваффак шуданд<sup>15</sup>.

Ин бесарусомонихо, махсусан дар замони хукмронии Абдулмалик ибни Нӯх (954-961) афзуда, вусъат PDF Compressor Free Version замони амирони байди низ идома меёфтанд. Асосан ҳамин\*сабабҳо пояҳои давлатро торафт сусту заиф мегардонданд.

Дар натиҷа собиқ гуломони туркнажоди дарбори Сомонӣ - Фазнавиён ҳамроҳи Қарохониён давлати Сомониёнро вожгун соҳта, пояҳои ҳукумати ҳудро қавӣ гардонданд.

Зимнан, муборизаҳои тезу тунди синғӣ, инчунин мукобилиятаҳои байни феодалон ва ҳукумати марказӣ, носозиҳои миёни подшоҳони сомонӣ ва саркардаҳои ҳарбии турк, зиддиятаҳои байни намояндагони дарбор ва маъмурони девонҳо, ки рӯз то рӯз шадидтар мегардиданд, давлати Сомониёнро ба дараҷаे заиф намуданд, ки дар охирҳои асри X аз иктидори он таҳро номе бокӣ монда буд.

Дар ҳолате ки заминдорони Ҳаҷалӣ ба' ҳамдигар душманона рафтор намуда, бар зидди ҳукумати марказӣ бо яроку аслиҳа мубориза мебурданд ва аз итоат саркашӣ мекарданд, албатта, Сомониён бар зидди душманони хориҷии худ истодагарӣ карда наметавонистанд. Гайр аз ин оммаи ҳалқи Мовароуннаҳр, ки аз андоҳои зиёд ба ҷон омада, борҳо ба мукобили Сомониён шўрида буданд, низ онҳоро ҳимоя накарданд. Гвардияи турк, ки ягона такягоҳи тоҷу таҳт ҳисоб меёфт, ақибгоҳи мустаҳкам надошт ва аз ин рӯ, аз рафъ кардани ҳамлаи душман очиз

<sup>15</sup> Ин.: Ғафуров Б.Г. Точикон. Ч. I. с. 457.

буд<sup>16</sup>. Маҳз ҳамин сабабҳо боиси комилан аз байн рафтани давлати Сомониён гардиданд.

Авомили таназзулу сукти давлати Сомониёнро Президенти Тоҷикистон Эмомали Рахмонов ба тарики зайл шарҳ медиҳад: Бо завол ёфтани давлати Сомониён асри тиллоии тамаддуни тоҷик рӯ ба таназзул ниҳод. Низоъҳои қавмӣ, авлодӣ ва минтақаӣ, кӯшишҳои мансабталоши тоҳтагӣ тоҷиконро пора-пора карда, зимоми давлатдориро ба дасти сарбозони зарҳарида давлати Сомониён супурд. Аз ҳатои шоҳони гафлатзадаву ҳокимони худпараст, иғвои вазирони беймону лашкаркашони хиёнатпеша, васвасаи шайхони бемаслаку муллоҳои мазҳаб-фурӯш завлонаи гуломӣ борҳо ба гардани ҳалки азияткашидаи тоҷик афтод. Ва миллате, ки дар сарзамини Осиёи Марказӣ комилан ташаккул ёфта, ҳамаи руқнҳои давлатдориро дар поян баланд бунёд гузашта буд, қабл аз ҳама, бар асари низоъҳои дохилий, ҷангу талошҳои бемаъний гирифтори фочиаи мудҳиши парокандашавӣ, аз ҳам қанда шудани риштаҳои устувори давлатдорӣ ва равобити миллӣ гардид<sup>17</sup>.

Таҷрибаи талҳи таназзулу сукти давлати Сомониёнро пеши назар оварда, хоҳ-ноҳоҳ ба фикре меоем, ки имрӯз мо тоҷикон, ки баъди 1100 сол боз соҳиби давлати соҳибистиклол гаштаему мақсади бунёди давлати демократӣ ва дунявию ҳукуқбунёдро пеши ҳудӯгузаштаем, бояд ба таҷрибаи ташаккулу ғинкишоф ва таназзулу сукӯти давлати ягонаи мутамаркази аҷдодонамон таваҷҷуҳи зиёд намоем,

<sup>16</sup> Ниг.: Гафуров Б. Ф. Тоҷикон. Ч. I. с. 463.

<sup>17</sup> Ниг.: Ҷумҳурият, 21 февраля соли 1998.

нуктаҳои ҷолибу пешқадамро дар фаолияти давлат-дориамон эҷодкорона истифода барем, аз нуксону камбудихояш ҳулосаҳои лозима барорем ва тамоми тоҷикону тоҷикистонӣ ён кӯшиш намоем, ки давлати кӯчакамонро ба давлати тавоною оламшиноҳт, осоиштаву ягона, маскани сулҳу амонӣ табдил дихем.

## ФАСЛИ ДУЮМ (давраи шӯравӣ)

### 5. ТАШАККУЛИ ДАВЛАТИ ТОЧИКОН ДАР ЗАМОНИ ШӮРАВӢ

Дар бораи пайдоиши давлат аз аҳди дунёи қадим то ҳол ақида, таълимот ва назарияҳои гуногун мавҷуданд. Аз ҷумла дар бораи пайдоиши давлат таълимоти зиёди теологие дучор меояд, ки аксарияти онҳо як маънӣ доранд, яъне давлат оғаридаи худост.

Яке аз мукаммалтарин таълимот дар бораи пайдоиши давлат назарияи марксистӣ-ленини мебошад. Сабабҳои асосии пайдоиши давлатро назариётчиёни ин таълимот дар тақсимоти аввалини меҳнат, пайдоиши моликият ва ҷудошавии ҷамъият ба синфиҳо ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ мебинанд. Ташкилотҳое, ки аз шаклҳои авлодию қабилавӣ оғоз мегарданд, ба давлат табдил меёбанд. Давлати синфиҳ ҳамчун аслиҳае баромад мекунад, ки манфиатҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва мағкуравии гурӯҳи иҷтимоиеро, ки соҳиби воситаҳои истеҳсолот аст, химоя намояд.

Ф. Энгельс дар асараш «Пайдоиши оила, моликияти ҳусусӣ ва давлат» гуфтааст: Бо сар шудани тамаддун боигарӣ ба андозаи бузург афзуза, шаклҳои он гуногун шуданд, татбиқи он майдони васеъ ёфт ва ба манфиати мулқдорон идоракуни он мохирона ба роҳ монда шуд, ки боигарӣ кувваи барта-рафнашавандай зидди ҳалқ шуда монд. Ақли инсонӣ дар пеши чизи бунёдкардааш очизу нотавон монд. Лекин бо ҳамаи ин вақте меояд, ки ақли инсонӣ барои ҳукмрон шудан бар боигарӣ кувват пайдо карда, ҳам муносибати давлатро ба моликияте, ки давлат

онро муҳофизат мекунад ва ҳам доираи ҳуқуки молу мулкдоронро мукаррар ҳоҳад кард. Манфиати чамъият бе гуфтугӯй аз манфиати шахсони чудогона болотар PDF Compressor Free Version чамъияту шахсони чудогона муносибати одилона ва мавзууне барпо кардан лозим аст. Агар пешрафт дар оянда ҳам мисли гузашта қонунӣ шуда монад, такудави холӣ аз паи боигарӣ мақсади охирини олами инсонӣ наҳоҳад буд. Замоне, ки аз сар шудани тамаддун ба ин тараф гузаштааст; - факат як ҳиссаи ноҷизи давраест, ки одамизод аз сар гузаронид<sup>18</sup>аст, вай факат як ҳиссаи ноҷизи давраест, ки бояд одамизод ҳанӯз аз сар гузаронад, заволи чамъият ба мо ҳамчун ба анҷом расидани он саҳнаи таърихие, ки ягона мақсади охирини вай боигарӣ мебошад, таҳлил мекунад, зоро чунин саҳна дар доҳили ҳуд унсурҳои ҳалокати ҳудро дорад. Демократия дар идоракунӣ, бародарӣ дар доҳили чамъият, баробарии ҳуқук ва маорифи умумӣ зинаи олии ояндан чамъиятиро, ки барои расидан ба он таҷриба, ақл ва илми инсонӣ якзайл кор карда истодаанд, тасдиқ мекунанд. Он чамъият аз навбувучдорӣ вале дар шакли олии он озодӣ, баробарӣ ва бародарии авлодҳои қадим ҳоҳад буд<sup>18</sup>. Ба тарзи дигар гӯем, мазмуну моҳияти давлати демократӣ ҳам сарфи назар аз нишонаҳои авлодию қавмӣ, этникӣ, боигарӣ, ақидаю зътиқод, мағкураи динию сиёсӣ ва гайра ифока кардани манфиатҳои тамоми шаҳрвандон мебошад. Дар бораи ҳусусиятҳо, мазмуну моҳияти давлати демократӣ дар бобҳои оянда муфассал тавакқуф ҳоҳем кард. Дар ин ҷо бошад, мавқеи ҳудро нисбат ба

<sup>18</sup> Марке К, Энгельс Ф., Асарҳои мунтажаб, ҷилди 2, Душанбе, Ирфон, 1965, с. 354-355.

мафхуми давлат ва пайдоиши он баён карданӣ ҳас-  
тем.

Дар ҳар давру замон (аз вакти пайдоиши дав-  
лат то ҳол) аз рӯи соҳт, шаклу мақсадҳои худ маф-  
хуму мазмуни давлат ҳам тағиیر меёбад. Аз аҳди  
дунъёи қадим, асрҳои миёна то замони марксистӣ ва  
ҳозира тамоми таълимотхоро дар бораи давлат  
омӯхта, бештар ба афкори иҷтимоию сиёсии кунунӣ  
такъя карда, гуфтани ҳастам, ки давлат ҳамчун таш-  
килоти асосии сиёсии ҷамъият васлгари муноси-  
батҳои ҳокимияти сиёсии байни омма ва мақомоти  
давлатӣ, байни худи мақомоти давлатӣ, байни  
мақомоти давлатию созмонҳои иҷтимоӣ мебошад. Ба  
тарзи дигар, давлат ин механизми сиёсии ҷамъ-  
иятиест, ки барои идораю роҳбарӣ ва танзими  
ҷамъият зарур аст.

Давлат шароитҳои ҷуғрофӣ, этникӣ, худудӣ,  
иқтисодӣ барин аломатҳои гуногуни дигареро до-  
рост, ки аз ин ҳусус дар бобҳои оянда сухан ҳоҳем  
ронд. Дар бораи пайдоиш ва ташакули давлати то-  
чикон дар замони шӯравӣ асарҳои зиёде нигошта  
шудаанд.

Пеш аз ҳама, ин масъала дар асари Б.Ғафуров  
«Тоҷикон» (ч.1.2) «Очеркҳои таърихи Партияи Ком-  
мунистии Тоҷикистон», «Очеркҳои таърихи Тоҷик-  
истони Советӣ», «Очеркҳои таърихи Соҳтмони кол-  
хозӣ дар Тоҷикистон», «Таърихи синфи коргари То-  
ҷикистон», Материалҳо доир ба таърихи ҳалқи тоҷик  
(давраи советӣ), Рисолаи Раҳим Масов «История то-  
порного разделения» ва асарҳои бисъёр муаллифони  
дигар ҳамаҷониба, марҳала ба марҳала нишон дода  
шудааст.

Чунон ки аз асарҳои номбаршуда бармеояд,  
байд аз созишиномаҳои Англия ва Россия солҳои 1885

PDF Compressor Free Version

ва 1895 дар натиҷаи тақсимоти Осиёи марказӣ як қисми он бо аҳолии тоҷикнишин ба қаламрави Афғонистон гузашт. Аморати Бухоро бошад, ба протекторати Россия мубадал гашт, ҳонигарии Қўқанд, Самарқанд ва дигар қаламрави ин минтақа ба ҳайси генерал - губернатори Туркистон ба ҳайати Россия муттаҳид карда шуд. Ҳамиро бояд гуфт, ки вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии Бухорои Ғарбӣ аз Бухорои Шарқӣ фарқ мекард. Масалан, дар гарби Бухоро қисми зиёди аҳолӣ ба тағиیر ёфтани ҳокимиёт умуман лоғайдона рафтор намуда бошад, дар шарқи он барьакс. Дохилшавии қисмҳои экспедиционии Ҳисорро мардум ҳамчун истилои аҷнабиён қабул намуданд. Бинобар ин дар натиҷаи ҷангҳои шадид бисёр мардуми маҳаллӣ несту нобуд карда шуд ва қисми дигараш ба кӯҳҳо ва қаламрави Афғонистон фирор намуданд ва ҳукумати Шӯравӣ дар ин қисми Бухоро низ баркарор карда шуд.

Моҳи октябрьи соли 1924 дар натиҷаи тақсимоти ҳудуди миллӣ дар ҳайати ҷумҳурии иттифоқии Ӯзбекистон Ҷумҳурии Муҳтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон таъсис дода шуд. Пойтаҳти ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе таъин гардид, 12 волости Туркистон, Бухорои Шарқӣ ва қариб тамоми Помир ба ҳайати он дохил карда шуд. Дар натиҷаи чунин тақсимот қисми зиёди тоҷикон берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон монданд.

Масалан, Раҳим Масов ташакул ва инкишофи давлати тоҷиконро дар давраи шӯравӣ ба ҷор марҳала тақсим менамояд. Марҳалай якум аз ҷиҳати ҳронологӣ аз ибтидои инқилоби Октябр, ғашкилшавии ҶМШС Туркистон, ҶҲСБ то тақсимшавии сарҳадҳои миллии Осиёи Марказӣ (1917-1924), Марҳалай дуюм аз пайдоиши Ҷумҳурии Муҳтори Шӯ-

равии Сотсиалистии Тоҷикистон дар ҳайати Чумхурии Шӯравии Сотсиалистии Ӯзбекистон (1924-1929), яъне то ба Чумхурии Шӯравии Сотсиалистӣ табдил додани Чумхурии Тоҷикистон, марҳалаи сеом аз ташкилшавии Чумхурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон то қабули Қонуни нав дар бораи соҳибистиклолӣ, яъне то соли 1991, марҳалаи чорум аз соли 1991 то имрӯзро дарбар мегирад<sup>19</sup>.

Албатта, дар асарҳои муаррихон ҷараёни ташаккули давлати тоҷикон дар ҳайати давлати Шӯравӣ ҳаматарафа нишон дода шудааст, вале дар ин ҷараён ҳатоиву қачравиҳо низ содир гашта буданд. Дар баробари ин дар ташаккули давлат Абдулқодир Муҳиддинов, Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур, Чинор Имомов, Абдураҳим Ҳочибоев, Яхҷо Афзалий барин садҳо роҳбарони давлатию сиёсии он-вақтаи ҷумҳурӣ саҳми қалон гузоштаанд.

Онҳо аз Чумхурии Шӯравии Сотсиалистии Ӯзбекистон барои ба қаламрави Тоҷикистон ҳамроҳ кардан он минтақаҳоеро талаб мекарданд, ки онҳо тоҷикнишин буданд. Пеш аз ҳама округи Ҳучанд, Бухоро, Самарқанд, Дехнав, Сари-Осиё ва ғайраҳо аз он ҷумлаанд. Пас аз гуфтушунидҳо, баҳсу мунозираҳо ва баён намудани норозигиҳо баҳори соли 1929 қарор қабул карда шуд, ки округи Ҳучанд ба ҳайати Чумхурии Муҳтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон дода шавад ва 15 октябри ҳамон сол бо қарори маҳсус Тоҷикистон аз ҳайати Ӯзбекистон бароварда шуда ба ҷумҳурӣ иттифокӣ табдил дода шуд.

<sup>19</sup> Ниг.: Масов Р. История топорного разделения, Душанбе, Ирфон, 1991, с.5.

Тавре ки аз тақсимоти ҳудуди миллии Осиёи Марказӣ дида мешавад, дар ин ҷараён бисёртар манфиатҳои мақсадҳои давлати ягонаю мутамарка-  
PDF Compressor Free Version  
зонидашудаи шӯравӣ пеш аз ҳама ба инобат гирифта мешуд. Бинобар ин анъанаҳою умумиятҳои миллию этниӣ, иқтисодию ҷуғрофӣ, маданию фарҳангӣ ва давлату давлатдории ҳалқҳои Осиёи Марказӣ ҷандон ба инобат гирифта нашуд.

Натиҷаи ин саҳвкориҳою қачравиҳо буд, ки ҷумҳурии ҷавони иттифокии Тоҷикистон дар он вакт на маркази умумимилий ва на интеллигенсияи миллий дошт.

Дар натиҷа, чи тавре ки таъриҳ гувоҳ аст, асосан дар ибтидо мафкурабардорони соҳти давлатдории ҳав, сиёсатмадорон ва интеллигенсияи Россия, дигар ҷумхӯриҳои иттифоқӣ ва Самарқанд, Бухоро, Ҳуҷанд буданд, ки бо роҳҳати марказ ба Душанбе омада буданд. Онҳо аввалин бунёдгарони соҳти давлатдории ҷумҳурии ҷавони иттифокии Тоҷикистон ба хисоб мераванд.

Давлати миллии тоҷикон дар шақли ҷумҳурии иттифоқӣ дар қатори понздаҳ ҷумҳурии собиқ шӯравӣ рамзҳои миллий, яъне Конституцияи ҷумҳурӣ, суруди миллий, нишон ва байраки ҳудро дошт. Дар тамоми давраи мавҷудияти давлати мутамаркази шӯравӣ Тоҷикистон дар ҳамаи соҳаҳои ҳочагии ҳалқ, иҷтимоӣёт, илм ва маориф, тайёр кардани кадрҳо ба муваффакиятҳои муайян ноил гашта буд. Дар баробари ин дар соҳтори давлатдории миллий дар марҳалаҳои гуногуни инкишофи он як қатор нора-соихо низ мушоҳида мешуданд. Пеш аз ҳама ин нуқсанҳо дар ҳуқуқҳои Конституционии ҷумҳурии миллий ба назар мерасид. Аз рӯи мушоҳидаҳои мо, дар сиёсати воқеии давлати мутамаркази шӯравӣ,

ки албатта, тарафҳои мусбаташ ҳам хеле зиёд буд, принсипу меъёрҳо ва қондаҳои давлату давлатдории ИҶШС пурра амалӣ намегаштанд. Яъне дар амалӣ гардиши муроҷау ба ҳамонҳо роҳ дода мешуд. Ба тарзи дигар гӯем, байни сиёсати давлати умумиттифок ва ҳаёти воеини чумхуриҳои иттифокӣ номутаносибиҳо мушоҳида мегардид.

Файр аз ин дар муайянсозии самтҳои сиёсати давлатдории ИҶШС, ки аз минтақаҳои гуногуни иқтисодию ҷуғрофӣ, миллию этникӣ иборат буд, нобаробариҳо ба назар мерасид. Ва ниҳоят, дар ҳар як марҳалаи инкишофи давлату давлатдорӣ шакл, роҳу усул ва воситаҳои қӯҳнашуда амал мекарданд, ки онҳо ба инкишофу пешрафти давлати Шӯравӣ монеъ мегардиданд.

Оид ба паҳлӯҳои гуногуни давлати тоҷикон дар ҳайати давлати мутамаркази Шӯравӣ, яъне мавқеъ, ҳусусиятҳои хоси инкишоф ва дигар самтҳои сиёсати он дар бобҳои оянда муфассал сухан ҳоҳем ронд.

## 6. МАВ҆ЕИ ТОЧИКИСТОН ДАР ДАВРАИ ШУРАВӢ

Пеш аз он ки масъалаи пешрафти сиёсии  
Тоҷикистонро аз назар гузаронем, бояд як катор ма-  
соили назарии ҷиддиро ҳал намоем, вагарна мо дар  
ҷиҳати саҳхии зуҳурот қарор мегирему аз моҳияти  
аслии онҳо бехабар мемонем.

Вазъияти корро дар Тоҷикистон имрӯз чӣ мӯ-  
айян мекунад? Омили нахустин пошхӯрии Иттиҳоди  
Шӯравӣ ва арзи вучуд намудани истиқлолияти сиё-  
сии Тоҷикистон (бори нахуст дар таърихи он) мебо-  
шад. Дар ин ҷо бояд зикр намуд, ки дар ҷумҳурий  
ҷараёни барои озодӣ муборизабаранда вучуд на-  
дошт. Дар ҷамъияти сотсиалистӣ пайдоиши он мум-  
кин ҳам набуд: КБД майлонҳои ҷудоиҳоҳиро саҳт  
таъқиб мекард ва шикаст медод. Ҷӯнин ҳаракатҳо  
танҳо пас аз бозсозии Горбочёвӣ, вакте ки таъқибот  
ва эътибори КБД суст гардид, пайдо шудан гириф-  
танд. Бадин тарик, мустақилият барои Тоҷикистон  
дар шароите насиб гашт, ки ҷумҳурий ба он омода на-  
буд. На мутахассисони ҳарбӣ, на дипломатӣ ва на  
мутахассисони баландиҳтисоси сиёсие буданд, ки  
давлати соҳибҳтиёро бе қаҷравиҳои ҷиддӣ идора  
намоянд. Мо соҳибҳтиёриро дар натиҷаи мубори-  
зии ҳалқҳои дигар (аз ҷумла гурҷиҳо, озарҳо, ука-  
инҳо ва ҳалқҳои Назди Балтика) барои истиқлол аз  
давлати абарқудрати Шӯравӣ ба даст овардем.

Тоҷикистон озодиро дар шароите ба даст  
овард, ки дар он умумияти иҷтимоӣ ҷун марз ташак-  
кул наёфта буд. Гап дар сари он аст, ки марз дар ин  
ҷо на ҷун мағҳуми ҷуғроғӣ ва на ҳамҷун дастгоҳи  
зурӣ фаҳмида мешавад. Давлатҳои абарқудрате, ки  
дар натиҷаи забткориҳо (ҷун давлатҳои Искандари

Мақдунй, Атилл, Чингизхон, Темур, Карли Бузург) арзи вучуд кадаанд, аз чихати соҳт чун давлатҳои ҳарбӣ ва маъмурӣ буданд, ки барои идоракунии ҷаҳонгирон имкон медодаанд. Аз дохил ин давлатҳоро ҷизи ба ҳам алоқамандкунандае набуд, ба ҷуз' он ки одамони дар ин ҳудуд зиндагикунанда боч медоданд ё пайваста аз ҷониби истилогарон ғорат карда мешуданд. Пас аз марги ин ҷаҳонгирон давлати абаркудрат пароканда мешуд. Марз чун умумияти иҷтимоӣ вақте зоҳир мешавад, ки бо ҳаёти иқтисодию иҷтимоии умумӣ устувор шуда бошад. Барои ин ягонагии миллат шарт нест. Дар Швейцария 700 сол инҷониб немисҳо, фронсаявиҳо, италиявиҳо ва реторманҳо дар як давлат зиндагӣ мекунанд. Дар ин ҷо дар шароити кӯҳии мусоиди хифосатгарӣ марзи давлати дехқонӣ ва ҳунармандӣ ба вучуд омад, ки минбаъд ба давлати капиталистӣ табдил ёфт. Ҷиз асосие, ки ҳалқҳои гуногуни сокини ин ҳудудро муттаҳид намуд, ҳимоя аз заминдорони немис, италияӣ ва фронсавӣ, сипас инкишофи ҳочагидории ягона буд.

Ба қишвар, барои соҳиби марзи умумияти иҷтимоӣ будан, мустақилият он қадар ҳатмиӣ нест. Ветнам, Лаос ва Камбोҷа дар вакти ба ҳайати Ҳиндӯхитой, Франсия будан ҳамчун қишвар арзи вучуд доштанд. Ба гайр аз умумияти иқтисодӣ, умумияти таърихӣ низ лозим аст. Барои тоҷикон чӣ гуна умумияти таърихӣ шуда метавонист, модоме ки қисмҳои гуногуни марзи онҳо ҳамеша ҷузъи давлатҳои чудоғонае чун Россия, Афғонистон, ҳонигарҳои Қўқонду Бухоро (дар давраҳои боз ҳам пешин, ҳамеша дар ҳудуди ҳонигарӣ ва аморатҳои гуногун) буданд. Марзи имрӯзai Тоҷикистон камтар аз ними заминеро, ки тоҷикон зиндагӣ мекунанд, ташкил медиҳад ва

ҳамзамон дар худуди муайяни он ўзбекҳо ва ҳалиқҳои дигар ҳаёт ба сар мебаанд. Ҳеч гуна умумияти иқтисодӣ ва этники миёни онҳо набуда ва мухимтар аз ин, **PDF Compressor Free Version** марзӣ ба миён наомада.

Дар Тоҷикистон ин ҳолат ҳеч гоҳ набуд. Марзҳои тоҷикнишин пайваста аз даст ба даст мегузаштанд. Дар охир қисми шимолии марзи тоҷикон дар худуди Иттиҳоди Шӯравӣ ва қисми ҷанубиаш дар Афғонистон монд. Тоҷикистон дар Иттиҳоди Шӯравӣ чун воҳиди маъмурие, ки идора кардани он аз ҷиҳати умумияти ҳалқият, забон, маданият мувоғик буд, ташқил карда шуд.

Дар ин ҷумҳурӣ, ҳатто ҳаёти ягонаи иқтисодӣ набуд. Ба Қӯҳистони Бадаҳшон ба ҷуз фасли тобистон танҳо тавассути Қирғизистон рафтгуомад имконпазир мегашт. Ин вилоят аз сабаби надоштани роҳ аз қисмҳои дигари Тоҷикистон ҷудо буд. Азбаски Иттиҳод ягонагии томро дар ҳуд таҷассум мекард, дар шароити ИҶШС дар ин бора ҳочати гап ҳам набуд.

Дар навоҳии кӯҳсор ва ҳамвори ҷумҳурӣ ҳусусиятҳои истеҳсолӣ, соҳти иҷтимоӣ ва тарзи зисту зиндагӣ аз ҳам фарқ мекард. Ҳар як минтақаи ҷумҳурӣ аз ҳисоби ҳуд рӯз ба сар мебурд ва захираҳои иқтисодии барояш басанданд дошт. Бе сабаб нест, ки ҷангӣ гражданий дар Тоҷикистон шакли муборизаи қавмҳои маҳаллиро гирифт. Ашрофони (он дар Тоҷикистони шӯравӣ ғурӯҳи мутахассисони иҷтимоӣ иҷроқунанд - мансабдорон, қоғазбозон буд) ҳар минтақа барои ҳукмронӣ дар ҷумҳурӣ мубориза мебурданд. Ба ин мубориза онҳо пеш аз ҳама акрабои ҳудро мекашиданд. Дар ҷумҳурие, ки якбора қариб аз соҳти қабилавӣ, зинаҳои феодализму капитализмро пурра нагузашта, ба соҳти сотсиализм гу-

заштааст, бокимондаҳои соҳти қабилавӣ хеле устувор буданд. Минтақаҳо байни ҳамдигар ҷангро ҳама гуна оғоз карданд. Тоҷикистон танҳо вакте чун марзи ягонаи иҷтимоӣ арзи вӯчуд мекунад, ки байни ҳамаи минтақаҳои он роҳҳои хуби алоқа баркарор бошад, истеҳсолот на танҳо дар навоҳии пахнзамин марказонида шавад, иқтисодиёти нохияҳои гуногун якдигарро пурра кунанд ва байни онҳо табодул ба амал ояд.

Омили дуюме, ки инкишофи Тоҷикистон ба он алоқаманд аст, ин пошӯрии соҳти ҷамъияти сотсиалистии собиқ ИҶШС мебошад. Воеан нишонаҳои бӯҳрони сотсиализм дар ИҶШС хеле барвакт зухур карда буданд. Ин аз сустшавии пешрафти истеҳсолот, сатҳи пасти зиндагии мардум, афзоиши муттаҳидшавӣ оғоз меёфт. Бӯҳрони поёниҳо, ки мисли пештара зистан намехостанд, дар норизони онҳо зоҳир мегардид. Аммо ин норизой дар шароити идораи зуроварӣ танҳо дар зарофатгӯиву латифаҳои бешумор ва локайдии сиёсии аҳолӣ инъикос мешуд.

Бӯҳрони болоҳо дар дудилагиҳои сиёсатмадорону роҳбарияти ҳизбии ИҶШС зухур меёфт. Нармиҳои ҳрушёвӣ, караҳтиҳои брежневӣ, кӯшиш-ҳои батартибдарории Андропов, ҳукмронии берангӣ Черненко, бозсозии Горбачёв - ин ҳама кӯшишҳои буданд, ки тартиби дар ҳамаи самтҳояш дарзрафтари нигоҳ доштан мекостанд. Ба коркарди нафти Сибир бӯҳрони иқтисодӣ то андозае дур карда шуд. Фурӯши он ба ҳориҷа ва ҳариди маҳсулот аз ҳисоби долларҳои нафт норозигии мардум ва суръати бӯҳронро паст намуданд. Дар мамолики араб фурӯши нафт ба рои пешрафти саноат ва таракқиёти шаҳрҳо, дар мобошад, барои паст кардани норозигии мардум ҳарҷ карда мешуд.

Дар бораи сабабҳои шикасти сотсиализм баъдтар боз сухан хоҳем ронд. Ҳоло мо танҳо аз ин хусус баҳс мекунем, ки чи гуна дар натиҷаи ин парокандашавӣ, мо ба як соҳти нави ҷамъиятӣ мегузарем. PDF Compressor Free Version Беш аз ҳама мегӯянд, ки мо аз сотсиализм ба иқтисодиёти бозаргонӣ мегузарем. Аммо сотсиализм соҳти ҷамъиятӣ ва бозор бошад, як намуди мубодилаи натиҷаҳои фаъолияти меҳнатии одамон аст. Аз ин рӯ, ифодаи мо аз сотсиализм ба иқтисоди бозаргонӣ мегузарем комилан бемаънӣ аст.

Инчунин мегӯянд: Мо аз тоталитариzm ба демократия мегузарем. Оё ин гуфтаҳо метавонанд ягон соҳти иҷтимоии муайянро ифода кунанд? Масалан, дар солҳои 30-юми асри XX дар Европа давлатҳои капиталистие аз қабили Германияи фашистӣ ва Швейтсарияи демократии комил паҳлу ба паҳлу вуҷуд доштанд. Соҳти сиёсӣ ва иҷтимоии ин давлатҳо якхела, аммо системаҳои сиёсиашон акси ҳамдигар буданд. Ҳоло мо намедонем, ки ба қадом соҳти ҷамиятӣ хоҳем гузашт. Аммо мебинем, ки ҳам ба сӯи капитализми башардӯстона (кооперативӣ) ва ҳатто ба барқароршавии сотсиализми пештара тамоюлҳо вуҷуд доранд. Натиҷаи ниҳоии пешрафт ба омили субъективӣ (фоилӣ), муборизаи ғояҳо, ба фаъолияти сиёсии аҳолӣ, ба он вобаста мебошад, ки дар ин ё он ҳаракати сиёсӣ кӣ ҳоҷад буд. Маълум аст, ки сотсиализми давлатӣ ба пешрафти бомуваффакияти иқтисодии ИҶШС дар солҳои 20-30-40 имконияти хуб дода, галабаро дар Ҷангӣ Бузурги Ватаний таъмин намуд, ба ташкили қувваи мудофиавии ракетӣ - ядрой дар солҳои 50-ум шароит фароҳам овард ва бо ҳамин имкониятҳои воқеии худро ба ҳарҷ дод. Имконияти барқарор шудани он оё заминаҳои воқеӣ дошта бошад?

Албатта, интихоби рохи нави пешрафти кишвар кори душвор аст ва чустучӯи ин роҳро аз бисёр ҷиҳатҳо пешрафти иҷтимоии минбаъдаи Тоҷикистон муайян ҳоҳад кард.

**PDF Compressor Free Version**

Ондохон ғароми ба пешрафти Тоҷикистон таъсиркунанда, ки чун тӯфон ҷумҳуриро фаро гирифт, ҷангӣ гражданий буд. Тоҷикистон дар байни собик ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ягона ҷумҳурӣ буд, ки дар он ҷангӣ гражданий ба амал омад. Дар ҷумҳуриҳои дигар задухӯрдҳо байни миллатҳо (Чеченистон, Россия, Қирғизистон, Гурҷистон, Ӯзбекистон, Молдавия) ва давлатҳо (Озарбойҷон ва Арманистон) рӯх доданд, аммо ҷангӣ гражданий танҳо дар Тоҷикистон сурат гирифт, ки дар рафти он мардум ба родарони ҳамхуни худро тирборон мекарданд. Ба андешаи мо, ин боз ҳам натиҷаи ҳамон аст, ки гуфта будем: Тоҷикистон чун марз, чун умунияти иҷтимоие, ки тамоми сокинонашро дар ҳудуди ҳуд муттаҳид карда бошад, ташаккул наёфта буд. Дар ИҶШС Тоҷикистон танҳо як воҳиди маъмурӣ буд барои идора кардан мувоғиқ. Умунияти миллӣ, ҳудудӣ ва маданий ҷой дошт, аммо бе умунияти иқтисодӣ, системаи резаҳочагӣ ҳукмрон буд - миллионҳо одамон асосан аз ҳисоби ба ном ҳоҷагии иловагии ҳуд зиндагиашонро пеш мебурданд.

Энгелс навишта буд: Ҳолати маҳдуди дехкон дар деҳаи дурдасти камаҳолӣ, ки танҳо ба ивазшавии наслҳо аҳолиаш нав мешавад, меҳнати вазнини ҳархелаи нисбат ба ҳама гуна ҳукуки крепостной ўро ба порчай замин саҳттар побандкунанда, меҳнати бетағириз аз насл ба насл гузаранда, устуворӣ ва якрангии ҳамаи муносибатҳои зиндагӣ, маҳдудияте, ки ҳангоми он барои ў аз ҳама гуна муносибатҳои ҳалкунандаи ҷамъиятӣ, оила муҳимтар мебошад,

хамаи ин чахонбинии деҳқонро то доираи тангтари-  
не, ки дар ҷамъияти имрӯза ҳаст, танг мегардонад.  
Ҷунбишҳои бузурги таърихӣ аз паҳлуюш гузашта,  
ӯро гоҳ-гоҳ ба мадори ҳуд мекашанд, аммо дар ин  
холат ҳам у дар бораи пайдоиш, дар бораи табииати  
кувваҳои пешбарандай онҳо, дар ҳусуси пайдоиш ва  
ҳадафи онҳо ҳеч гуна тасаввурот надорад<sup>20</sup>.

Баъдтар нишон ҳоҳем дод, ки соҳти колхозию  
совхозии Тоҷикистон дар деҳот барои резаҳоҷагӣ ва  
муносибатҳои майдабуржуазӣ аслан як пардае буд.  
Чизи асосӣ, ки мо тавонистем ба даст орем, ин ман-  
фиатҳои буржуазияи майда - ҳоҷагии ӯ, деҳаи ӯ, дар  
мавриди бехтар - ҳоҷагии ноҳия буд. Ба тамоми  
чумхурӣ ӯ он қадар сарукоре надошт. Дар он вақт  
дар чумхурӣ масъалаҳои шадиди ҳалталаби иҷтимоӣ,  
ки дар солҳои ҳукумати шӯрой ҷамъ шудаанд,  
бисёр буданд. Дар натиҷа ҷанги гражданий оғоз ёфт,  
ки боиси марги ҳазорон одамон, ҳаробии иқтисо-  
диёти бе ин ҳам камбағали Тоҷикистон гардид.  
Имрӯз гӯё оташи баланди ҷанги гражданий хомӯш  
гаشت, ба ҳар ҳол, вақтҳои охир дар доҳили қишвар  
тирпаррониҳои тезутунд мушоҳида намешавад. Ам-  
мо задухӯрдҳо дар сарҳад, сунқасдҳо дар шаҳрҳо,  
вазъиятҳои ногувор, ки қувваҳои муҳталиф ташкил  
мекунанд, аз ҳолати ноороми чумхурӣ гувоҳӣ ме-  
диханд.

Омили ҷаҳоруми ба инкишофи иҷтимоӣ ва  
иқтисодии чумхурӣ таъсиркунанда қафомондагии иқ-  
тисодиву иҷтимоии чумхурӣ мебошад. Тоҷикистон  
кисми аз ҳама камбағали ҳонигарихои Бухорову  
Қӯқанд, қашшоқтарин чумхурии Иттиҳоди Шӯравӣ  
буд. Бо вучуди он ки дар солҳои ҳукумати Шӯравӣ

<sup>20</sup> Ниг.: Маріс К., Энгельс Ф., соч. т. 5, с.508.

чумхурии мо ба авчи тараккӣ расид, имрӯз ҳам давлати аграрии ба саршумори аҳолӣ камдаромад мебошад. Агар Иттиҳоди Шӯравӣ дар маҷмӯъ дар заминай давлати саноатӣ ҷойгир бошад, пас Тоҷикистон чун пештар дар сатҳи ҷамъияти давраи тосаноатӣ ва кӯҳнаи анъанавӣ қарор дошт: Иншоотҳои саноатӣ дар муҳити баҳри ҳочагиҳои деҳқонии хурдхурд чун ҷазираҳое менамуданд, ки наметавонистанд симои ҷумхуриро таҷассум кунанд.

Ин нишондиҳандай он аст, ки агар ҷаҳон имрӯз ба зинаи ҷамъияти абарсаноатӣ барояд, пас мо аз тамоми ҷаҳониён дар ду зинаи поёни пешрафти иҷтимоӣ қарор мегирем. Нодорӣ ҷамъшавии сарват ва маблағгузориро дар инкишофи ҳочагии ҳалқ бафоят душвор мегардонад.

Омили панҷум - сернуфусии ҷумхурий аст. Дар Тоҷикистон аз рӯи анъанаи миллӣ назар ба ҳамаи қишварҳои ИДМ серфарзандӣ рушд дорад. Агар боз ба назар гирем, ки қисми асосии марзи Тоҷикистон кӯҳсор буда, ба ҳар сари аҳолӣ дар соли 1990 ба ҳисоби миёна 0,15 гектар замини ҳамвор, соли 1998 бошад камтар аз 0,13 гектар замин рост меояд<sup>21</sup>, аз ин натиҷа хулосае бармеояд, ки барои давлати аграрӣ ин хеле кам аст. Бинобар ин пурсамар истифода бурдани замин ва обёрии заминҳои нав дар вилоятҳои Ленинобод ва Ҳатлон яке аз самтҳои асосии сиёсати аграрии Тоҷикистон мебошад. Дар баробари ин роҳи ояндаи воеии тараккиёти ҷумхурий ва беҳдошти шароити аҳолӣ рушд баҳшидани саноати қишвар аст.

---

<sup>21</sup> Ниг.: Народное хозяйство СССР в 1990 году.  
М., 1991, с. 67, 468.

## 7. ХУСУСИЯТҲОИ МУШАХХАСИ РУШДИ ТОЧИКИСТОН ДАР ДАВРАИ ШЎРАВӢ

PDF Compressor Free Version

Дар ИҶШС дар 25 соли охир барои иқтисодиёти чумхуриҳои Осиёи Марказӣ камтарин қисми маблағгузорӣ чудо карда мешуд. Ин натиҷаи сиёсати шовинизми бузургдавлатии русӣ буд, ки тавассути фаъолияти идораи марказии ҳукумати ИҶШС зохир мегардид. Ҳатто дар давраи шахспарастии Столин ҳам барои инкишофи саноати Осиёи Марказӣ бештар ғамхорӣ зохир карда мешуд. Дар он вакт саноати Осиёи Миёнро аз нестӣ ба вучуд оварда буданд. Тоҷикистон ҳатто дар манзари ақибмондагии умуми<sup>1</sup> Осиёи Марказӣ ҷои аз ҳама поёнро ишғол мекард. Ин кафомонӣ сол то сол шиддат мегирифт.

Танҳо барои инкишофи деҳоти минтақаи Файрисиёҳзамин 35 млрд. сӯм ҳарҷ карда шуда буд<sup>22</sup>, ки ин қарib баробари ҳарчи он сармоягузориест, ки ба тамоми хочагии ҳалқи Туркманистон, Қирғизистон, Тоҷикистон якҷоя дар солҳои 1971-1985 чудо карда шудааст<sup>23</sup>. Дар натиҷаи чунин сиёсати сармоягузорӣ дар тамоми вилоятҳои ҶШСФР он қадар муассисаҳо бунёд гардиданд, ки одами кор мекардагӣ намеёфтанд, норасони аз ҳад саҳти кувваи коргарӣ ҳис карда мешуд. Дар Осиёи Марказӣ ва Кавказ бошад, бекории барзиёд ба вучуд омада буд. Бад-ин та-рик, бекорон дар Ўзбекистон 1 млн., дар Озарбойҷон 500 ҳазор нафар, дар Тоҷикистон бештар аз 200 ҳазор қасро ташкил медоданд. Дар Арманистон 18

<sup>22</sup> Ниг.: Литературная газета, 1987, 4 март.

<sup>23</sup> Ниг.: Ҳисоби мо. Народное хозяйство СССР в 1985 г. М 1986, с. 357.

фоизи ахолии қобили меҳнат дар хочагии чамъиятий кор намекард<sup>24</sup>.

Ахолии машгули меҳнат то 1 январи соли 1985 дар ИЧШС 51,1%, ЧШСФР 53,9%, Украина 52,1%, Белорусия 53,2%, Узбекистон 42,1%, Қазокистон 48,1%, Гурҷистон 54,2%, Озарбойҷон 49,0%, Литва 55,5%, Молдова 50,6%, Латвия 55,8%, Қирғизистон 42,3%, Тоҷикистон 40,2%, Арманистон 52,1%, Туркманистон 42,5% ва Эстония 53,9%-ро ташкил мебод<sup>25</sup>.

Ҳамаи ин, бешубҳа, ҳам ба даромади миллии чумхуриҳо, ҳам ба сатҳи талаботи аҳолӣ бетаъсир намонд. Даромади миллӣ ба сари ҳар одами машгули меҳнат дар Осиёи Марказӣ соли 1970-83%, соли 1979-75%, соли 1989-66 фоизи сатҳи чамъиятиро ташкил мебод<sup>26</sup>. Фарқияти байнин чумхуриҳо кам намешуданд, балки афзуда, ба назар намоён мегардиданд. Дар натиҷа сокинони Ӯзбекистон гӯшт, шир ва тухмро назар ба хисоби миёнаи тамоми ИЧШС ду барабар кам истеъмол мекарданд<sup>27</sup>. Нобаробарӣ дар истеҳсолот дар соҳтори иҷтимоӣ нобаробарӣ ба вуҷуд меовард. Ҳиссаи дар соҳаҳои саноат машгулбӯдагони соли 1987 дар ЧШСФР ва Эстония 51%, Қирғизистон 34,8%, Ӯзбекистон 31%, Туркманистон 29%, Тоҷикистон 28%, Гурҷистон 38%, Молдова 35%, Озарбойҷон 34% ва умуман дар ИЧШС 47% -ро ташкил мебод<sup>28</sup>. Аз рӯи баҳисобигирии соли 1979 шаҳрнишинон дар байнин русҳо 77%, арманҳо 71%, эстонҳо 64%, латишҳо 63%, казокҳо 32%, туркманҳо

<sup>24</sup> Ниг., Правда, 1988, 16 сентябр.

<sup>25</sup> Ниг.: Вестник статистики, 1986, № 7, с. 68.

<sup>26</sup> Ниг.: Социологические исследования. 1989, № 1, с. 9.

<sup>27</sup> Ниг.: Правда, 1990, 9 июн.

<sup>28</sup> Ниг.: Социологические исследования, 1990, № 3, с. 5.

31%, молдовихо ва ўзбекҳо 30%, тоҷикҳо 28%, кирғизҳо 21% -ро дар бар мегирифтанд. Чоряк хиссаи аҳолӣ аз байни эстонҳо, русҳо, арманиҳо, латишҳо, гурҷиҳо, қарib ҳафтиқ хиссаи аҳолии Осиёи Марказӣ ва Молдова зиёнейен буданд<sup>29</sup>.

Бадин тарик, сиёсати шовинизми абарқудрате, ки аз ҷониби роҳбарияти ИҶШС гузаронида мешуд, ба он оварда расонд, ки ҳалқҳои интихобнанӯда, чи аз ҷиҳати истеҳсолот, чи аз лиҳози соҳтори иҷтимоӣ ва чи аз ҷиҳати сатҳи истеҳсолот қафо мемонданд.

Паҳлуи дигари сиёсати ҳукумати абарқудрати ИҶШС бар тадриҷан аз байн рафтани забонҳои миллӣ асос ёфта буд. Агар дар солҳои 40-ум дар ИҶШС ба забонҳои миллӣ 25,2 фоиз китобу ҷузваҳо нашр шуда бошад, пас ин шохис соли 1960 ба 18% ва соли 1986 ҳамагӣ ба 11% расид<sup>30</sup>. Дар соли 1990 ин нишондиҳанда 11,6% -ро ташкил дод<sup>31</sup>.

Забонҳои миллии ИҶШС аз соҳаҳои коргузорӣ беш аз пеш ҳориҷ гардида, танҳо дар ҳонаҳо истифода мешуданд ва ҳусусияти маншӣ касб мекарданд. Бисёр одамон забону фарҳанги ҳудро фаромӯш карданд. Ҳоло қарib 40 фоизи қазокҳо ба забони модарии ҳуд гап зада наметавонанд (маҳсусан шаҳриҳо ва шимолиҳояшон).

Таълим дар мактабҳо асосан ба забони русӣ ҷараён меёфт. Дар донишгоҳҳои олий, техникуму омӯзишгоҳҳои қасбиву техникий амалан ба забони русӣ таълим дода мешуд. Ин ҳангоми дохилшавӣ ба донишгоҳҳои олий ба русҳо имконияти бештар медод.

<sup>29</sup> Ниг.: Дар ҳамон ҷо, 1985, № 3, с. 29.

<sup>30</sup> Ниг.: Вопросы философии, 1988, № 9, с. 45.

<sup>31</sup> Ниг.: Ҳисоби мю. Труд СССР. М., 1988, с. 120 ва Вестник статистики, 1990, № 10, с. 69.

Аз ин сабаб нобаробарии калон дар гирифтани маълумоти олий чой дошт. Дар соли 1987 дар ИЧШС аз ҳар 1000 кас аз русҳо 143, украинҳо 127, ўзбекҳо 62,7, казокҳо 95,2, гурҷиҳо 124,5, озарихо 81,6, литвониҳо 150,0, молдовиҳо 81,7, латвиягиҳо 129,0, кирғизҳо 70,6, тоҷикҳо 48,6, арманиҳо 118,3, туркманҳо 62,1 ва эстонҳо 152 нафар дорои маълумоти олий буданд<sup>32</sup>. Маълумоти касбиву техникий дар ҷумҳуриҳои бародарӣ ба дараҷаи хеле паст инкишоф меёфт. Ҳамин тарик, дар оғози солҳои 80-ум ҷамоҳири Осиёи Марказӣ аз ҳисоби соҳтори маълумоти касбиву техникий танҳо 30 фоизи талаботи ҳудро қонеъ гардонда метавонистанду бас<sup>33</sup>.

Аз ин сабаб агар ягон муассисаи саноатӣ дар ҷамоҳири Осиёи Марказӣ ва Моварои Кавказ соҳта ҳам шавад, тамоми ҳиссаи нисбатан тайёркардашуни коргарон одатан аз ҳисоби русҳо интихоб карда мешуд. Ҳамчун роҳбар, мутахассис ва коргари зиёй - русҳо, чун боркаш ва ё рӯбанда - тоҷик (ин бечора дар кучо метавонист ихтисоси мураккабро азхуд намояд).

Ҳардуи ин самти сиёсати абарқудрати русӣ ба тадріҷан мазлумшавии миллатҳо ва фарҳанги онҳо, нобудшавии тарзи зисту зиндагии миллӣ, забон ва ҳуввият оварда мерасонид. Зимнан ин ногузир боиси норозигии аксарияти миллатҳои Иттиҳоди Шӯравӣ мегардид. Махҳ бинобар ҳамин ҳам пошхӯрии ИЧШС-ро чун парокандашавии охирин империяи мустамлиқавии дунё тавзех мёдиҳанд.

<sup>32</sup> Ниг.: Сергеева Г.П., Читов Л.С. Трудовой потенциал страны. М., 1982, с. 58.

<sup>33</sup> Ниг.: Рабочий класс СССР и его ведущая роль в строительстве коммунизма. М., 1975, с. 369.

Чунин тавзех аз бисёр чиҳат дуруст бошад ҳам, ба воқеяят пурра мувофиқат намекунад ва ба куллӣ дуруст нест. Ин ҳакикати нисбӣ аст.

Зимнан сотсиализм зуҳуроти пурихтилоф ва гуногунпаҳлу мебошад. Таъсири он ба зиндагии миллатҳои собиқ ИҶШС низ<sup>34</sup> муҳталиф аст. Ин таъсирро танҳо аз ҷиҳати танқидӣ чун зӯроварии гайриқонунӣ бар кулли ҳалюҳо ва чун зуҳури сиёсати абарқудрати шовинизми русӣ набояд эзоҳ дод.

Сотсиализм, ҳарчанд таҳриф шуда буд, бо вучуди ҳамаи таърифбинихо, найрангҳои хизматчиён мохияти худро зоҳир намуд, манфиатҳои меҳнаткашон, аз ҷумла манфиатҳои миллии онҳоро низ дар ҳуд таҷассум кард.

Сотсиализм дар ИҶШС, ҳатто сотсиализми таҳрифшуда ба манфиати ҳалқ арзи вучуд карда буд ва дар 74 соли ҳукумати шӯроҳо барои ҳалқ бисёр ҷизҳо дод. Танҳо шахсони кӯрботин ҳамаро сиёҳ карда, намебинанд, ки дар ин солҳо Русияи бехад кафомонда аз ҷиҳати пешрафти иқтисодӣ дар ҷаҳон ҷои дуввумро ишғол намуда, қудрати мудофиавии пурқувват ба вучуд овард, сатҳи зиндагии мардумро якбора баланд бардошт, вазифаҳои асосии пешгузаштаи Инқилоби Октябр иҷро шуданд.

Ин баҳусус дар кори боло бардоштани ҳоҷагӣ, фарҳанг, маорифи ҳалқҳо, ки хеле кафомонда буданд, рӯшан ҳис карда мешавад. Ба ин қатор ҳалқи тоҷик низ шомил мебошад. На танҳо то Инқилоби Октябр, ҳатто то соли 1923 дар Тоҷикистон ягон дошишкадаи олий вучуд надошт. Соли 1940 шумораи дошишкадаҳои олий 6-то ва микдори донишҷӯёни онҳо 2300 нафарро ташкил медод<sup>34</sup>. Соли 1990 донишкадаҳои олий 6-то ва микдори донишҷӯёни онҳо 2300 нафарро ташкил медод<sup>34</sup>.

<sup>34</sup> Ниг.: Народное хозяйство СССР в 1922-1982 гг.

даҳои олӣ 10-то, донишомӯзони онҳо 68,8 ҳазор нафар буданд. Дар соли таҳсили 1997-1998 бошад, шумораи умумии мактабҳои олӣ ба 25-то мерасад, ки дар онҳо 76,7 ҳазор нафар донишҷӯён таҳсил мена-  
муданд<sup>35</sup>. Ҳанӯз дар соли 1940 ба ҳар 10 ҳазор нафар аҳолӣ дар ҷумҳурӣ 4,1 духтур<sup>36</sup> рост меомад, соли 1990 бошад, ин нишондиҳанда ба 27,1 духтур мера-сад. Пас аз кӯч бастани мутахассисони русзабон ин тъёдод ба 23,3 духтур<sup>37</sup> фаромад. Ин нисбат ба Бри-танияи Кабир, Югославия, Италия, ИМА, ҶФГ, Франсия, Япония хеле зиёд аст. Танҳо аз соли 1940 то соли 1987 ҳачми умумии маҳсулоти Тоҷикистон 23 баробар афзуд. Қайд кардан ҷоиз аст, ки пас аз инқирози ИЧШС, гусастани алоқаҳои иқтисодӣ ни-  
шондиҳандаҳои асосии истеҳсолии ҳамаи соҳаҳои ҳочагии ҳалқ дар соли 1990 аз 105,3% дар соли 1997 то 57,5%, маҳсулоти саноатӣ мутобиқан ба ин солҳо аз 101,2% то 44,1% паст гардид<sup>38</sup>. Дар ҷумҳурӣ дар давраи шӯравӣ нерӯгоҳи баркӣ обии Норак, комби-ннати электрохимиявии Ёвон, Заводи алюминии Тоҷикистон, маҷмӯи муассисаҳои бузурги дигар арзи вуҷуд намуданд.

Ҳамаи инҳо танҳо бо дасти тоҷикон соҳта на-  
шудаанд. Аввал тоҷиконро профессорони рус таъ-  
лим додаанд, маҳз баъди он олимони тоҷик ба воя

<sup>35</sup> Ниг.: Основные социально-экономические показатели Республики Таджикистан за 1992-1997 гг. Душанбе, 1998, с. 95.

<sup>36</sup> Ниг.: Народное хозяйство СССР в 1990 г., с. 222.

<sup>37</sup> Ниг.: Народное хозяйство СССР в 1922-1982 гг. с. 542;  
Народное хозяйство Республики Таджикистан в 1993 г., с. 112.

<sup>38</sup> Ниг.: Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., 1987, с. 132;  
Народное хозяйство Республики Таджикистан в 1993г., с. 7;  
Основные социально-экономические показатели Республики Таджикистан за 1992-1997 гг. Душанбе, 1998, с. 12.

расиданд. Нерӯгоҳи баркӣ обии Норакро Иттиҳоди Шӯравӣ бино кард. Ҳамин тавр, гумони он, ки ИҶШС танҳо империяи мустамлиқавӣ буд, ботил аст.

**PDF Compressor Free Version**

Аз тарафи дигар, вакте Инкилоби Октябр галаба кард, нобаробарии амалии ҳалқҳои собиқ Россия барҳам ҳӯрд. Дар ин ҷо миллатҳои сатҳи миёнаи инкишоғи сармоядорӣ (русҳо, украинҳо) ва миллатҳои дар зинаи инкишоғи нимфеодалий (тоҷикҳо, киргизҳо, қазоқҳо) ё тамоман дар сатҳи соҳти авлодӣ (кабилаҳои Помир, Шимол) мавҷуд буданд. Даҳҳо ҳалқҳои Россия алифбо, синфи коргару зисӣ надоштанд. Бо мадади бародаронаи ҳалқи рус аксари ин ҳалқҳо ба зинаи баланди пешрафт соҳиб шуданд, аз кафомондагии куллӣ раҳо ёфтанд. Ин ҳакикатест радиопазир: Бешубҳа, ин хизмати таърихии ИҶШС аст. Дар мавриде ки ҳалқҳои ба куллӣ ақибмонда барои аз ҷорҷӯбаи ҳолати ҷамъияти ибтидой баромадан қудрате надоштанд, ИҶШС лозим буд. Ин давлат вазифаи таърихии ҳудро адо намуда, барҳам ҳӯрд. Вақте ки ҳамаи ҳалқҳо сатҳи замонавии инкишоғро соҳиб шуданд, аз кафомондагӣ раҳӣ ёфтанд, дасти омӯзгору раҳнамои бародари қалонӣ нолозим ва ҳатто таҳкиромез намуд.

Тоҷикистон аз Иттиҳоди Шӯравӣ бисёр манфиат бардошт. Аммо, мутаассифона, дар ИҶШС боз ҳам ҷумҳурии аз ҳама ақибмонда буд. Ба маълумоти ҷадвал барои соли 1990 таваҷҷӯҳ кунед.

Аз ҷадвал намоён аст, ки амалан аз рӯи тамоми шохисҳо Тоҷикистон дар Иттиҳоди Шӯравӣ дар ҷон охирин (дар баъзеаш пеш аз охирин) мебошад.

Умуман сатҳи саноат ва иҷтимиёти дар давраи Иттиҳоди Шӯравӣ баланд гардид, кишвари имрӯзаи тоҷикро бо аморати ниммулӯдории пештараи Бухоро

**САТХИ ИНКИШОФИ ИКТИСОДИ ВА ИЧТИМОИ И ТОЧИКИСТО ВА  
ДИГАР ЧУМХУРИҲОИ ИТИХОДИ ШУРАВИЙ ДАРСОЛИ 1990**

Чумхурӣ	Ҳиссияи аҳолии шарҳо	Муддати иҷтимоӣ ба ҳисоби иҷтимоӣ коргарон ва хизматкунандаҳо, рубъи (сум)	Пардоҳӣ муҷаллаи механики модҳона ба ҳисоби иҷтимоӣ барои шолжӯзӣ, рубъи	Ҳарҷи иҷтиҳадӣ иҷтимоӣ муассисаҳо, бонкҳои иамонтузурӣ, рубъи	Ҳарҷи қӯҷакон иҷтиҳадӣ рубъи	Ҳиссияи дирорзӣ нақшан шахсоне, ки ба сарҳо ҳар хисс ларъи моя то 75 рубъи иҷтиҳадӣ	Тақомлот бо дурӯҳо ба ҳар 10 моръи нафарӣ захидӣ
ҶШФСР	73,9	296,8	265,0	1732	174,4	3,2	46,9
Украина	67,5	248,4	220,4	1740	18,9	2,7	44,0
Ўзбекистон	40,3	216,4	202,6	1586	34,6	34,1	35,8
Қазоқистон	57,6	265,4	246,3	1467	26,4	10,1	41,2
Гурҷистон	56,2	211,0	213,4	2459	15,9	6,5	59,2
Озарбойҷон	53,5	196,4	239,4	2542	23,0	29,7	39,3
Литва	68,5	302,6	302,6	2446	10,3	1,2	46,1
Молдавия	47,3	251,8	251,8	1578	12,0	6,1	40,0
Латвия	71,1	300,5	300,5	1787	13,7	0,9	49,6
Киргизистон	38,1	220,3	220,3	1416	30,0	24,8	36,7
Тоҷикистон	31,4	184,7	184,7	1451	40,7	45,1	27,1
Арманистон	68,2	272,7	272,7	2794	18,6	5,4	42,8
Туркманистон	45,4	245,8	245,8	1864	45,2	26,9	35,7
Эстония	71,5	351,5	351,5	1930	12,3	0,6	45,7
Белоруссия	67,1	246,7	246,7	1451	11,9	1,5	40,5

мукоиса кардан мумкин нест. Гап дар сари он аст, ки Тоҷикистон дар Иттиҳоди Шӯравӣ нисбат ба тамоми ҷумҳуриҳои дигар сусттар тараккӣ мекард. Масалан, сармоягузорӣ дар ҳочагии ҳалқи Иттиҳод аз соли 1976 то соли 1990 ба ҳар сокини Иттиҳод 9089 сӯм, дар ҶШФСР - 11072, дар Тоҷикистон - 3071 сӯмро ташкил медод<sup>39</sup>. Ҳамин тавр, аз ҳама ҷиҳат чун пи-сарандар будани Тоҷикистон маҳсусан дар давраи қароҳии брежневӣ, бо зӯроварии бюрократҳои москвагӣ ва зуҳури рӯшани шовинизми русӣ ба таври возех намоён шуд.

Чунин қафомонӣ барои тамоми Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон се натиҷаи номатлуб дорад.

Аввалан, саноати номунараккӣ ба нуғузи беши аҳолии деҳоти ҷумҳурӣ оварда мерасонад, ки дар арафаи пароқандашавии ИҶШС он 69%-ро ташкил мекард. Ин таносуб дар ИҶШС 34%, дар Федератсияи Россия 26%, дар Украина 33%, дар Белоруссия 35%, дар Ӯзбекистон 59%, дар Казокистон 43%, дар Қирғизистон 62%, дар Арманистон 32%, Туркманистон 55%-ро ташкил медод<sup>40</sup>. Дар ин ҷо низ мебинем, ки нуғузи баландтарини аҳолии деҳот дар Тоҷикистон аст.

Дар ин маврид, аз рӯи ҷойгиршавии анъанавии аҳолӣ дар Осиёи Марказӣ деҳотро аҳолии таҳҷоӣ, шаҳрро русҳо ва русзабонҳо соҳибӣ мекарданд. Ин фарқияти иқтисодиву иҷтимоии байни шаҳру деҳот амалан ба нобаробарии миллӣ оварда расонда буд ва онро гӯё шакл медод.

<sup>39</sup> Ниг.: Ҳисоби мо. Народное хозяйство СССР в 1990 г., с. 67.

<sup>40</sup> Ниг.: Социальное развитие СССР, Финансы и статистика, М., 1990, с. 30-31.

Сониян, хусусияти хочагидории аграрии иқтисодиёти чумхурӣ ба сатҳи хеле пасти зиндагии аҳолӣ оварда мерасонад. Дар Тоҷикистон, чӣ дар давраи Иттиҳод ва чӣ дар давраи ИДМ - ҳатто дар байни давлатҳои Осиёи Марказӣ ҳадди пасттарини музди кор муқаррар аст. Соли 1991 дар Тоҷикистон 30,5%, дар Ӯзбекистон 22,5%, дар Қирғизистон 25,9%, дар Туркманистон 15,5%, дар Қазоқистон 14,4%, дар Россия 7,1% аз ҳисоби умумии коргарон ба маблағи то 200 сӯм музди кор мегирифтанд<sup>41</sup>.

Боз Тоҷикистон аз ҷиҳати нодориву қашшоқии аҳолӣ дар байни ИДМ дар ҷои аввали меистад. Ин далолат мекунад, ки ба андозае дар мамлакат кувваҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ таркишовар ҷамъ оварда шудаанд. Дар ҳоли ҳозир сатҳи зиндагӣ дар муқоиса бо соли 1988 паст рафт. Соли 1988 Тоҷикистон аз рӯи пардохти музди меҳнати коргарон ва хизматчиён (177,1 сӯм) пеш аз Ӯзарбойҷон (171 сӯм) аз охир дар ҷои дуюм буд<sup>42</sup>. Дар пардохти миёнаи музди моҳонаи колҳозчиён аз Ӯзбекистону Гурҷистон дар зинаи болотар, аммо аз ҳамаи ҷумҳуриҳои бокимонда поён буд. Вале гап танҳо дар сари сатҳи даромад нест. Соли 1990 гардиши мол ба ҳар сари аҳолии Тоҷикистон дар ҳудуди ИҶШС дар зинаи аз ҳама паст (ба ҳисоби миёна дар Иттиҳод 1619 сӯм, дар Тоҷикистон 815 сӯм)<sup>43</sup> буд. Аз рӯи сатҳи миёнаи майдони зист ба ҳар сари аъзои оила низ Тоҷикистон дар зинаи поён буд - 7 м. кв. қарор дошт, дар Иттиҳод ин масоҳат 10 м. кв. буд<sup>44</sup>. Аз ҷиҳати таъмини кӯдакон бо муассисаҳои томактабии доимӣ (15% дар

<sup>41</sup> Ниг.: Народная газета, 25 января соли 1993.

<sup>42</sup> Ниг.: Социальное развитие СССР, М., 1991, с. 99.

<sup>43</sup> Ниг.: Дар ҳамон ҷо - с. 184.

<sup>44</sup> Ниг.: Дар ҳамон ҷо - с. 211.

баробари 55 фоизи Иттиҳод)<sup>45</sup>, таъмини ахолӣ бо духтурон (27,1 ба 10 ҳазор нафар дар баробари 44,2 дар Иттиҳод)<sup>46</sup>, умуман кариб аз рӯи тамоми нишондихандаҳои пешрафти инфраструктураи иҷтимоӣ Тоҷикистон дар ҷои аз ҳама поён меистод.

Сабаби сеюми қағомонии қувваҳои истехсол-кунандай Тоҷикистон бекории оммавӣ дар шаҳру дехоти ҷумҳурӣ мебошад. Микдори муайянӣ бекорон дар ИҶШС эълон нашуда буд. Дар бораи ин танҳо аз рӯи ракамҳои зерин ҳулоса баровардан мумкин аст. Аз соли 1991 то соли 1993 ҳиссаи ахолие, ки ба ҳочагии ёрирасони шаҳсӣ машғул буд, дар Тоҷикистон аз 18,9 % то 23,0 % афзуд<sup>47</sup>. Ин дар шароити мо бекории пинҳонӣ дар ҳочагии дехот аст. Агар то 1 июля соли 1991 шумораи бекорони ба-қайдгирифташуда дар Тоҷикистон 3,5 ҳазор нафарро ташкил карда бошад, то охири соли 1997 ин микдор ба 51,8 ҳазор расид.

Моҳиятан, бекорӣ ҳусусияти афзоишёбӣ дорад. Он ҳанӯз пеш аз гузариш ба иқтисодиёти бозаргонӣ, дар натиҷаи ҳоссияти мустамликовии муносибатҳо дар ИҶШС афзоиш мейфт. Дигар ҳусусияти муҳими рушди ҷумҳурӣ дар он зохир мешавад, ки ин ҷо гузариш ба сотсиализм бевосита аз соҳти ибтидоии мулкдорӣ бо роҳи тараққиёти гайрикапиталистӣ, дар баъзе навоҳии кӯҳӣ бошад, гузариш мустакиман аз соҳти авлодӣ ба сотсиалистӣ сурат гирифт. Ин гузариш дар шароити афзоиши бекорӣ ба Тоҷикистон оқибатҳои зерин овард:

<sup>45</sup> Ниг.: Дар ҳамон ҷо - с. 254.

<sup>46</sup> Ниг.: Народное хозяйство Республики Таджикистан в 1993 г., с. 47.

<sup>47</sup> Ниг.: Народное хозяйство Республики Таджикистан в 1993 г., с. 50.

Основные социально-экономические показатели Республики Таджикистан за 1996-1997 гг. Душанбе, 1998, с. 83.

1. Азбаски дар Тоҷикистон то Инқилоби Октябр на соҳти сармоядорӣ ва на саноат буд, тоҷикон малакаи сармоядорӣ надоштанд. Чунончи К. Маркс навишиш Суд Рӯзномаърихии сармоя он вақт иҷро мегардад, ки меҳнатдӯстии умумӣ ба туфайли интизоми устувори сармоя, ки наслҳо пайи ҳам мегузаранд, чун сарвати умумии онҳо ҷамъ мешавад<sup>48</sup>. Можиятан, сотсиализм дар ин ҷо на одати меҳнатдӯстона, бардавом кор кардан, балки кори соатбайъро ба вучуд оварда, вазифаи соҳти сармоядориро иҷро намуд. Азбаски он на сотсиализми башафдӯстона, балки сотсиализми казармавӣ буд, аз ўҳдаи ин вазифаи худ ба хубӣ набаромад ва интизоми корхонавиро дар оммаи ҳалки тоҷик тарбия карда натавонист. Бар замми он саноат низ тараккӣ накарда буд.

2. Бо сабаби гузариш ба сотсиализм Тоҷикистон соҳти сармоядориро напаймуд, аз ин рӯ, дар кишвар унсурҳои соҳти қабилавӣ ва мулкдории ибтидой хеле зиёданд. Гуфтаҳои зерини Д.И. Правдин аз ҳама ҷиҳат ба Тоҷикистон даҳл доранд: Дар баъзе ҷумҳуриҳои иттифокӣ, маҳсусан онҳое, ки аз ҷиҳати иқтисодӣ қафо монда, муносибатҳои давраи мулкдорию падаршоҳӣ дар онҳо устуворанд, урғу одати патерналистӣ доштани худро, ки ба дастгирии муносибатҳои ҳамхунӣ асос ёфтаанд, нишон медиҳанд. Миллатгарӣ, инчунин ошнобозӣ ба муносибатҳои шаҳсӣ асос ёфта, баъзан чун решави гизодиҳандай рӯҳияи корпоративӣ хизмат мекунанд<sup>49</sup>.

Барои ҳусусияти қабилавӣ дар ИҶШС боз ҳам осонтар буд, зоро қабила ҳосияти дохилии соотсиализми казармавӣ аст. Парторкратия низ қабила аст.

<sup>48</sup> Ниг.: Маркс К., Энгелс Ф., Т. 46, с. 280.

<sup>49</sup> Ниг.: Правдин Д.И. Проблемы управления экономическими и социальными процессами при социализме. М. 1979, с. 189.

Бар замми ин, хусусияти қабилавӣ дар вазъияти беназоратӣ ба соҳти идораи ҳукуматӣ аз поён боз бештар ривоҷ мейбад. Бад-ин васила, соҳти ҷамъиятии кисман қабилавӣ (мулкдории ибтидой) ба соҳти сотсиализми шаклдигаркарда, вайроншуда мубаддал гардид.

Инчунин ба пойдории соҳти қабилавӣ дар Тоҷикистон асоси иқтисоди майдабуржуазӣ, сукунати аксари аҳолӣ дар ноҳияҳои кӯҳӣ бо зиндагии беробитаи байни деҳаҳо, ҳудтаъминкуни иқтисодии минтақаҳои ҷудогонаи ҷумхурӣ, ки ба ҷоқаҳои иқтисодӣ бо дигар минтақаҳо эҳтиёҷ надоштанд, шароит фароҳам меоварданд.

3. Дар Тоҷикистон тавассути бекорӣ ва соҳти сармоядориро надида ба сотсиализм гузаштан соҳти иҷтимоии маҳсус ба вучуд омад. Беш аз 25 фоизи аҳолии қобили меҳнат танҳо дар ҳочагиҳои ёрирасон ва қитъаҳои шаҳсӣ кор мекунанд<sup>50</sup>, дар ин ҷо усули тоинқилобии падаршоҳии зиндагии мардум нигоҳ дошта шудааст. Аммо дар шароити сотсиализме, ки ба муносибатҳои бозаргонӣ мегузарад, ин шакли падаршоҳии ҳочагии ёрирасони шаҳсӣ тадриҷан ба шакли майдабуржуазӣ табдил мейбад. Инро чӣ гуна ҳочагии ёрирасон метавон гуфт, дар мавриде ки барои ҷоряки аҳолӣ ин тарзи ҳочагӣ фаъолияти истехсолии асосӣ ба ҳисоб меравад. Ин резаҳоҷагии майдабуржуазии мукаррарӣ аст. Воқеан, кисме аз аҳолӣ дар колхозу совхозҳо кор мекарданд ва ҳакки ин меҳнат барои аксарияти онҳо нисбат ба даромади асосии ҳочагии ёрирасони шаҳсӣ даромади иловагӣ шуд.

<sup>50</sup> Ниг.: Социологические исследования. 1990, № 3, с. 5.

Хиссаи кормандони корхонаҳои саноатӣ (28%) аз қасоне, ки дар ҳочагиҳои ёрирасони асосӣ кор ме-карданд, андаке зиёдтар буд.

Ба назари мӯъаззин ба хулосаи зерин омадан мумкин аст, ки шаклҳои ҳочагидории сотсиалистӣ (завод, фабрика, колхозу совхозҳо) дар Тоҷикистон танҳо аз болои базаи (зерсоҳти) асосии иқтисодӣ ҳамагӣ болосоҳти (надстройка) оддӣ буданду бас: дар аввал барои шакли падаршоҳӣ, баъд майдабуржуазии аз иқтисодиёти соҳти қабилавӣ тавлид ва идома-ёфта. Хулласи ՚калом, сотсиализм на он ՚қадар ба умки зиндагии тоҷикон фурӯ рафтааст, ки ба зиндагии ҳалқи рус. Тасодуфӣ нест, ки дар шароити зиндагии падаршоҳӣ, шароити сотсиализми падаршоҳӣ, мусулмонӣ дар шуури тоҷикон хеле устувор бокӣ мондааст. Аз ин сабаб ҳам сотсиализми тоҷикон аз сотсиализми ҶШФСР дар баробари ҳусусиятҳои умумӣ, фарқиятҳои миллию минтақавӣ низ дошт.

**8. САБАБХОИ ПОШХУРДАНИ ДАВЛАТИ  
ШУРАВИ ВА ТАЪСИСИ ДАВЛАТИ  
МУСТАҚИЛИ ТОҶИКОН**

Инкишофи чамъияти инсонӣ ҳам дар асоси конунҳои диалектика сурат гирифта, зина ба зина дар ҳолати инкишоф, тағиیرёбӣ, дигаргуншавӣ ва мутобикшавӣ қарор дорад. Давлати шӯравӣ низ бо баязе қачравихо дар марҳалаҳои гуногуни инкишофи худ аз вақти таъсис (1917) то замони пошхӯрӣ (1991) дар асоси ҳамин қонун арзи вучуд дошт.

Албатта, оиди сабабҳои сукути давлати шӯравӣ даҳҳо китоб навишта шудааст ва навиштани садҳо китоб дар пеш аст. Таъриҳ гувоҳ ҳоҳад монд, ки сабабҳои объективӣ ва субъективӣ, омилҳои дохилий ва беруний қадомҳоянд.

Аз рӯи андешаҳои мо, омилҳои асосии дохилий инҳоянд:

Дар сектори давлатӣ дар тамоми солҳои бозсозӣ ва давраи баъди бозсозӣ ба таври қатъӣ сард гардидани муносабати коргарон ба кор барҷаста на-моён шуд. Омили аввалине, ки ба ин ҳол овард, расидани зарбаи саҳти рӯҳӣ ба аҳолии заҳматкаш буд, ки дар натиҷаи шикасти сотсиализм ба миён омад. Фояҳо гум шуда, бо сиёҳкориҳо оmezish ёфтанд, ҳамаи он қасоне, ки поквичдонона ба манғиати сотсиализм меҳнат мекарданд, рӯҳафтода гаштанд. Мардумро рӯҳияе фаро гирифт, ки онҳо гӯжак умр ба ҳудои бардуруғе саҷда мекарда бошанд. Дар ин гуна шароит меҳнати хубу поквичдонона аз имкон берун гашт.

Омили дигар инфлятсияи аз хад зиёд, бекурбшавии пул, паст гардидани даромади вокеии ахолӣ, аз ин рӯ, зимнан кам шудани хавасмандии моддӣ ба меҳнат буд. Ҳамто адамоне, ки рӯхияи меҳнатдӯстӣ доштанд, самти мақсадҳои худро ба ҷониби дастрас кардани манфиатҳои моддие гардонданд, ки барои рӯзгузаронӣ зарур буданд. Меҳнат қурби арзиши худро гум кард.

Омили сеюм гусастани равобити мутақобилаи хоҷагиҳои пешина буд, ки ба қатъ шудан ва инчунин имконнапазир гардидани ташкили меҳнат оварда расонид. Одатан ин қандашавии алоқаҳои хоҷагиро бо пошхӯрии ИҶШС вобаста медонанд, аммо ба андешаи мо ин ҷараён танҳо ба ин сабаб вобаста нест. Шарҳи он то андозае аниқ аст: дар шароити сотсиализм дар байни муассисаҳо алоқаҳои ботили бозорӣ ва нархии дар тартиботи банақшагирии соҳти вазоратҳо мукарраршуда вучуд доштанд. Онҳо имрӯз барҳам меҳӯрданд ва ҷои онҳоро муносибатҳои наве мегиранд, ки бар фоида асос ёфтаанд.

Омили чаҳорум пастишавии умумии эҳтиром нисбат ба ҳокимијат ва давлат буд, ки дар пастишавии тартибот умуман дар ИҶШС дар шакли майпарастӣ дар корхонаҳо дар вакти корӣ, сустшавии қондаҳои технологӣ, пайдоиши муносибатҳои шубҳаомез нисбати меҳнат зохир мегардид. Ҳамаи ин дар якҷояй нисбат ба меҳнат дар корхонаҳои давлатӣ ба хунукназарӣ оварда расонид.

Вазъият дар корхонаҳои иҷоравӣ ва ширкатӣ, Ӯдар коргоҳҳои шаҳсии фермерӣ тамоман дигар аст. Дар муқоиса бо муассисаҳои давлатӣ дар ин ҷо раванди беҳбудии муносибат ба меҳнат ба назар мерасад. Сабаби якуми пайдоиши чунин вазъ иборат аз он аст, ки дар ин шоха озодии технологии нисбатан

комили коргар мавчуд аст. Бо вучуди ин ки ў корхонаи колективиро амалан идора намекунад, масъалаҳои техникию технологиро озодона ҳал менамояд. **PDF Compressor Free Version** Ба коргар дар муассисаи колективӣ назоратчӣ лозим нест ва эҳтиёҷ низ ба чунин назорат вучуд надорад. Сабаби дуюми муносибатӣ гарми коргарон ба меҳнат назардошти ҳавасмандии моддӣ аст. Муассисаҳои давлатие, ки аз рӯи ҷорҷӯбаи нақша фаъолият мекунанд, бар усули меъёр ва нишондиҳанда бунёд ёфтаанд, дар онҳо ба ҳавасмандии моддӣ ҷой намемонад. Агар аз ҳад зиёд ба кор меҳр бандию фаразан корхона нақшаашро 200 % ичро кунад, муассиса соли оянда боз ду баробар зиёд ӯҳдадорӣ мегирад.

Корхонаҳои гайридавлатигардида (колективӣ ё гӯҳсӣ) ба ҳеч гуна нақша пойбанд нестанд, максадашон танҳо фоида мебошад. Ин фоидаро бошад, танҳо дар натиҷаи рақобати баробар соҳиб шудан мумкин аст. Пас, ташкили низоми модии амалӣ оқилона мебошад.

Дар давраи гузариш афзоиши босуръати нарҳо, бекурбшавии аз ҳад зиёди пул ба назар мерасад. Дар навбати аввал чунин ҳолат дар натиҷаи пастшавии истехсолот ва ба сабаби бокӣ мондани кӯшиши аҳолӣ барои зистан дар сатҳи пешинаи даромадҳо ба амал меояд. Сабаби дигар, фишири қисми нодорами аҳолӣ мебошад, ки дар давраи гузариш аз ҳад зиёд муфлис мегардад. Барои он ки норозигии ин тоифа ба таркиши сиёсӣ набарад, ҳукумати кишварҳои ИҶШС мачбуранд гулӯи онҳоро бо ёрии сиёсати ба ном хифзи иҷтимоӣ, инчунин тавассути кӯмак ба аҳолии камбизоат равған карда истанд. Аммо ин иқдом низ дар шароите, ки истехсолот паст мешавад, маблаг талаб мекунад.

Нихоят, боз як сабаби бекурбшавии пул набудани механизми назорати давлат аз болои фаъолияти соҳторхон тичоратӣ мебошад. Ин соҳторхо, бо вучуди он ки маблағи андозро кам меҳоҳанд, хисобу китобро тамоман барҳам мезаданд, ба бонкҳо пул намесупоранд. Ҳоло бештари маблағҳои пулӣ ба бонкҳо нарасида, аз кассаҳои сиёҳ мегузаранд. Дар натиҷа барои додани музди меҳнат илоҷе намемонад. Давлат бошад, боз ба барориши пулҳои бетаъминоти маҳрум аз бунёди моддӣ маҷбур мешавад. Маҳз набудани низоми давлатии иқтисодиёт ва назорат ба корчаллонҳо ба горати бечазори ҷамъият имкон мебидад.

Барои давраи гузариш паствавии пайдарпайи истехсолот ҳос аст, ки якчанд сабаб дорад.

Аввалан, гусастани алоқаҳои иқтисодии кӯхна ва раванди душвори барқароршавии муносибатҳои нави бозаргонӣ. Дар ин маврид алоқаҳои технологи мавҷуда мешикананд, қисмҳои лозимаи пуркунандай алоқаҳо, ашёҳои нимтайёр ва ҳом арзи вучуд намекунанд. Ҷараёни истехсолот аз ҷиҳати технологӣ ғайриимкон мегардад.

Дуввум, азнавсозии соҳтори иқтисодиёт ба амал меояд. Гузариш аз иқтисодиёти миллӣтарӣ ба иқтисодиёти осоишта ҳеле душвор аст, ин ҷараёни навсозии тақрибан 40 фоизи ҳамаи корхонаҳои саноатии ИДМ - ро талаб мекунад. Чунин ҳолат маблағгузории азимеро талаб мекунад, ки қисми зиёди он манбаъҳои ҷоҳӣ надорад. Муассисоти комплекси ҳарбии саноат дар натиҷаи паствавии шиддати вазъияти байналхалқӣ аз давлат торафт камтар супориш мегирад ва дар айни замон метавонад фармонишҳое бигирад, ки тақозои замони осоиштаанд, вале

комплекс ба ичрои чунин супоришҳо ҳанӯз мутобиқ нашудааст.

Сеом, дар кулли ИЧШС муҳити муносибатҳо (ба гайр аз қаллобӣ) пурра дар ҳолати носолим буд. Махз дар ҳамин парокандагӣ маълум шуд, ки муҳити муносибатҳо ба ҷараёни гардиши хун дар ҷисми инсон шабоҳат дорад. Маълум гардид, ки мо аз нуқтаи назари техникий, инфраструктурӣ ба ҳочагии бозоргонӣ омода неstem. Дар мо алокаҳои компьютерии байни бонкҳо ва пардохтҳо дар доҳили шаҳр қарҳтии кулли йктиносидиётро ба вучуд оварда, моҳҳо идома мейбанд. Бекурбшавии бесарусомон ба вайроншавии пурраи ҳисоби дутарафаи байни муассисаҳо оварда мерасонад. Соҳибони маҳсулот дар охири иҷрои фармоиш пули бекурбшудаеро мегиранд, ки ҳароҷоти маҳсулоти пештар фурӯҳтаашонро наимепӯшонад. Амалиёти пулҳо берун аз бонк, байни соҳторҳои ҳурди тиҷоратӣ муомилоту муносибатҳои бонкиро мебандад: бекурбшавӣ ва афзоиши музди кори якҷоя ба нарасидани пул ва афзоиши имкониятҳои ҷаллобӣ оварда мерасонад. Дар иктиносидиёт сакта ба амал меояд.

Чаҳорум, дар солҳои бозсозӣ қатъи назар аз шиорҳо дар бораи суръати прогресси техникий, амалан ин сурат суст шуд. Муассисаҳо баҳри бехтар кардани шароити моддии кормандони ҳуд маблаги фоидаҳои ҳудро барои ҳалли ин масъала сарф намуданд. Барои прогресси техникий ва маблаггузорӣ бошад, ҷизе бокӣ намонд. Банакшагирӣ ва назорати давлатӣ аз болси ҷудо кардани маблаг барои прогресси техникий, ба монанди накшакашӣ ва назораҷ аз болои ҷиҳатҳои дигари фаъолияти муассисаҳо аз байн рафт. Дар натиҷа прогресси техникий на танҳо суст шуд, балки ҷудокунии захира низ қатъ гардид.

Акибмонии техникии мо аз давлатҳои мутараккӣ боз ҳам авҷ гирифт. Захираҳои асосии мо дар солҳои гузариш ба дараҷае кӯҳна шудаанд, ки норизӣ аз техника яке аз сабабҳои аз кор қаноатманд набудани коргарон гардид. Мълум аст, ки бо техникии комилан фарсада маҳсулнокии меҳнатро афзудан ва ба зиндагии боғановат соҳиб шудан номумкин аст.

Панҷум, мо аллакай гуфтем, ки дар замони бозсозӣ муносибати коргарон ба кор дар корхонаҳои давлатӣ амалан сард шуд, ки ба ҳачм ва сифати маҳсулоти онҳо бетаъсир намонд.

Ҳамаи ин якҷоя чӣ дар ИДМ ва чӣ дар Тоҷикистон ба шикасти истеҳсолот оварда расонд. Мо дар баробари баёни якчанд сабабҳои дохилии пошхӯри давлати Шӯравӣ дикқати хонандаро ба як омили муҳими Берунӣ, ки ба ин ҳолат мусоидат на-муд, ҷалб карданием. Ин ҳам бошад, муборизан стратегии ИМА, пеш аз ҳама ИМР (Идораи марказии разведка) бар зидди давлати Шӯравӣ мебошад.

Чунон ки аз таъриҳ маълум аст, аз ибтидои зуҳури давлати Шӯравӣ, дар баробари камбудии ҳатоиҳои зиёде, ки дар марҳалаҳои гуногуни инкишофи он содир гардид, боз теги тези идеология ва сиёсати ҷаҳони капиталистӣ ба сӯи он равона карда шуд. Танҳо дар марҳалаҳои гуногуни инкишофи он шакл ва роҳу воситаҳо, яъне тактикаи мубориза ба муқобили он зуд-зуд иваз мегашт. Аз ҷумла дар давоми 74 соли мавҷудияти давлати Шӯравӣ ин ҳадаф бо роҳу воситаҳои ҷангӣ, ярокнок (гарм), ҷангӣ-сард, ҷангӣ рӯҳӣ, аз ҷиҳати иқтисодӣ ҳаробу қашшоқ кардани иқтисодии мамлакат, ҳарчи беандозаи маблаг ба соҳаи комплекси ҳарбӣ-саноатӣ ва гайраҳо амалӣ мегардид.

Ханӯз соли 1910 Президенти ИМА Д. Тафт гуфта буд: долларҳо ба ҷои сарбозон ҳоҳанд ҷангид, кудрати долларҳо назар ба снарядҳо хеле ҳам пурсамтар аст<sup>51</sup>. Дар ҳакиқат ҳам ҷоъеаҳои охири асри XX, ҳусусан пошхури давлати аз ҷиҳати стратегӣ ракиби аввалини ИМА ин гуфтаҳои Президенти онро сабит намуд, ки қурби пул назар ба қурби ярок хеле пурзӯртар аст.

Яке аз самтҳои асосии сиёсати ҳориҷии ИМА дар асри XX маҳз амалигардонии ана ҳамин сиёсат маҳсуб мегашт. Масалан, 15 августи соли 1989 рӯзномаи «Крисчен саянс монитор» навишта буд: Ҳамлаи бузурги доллар ба Иттиҳоди Шӯравӣ бо муваффақият инкишоф мебад, 30 ҳазор сарҳарбаи ядрой ва бузургтарин артиши ҷаҳон, ки бо навтарин техника мучахҳаз буд, барои ҳифзи ҳудуди қишвари ҳуд аз доллари корхӯре очиз монд, ки аллакай ними саноати русро нобуд кард, идеологияи коммунистиро барҳам зад ва ҷамъияти шӯравиро пӯсонд. ИҶШС дигар имкони муқовимат надорад ва мутахассисон барҳам ҳӯрдани онро дар ду-се соли наздиқ пешгӯй мекунанд. Мо бошем, бояд дар назди он нақшай бузурге сар фуруд орем, ки мусаввадаи онро президент Тафт тарҳрезӣ намуда, президент Рузвелт такмил дода, минбаъд дигар президентҳои Амрико мунтазам татбиқаш мекарданд<sup>52</sup>.

Ҳакикатан ҳам гуфтаҳои боло далели сиёсати глобалии ИМА бар зидди ИҶШС ба шумор мераҷанд. ИМА, пеш аз ҳама, меҳост, ки бо ҳар роҳ иқтисадиёти давлати шӯравиро ҳаробу валангор на-

<sup>51</sup> Ниг.: Широнин В. КГБ-ЦРУ. Секретные пружины перестройки. М., 1997, с. 65.

<sup>52</sup> Ниг.: Широнин В. КГБ-ЦРУ. Секретные пружины перестройки. М., 1997, с. 71.

муда, маънавиёти мардумро паству захролуд сохта чамъиятро ба як ҳолати ҳало расонда, бъзд ин сарзаминро чун полигон барои татбики тартиботи нави ҷаҳонӣ ба тарзи амрикоӣ истифода бурда, бо ҳамин ҳадафҳои стратегии худро амалӣ созад.

ИМА ҳамроҳи тарафдорони худ дар Европаи Ҷарбӣ пай дар пай сиёсати пароканда намудани давлати шӯравиро пеш мебурд ва дар ҷараёни ин мубориза ҳеч чизро дарег намедошт. Ҳатто роҳбарони ин давлатҳо қаноатмандии худро рӯйрост изҳор мена-муданд. Масалан, Чорҷ Буш ва Роналд Рейган борҳо бо як рӯҳбаландӣ ғалабаи худро дар ҷангӣ сард бар зидди ИҶШС баён карда буданд. Бояд мутазаккир шуд, ки муаллифи ин сиёсат аввалин роҳбари ИМР Аллен Даљлес ба шумор мерафт. Яке аз директорони ИМР Ҷ. Вулси дар яке аз баромадҳояш қушоду равшан гуфта буд: Дар тӯли 45 сол мо бар зидди аждаҳо-Иттиҳоди Шӯравӣ мубориза бурдем ва оқибат ўро қуштем. ... Вале мо дар ин ҷангалистон анбӯҳи морони заҳрнокро дидем ... назорат кардани анбӯҳи ин морон душвортар аст аз назорати аждаҳое, ки ҳаракаташро пешбинӣ кардан мумкин буд. Аммо тавассути одамоне, ки мо дорем, моронро низ назорат кардан мумкин аст. Имкони сар задани фалокат (масалан, фалоқати ядроӣ) он қадар қалон нест. Рафтори бисёриҳоро ҳоло нисбат ба замони қабл пешгӯй кардан осонтар аст<sup>53</sup>.

Қарib 2500 сол қабл сарлашкар ва файласуфи хитой Сүн-Цзи навишта буд: Тамоми ҳубиҳоеро, ки дар қишвари душмани шумо ҳаст, барҳам занед. Намояндагони маъруфи ракиби худро ба корҳои чинӣ

<sup>53</sup> Ниг.: Широини В. КГБ-ЦРУ. Секретные пружины перестройки. М., 1997, с. 76.

чалб кунед. Дар байни шаҳрвандони мамлакати душман низъ андозед ва задухӯрдҳо ташкил намоед. Чавононро бар зидди мӯйсафедон ангезед.

**PDF Compressor Free Version**

Хукумат халал расонед. Барои пешкашҳову тӯҳфаҳо ба мақсади хариди маълумот ва ҳамфирӯзи худ олихиммат бошад. Умуман дар мавриди ҳам пул ва ҳам ваъдаҳо сарфакорӣ накунед, зоро онҳо фоидаи бисъёр меоранд<sup>54</sup>. Амалиёти вайронкории ИМР-и ИМА-ро дар шароити ҳозира таҳлил намуда, ба осонӣ дарёфтани мумкин аст, ки шиори сарлашкар ва файласуфи хитой ба фаъолияти ин иттиходияни ҷоссусии зидди Россия пурра мувоғикат мекунад. Эътирофи Ҷ. Вулси дар ҳусуси он ки ИМР баъди хотима ёфтани ҷангӣ сард ба кори дар бешаҳо, аз ҷумла ба дастомӯз кардани морон тавассӯти одамони худӣ ҳуб тайёри дидаст, ниҳоят ҷолиб ба назар мерасад. Ин эътироф ба насиҳатҳои аввалин роҳбари ИМР Аллен Даллес ба афсарони худ пурра ҷавобгӯ аст. Ӯ мегуфт:

Мо дар ин ҷо (дар Иттиходи Шӯравӣ) бесару-сомонӣ кишта, арзишҳои онҳоро ба дурӯгин иваз мекунем ва онҳоро маҷбур месозем, ки ба ин арзишҳои дурӯгин бовар қунанд. Ҷӣ тавр? Мо ҳамфирон мебем ... Дар ҳуди Россия иттифоқчиён ва ёварон пайдо мекунем.

Мо бо ҳар роҳ ба истилоҳ санъаткоронеро дастгирӣ ва ҳавасманд мегардонем, ки тасаллuti шаҳват, зӯроварӣ, садизм, хиёнат, ҳулоса тамоми бемаънавиятро ба шуури мардум ҷой медиҳанд.

Мо ноаён, valee фаъолона ба ҳудбинии мансабдорон, ришватхӯрон, инҷунин ба бемасъулиятии

<sup>54</sup> Ниг.: Широнии В. КГБ-ЦРУ. секретные пружины перестройки. М., 1997, с. 76.о

онҳо мусоидат мекунем. Худхохӣ ва ҳарачу мараҷ ҳамчун кори нек баланд бардошта мешавад ...

Покӣ ва ҳалолкорӣ ҳандаҳариш гардида, ба нишонаҳои хурофот табдил меёбанд. Дуруштиву бे-рӯй, **PDF Compressor Free Version** Ҳадмастиву нашъамандӣ, тарси вахшиёна аз ҳамдигар, бехаёй, худфурӯшӣ, миллат-чигӣ ва душмании ҳалқҳо, пеш аз ҳама душманий ва бадбинӣ нисбат ба ҳалки рус - ҳамаи инро мо моҳирона ва ноаён татбиқ мекунем ва ин ҳама нашъунамо ҳоҳад ёфт<sup>55</sup>.

Яке аз омилҳои асосии берунӣ, ки ба пошхӯрии давлати Шӯравӣ мусоидат намуд, ин дар доҳили қишвар тайёр кардани қадрҳое буд, ки нисбати давлати Шӯравӣ ҳисси бадбинӣ доштанд ва омили дуюми ҳодимони онвактаи ҳизбию давлатие маҳсуб мегаштанд, ки хираду заковат, дурандешии сиёсӣ ва донишу истеъоди мукаммали сиёсии дипломатӣ нишон дода натавониста, ба доми фиреби дипломатияи Farb афтоданд. Мисоли равшани ақидаи мазкур он аст, ки ҳукumatҳои Farb роҳбарони онвактаи давлати Шӯравиро бо сарварии утописти бузурги асри XX М.С. Горбачёв бовар мекунонданд, ки дар сурати розигӣ додан ба муттаҳидшавии Германия, баровардани қӯшунҳои шӯравӣ аз Германияи Шарқӣ ва даҳолат накардан ба ҷараёни озодшавии қишварҳои Европаи Шарқӣ блоки НАТО ба ҷониби Шарқ васеъ наҳоҳад шуд. Вале бори дигар нуктае тасдиқ гардид, ки тибки он эъломия ҳамеша эъломия бокӣ мемонад ва аз он дар мавриди зарурат метавон даст қашид ва чун қоида, аз он даст мекашанд. Масалан, боваркунонихои роҳбарони Farb, ки дар давраи мут-

<sup>55</sup> Ниг.: Широнин В. КГБ-ЦРУ. Секретные пружины перестройки. М., 1997, с. 77.

таҳидшавии Германия ва таҳияи созишномаҳо оид ба баровардани қӯшунҳои шӯравӣ аз Европаи Шарқӣ, аз ҷумла аз Германияи Демократӣ изҳор карда шуда буданд, чӣ арзише доранд? Ҳамон вакт онҳо М. Горбачёвро бовар қунонданд, ки масъалаи қабули кишварҳои узви Шартномаи Варшава ба НАТО ҳеч гоҳ ба миён гузошта наҳоҳад шуд. Вале байди қӯшунҳои худро баровардани Россия мавқеи кишварҳои Farb нисбати ин масъала тамоман тағйир ёфт. Саъю қӯшишро ба фурӯ бурдани кишварҳои Европаи Марказӣ ва Шарқӣ равона намуда, Farb амалан аз ӯхдадориҳои худ аҳдшиканона даст кашид ва ҳамин тарик Иттиҳоди Шӯравӣ ва Россияро фиреб дод.

Холо саволе ба миён меояд: Россияе, ки ба оромӣ дар сар то сари сарҳадоти худ манфиатдор аст, чӣ бояд қунад? Маълум аст, ки сиёсати имрӯзаи Farb Россияро ҷихати беобрӯ кардани он ҳамчун давлати бузург ва ба манбаи ашёи ҳоми кишварҳои мутараққӣ табдил доданаш наметавонад дар ҳолати шубҳа карор надихад. Аз ин нуктаи назар он дар Россия як хел - ҳамчун амали душманона ва таҳрибкорона арзёбӣ ҳоҳад гардид.

Густариши НАТО аз ҳисоби кишварҳои Европаи Марказию Шарқӣ ва Назди Балтика ногузир боиси ҳалалдор шудани таносуби қувваҳои мусаллаҳ ҳоҳад гашт, ки ин дар навбати худ ба бекор гардида ни Шартнома оид ба қувваҳои мусаллаҳи оддӣ дар Европа оварда мерасонад.

Холо бидуни ба ҳисоб гирифтани қувваҳои аъзои нав НАТО аз ҷихати шумораи аҳолӣ аз Россия 5, аз ҷихати ҳаҷми ҳарҷоти ҳарбӣ 10, аз ҷихати шумораи қувваҳои мусаллаҳ ва миқдори аслиҳаи мукаррарӣ 3 баробар бартарӣ дорад.

Дар натиҷаи тағиیر ёфтани таносуби қувваҳо ҳоло авиацияи тактиқии НАТО метавонад ба объектои муҳими стратегии Россия дар умки қаламрави PDF Compressor Free Version шимолию ҷа-нубӣ, мутобиқан аз Норвегияю Туркия, ҳам дар самти марказӣ аз ҷониби Европаи Марказӣ ва Шарқӣ зарба занад.

Аслиҳаи муқаррарии кишварҳои НАТО ҳам-чунин имконият пайдо мекунад, ки вазифаҳои стратеҷиро дар қаламрави Россия ҳал намояд, ҷониб ҳа-тари нобуд соҳтани объектои қувваҳои стратегии ядрой тавассути воситаҳои оддӣ меафзояд. Дар на-тиҷа Россия дар ҳолати бекурбашавии муайянни қув-ваҳои ядроии худ қарор мегирад.

Сарфи назар аз он ки густариши НАТО ҳам-чун факти мантиқан пешбинигардидаи рушди таъри-хии Европа арзёбӣ мегардад ва ба он мукобилият намудан бемантиқ ва бефоида аст, барои Россия ба ҳеч ваҷҳ ба сӯи сарҳадоти он ҳаракат намудани ин-фраструктураҳои ин ташкилоти ҳарбӣ қобили қабул нест. Ҳам дар Гарб, ҳам дар мо тезис доир ба он, ки Россия ҳақ надорад нисбати ягон қарори НАТО ҳукуки вето дошта бошад, таҳти шубҳа қарор дода намешавад. Эътирофи ин принсип амалан маънои эътирофи масъулияти фавқулоддаи иштакҳо блок барои таъмину ҳифзи амнияти Европа ва аз фазои ҳарбию сиёсии Европа ҳориҷ кардани Россияро ҳоҳад дошт. Тавре ки мегӯянд, иштиҳо вакти ҳӯрок меояд. Магар НАТО бо ҷонин принсип амал намекунад? Ба фик-рам ҳамин тавр аст. Фаъолияти он дар З самти аз ҷонибии геополитикий барои Россия муҳим - Европа - Украина, Кавказ - Озарбойҷон, Осиёи Марказӣ - Ӯз-бекистон гувоҳи ин фикр мебошад.

Илова бар ин ба амалиёти НАТО нисбати Ирок ва Югославия ки дар ин мамлакатҳо тамоми меъёрхон хукуки байналхалқӣ поймол гардида, қаламрави онҳо бошиборон карда мешавад, чӣ тавр метавон баҳо дод? Боз кӣ таҳти нишони НАТО қарор мегирифта бошад? Вокеяят нишон ҳоҳад дод.

Омили дигари беруна, ки ба зайн гаштану пош хӯрдани давлати Шӯравӣ шароити мусоид фароҳам овард, ба ҷанг тела додани ин давлат буд. Ҳамчун қасди ҷанги ИМА бар зидди Ветнам ИМР тавонист аз нуктаи назари геополитикӣ ҷунин шароити фароҳам оварад, ки давлати Шӯравӣ артиши ҳудро ба Афғонистон ворид созад. Ҳадафи асосӣ ин буд, ки аввалан давлати Шӯравиро ҳамчун давлати ҷангҷӯй дар ҷашми ҷаҳониён бадном намуда, обрую иуфузонро паст занад, сониян, иктисадиёти давлати Шӯравиро дар ин ҷанг сусту ҳароб гардонад. Барои ин ИМА на танҳо кӯшиш менамуд, ки ҷанг дар Афғонистон тӯл қашад, балки рӯйрост ба муҷоҳидини афғон ёрдам дода, баҳри дастгирии онҳо аз ҳисоби ҷунин мамлакатҳо, монанди Покистон, Хитой, Арабистони Саудӣ, Миср, Англия ва гайра қоалитсияи зидди Шӯравӣ ташкил намуда буд.

Максади дигари стратегии ИМР аз он иборат буд, ки ҷанг дар Афғонистон ҳар чӣ зиёд давом ёфта, доираи он васеъ гардад ва оташи ҷанг ба ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ низ гузарад. Дар амал ҳам ҷунин ҳолат рӯй дод. Мисоли равшани ин ҷанги бемаънни гражданини Тоҷикистон мебошад.

Дигар самти стратегии ИМР оид ба парокандасозии давлати Шӯравӣ бевосита дар дохили давлат ҷанг андохтани ҳалқҳои гуногун буд. Ин максади стратегии онҳо ҳам ҷомаи амал пӯшид. Ҷанги Ӯзарбойҷону Арманистон дар атрофи масъалаи Қорабоғи

Күхй, Гурҷистону Абхазистон, Молдоваю Ҷумҳурии Назди Днестр, چанг дар Чеченистон ва гайра далели ин гуфтахоянд.

PDF Compressor Free Version

Ю. Андропов, хусусан, директори ИМР Кейси барои алангай چangi Афғонистонро аз тарафи шимол ба сӯи ҷумҳуриҳои шӯравӣ гузарондан бевосита роҳбарӣ менамуд ва ин ҷараёно метезонид. Барои амалӣ намудани ин максадҳои ҳуд ИМР тамоми воситаҳо-аз он ҷумла тӯҳмат, бӯхтон, санксияҳои иқтисодӣ бар зидди ИҶШС, сиёсати چangi сард, چangi психологӣ ва гайраро ба таври васеъ истифода мебурд.

Мисоли равшани ин гуфтаҳо он аст, ки ҳамоно пас аз марги Ю. Андропов Кейси ба сафари маҳфӣ ба 13 кишвар равон шуд, ки ҳадаф аз он қадамҳои муасир бардоштан дар қувват додани мукобилият алаиҳи Иттиҳоди Шӯравӣ буд, ки бо суръати ҳарчи тундтар пеш мерафту меҳвари ин сафар омодагӣ ба интиқоли мунокшишоти афғонӣ ба сарзамини Иттиҳоди Шӯравӣ буд. Масалан, Кейси дар Исломобод зимни мулоқот бо Зиёулҳақ гуфт: “Ҳатари ҷиддӣ барои шӯроҳо ин мунокшишоти этикӣ аст. Ахиран гурӯҳҳои қалони этикӣ ба мубориза ҳоҳанд барҳост. Мо бояд ба он ҷо адабиётҳоро равона соҳта, тухми нифокро корему баъдан ярокро интиқол бидиҳем, то ин ки онҳоро ба ошуҳҳои бузург ба по ҳезонем”. Бо таассуф гуфтан зарур аст, ки андешаи сиёсатмадорони гарбию ҳадамоти маҳсусашон дар роҳи ноором соҳтани сарҳадоти ҷанубии кишвар хуб амалӣ гашта, Афғонистон ба ҷунин катализатори воқеоти идора-нашавандае табдил ёфт, ки он ахиран яке аз сабабҳои асосии берунии пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ гардид.

Яке аз назариётчиён ва стратегони ИМА З. Бжезинский соли 1994 мақсадҳои худро ошкоро дар мақолаи "Россия пароканда мешавад ва таҳти сар-парастӣ" PDF Compressor Free Version, ки дар як вакт дар якчанд мамлакатҳои Фарб ба чоп расид, баён намуда, икror мешавад, ки идеяи истифодаи ҳарбиёни шӯравӣ дар Афғонистон, ҳамчунин ба гирдobi ҳодисоти ветнамӣ андохтани Иттиҳоди Шӯравӣ, маҳз ба ў таалук дорад.

Албатта, таъриҳ ҳама чизро ҷо ба ҷо ҳоҳад гузашт. Аммо аз рӯи мушоҳидаҳо, ҳусусан баъди амалий гардидани ҳадафи дуюми стратегии ИМР-и ИМА тарафдорони пош хӯрдани давлати Шӯравӣ ва тағиیر ёфтани мавкеъҳои геополитикий дар ҷаҳон, ба ҳулосае омаданд, ки ИМР таҳти роҳбарии бевоситай ИМА ба марҳалаи нав, марҳалаи сеюми амалисозии мақсадҳои стратегии худ, яъне пора-пора соҳтани Россия ба ҳамон усулҳои пештарае шурӯъ менамояд, ки барои парокандасозии системai ҷаҳонии сотсиализм ва давлати Шӯравӣ истифода карда буд. Яъне аз доҳили Федератсияи Россия камбудию норасонҳоро истифода намуда, шароит муҳаҷ соҳта, зиддиятҳоро тузутунд гардонида, пароканда кардани он. Ҳулоса, аз рӯи андешаҳои мо, мақсади асосии муборизан стратегии онҳо дар марҳалаи сеюм парокандасозии Россия мебошад. Мисоли равшани ин ҷаигӣ. Чеченистон ва окибати он маҳсуб мегардад.

Ҳамин тарик, дар ибтидои солҳои 90-ум Иттиҳоди Шӯравии абарқудрат имконияти идора намудани ҷумҳуриҳои иттифоқиро аз даст дод. Бинобар ин собиқ ҷумҳуриҳои иттифоқӣ паси ҳам соҳиб-истиклолии худро зълон намуда, роҳҳои гуногуни инкишофи мустақилонаро пеш гирифтанд.

Дар баробари онҳо Чумхурии Тоҷикистон низ дар сессияи 2-юми Шӯрои Олии худ “Декларатсия дар бораи соҳибистиколии Республикаи Советии Сотсиалистии Тоҷикистон”-ро қабул намуд. 9 сентябри соли 1991 бошад, дар сессияи гайринавбатии Шӯрои Олий ба ин Декларатсия тағйироту иловаҳо, яне “Эъломия дар бораи давлати мустақили Чумхурии Тоҷикистон” дохил карда шуд.

Фарки куллии Чумхурии Тоҷикистон нисбати дигар чумхуриҳои собиқ иттифокӣ дар протсесси ба даст даровардани мустақилият дар он мебошад, ки мо онро бо ҷанги ҳудкушӣ шурӯъ намудем. Бинобар ин бисёр масъалаҳои манфие, ки ҳоло ҳам мардуми Тоҷикистонро ба ташвиш мегузорад, маҳз оқибатҳои ҷанги бемаъни мебошад.

Азбаски ақидаҳои ҳудро нисбати сабабу оқибатҳои ҷанги гражданий дар Тоҷикистон дар маколаю китобҳои нашркардаам баён сохтаам, дар ин ҷо онҳоро такрор накарда дикқати хонандай мӯҳтаррамро ба соҳтори сиёсии давлати ҷавону соҳибистиколии Тоҷикистон ҷалб намуданий ҳастам.

## 9. СОХТОРИ СИЁСИИ ДАВЛАТИ ТОЧИКОН

Сохтори сиёсии хар як давлат, аз чумла давлати тоҷиконро Сарқонун, яъне Конституцияи он муайян менамояд.

Вазифаи асосии Сарқонун муайян кардани вазифаҳои стратегии давлат, яъне муайян намудани асосҳои сохтори сиёсӣ, ҳукуқӣ, иқтисодӣ ва вазифаю озодихои шаҳрвандон мебошад.

Пеш аз он ки дар бораи сохтори сиёсии давлати тоҷикоӣ сухан ронем, меҳоҳам ба хонандагони азиз дар бораи умуман сохтори сиёсии чамъият, системаи сиёсии чамъият, ҳаёти сиёсӣ, ташкилотҳои сиёсии чамъият, системаи чамъияти ақидаи худро баён созам.

Чамъияти инсонӣ аз вакти пайдоиши худ то хол ҳамчун организми зинда (организми иҷтимоӣ) ҳамеша дар ҳаракат, инкишоф ва тағиیرёбӣ мебошад. Дар баробари ин таркиби он ҳам гуногун ва доим дар ҳаракату дигаргунишавӣ аст. Агар ҷамъияти инсониро ҳамчун як доира тасаввур намоему дар дохили он ба тарзи уфукӣ чор ҳати рост гузаронем, пас чор кисм ё соҳаи ҷамъият ба ҷашм мерасад.

### ИҚТИСОДӢ СИЁСӢ ИҼТИМОӢ МАЊАВӢ-РӮҲӢ

Хар чор соҳаи ҳаёти ҷамъияти инсонӣ дар алоқамандии диалектикӣ буда, дар якчоягӣ вучуд доранд, инкишоф ва тағиир меёбанд, ба якдигар таъсир мерасонанд ва аз ҳам вобаста мебованд.

Инсон ҳамчун маҳсули табиат ва ҷамъият дар маркази ҷамъият меистад. Ҳар як тағиирот ва дигар-

гуншавихои соҳаҳои гуногуни чамъият ба вай таъсир мерасонад ва ба ў вобастагӣ дорад.

Дар навбати худ омили инсонӣ ба ин соҳаҳо таъсир расонда, дар ҷараёни инкишофи тағиیرёбӣ якҷоя амал менамояд. Яъне, инсон ба чамъият таъсир расонда, онро тағиир дода, худро ҳам тағииру инкишоф медиҳад ва дигар мекунад.

Дар маркази чамъияти инсонӣ, ки одам меистода бошад, яъне асоси иҷтимоии чамъиятро инсон ташкил медода бошад, пас инсонҳо аз вакти пайдоиши худ то ҳол, дар оянда ҳам аз рӯи лаёқату истельдод, донишу малака, ақидаю эътиқод, дину мазҳаб, қасбу кор, синфу табака, манфиатҳою мақсадҳо, миллату нажӯд, талаботу имконият ва гайраҳо гуногунанд. Агар дар алоҳидагӣ гирем, ҳар як инсон такрорнаёбандა аст. Яъне, ў соҳиби хусусиятҳои умумиест, ки ба инсонҳо дар гузашта, ҳозира ва оянда ҳос буданд (танҳо шаклу меъёру мазмуни онҳо бо мурури замон тағиир меёбанд), дар айни ҳол ҳар фард хусусияти ҳосу фарқунандай худро низ дорад.

Дар ҳар давру замон инсонҳоро вобаста ба шароитҳои геополитикии ин ё он минтақа манфиату талабо-ҷо (иктисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, динӣ, ахлоқӣ, маънавӣ, рӯҳӣ ва гайраҳо) муттаҳид мекунанд, аз ҳам ҷудо месозанд ва ба ҳам зид мегардонанд. Бад-ин васила, агар ба сари мақсад оем, бояд тазаккур дод, ки аз вакти пайдоиши инсонҳо дар чамъият ҳаётӣ сиёсии онҳо низ ба вучуд меояд. Барои бонизомӣ, яъне идораву роҳбарии манфиату талаботҳои одамон дар ҳар марҳалаи инкишофи чамъияти инсонӣ системаи муайянни сиёсӣ зарур аст. Ҳар давру замон соҳторҳои сиёсии идораи чамъиятиро муайян карда, онҳоро ба низом дароварда, мукаммал гардонида, ба ҳар марҳала мутобиқ месозад ва тағиир медиҳад.

Зимнан соҳтори сиёсии чамъият қисми таркибии соҳаи сиёсии ҳаёти чамъияти инсонӣ мебошад. Соҳаи сиёсии чамъият тамоми муносибатҳои сиёсии чамъиятро фаро мегирад. Соҳаи сиёсиро муносибатҳои байниҳамдигарии гурӯҳҳои иҷтимоӣ, табакаҳо, синфҳо ва давлат дар бобати ба даст овардан, ёнигоҳ доштан ва истифодаи ҳокимијат ва таъсиррасонӣ ба ҳокимијат, умуман фаъолияти соҳтори ҳокимијати давлатӣ, муносибати ҳизбҳои сиёсӣ, иштирок намудан дар корҳои давлатӣ, муайян кардани вазифаҳо, ғазмун, максад, роҳу воситаҳои сиёсати он ва амсоли инҳо ташкил медиҳанд. Соҳтори сиёсӣ қисми соҳаи сиёсиро, ки аз институтҳои сиёсию иҷтимоӣ, созмонҳо, иттиҳодияҳо, ҷунбишҳо ва умуман тағкилотҳои гуногуни чамъиятиву оммавӣ иборат аст, дар бар мегирад. Лекин дар ин доира танҳо мақомоти давлатӣ ҳамчун унсури асосии соҳтори сиёсӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ комилан мазмуни (хислати) сиёсӣ дорад. Давлат маҳз тавассути се шоҳаи мақомоти асосии худ: мақомоти қонунбарор, иҷроия ва судӣ тамоми соҳаҳои ҳаёти чамъиятӣ, аз он ҷумла фаъолияти иттиҳодияҳои чамъиятӣ ва одамонро ба тартиб меандозад. Тамоми шаклҳои иттиҳодияҳои чамъиятӣ, аз ҷумла ҳизбҳои сиёсӣ низ вазифаи ба ҳам пайвастани одамон ва давлатро иҷро менамоянд.

Вазифаи асосии мақомоти сиёсии давлат муайян намудани максаду вазифаҳои чамъият, сафарбар кардани захираҳо, иктидори кишвар ва муттаҳидозии ҳама унсурҳои чамъият мебошад.

Бад-ин тарик, 6 ноябри соли 1994 бо роҳи раъйпурсии умумиҳалқӣ қабул гардидаи Саркунни Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун воқеаи таъриҳӣ, дар ҳаёти тоҷикистонихо давраи нав, давраи соҳибистиклолиро мукаррар карда, соҳтори сиёсии давлат-

дории тоҷиконро ба системаи муайян даровард. Бο  
қабули ин ҳӯҷати сарнавиштсоз Тоҷикистон ба  
марҳалай сифатан нави давлатдории миллии ҳуд  
қадам ниҳод.

PDF Compressor Free Version

Дар ин ҳӯҷати асосӣ, ки аз 10 боб ва 100 мод-  
да иборат мебошад, сохтори давлати тоҷикон ва  
роҳҳои инкишофи он дар охири асри ҲХ ва аввали  
асри ҲҲI нишон дода шудааст.

Бобҳои Конститутсия (Сарқонун) инҳоянд:

1. Асосҳои сохтори конститутсионӣ
2. Ҳукук, озодӣ, вазифаҳои асосии инсон ва  
шаҳрванд
3. Мачлиси Олий
4. Президент
5. Ҳукумат
6. Ҳокимияти маҳаллӣ
7. Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон
8. Суд
9. Прокуратура
10. Тартиби тагийи Конститутсия

Моддаҳои якум ва садуми Конститутсия моҳи-  
яти давлати тоҷиконро ҳамчун давлати соҳибхтиёر,  
демоҷратӣ, ҳукуқбунёд, дунявӣ ва ягона муайян ме-  
намоянди, ки ин арзишҳо даҳлнопазираанд ва дар ягон  
ҳолат тагийир дода наҳоҳанд шуд. Мазмуну моҳияти  
ин арзишҳо бо мурури замон, аз рӯи андешаҳои мо,  
албатта, инкишоф мёбанд, гани мегардад, замонавӣ  
мешаванд. Лекин сохти давлат ва роҳи пешгирифтани  
он бетагийир мемонанд.

Дар бораи нишонаҳои (рамзҳои) давлат, ки  
Конститутсия муайян намудааст, дар боби давлати  
ҳукуқбунёд, демократӣ, дунявӣ муфассал сухан хо-  
ҳем ронд. Дар ин ҷо кӯшиш менамоем, ки моҳияти  
шакли давлатдории президентиро, ки дар Тоҷикис-

тон халқ ҳамчун баёнгари сохибихтиёй ва манбаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ қабул намуд, нишон дода, вазифаҳо ва алоқамандии шоҳаҳои ҳокимияти қонунбарор иҷроия ва судиро шарҳ дихем.

Мачлиси Оли - парламенти Чумхурий Точикистон - ҳамчун мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузорӣ Чумхурии Точикистон дар асоси Конститутсия ба мӯҳлати 5 сол интихоб мешавад.

Мачлиси Оли аз ду мачлис - Мачлиси миллӣ ва Мачлиси намояндагон иборат аст. Итихоботи Мачлиси Ямояндагон ба таври умумӣ, баробар, мустаким ва бо овоздихии пинҳонӣ сурат гирифта, доимоамалкунанда ва касбӣ мебошад.

Ин имконият медиҳад, ки парламентроҳу воситаҳои татбиқӣ қонунҳоро ташаккул дода, амалишавии онҳоро пурсамарона таъмин намояд.

Тамоми салоҳиятҳои Мачлиси Оли дар моддаҳои 56 ва 57 Конститутсия нишон дода шудаанд. Мачлиси Оли дар асоси салоҳиятҳои конститутсионии худ дар баробари қабулу тағири қонун, қарорҳо ва бекор кардани онҳо, таъсису барҳам додани воҳидҳои марзиву маъмурӣ ва тағири өнҳо, ҳукуки ба ҳукумати иҷроия таъсир расонданро дорад. Ризоият ба ташкил ва барҳам додани вазорат ва кумитаҳои давлатӣ, тасдиқи фармонҳои Президент дар бораи таъин ва озод кардани Сарвазир ва дигар аъзои ҳукумат, тасдиқи барномаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ғайраҳо ба салоҳияти Мачлиси Оли медароянд.

Қонунҳои Чумхурии Точикистон дар ҳолати тарафдории аксарияти вакилони Мачлиси намояндагон ва аъзоёни Мачлиси миллӣ барои имзо ба Президент пешниҳод мешаванд. Дар ҳолати ба қонунҳои пешниҳодшуда розӣ набудани сарвари дав-

лат, онҳоро дар муддати понздах рӯз бо далелу эродҳо ба мақоми олии қонунбурорӣ баргардонидан зарур аст. Агар парламент қонуни қабулкардаашро аз нав бо тарафдории аз се ду ҳиссаи вакилони ҳалк тасдиқ намояд, пас Президент ба он имзо мегузорад.

Холо дар ақсари мамолики гуногуни ҷаҳон шакли идораи президентӣ вуҷуд дорад. Аз ҷумла дар ИМА шакли муқаммалтарини идораи президентӣ мавҷуд аст, ё дар Федератсияи Россия ва баъзе ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ, ки ин соҳти идораи ҷамъият қабул шудааст, парламентҳои касбӣ амал мекунанд.

Дар схемаҳои зерин таркиб ва соҳти идоракунини ташкилотҳои давлатиро дар мисоли ИМА, Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаши хонандагон менамоем.

Муаллифи ин сатрҳо тарафдори дар Тоҷикистон чун дар дигар давлатҳои таракқикардаи демократии ҷаҳон ҷорӣ намудани парламенти касбии доимамалкунандай демократӣ дар замони ҳозира дар асоси касбӣ сурат гирифтани тамоми фаъолияти мақомоти давлатӣ, мебошад.

Нисбат ба парламенти гузаштаи давлати Тоҷикистон ҳамчун парламенти даъватӣ бояд гуфт, ки он ба давраи аввали гузариш мувоғиқ буд. Сабаби асосии якбора бъди ба даст даровардани соҳибистиқолии Тоҷикистон ҷорӣ намудани ин усули идораи давлат қашмакашҳои шадиди сиёсии ҷумҳуриямон буд, ки он иқтисодисти кишварро ба ҳаробӣ Өвард. Файр аз ин дар Тоҷикистон заминаҳои иҷтимоӣ, сиёсии маънавӣ, миллию анъанавӣ ва гайраҳо буданд, ки ба парламенти касбӣ монеъа шуда метавонанд. Лекин бо инкишофи ҷамъият, пеш аз ҳама, инкишофи иқтисодистӣ ва мафкураю маданияти сиёсӣ

сии мардуми Тоҷикистон барои таъсиси парламенти касбӣ имкониятҳо фароҳам ҳоҳанд омад. Дар ин холат ҳуди ҳалқ ҳамчун асос ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ тарафдори парламенти касбӣ ҳоҳад шуд. Бинобар ин парламенти давлатӣ Тоҷикистон дар шакли Мачлиси Олӣ ҳамчун парламенти даъватӣ ба давраи аввали гузариш ва баркарории ваҳдату сулҳи пойдор созгор буда, ба зинаҳои ояндаи таъсиси давлати ҳукуқбунёду демократӣ мувофиқат наҳоҳад кард. Гайр аз ин бояд қайд намуд, ки маҳз омилҳои объективӣ ва субъективӣ барои гузаштан ба парламенти касбӣ дар ин марҳала ташаккул мебанд. Бо баркарор шудани ваҳдату сулҳи пойдор дар Тоҷикистон аз ибтидои аспри XXI парламенти касбӣ, доимоамалкунанда қабул гаштааст.

Шакли идораи президентӣ дар мамолики гуногуни олам васеъ пахн гаштааст. Пас аз пош ҳурдани собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, ба вучуд омадани Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ҳама ҷумҳуриҳо шакли идораи президентиро интихоб намудаанд.

Аммо йн тарзи идора дар шаклҳои гуногун ба амал бароварда мешавад. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар байни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил яке аз аввалинҳо шуда Сарқонуни ҳудро бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ қабул намуд ва ин шакли идораи давлатдориро пеш гирифт. Дар моддаи 64 Конститутсия омадааст: Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) аст.

Президент ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили истиклолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдориву бардавомии давлат, мураттабии фаъолияти

мақомоти давлатӣ ва ҳамкории онҳо, риояи қарордодҳои байналмилалии Тоҷикистон мебошад<sup>56</sup>.

Тамоми салоҳиятҳои сарвари давлати Тоҷикистон дар молдаи 69 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудаанд. Президент пеш аз ҳама, ҳамчун сарвари давлат, ҷумхурро дар доҳили қишвар идора ва дар муносибатҳои байналмилалий намояндагӣ мекунад, вазоратҳо ва кумитаҳои давлатиро бо ризоияти парламент таъсис ва барҳам медиҳад, Сарвазир ва дигар аъзои ҳукуматро таъин ва озод мекунад ва барои тасдиқ фармонҷоро ба Маҷлиси Олий пешниҳод менамояд.

Дастгоҳи иҷроияи Президентро таъсис медиҳад, раисони вилӯятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳоро таъин ва озод мекунад. Бо ризоияти Маҷлиси Олий Прокурори генералий ва муовинони ўро таъин ва озод мекунад, ба татбики сиёсати хориҷӣ роҳбарӣ мекунад, шаҳрвандонро бо ҷоизаҳои давлатӣ, нишонҳо ва унвонҳои ифтихории Тоҷикистон сарфароз мегардонад, дар доираи салоҳияти худ Президент фармон мебарорад ва амр медиҳад, дар бораи вазъи қишвар масъалаҳоеро, ки заруру муҳим мешуморад, ба баррасии Маҷлиси Олий пешниҳод менамояд.

Президент Сарфармондехи Олии Кувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар асоси Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Президент сарвари давлат ва Ҳукумат буда, тамоми ҳокимияти иҷроияро сарварӣ менамояд ва ҳамаи роҳбарони ҳокимияти иҷроияро бо розигии Маҷлиси Олий таъин менамояд. Ҳамаи роҳбарони ҳокимияти иҷроия ба Президент итоат менамоянд.

<sup>56</sup> Ниг.: Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
Душанбе, 1999, с. 23-24.

Президент ҳукуки ташаббуси қонунгузорй дорад, ба Қонунхо имзо мегузорад ва дар ҳолатҳои муҳолифати санадҳои мақомоти давлатӣ ба Конститутсия ба онҳо вето мегузорад.

PDF Compressor Free Version

Мачлиси Оли дар ҳолатҳои муайян, ҳангоми вайрон кардани Сарқонун, яъне савгандшиканӣ ва содир кардани хиёнат ба давлат бо дарназардошти ҳулосаи Суди конститутсионӣ бо тарафдории аз се ду ҳиссаи шумораи умумии вакилони Мачлиси намояндагон ва аъзои Мачлиси миллӣ даҳлнапазирӣи Президентро бекор карда метавонад.

Дар соҳтори сиёсии Чумхурии Тоҷикистон ҳокимиятҳои маҳаллӣ мавқеъ ва мақоми муҳимро ишғол менамоянд. Онҳо аз мақомоти намояндагӣ ва иҷроия иборат буда, дар доираи салоҳияти худ қонунҳои конститутсионӣ, қарорҳо, санадҳои Мачлиси Оли ва фармонҳои Президентро иҷро менамоянд.


Мачлиси вакилони ҳалқ дар ҳокимиятҳои маҳаллӣ мақоми намояндагӣ мебошад, ки онро раис роҳбарӣ менамояд. Ин мақоми роҳбарикунанда дар маҳалҳо, яъне вилоят, шаҳр ва ноҳияҳо буҷети маҳаллӣ ва ҳисботи иҷрои онро тасдиқ мекунад, роҳҳои инкишофи иқтисодию иҷтимоии маҳал, тарзи идора ва ихтиёрдории моликияти коммуналиро муайян менамояд, андоз ва пардоҳти маҳаллиро мувоғики қонун мӯкаррар мекунад.

Шоҳаи сеюми ҳокимияти давлатӣ ҳокимияти судӣ мебошад. Судҳо ҳамчун мақомоти ҳокимият мустақил буда, муҳофизи ҳукуку озодии шаҳс, манфиати давлат, созмону муассисаҳо, қонунияти адолат мебошанд.

Судяҳо дар фаъолити худ мустақил буда, танҳо ба Конститутсия ва қонун итойт мекунанд. Даҳолат ба фаъолияти онҳо манъ аст. Дар Тоҷикистон адола-

## ШАКЛХОИ ИДОРАКУНИ ДАР ИМА

PDF Compressor Free Version



ШАКЛХОИ ИДРАКУНӢ ДАР ФЕДЕРАЦИЯИ РОССИЯ

KOHYUH JOURNAL

ХОРИОНТИИ ПОДЪ

NORTHERN CALIFORNIA  
PD

МАЧЛІСИ ФЕДЕРАЛЫ

ПРЕЗИДЕНТЫ ФР

рессор

ШУРОИ ФЕДЕРАЦИЯ

ПУМКИ ДЛЯ АДА

version

2 Актуалізувати  
федеративну

450 *Review*

3

НІЖЕГОДІТ ДАР МУДРАТИ 4 СОЛЛ

Намузан Гирефта  
шашшавал


AKAMI

EQUATION OPTIMIZATION TECHNIQUES

АХОЛИИ РОССИЯ, ХУКУКИ ИНТИХОБ ДОНСТАН

PDF Compressor Free Version

## ШАСХОИ ИДРАКУНИ ДАР ЧУМХУРИИ ТОЦИКИСТОН



ти судиро Суди конституционй, Суди Олй, Суди Олии иктисодӣ, суди ҳарбӣ, суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон, судҳои вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ **PDF Compressor Free Version** Ҳар як шаҳрванд, аз ҷумла шаҳси ҷабрдида, ҳукуки комили муроҷиат намудан ба тамоми судҳои ҷумҳурӣ ва ҷавоби саҳҳ гирифтани аз онхоро дорад. Дар назди суд ҳама шаҳрвандон барабар ҳастанд.

Ҳамин тарик, соҳтори сиёсии давлати Тоҷикистон ҳамчун барҳост дар инкишоф ва тағиیرебист. Ба соҳтори сиёсии давлат омилҳои гуногуни дохилӣ ва берунӣ пайваста таъсир мерасонанд. Бинобар ин тамоми ҳолатҳои иҷтимоӣ ва иқтиносии ҷумҳурӣ ва дигар омилҳо ба ин соҳтор алоқаманданд.

Агар унсурҳои соҳтори сиёсии ҷамъият ба ин соҳаи ҳаёти иҷтимоию иқтиносӣ дикқати зарурӣ наҷиданд, пас фаъолияти онҳо самаранок намегардад. Инкишоф додани соҳаи ҳаёти иҷтимоию иқтиносӣ вазифаи асосии соҳтори сиёсии ҷамъият мебошад. Он бояд тамоми фаъолияти ҳудро ба ин соҳаҳо баҳшад.Faъолияти он барои аз нав барқарор намудани захираҳои моддӣ аҳамияти ҷиддиро касб менамояд.

Дар ин ҳолат, маҳсусан роли унсури асосии соҳтори сиёсӣ, яъне давлат ҳеле қалон аст. Инчунин ҳизбҳои сиёсӣ дар байни омма таъсири зиёд дошта, бо барномаҳои воееву замонавии ҳуд дар раванди инкишофи ҷамъият саҳми қалон гузошта метавонанд. Ҳусусан, дар он ҳолате ки ҷамъият дар вазъи бӯҳрони шадид қарор мегирад, чунин барномаҳою пешниҳодҳо ҳусусияти бунёдкорӣ дошта, аз тарафи ҳизбҳои сиёсӣ барои аз ҳолати бӯҳрон баровардани ҷамъият ҳеле заруранд. Ҳусусан, ин ҳолат байд аз пош ҳӯрдани давлати шӯравӣ дар Тоҷикистон бо сабабҳои гуногун ҳеле зиёд мушоҳида мешавад. Яъне,

ичрои вазифаҳои марбут ба инкишофи соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар ҳолати бӯҳрон хеле мушкил мегардад. Иқтисодиёт фалаҷ шуда, тобеи сиёсат мегардад ва ба сифати заминай моддии инкишофи ҷамъият амал карда наметавонад. Дар чунин ҳолат танҳо сиёсати дурусти воқеиву замонавӣ метавонад ҷамъиятро аз ин гуна ҳолати вазнини иқтисодию иҷтимоӣ раҳӣ дихад.

Азбаски ба унсурҳои соҳтори сиёсии ҷамъият, дар навбати худ, манфиатҳои дохилӣ, яъне хизбӣ, гурӯҳӣ, таъбакавӣ, синғӣ, минтақавӣ, касбӣ ва амсоли инҳо хосанд, пас муборизаҳои манфиатҳо дар дохили онҳо вучуд доранд. Дар ҳолатҳое, ки қувваҳои сиёсӣ манфиатҳои дохилиро аз меъёр зиёд дар мадди аввал гузашта, манфиатҳои умунидавлатиро ба инобат на-мегиранд, муборизаҳои сиёсӣ хеле шадид мегарданд. Ва ин муборизаҳои сиёсӣ ҳатто ба ҷангҳои дохилӣ оварда мерасонанд. Максади асосии ин қувваҳои сиёсӣ тақсим ва аз нав тақсим кардани доираҳои таъсиррасонӣ, ба даст овардани мавқеи бехтар дар соҳторҳои ҳокимиияти сиёсӣ мебошад. Мубориза маҳсусан дар байн қувваҳои сиёсие, ки дар ҳокимиият мавқеи худро гум кардаанд, ҳусусияти тезутунд дорад. Яке мекӯшад, ки мавқеи худро аз даст надиҳад ва онро мустаҳкам намояд, дигаре бошад, тамоми фаъолияти худро ба бехтар намудани мақом ва нақши худ дар соҳторҳои ҳокимиияти сиёсӣ равона мекунад. Албатта, ин муборизаҳои сиёсӣ дар ҳар соҳтори идоракуни давлатдорӣ вучуд доштанд ва вучуд ҳоҳанд дошт. Ҳусусияти мушахҳаси муборизаҳои байн қувваҳои гуногуни ҷамъияти демократӣ аз он иборат мебошад, ки онҳо дар ҷорҷӯбаи Қонун бояд амал намоянд, бар зарари ҷамъият набошанд ва манфиатҳои умунидавлатиро вайрон насозанд.

## 10. ДАВЛАТ ДАР ДАВРАИ ГУЗАРИШ

Сохтори идораи давлатдорӣ дар Ҷумҳурии  
Тоҷикистон, ҷун дар дигар мамолики ИДМ, дар дав-  
раи гузариш қарор дорад. Иқтисодиёт конгломерати  
таззоднок, устувору давлатӣ, нимдавлатӣ, коллек-  
тивӣ, саҳмӣ, хусусӣ ва тиҷоратиро, ки идора ва тан-  
зим шуда истодааст, дар ҳуд таҷассум мекунад. Со-  
ҳти ҳукумату давлат, ки бояд идораи соҳаҳои  
иқтисодӣ ва иҷтимоиро танзим созад, ҳуд дар ҳо-  
лати тағйирёбӣ аст ва наметавонад вазифаҳои ҳудро  
самаранок иҷро намояд. Бинобар ин дар давраи гу-  
зариш ташкилоти асосии сиёсии ҷамъият давлат ҳар  
чи бештар бояд кӯшиш ба ҳарҷ диҳад, ки асосҳои  
иқтисодӣ, ҳарбӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, маънавӣ ва фар-  
ҳангии ҳудро мустаҳкам намояд. Аммо шаҳрвандон  
бояд донанд, ки дар давраи баъд аз ҷанг, ки иқти-  
солиёт ҳеле коста мегардад, давлат дар ибтидо  
мачбур аст ба баъзе самтҳои сиёсати ҳуд, яъне сиёсати  
иқтисодӣ ва ҳарбию сиёсӣ зиёдтар дикқат диҳад.  
Дар ҳолати пуркуват гаштани нуфузу таъсири он  
дар байни ҳалқ, ки манбаи асосии давлат мебошад,  
эътибори он ҳамон қадар меафзояд. Дар ҷунин ҳолат  
ҳалқ дар симои давлат ва роҳбарони он ифодакунандаи  
манфиату талаботҳои ҳудро мебинад, ки ин дар  
навбати ҳуд аз тарафи шаҳрвандон ба риоя намудани  
қонуну қонуниятиҳо ва тартиботу месъёрҳои аз тарафи  
мақомоти давлатӣ муайяншуда мусоидат менамояд.

Дар охири солҳои 80-ум соҳти мутамаркази  
банақшагирий ва тақсимот бӯхрони амиқеро аз сар  
гузаронид. Тағйироти аввалини ҷиддӣ дар идораи  
давлатӣ дар соли 1988 бо ҷанд ҷиҳатҳо алоқаманд  
буд. Сараввал тағйироти асосӣ дар паštшавии фар-

мондиҳӣ аз боло, усулҳои мутамаркази идорӣ ва паҳншавии озодии иқтисодиёти маҳаллӣ таҷассум ёфт.

Аз оғози соли 1991 дар ҷумҳурӣ соҳти идора-кунии дигар ҷорӣ гардид. Азамати иқтисодиёти мутамарказ-Госплан (банақшагирӣ давлатӣ), Госстрой (соҳтмони давлатӣ) ва Госснаб (таъминоти давлатӣ) бо кумитаю вазоратҳо иваз карда шуданд. Дар аввали соли 1992 боз як дигаргунни маъмурӣ ба амал омад. Дар натиҷаи он як қатор кумитаю вазоратҳо дигаргун карда; баъзеяшон барҳам, қисми дигарашон аз нав созмон дода шуданд. Парокандасозии охири соли 1992 ташкили 21 вазорат ба ҷои 15 ва 8 кумитаи давлатӣ ба ҷои 7 кумитаро аз пай ҳуд овард. Дар оғози соли 1994 аз нав ба парокандасозии вазоратҳо пардохтанд, ки дар натиҷа баъзе идораҳо барҳам ва ҳадафи (самти) баъзеашон тағиیر дода шуд. Дар натиҷаи ин дастгоҳи идора дар ҷумҳурӣ ба дараҷае ва-съ гардид, ки аз оғози соли 1996 боз зарурати 30 % ихтисор кардани мансабдорони идораҳои ҳукumat ба миён омад.

Пай дар пай барҳам додани соҳторҳо ва иваз-кунии қадрҳо дар тамоми самтҳо ба зуҳури хисси но-оромӣ, нобоварӣ, бемасъулиятӣ ва фаъолияти нокомил оварда расонид. Ғайр аз ин ислоҳоти доимии мақомоти ҳукumatӣ боиси пайдоиши як қатор қонунҳо ва нақшаҳои инкорсози якдигар гаштанд.

Яке аз масоили ҳалталаби давраи гузариш қонуншиканиҳо гардид. Ба тарики оммавӣ напардохтани андозҳо мисоли эҳтиром накардани қонунхост. Мувофиқи маълумоти Вазорати молия тамоми муассисаҳои хурде, ки дар ҷумҳурӣ амал мекунанд, заравараанд. Аз сабаби барҳамхӯрии соҳтори молия ва афзудани қарз қисми бештари фаъолияти мо-

лиявӣ бо пули накд тавассути кассаҳои сиёҳ амалӣ мегардад ва назорати дурустии хисобҳо аз имкон берун мемонад.

Чоғни беш ҷанни дохилӣ, фалаҷшавии ҳукумат боиси якбора афзудани чинояткорӣ гашт. Танҳо дар соли 1992 25000 ҳодисаи чиной ба қайд гирифта шуд<sup>57</sup>. Ҳушбахтона, андак-андак роҳҳои ҳалли оқиљонаи масъалаҳо ба назар мерасад. Аллакай соли 1994 чиноят назар ба соли 1992 43% кам шуд. Соли 1994 дар мукоиса бо соли 1993 чиноятҳои вазнин 45,3%, кӯштори гаразнок 51%, дуздӣ 51%, горатгарӣ 76% камтар содир гардид<sup>58</sup>. Дар соли 1998 бошад 13161 чинояткорӣ ба қайд гирифта шудааст, ки ин нисбат ба соли 1997 0,3% кам мебошад. Ё ин ки дар соли 1998 ба 100 ҳазор нафар одам 215 чинояткорӣ ба қайд гирифта шудааст, дар соли 1997 бошад, ин ракам ба 219 нафар рост меомад<sup>59</sup>. Ҳамаи ин нишондихандай оромшавии вазъияти умумӣ ва тавлиди низоми қонун аст.

Нишондихандай пасти кушодани чиноятҳо ташвишовар аст. Соли 1992 ҳангоми авчи ҷанги дохилӣ, танҳо 30 фоизи чиноятҳо, соли 1993 23, 4%, соли 1994 бошад, 39 фоизи чиноятҳо ошкор карда шуданд<sup>60</sup>. Масъалаи соҳтори ҳукуқӣ давраи нобоварӣ ба соҳтор ва таъмини нигоҳдории ҳукуқи шаҳрвандонро аз сар мегузаронад. Одамон аҳёнан ба мақомоти хифзи ҳукуқ муроҷиат мекунанд, ба ақидаи онҳо ин бефоида аст, аз тарафи дигар, онҳо қасосгирӣ меҳоҳанд. Дар натиҷа чинояти фармоиши зиёд

<sup>57</sup> Ниг.: Республика Таджикистан, с. 11.

<sup>58</sup> Ниг.: Дар ҳамоҷ ҷо.

<sup>59</sup> Ниг.: Социально-экономическое положение Республики Таджикистан за 1998 г. Душанбе, 1999, с. 77-78.

<sup>60</sup> Ниг.: Республика Таджикистан, с. 11.

мешавад. Аз соли 1993 то соли 1994 ришватхӯрӣ 140 фоиз афзуд<sup>61</sup>, чинояткории вобаста ба афюн зиёд ме-гардад, ки ин ба Тоҷикистони ҷабрдида ҳавфи ҷиддӣ дорад. Алокан байни бекорӣ ва чиноят меафзояд. Масалан, соли 1994 38 фоизи чинояткорон бекорон буданд<sup>62</sup>. Чинояткории муташаккилона кувват мегирад. Дар мавриди кунунӣ танҳо пеши роҳи қонуншиканиро мегиранд, ки аз ягон гурӯҳи муташаккили чинояткор пуштибонӣ надошта бошад. Дар ҷумҳурӣ чи тавре ки ба давраи гузариш хос аст, шаклҳои нави чинояткорӣ монанди чинояткории муташаккил, қушторҳои қароркардашуда, сўйқасдҳои мусаллаҳона, нашъа ва яроку аслиҳачаллобӣ, гарав-ғонгирӣ ва гайраҳо инкишоф мебад. Нафароне аз олами чиной (дунёи мафия, рэкетҳо) кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки ба соҳторҳои ҳукumatӣ роҳ пайдо на-моянд. Ҳамаи ин ҳолат, аз назари мо, натиҷаи ҳуб кор накардани соҳтори ҳукуқӣ аст. Бинобар ин барои бартараф намудани чунин ҳолате, ки барҳилоғи қонун, меъёру талаботҳои ҷамъияти ва манфиатҳои шаҳрвандон мебошанд, салоҳияту масъулияти кор-мандони вазоратҳои корҳои доҳилӣ, амният, судҳо ва прокуратураҳоро баланд бардоштан, дар назди онҳо талаботҳои ҷиддӣ гузоштан аз аҳамият ҳолӣ нест. Ҳушбахтона, баробари мӯтадил шудани вазъи ҳарбию сиёсии ҷумҳурӣ давлат тамоми ҷорҳоро мепандешад, ки бар зидди чинояткорӣ муборизаи бе-мон бурда, талаботу меъерҳои ҷамъияти демократию ҳукукбунёдро ҳарчи бештар ҷамъияти созад. Албатта, дар давлати тозаистиклолӣ Тоҷикистон, ки дар ибтидои давраи гузариш қарор дорад ва қадамҳои ав-

<sup>61</sup> Ниг.: Республика Таджикистан, с. 11.

<sup>62</sup> Ниг.: Дар ҳамон ҷо.

валинро ба сўи чамъияти дунявӣ гузошта истодааст, чунин хатоиҳо қонуншиканиҳо аз тарафи гурӯҳҳои гуногун чой хоҳанд дошт. Дар протсесси ташаккули давлат мадакаю доинии сиёсатмадорон чун тамоми кадрҳои давлатӣ низ ташаккул ҳоҳад ёфт. Агар кормандони соҳторҳои давлатӣ дар тамоми сатҳҳо, хусусан дар давраи гузариш, вазифаи худро соғдилона адо намоянд, проблемаҳои зиёди иқтисодию иҷтимоии ин давраи нозӯк зудтар ҳалли худро мейбанд, ва обруҷу нуфузи давлату давлатдорон ва пеш аз ҳама сарварони он дар назди омма торафт баландтар ҳоҳанд шуд.

Дар протсесси ташаккули соҳтори давлату давлатдорӣ дар давраи гузариш олимон, сиёсатмадорон роҳу шаклу усуљҳои давлатдории гузаштаро ба тарзи эҷодӣ омӯхта, ҳолатҳои пешқадами онро бо хусусиятҳои хоси замон ва оянда мувоғиқ намуда, ба тарзи диалектиқӣ истифода мебаранд. Беҳуда нағуфтаанд: Гузаштаро надониста ҳозираро фаҳмидан мушкил аст ва ҳозираро нафаҳмида ояндаро дидан имконногазир мебошад.

Аз ин нуктаи назар фикр мёнамоем, ки омӯзишу ба тарзи эҷодӣ истифода бурдани афкори бойи иҷтимоию сиёсии мутафаккирони гузаштаи худ аз аҳамият ҳолӣ нест. Барои исботи ин ақида дикқати хонандай мӯҳтарамро ба баъзе нуктаҳои осори пурганивати иҷтимоию сиёсии мутафаккури бузурги асри XIX ҳалки тоҷик Аҳмади Доњиш, ки ба сиёсатмадорону сарварони сиёсӣ баҳшида шудаанд ҷалб мёнамоем.

Албатта, замони ҳозираи ахбории ҷбтиди асри XXI аз давраи А. Доњиш-нумаи дуюми асри XIX, муносибатҳои феодалию патриархалии аморати Бухоро ба куллӣ фарқ кунад ҳам, идоракунӣ, роҳбарии

сиёсӣ ва ба танзим даровардани давлат, талаботу меъёрҳои сиёсии сиёсатмадорон, яъне давлату давлатдорӣ дар тамоми давру замон дар баробари хусусиятҳои хоси фарқунандаашон умумиятхое низ доранд. Бинобар ин имрӯз барои ҷумҳурии тозаистиколи мо мустаҳкам кардани асосҳои иқтисодӣ, маънавию давлатӣ, омӯҳтани афкори иҷтимоию сиёсӣ ва фарҳангии гузаштагон яке аз масъалаҳои мубрам ва муҳим ба шумор меравад.

Алалхусус, нишон додани сифат ва симои сарвари сиёсӣ ва тариқаи назму таркиби ҳукumat дар тамоми сатҳҳо ва тарзи корбурди он, ки дар ҳар як давру замон аз масоили марказии ҷаҳонбинии мутафаккирон буд, имрӯз ҳар як инсон, дар мадди аввал коркунони идораи давлатиро ба он ҳидоят месозад, ки аз онҳо истифода баранд.

Баробари ҳалли дигар масоили фалсафӣ, нишон додан ва муайян кардани сифат ва симои сиёсатмадорон, инчунин назму тартиби идораи давлатӣ ва тариқаи корбурди амалдорони он дар таълимоти иҷтимою сиёсии Аҳмади Дониш аз масоили ҷолиб ва мубрам мебошад.

Риояи адолат ва усулҳои хифзи адолати иҷтимоӣ ба давлатдорон саҳт вобаста аст. Ободии кишвар ва ҳаробии он низ аз онҳо вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ, Аҳмади Дониш дар бораи роҳбарони давлатӣ ибрози ақида карда, мегӯяд, ки онҳо бояд дорон ҷунин сифатҳо бошанд: Ҳар гоҳе ки раоё барои имдоде ба назди ҳоким мераванд, бояд ўзашонро ҳуш қабул қарда, ҳудро дар ҷои раоё бинад. Ҳар ҳукме, ки дар ин вақт дар ҳуд муносиб намедонад, онро бар раоё раво надорад. Агар раво дорад, бар ҳуд ва давлати ҳуд хиёнат карда бошад; шахсоне, ки ба ҳочате назди давлатдорон меоянд, бояд онҳоро ба зуддӣ қабул ку-

над ва интизорӣ қашидани онҳоро бар ҳуд раво на-  
бинад. Ё ҳуд агар дар ин асно машғули коре бошад,  
ӯро лозим аст корро тарафе гузашта ҳочатмандонро  
қабул кунад; дар ҳӯрдану пӯшидан такя ба гузашта-  
гон карда, нафси ҳудро ба таъомҳои хуш ҳӯрдан ва  
ҷомаҳои ботакаллуф пӯшидан одат накунонад, ки  
беканоат адл мумкин набошад; ҳангоми баровардани  
хукм бояд сухан бо мудорро гӯяд ва бесабаб дуруштӣ  
накунад ва ҳамчунин из шунидани ҳуччати бисёр ма-  
лул нашуда, ба заифон (нотавонон) сухан гуфтанро  
барои ҳудро ҳисоб накунад; ҳилофи конун ҳукм  
набарорад, ҳарчанд ними ҳалқ аз ӯ ноҳушнуд мегар-  
данд, зеро ҳасмо бо ҳаққ ҳушнуд натавон кард; дар  
вакти адои хизмат сарвар бояд кибру нахватро дар  
дили ҳуд парвариш надихад, балки қӯшиш кунад бо  
мергу шавкат ҳудро маҳбуби дилҳо гардонад, то  
лашқар (аскария) ва ҳалқ (раия) аз ӯ ҳушнуд бошанд;  
аз ҳатари ҳукумат ғофил набошад. Ва якин донад, ки  
мансиби ҳукумат мисли олотест, ки ба воситаи он  
sarvaroni siёssiy metavonand онро бадном гардонанд,  
metavonand, ки саодату некномии онро ҷовидонӣ  
гардонанд. Ва имрӯз, ки идоракуни давлат дар дас-  
ти онҳост, қӯшиш намоянд дар кишвар адолатро  
пойдор гардонида, тухми бадиро аз он дур кунанд;  
роҳбарони давлат, пеш аз ҳама, ҳамеша дастирии  
ахли илму ҳунарро кунанд ва барои ободонӣ ва пой-  
дории адл бо эшон машварат варзанд ва эшонро азиз  
доранд, vale аз он шахсоне, ки шоҳро таъриifu тав-  
сиф ва дуо мекунанд ва ба ин восита икболи ӯ ва дав-  
лати ӯро мекунанд дурӣ ҷуста, маслиҳати онҳоро гӯш  
накунад, онҳоро ба вазифаҳои давлатӣ сафарбар на-  
кунонад; подшоҳ ҳини адои вазифа бояд аз иҷрои ваз-  
ифаи ноибон ва амалдорони ахли дарбор боҳабар  
бошад. Нагузерад, ки онҳо бо амри хеш ҳалқро дар

зери азоб ва машакқат гирифтор кунанд. Бояд давлатдорон мувофики қонун гунахгоронро чазо диханд, то барои дигар амалдорон ва шахсони вазифадор ибрат гардад. Хусусан, ў (подшоҳ) бад-он каноат нахшад, ки үчүнчүм намекунад, балки дигаронро ба адл сафарбар намояд; Подшоҳ бояд аз кибру нахват худро дур карда мутавозеу ҳалим бошад. Начандон ҳалиме, ки ҳар ноахле ба ў хучумовар шавад. Агар кибр бар мизочаш ғалаба кунад, сайъ кунад, то дар ҳама умур майл ба ҷониби афв кунад ва қараму бурдборӣ пеша кунад. Дар ин сурат монанди авлиёв анибёв ҷовидон мемонад.

Дигар чихати хос ва ҷолибе, ки сифати сарвар аз он муайян мегардад, аз тарафи ў назорат ва ҷо ба ҷо гузоштани амалдорони идораи давлатӣ мебошад.

Тибки фармудаи Аҳмади Доңиш, подшоҳ ҳадди ақалл бояд ду вазир дошта бошад, ки амри онҳо ба ҷои амри султон нуфуз кунад. Яке вазири кулл, ки даҳли мамлакат ба дасти ў дарояд, дигаре вазири ҳарҷ, ки мавоҷиби аскар ва асбобу адовати ҳарб дар тасарруфи ў бошад. Вазифаи вазирон иборат аз он бояд бошад, ки ҳар ҳодисаю вақоєъ, ки дар кишвар рӯх медиҳанд; рӯзе як бор ё ҳафтае ду бор ба арзи подшоҳ расонанд.

Ва ҳамчунин дар табакоти ахли қалам раисе интихоб кунанд, ки дар ҳама фунун доңиш дошта бошад. Вале агар чунин шаҳс набошад ўро зарур аст ду раис мансуб дорад, яке барои шароєъ дигаре барои бадоєъ.

• Дигар сарварро зарур аст, ки лашкарийро муруофт кунад, ки сипоҳ ҳарисӣ салтанат аст. Подшоҳ вузаро ва умарои лашкарро то хиёнате мулкӣ набиенад, укубат нафармояд. Агар аз бузургону аъёну давлат хиёнати молӣ бинад, бар эшон саҳт нагираад, бал-

ки ба таҷоҳул бигузаронад, зеро ки подшоҳ аз ду сифат ҳолӣ нест: агар заиф аст, муҷиби часорат ва фитнаи эшон гардад ва агар қавӣ бошад, мояни вахшату даҳшати эшон шавад. Ва ин ҳар ду оқибат муҷиби манқазат ва заволи мулк гардад. Дигар, бояд қи мансаби падаронро ба расми мерӯс ба писарон ва бозмондагони сипохиён, ки дар ҷанг кушта шаванд ё дар амалу шуғл фавт гарданд, voguzorad, то зиндагон дар ҷанг сустӣ наёранд ва дар амалу шуғл тариқаи давлатҳоҳӣ маслуф доранд.

Ин амалҳоро А. Дониш роҷеъ ба тартиби лашкардорӣ баррасӣ намуда, мегӯяд, ки сарлашкар бояд се сифатро доро бошад: шучӯз ва далер, донишманд, пуртакриба. Имрӯз, агар мо низ бо ин гуна шахсон ин унвонро дода эҳтироми онҳоро ба ҷо орем, адолат дар қишивар пойдор ва осоиштагӣ дар мулк ҳукмфармо мешавад.

Дигар соҳибадлии сарвар аз назари Аҳмади Дониш дар он падид меояд, ки ў бояд бидонад, ки баъд аз аҳли сайф (харбиён) ва аҳли қалам раият ду ғурӯҳанд: аҳли хирфа ва аҳли деҳканат. Эҳтиёчи аввалини ин ду ғурӯҳи чомеа ба подшоҳ он аст, ки ба онҳо: раиси адл интихоб кунад, то катъи ҳусумат ва дъавои онҳо кунад. Дуюм, мушрифи адл, ки закоту иҷорати моликияти онҳо ба инсоғ биситонад. Сеюм, амин - то бозорашонро аз ҳиёнати қавлу паймона муҳофизат намояд ва нарҳҳоро масбут дорад. Чорум, шахсоне, ки ҳиросати молу ҳонаи онҳо мекунад (дар шаб). Панҷум, ноиб, ки оби мазореъ ва мавошии онро дар вақт мерасонад.

Аҳамияти ин нукот дар он аён мегардад, ки Аҳмади Дониш ҳарчанд пешниҳоди ин амалдоронро зарур медонад, лек ҳатмӣ меҳисобад, ки аз болои онҳо бояд назорат карда шавад, то раису қозӣ мур-

ташӣ набувад, мушриф моли мардум барзиёд нагирад, нозири роҳ ҳамроҳи дузд набошад, амири бозор ҳаромхӯр набувад, шаҳна хоболуд ва рафиқи ашрор набувад ва ноиб обфурӯш. Барои он, ки ин руасо ҷазифай ҳудро соғӣ адо кунанд, подшоҳ бояд аз ҳазинаи давлат моҳонае муайян кунад. Кому мурод ва адлгустирии подшоҳ низ дар он падид мешавад, ки агар зулм, шиканча ва азобро аз сари мардум дур карда, ба шахсони золим, гунаҳкор мувоғики қонун ҷазо дидҳад.

Гуфтаҳои мутафаккири бузург далели он аст, ки бунёди давлате, ки бар асоси иҷтимиоист, пойдору бардавом ҳоҳад буд. Бинобар ин давлати соҳибистиқоли Тоҷикистон он мушкилиҳои ба давраи гузариш ҳосу он муаммоҳои зиёдеро, ки ҷангӣ шаҳрвандӣ ба миён овард, зина ба зина бартараф намуда, роҳи стратегии пешгирифтai ҳуд - барпо намудани давлати ҳукуқбунёду демократиро дар асоси муносибатҳои иқтисодӣ бозаргонӣ амалӣ соҳта истодааст. Давлати ҷавони Тоҷикистон, ки дар марҳалан ҳассоси таъриҳӣ қарор дорад, маҳз аз тамоми афкори сиёсии иҷтимоӣ ва тарзи давлату давлатдории ҳам ҷаҳоҷӯён, ҳам гузаштагони ҳуд, бо дарназардошти давлатдории аҳди Сомониён, ҳусусияту талаботу меъёрҳои замони ҳозира эҷодкорона истифода мебарад. Мо итминони комил дорем (аз таҷрибаи мамлакатҳои пешрафта), ки ҳамаи ин ҳусусиятҳо ҷиҳатҳои давраи гузариш мебошанд. Маҳз чунин тарзи давраи гузариш ба соҳти демократӣ ба души Тоҷикистон изон ҷиҳат бор шуд, ки сабабашро поёнтар баён ҳоҳем кард.

## 11. МУБОРИЗАИ СИЁСИ ДАР ДАВРАИ ГУЗАРИШ

Чароғини Тоҷикистон давлати соҳибистик-  
лолу ҳуқуқбунёдест, ки роҳи оянда ва тараккиё-  
ташро ҳуд муайян месозад. Роҳҳои пешрафт бошанд,  
гуногунанд ва азхобу гурӯҳҳои сиёсӣ низ бисёранд,  
ки роҳи ба манфиатҳои ҳуд наздиқро интиҳоб кардан  
мехоҳанд. Мубоҳисаҳои назарӣ, муборизаҳои сиёсӣ  
идома мейбанд, оқибатҳои ҷанги гражданий рафъ ме-  
шаванд. Ҷанги гражданиро ҳамчун зухуроте, ки са-  
бабаш гӯё қадом як синф ё гурӯҳи иҷтимоӣ бошад,  
набояд шарҳ дод, чунон ки дар марксизми шаҳшудаи  
ањанавӣ ҳамеша ҳамин тавр буд. Ба назари мо саба-  
би ҳодисаҳои бузурги таърихири дар як чиз ҷустуҷӯи  
аз назари яқтарафае, ки табииати ҳодисаро торик ме-  
гардонад, беш нест. Сабабҳои гуногӯн дар яқҷояй  
боиси ҷанги гражданий дар Тоҷикистон гаштанд.

Ба андешаи мо, сабаби асосӣ дар сатҳи пасти  
тараққиёти Тоҷикистон аст. Қашшокӣ, ночорӣ ва  
набудани ҳеч гуна дурнамое барои беҳбудии вазъият,  
сатҳи пасти даромадҳо, бесаводӣ, хидоят кардани  
гурӯҳи бекорону авбошон ба мочароҷӯй, парешонии  
сиёсӣ дар тамоми соҳаҳо ба ҷунин оқибатҳои вазнин  
оварда мерасонад. Тасодуфӣ нест, ки дар байни бе-  
корон, ки ба дуздию горатгарӣ, нашъамандию на-  
шъаҷаллобӣ ва дигар қонуншиканиҳо даст мезананд,  
аксариятро ҷавонони бекор ташкил медоданд.

Ҷанги гражданий дар Тоҷикистон барои он ба  
ҳодисаи ҳунин табдил ёфт, ки ба гурӯҳи ночизи бу-  
нёдгароён шахсоне ҳамроҳ шуданд, ки ғояҳои қозиёт  
барояшон тамоман аҳамият надошт. Ҳулоса қасоне,  
ки тарафдори муносибатҳои пайдаршоҳӣ, ҳукмронии  
бοқимондаи авлодӣ, ҳукумати безиддияти оқсақо-

зомију бесаводӣ ҷой дошт. Ҳамин тавр, заминаҳои моддии хаводис мавҷуд буданд. Ҳангоми сотсиализми шаклан вайрон идоракунии хизматчиён ба манфиати **PDF Compressor Free Version** ва натиҷаи номақбул ногузир буд.

Пас, агар баркарор кардани ҳукумати коммунистии пешина ва сохти авторитарӣ номумкин бошад, муборизони ин ҳизб барои қадом максад саъӣ намуданд? Дар байни онҳо ашҳоси гуногун буданд, аз ҷумла Саиғакҳо, ки ҷонибдори ҳукмронии мутлак (тоталитарӣ) набуданд. Суҳан аз иттифоқи ҷонибдорони сотсиализми шаклан вайрон ва зоҳирон ба шардӯстонае меравад, ки бар зидди сохти аньянавии қабилавӣ ва буржуазии барои ин сарзамин бегона равона шуда буд. Ба ин иттифоқ бо сабабҳои маълуми субъективӣ намояндагони маҳалҳои ҷудогона ҷалб шуданд. Дар ин ҷо низ таркиби гурӯҳҳо ҳеле гуногун буд. Яке аз сабабҳои ҷӯшу ҳурӯши ҳодисот дар Тоҷикистон сершумории ҷавонон дар ҳайати аҳолӣ маҳсуб меташт. Бар асари афзоиши босуръат аз рӯи маълумоти дар рӯйхатгирии соли 1989 ҳисоби миёнаи синнусоли аҳолии ҷумҳурӣ ба 23 мерасид. Ҷавонони синни аз 15 то 34-сола 34%, муйсафедони аз 60-сола боло бошад, 6,1 %-ро ташкил медоданд<sup>62</sup>. Ҷавонони гармхун бисёр, аммо пирони хирадманде, ки рафтори нобасомони онҳоро пешгирӣ кунанд, хел кам буданд.

Фочиаи Тоҷикистон дар он буд, ки истиклол ва демократия барои мо нисбат ба тамоми демократизозии ҳаёти сиёсии ИҶШС ва баъди барҳамхӯрии он ниҳоят гайричашмдошт рӯ ба рӯ омад. Аз қайдимулайем дар давраи ҳама гуна ҳукуматҳои гуногунсоҳ-

<sup>62</sup> Ниг.: Вестник статистики. 1990, № 6, с. 74.

те, ки усулҳои сиёсии истехсолот доштанд (усули гуломдорӣ, заминдорӣ), ҳалқи тоҷик аз ҳусуси демократия ҳатто нашунида буд. Ин ҳалқ ҳамеша дар шароити Ҷумҳурии Ӯзбекистон мутлак зиндагӣ мекард. Инкилоби соли 1917 низ ба ӯ демократияни пурра на-  
дод: заминдории тоталитариро сотсиализми тотали-  
тарӣ иваз намуд. Ба ном демократия зуҳур намуд,  
аммо демократияни соҳта. Бинобар ин зиддиятҳои до-  
хилии баамаломадаро ҳалқ бо роҳи зӯроварии ме-  
росӣ, ки ҳазорсолаҳо ба он одат карда буд, яъне бо  
роҳи яроқ ҳал карданӣ шуд.

Воқеан, агар Иттиҳоди Шӯравии абарқудрат вучуд медошт (аз оғози бозсозӣ-ин гуна қудратро на-  
дошт), ба чунин хунрезихо роҳ намедод. Пошхӯрии  
ИҶШС, гирифтани истиқлол барои Тоҷикистон на-  
танҳо шодӣ; балки рӯзҳои наҳсро низ ба бор овард.  
Бар замми ин, модоме ки давлат бунёд шуд (боз дар  
хавфноктарин сарҳади ИДМ), чун ҷумҳуриҳои дигар  
(Украина, Қазоқистон, Ӯзбекистон), мебоист ҳалқи  
мо низ муҳофизат ва амнияти худро таъмин мекард.  
Мавҷудияти қӯшиши миллӣ барои хифзи худ дар  
шароити набудани анъанаҳои демократӣ метавонист  
пеши роҳи чунин хунрезихоро гирад. Раванди давраи  
гузариш дар Тоҷикистон низ аз рӯи қонуни умумӣ -  
яъне ихтилофи умумии сиёсӣ байни голибон пас аз  
галаба ба ҳусусиятҳои хоси худ амал мекунад. Аммо  
муҳолифат ҳар гуна мешавад: оқилона ва ҷоҳилона.<sup>6</sup>  
Акнун мардуми мо сабаки хунин гирифт. Гумон аст,  
ки ҷангӣ ўро дубора ба ҷангӣ дохилӣ барангезад. Мо  
роҳи демократиро муттасил меомӯзем.

Ҷангӣ дохилӣ алҳол анҷом ёфт. Қувваҳои му-  
ҳолифин ба ҳолати сулҳ оварда шуданд, vale поин  
иҷтимоии он муҳолифат, сабабҳои асосии он, ки  
ҷангӣ дохилиро ба вучуд оварданд (кашшоқӣ, мак-

садхои вазифаталабӣ бо роҳи гайриқонунӣ ва набудани анъанаҳои демократӣ), ҳанӯз бокӣ мондаанд. Бинобар ин кафолати комил додан душвор аст, ки қувваҳои туногун боз ба муборизаи хунин барнамехеста бошанд. Мисоли равшани ин воқеаҳои аввали моҳи ноябр 1998 соли дар қисми шимоли ҷумҳурий рӯйдода шуда метавонанд.

Соҳти демократӣ, эҳтиром нисбат ба қонуният ва анъанаҳои демократиро тоҷикон бояд ҳуд барои ҳуд барпо намоянд. Ин корро касе ба ҷои онҳо ба-рояшон намекунад.

## 12. МУСОЛИХАИ МИЛЛӢ ОМИЛИ АСОСИИ ПОЙДОРИИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИ ТОЧИКОН

PDF Compressor Free Version

Чунон, ки ба ҳамагон маълум аст, Президенти чумхурӣ Эмомалий Раҳмонов борҳо бо зиёён, занон ва ҷавонони чумхурияни мулокотҳо дошт ва дар назди онҳо суханронихо кард. Нутқҳои пурманфиату пурмазмуни сарвари давлат аз ҷиҳати ғояи баланди ҳуд. самимияти оҳанг, фарқ гузоштан байни ҳакикати воқеии<sup>9</sup> вазъи сиёсӣ ва иктиносиду маънавии ҳозираи Тоҷикистон ва бофтаҳои иғвогарона, аз ҷиҳати муайян кардани вазифаҳои мушаххаси мардуми кишвар аҳамияти басе қалон дорад. Ҳусусияти асосии ин нутқҳои Эмомалий Раҳмонов, ба андешаи мо, дар он мебошад, ки онҳо дар вазъияти нави сиёсию маънавӣ, ки байди ба имзо расидани созишино-маи мусолиҳаи миллӣ ба вучуд омад, эрод карда шуданд. Мулокотҳои Эмомалий Раҳмонов бо роҳбарони гурӯҳи ҳамватанони ба ном мухолифин Саид Абдуллоҳи Нури, ҳусусан, мулокотҳои Москва ва Бишкек барои ба даст омадани созиши миллӣ аҳамияти қалон доштанд. Махз дар мулокоти Бишкек ихтилофҳои бокимонда бартараф карда, доир ба аксарияти масъалаҳои асосӣ созишино маънавӣ ба имзо расид. Суҳанронихои Президенти чумхурӣ ана ҳамин ҷиҳатҳои давраи нави таърихири инъикос мекунанд. Президент дар шароити нав дар назди гурӯҳҳои мухталифи чомеа вазифаҳои нав, мақсадҳои нав ва роҳу воситаҳои нави ҳалли масъалаҳоро ба миён гузошт. Аз ин лиҳоз ин нутқу маърӯзаҳо бемубозига суханронихои барномавӣ ба шумор мераванд.

Пеш аз ҳама, сарвари давлат ба як масъалаи мухим, ки мардумро ба ташвиш меоварад, яъне ба

масъалаи бардавомии созиши миллии байни точикон диккати бештар медиҳад. Аммо созиши миллии точикон ба табъи манфиатҳои бâзé ашҳоси доҳилий ва берунӣ, ба онҳое, ки ваҳдати миллии мо ва якпорчагию ободии Тоҷикистонро намехоҳанд, мувоғик намеояд. Инчунин онҳое ҳам, ки дар давраи беҳару-сомониҳо чумхуриро ғорат намуда, бо ҳар роҳ сарват гун кардаанд, оштии миллиро намехоҳанд. Ин гуна ашҳос, ки фоизи ноҷизро ташкил медиҳанд, бояд ба ҳубӣ дарк намоянд, ки бо ин нияту амали ҳуд ба нафрату газаби ҳалқ гирифтор ҳоҳанд шуд. Бояд гуфт, ки ҳар касе муқобили оштии миллӣ, муқобили сулҳу осоиштагӣ дар мамлакат бошад, душмани миллати точик ва ҳалқи Тоҷикистон ҳоҳад буд.

Тоҷикистон дар ҷаҳон ягона давлатест, ки ба хотири созишу муттаҳидии миллӣ ба мақомоти ҳокимиюти давлатӣ намояндагони иттиҳоди мухолифиро доҳил намудааст.

Мусолиҳаи миллии байни точиконро бисёр давлатҳои муктадири олам, созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ бо камоли қаноатмандӣ табриқ гуфтанд ва омодагии ҳудро барои ҳамкорӣ кардан бо давлати Тоҷикистон изҳор намуданд. Ин иқдоми муҳими сулҳу салоҳ, тантанаи аклу хиради солими мардуми чумхурӣ ашҳоси алоҳидаро ба тарсу ҳарос овард ва онҳо бо роҳи ноҷавонмардонаю ғайриинсонӣ барои ба сари ҳокимият омадан роҳи зӯриро пеша намуданд. Ба ҷунин амали ғайриконститутсионӣ воқеаҳои моҳи ноябрی соли 1998 дар шимоли чумхурӣ мисол ҷуда метавонанд.

Ин амали зишту ваҳшиёнаи хоинони Ватан на фақат мардуми Тоҷикистон, балки тамоми мардуми адолатпарвару инсондусти ҷаҳонро ба ҳашм овард ва онҳо ин рафтори бадқасданаи зарҳаридонро қатъ-

иян маҳкум карданд. Ин рафтори ночавонмардона ва ба шаъни миллати шарифи тоҷик нангин дар асл ба мӯкобили сулҳу салоҳ дар ҷумҳурӣ, бар зидди вахдати миллийе бешбӯдан зиндагии мардуми кишвар равона карда шуда буд. Баръакс, ин кори сияҳкорон мардуми Тоҷикистонро боз ҳамъ дар атрофи сарвари давлат ва сиёсати пешгирифтаи ў бештар муттаҳид соҳт.

Муқобилони мусолихаи миллий, агар онҳо зодагони Тоҷикистон бошанду каме нангу номуси тоҷикий дошта, гами ояндаи кишвари худро меҳӯрда бошанд, бояд дар бораи оқибатҳои вазнини рафторашон барои миллати тоҷик-андеша биқунанд. Ҳушбахтона, мардуми азияткашидаи Тоҷикистон рӯз то рӯз хуб дарк мекунад, ки максади асосии душманони дохилию беруни Тоҷикистон бо ҳар роҳу восита паст задани обрӯи Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ, баргардондани эътиқоди ҳалқ аз сиёсати роҳбарияти ҷумҳурӣ, суст кардани пояҳои давлати тозаистиклоламон мебошад.

Дар ҷумҳурӣ бо сардории Президент соли 1997 Ҳаракати умумиҷумҳурии вахдати миллий ва эҳёи Тоҷикистон ташкил карда шуд, ки барои муттаҳидию якдигарфаҳмии тоҷикистониҳо нақши хеле муҳим мебозад. Дар анҷумани муассисони ин ҳарарат Эмомали Рахмонов аз ҷумла гуфта буд: Сабакҳои талҳи таъриҳ нишон доданд, ки душманию адоварат дар миёни мардум ба қадом шакле, ки падид наояд, ҳалкро гирифтори мӯҳтоҷи оворагардию маҳрумиятиҳо мегардонад, боиси заифу пароканда шудани давлату давлатдорӣ мегардад.

Ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ имрӯз бояд ба ҳубӣ бифаҳмад, ки вазъият ҳукуматро мачбур месозад, ки барои нигоҳ доштани қувваҳои мусаллаҳ ва ҳаридар

ни лавозимоти чангӣ кисми зиёди бучети бе он ҳам  
ночизи чумхуриро сарф кунад. Албатта, ҳамаи ин ба  
ҳаёти иҷтимоӣ ва сатҳи зиндагии ҳалқи мо таъсири  
бад мерасонад ва ин таъсириро ҳар як фарди чумхурӣ  
имрӯз эҳсос менамояд.

Масъалаи муҳими дигаре, ки Президенти чумхурӣ ҳамеша ба он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунад, омили дигаре, ки давлатро мустаҳкам мегардонад, масъалаи ваҳдати миллӣ мебошад. Дар ин марҳалайи тақдирсоз ҳар фарде, ки андаке ҳисси миллӣ ва ифтихори миллӣ дошта бошад, бояд бо тамоми масъулият дарк намояд, ки омили асосии давлату давлатдории мебошад. Ваҳдати миллӣ муҳимтарин шарти истиклонияти давлатамон, пояи бозътимоди тавонӣ ва шикастнопазирии он ба шумор меравад. Ҳанӯз Саъдӣ бузург фармуда буд:

Умеду ҳаросаш набошад зи кас,  
Бар ин аст бунёди тавҳиду бас.

Яъне, агар давлат бар тавҳиди (ваҳдати) ҷомеа асос ёфта бошад, ба дастирии касе умед намебандад ва аз ягон ҳатаре ҳам намеҳаросад.

Ваҳдати миллӣ ду пахлуи ба ҳамдигар алокаманд дорад. Якум, ваҳдат ва ягонагии миллии тамоми тоҷикон. Ин масъалаи ниҳоят муҳим ва сарнавиштсоз аст, ки оянда арзи вуҷуд доштан ё надоштани миллати тоҷикро муайян мекунад. Факат ваҳдати устувору тақсимнопазири тоҷикон метавонад ба парокандашавии миллати тоҷик ва нобудшавии генонди он, ба ҳаробии иқтисодиёту фарҳанг ва пас травии ахлоқу маънавиёти миллат роҳ надиҳад. Фай-

ласуфи машхури мө, академик шодравон Аловуддин Баҳоваддинов дар асари худ Доир ба масъалаи ташаккулёбии миллати тоҷик (соли 1975) бо изтироб таъкид карда буд, ки ҳанӯз раванди муттаҳидшавии ҳалқи тоҷик комилан ба итмом нарасидааст ва ин метавонад дар ягон лаҳзаи мусбид боиси парокандашвий ин миллат гардад. Ӯ хотирнишон карда буд, ки маҳалгарою минтақапарастӣ, бо лаҳчаҳои гуногун ҳарф задани тоҷикони минтақаҳои гуногун, тағовутҳои фонетикий, ки истифодаи забони ягонаи адабии тоҷикиро дар сарзамини Тоҷикистон ва берун аз ҳудуди он ҳалалдор мекунад ва баъзе сабабҳои дигар барои раванди муттаҳидшавии миллати тоҷик монеа мешаванд. Барои ваҳдати миллати тоҷик, пеш аз ҳама, ин монеаҳоро бартараф кардан лозим аст. Пахлуи дуюми ваҳдати миллӣ ягонагӣ, дӯстӣ, ҳамдилӣ ва иттиҳоди тамоми шаҳрвандони ҷумҳурияномон новобаста аз мансубияти миллӣ, нажодӣ ва мазҳабӣ мебошад, ки ҳамаи онҳо ҳалқи Тоҷикистонро ташкил медиҳанд. Бе ягонагии худи тоҷикон ва бе иттиҳоди ҳамаи миллатҳои сокини Тоҷикистон ваҳдати умумилимии ҷумҳурӣ, аз ин рӯ, пойдориу устувории давлати тозаистиклоламонро таъмин кардан номумкин аст.

Набояд фаромӯш кард, ки дар Тоҷикистон барои ташаккули ваҳдати усуви милли монеаҳои зиёде мавҷуданд. Барои бартараф кардани ин монеаҳо ҷидду ҷаҳди ҳамаҷонибаи давлат, ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъияти зарур аст. Қабл аз ҳама, ба мукобили маҳалгарӣ, ки ҳамеша боиси носозгорӣ, ҷудоӣ, нобоварӣ ва парокандагӣ миллии тоҷик буд ва ҳоло ҳам ҳамин тавр аст, муборизаи беамон бурдан, решоҳои онро тамоман сӯзондан лозим аст. Мо бояд анъанаҳои дӯстии муҳаббати

точикона, номусу ифтихори миллии бузургонамонро идома дихем, миллати азизамонро аз ҳар гуна хатар нигоҳдорӣ кунем.

Хар ки по қаш мегузорад, хуни дил мо ҳурэм,  
Шишаи номуси миллат дар бағал дорем мо.

(Соиб)

Номуси миллатро бояд чун гавҳараки чашм, чун шишаи нозук эҳтиёт кунем, ҳушёр бошем, ки мабодо нашиканемаш.

Дар тамоми ҷумҳурий бояд ҳисси ифтихори умумимилӣ, рӯхияи дӯстии ҳамраъийи миллӣ ва меҳнатпарастии умумӣ тантана кунанд. Манфиатҳои умумии ҷумҳурий ва миллӣ бояд ҳамеша ва дар ҳама ҷо аз манфиатҳои гурӯҳҳо маҳалҳо авлотар ва болотар бошанд. Ин маънӣ дар Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон низ таъкид шудааст ва ичрои он вазифаи муқаддаси давлат ва тамоми шаҳрвандони Тоҷикистон мебошад. Давлати Тоҷикистон бояд ба сифати омили асосии ваҳдатбахш ва муттаҳидсозии миллати тоҷик ва тамоми ҳалқи Тоҷикистон амал кунад. Маълум аст, ки факат давлати ягона ва нерӯманд барои таҳқими ваҳдати миллӣ, барои таъмини пешрафти иқтисоду фарҳанг, барои баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва маънавиёти мардуми кишвар, барои тарбияи аҳли ҷомеа дар рӯҳи ифтихори миллӣ ва ватанпарастӣ кудрату имконият пайдо карда метавонад. Чунон ки ҳамагон вокиф ҳастем, давлати Тоҷикистон ва сарварони он дар роҳи ичрои ин вазифа ҷидду ҷаҳди зиёде ба ҳарҷ медиҳанд. Давлат бошад, ин вазифаро факат ба туфайли дастгирии ҳамаҷонибаи аҳли илму фарҳанг ва намояндагони ҳамаи табақаҳои ҷомеа ба ҷо оварда метавонад.

Масъалаи сеюме, ки Президенти мамлакат дар суханрониҳояш онро пайваста хотирнишон менамояд, масъалаи тарбияи эхсосоти хештаншиносӣ ва ифтихори миллӣ мардуми тоҷик ва ба ҳусус ҷавонони мебошад. Ҳар як фарди тоҷик бояд таъриху фарҳанги ганию қадимии ҳудро ба ҳубӣ бидонад, аз таърихи афкору хиради давлатдорӣ ва сиёсатмадории ҳалқи хеш огоҳии комил дошта бошад.

Бояд тазаккур дод, ки барои бедор шудан ва таквият гирифтани эхсосоти ҳудшиносии миллӣ бояд ҳар як фарғанди миллат, қабл аз ҳама, ҳудро бишносад. Агар шаҳс ҳудро нашиносад, аслу насаб ва таърихи ҳалқу ватани хешро надонад, вай аз таърихи қишварҳои дигар, аз таърихи ҳалқҳои ҷаҳон огоҳӣ наҳоҳад дошт. Ҳудшиносиро дар маънои маҳдуди он не, балки дар маънои васеъ ва моҳияти ҳудшиносӣ дарк кардани макому манзалати инсонии хеш дар робитаҳои ногусастаний бо решоҳои таъриҳӣ, бо сарнавишти миллати ҳуд ва бо таърихи пешрафти аҳли башар мебошад. Ҳудшиносии ҳар як фарди ҷомеа дар мачмӯъ ифтихори миллӣ ўро ташкил медиҳад, эхсосоти ватандӯстиию миллатпариастаашро баланд мебардорад ва пуркуват менамояд.

Шаҳсе, ки эхсосоти комили ҳудшиносӣ ва ифтихори миллӣ надошта бошад, вай фарғанди содик ва меҳнатпарвари ҳакиқии миллати ҳуд буда наметавонад, барои истиклолияти ватани ҳуд, барои бехбудии рӯзгори ҳалқаш ҷони ҳудро нисор наҳоҳад кард.

Талошу набардҳои мардонаи гузаштагони ҳалқамон, ки дар таъриҳ бо номи сарваронаш - Спитамен, Муқанназ, Шерак, Исмоили Сомонӣ, Темурмалик, Восеъ ва дигарон машҳуранд, мубориза баҳри

хифзи ватани азиз, баҳри хештаншиносӣ, дифоъ аз номус, ном ва қадру зътибори ҳалки худ буд. Талошу муборизаҳои Садриддин Айнӣ, Шириншоҳ Шотемур, Нусратулло Махсум, Чинор Имомов, Абдуходир Мирзиҷонов, Бобоҷон Ғафуров ва даҳҳо сиёсатмадорону зиёни тоҷик маҳз барои дифоъ аз манфиатҳои миллии худ ва истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шуда буданд. Соли 1999 ҳалки мо 1100-солагии Давлати Сомониён - нахустин давлати пуриқидор ва нерӯманди тоҷикон, 90-солагии зодрӯзи фарзанди баруманди худ, арбоби барҷастаи давлатию сиёсӣ, олими маъруфи ҷаҳон Бобоҷон Ғафуровро ботантана таҷлил намуданд. Омодагӣ ва таҷлили ин ду ҷашни бошукӯҳ, бидуни шубҳа барои таҳқими ваҳдати миллӣ, бештар таквият ёфтани эҳсосоти худшиносӣ ва ифтиҳори миллӣ тақони наве ҳоҳанд дод.

Воқеаҳои ҳунине, ки баъд аз пошӯрии давлати шӯравӣ ва соҳиби қилометрӣ Тоҷикистон ба вуқӯъ пайвастанд бори дигар нишон доданд, ки масъалаи худшиносии миллӣ, ваҳдату ягонагии миллат ва муттаҳидию якпорчагии Тоҷикистон, чун даҳ аср пеш, ҳоло ҳам аҳамияти худро гум накардаанд. Ҷангӣ граждани дар Тоҷикистон бори дигар нишон дод, ки чун даҳ аср қабл душманони доҳилӣ ва берунӣ қодиранд бо роҳҳои гуногун ҳалқро ба ҷангӣ ҳунрезӣ тела дода, мамлакатро ба бӯҳрони шадиди иқтисодӣ ва сиёсӣ дучор гардонида якпорчагии давлатро пароканда намуда, ба мақсадҳои худ ноил гарданд. Акнун дар ибтидои асри XXI, баъд аз ин ҷангӣ ҳудкушӣ мардуми Тоҷикистон сабаки бузурге бардошт ва дигар дар назди таъриҳ ва ҳусусан насли оянда ҳақ надорад, ки ҳатоҳои гузаштаро тақрор намояд. Ва тавре ки Президенти ҷумҳурий Эмомалий

Рахмонов дар суханронии худ ба ахли чамоатчиги шаҳри Душанбе гуфтааст - ... фарзандони мо иштибояни падарону бародарони худро набояд такрор кунанд. Онҳо бояд аз мусибати ба сари ҳалқ омада гаштаю баргашта сабак гиранд... Мо бояд сарзамини худро аз порашавӣ нигоҳ дорем, ба пеш гузоштани гаразҳои шаҳсӣ, манфиатҳои қавмию маҳалҳои чудогона роҳ надиҳем. Ба мо дар кучое набошем, дар қадом ҷабҳае заҳмат накашем, бояд лаҳзае фаромӯш насозем, ки мо тоҷикем ва як сарзамин, як Ватан, як забон, як давлат ва як модар дорем, ки номаш Тоҷикистон аст<sup>64</sup>.

Ҳамин тарик, ваҳдати миллӣ ва ифтихори миллӣ ба ҳам алоқаи ногусастаний доранд, яке бе дигаре арзи вуҷуд карда наметавонанд. Ваҳдати миллӣ ва ифтихори миллӣ, сулҳу салоҳ дар ҷумҳурӣ ҳоҳанд буд. Созгорӣ ва мусолиҳаи миллӣ бошад, омили асосии пойдории истиколияти давлати тоҷикон, замини мухими пешрафти қишвар ба ҳисоб меравад.

Муттаҳидгардии омма ҳамчун асоси давлат ба пурӯқтидоргардии поҳҳои давлат мусоидат менамояд. Омилҳо, ки ба ин ҷараён мутобиқат менамоянди, дар охири солҳои 90-уми асри XX дар Тоҷикистон баъд аз ҷангӣ гражданий хеле зиёд ҳастанд, ки дар бораи онҳо мо дар бобҳои дигари китоб ақидаи худро баён намудаём. Дар ин ҷо танҳо якчанд омилҳои мухимро, ки амалишавии онҳо дар ҳақиқат давлати тоҷиконро ба асри XXI ҳамчун давлати устувору пойдор муарриғӣ мекунад, қайд кардан ҷоиз аст.

Якум, имзо шудани созишномаи оштӣ 27 июни соли 1997 дар шаҳри Москва ва таҳти роҳбарии бе-

<sup>64</sup> Ниг.: Ҷумҳурият, 21 феврал соли 1998.

воситаи Президенти давлатамон ба фаъолияти худ шурӯй намудани Комиссияи оштии миллӣ.

Дуюм, созмон додани харакати умумиҷумхуриявии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон.

PDF Compressor Free Version ба ҷашиҳои фарҳундаи 90-солагии академик Бобоҷон Ғафуров ва 1100-солагии Давлати Сомониён.

Маҳз ин ҷорабиниҳо омили тақдирхалқунанда барои муттаҳидшавии тоҷикону тоҷикистониён, сарфи назар аз миллату дину ақидаҳои сиёсии онҳо мебошад. Маҳз ин ҷашиҳора сабаки бузурге барои хулоса баровардан аз таърихи пурфочекаи парокандашавии давлати аҷдодони тоҷикон ва кӯшише, баҳри муттаҳиду устувор гардонидани давлати соҳибистиколи тоҷикон дар ибтидоли асри XXI ҳоҳад шуд.

Чунон ки Ҷаҳони манзӯм аст, эҳёи миллӣ дар аҳди давлатдории Сомониён ба фаъол шудани ҳофизаи таъриҳӣ, умри дубора ёфтани анъанаҳои бостонии маънавӣ, иҷтимоиву сиёсӣ ва назариёту маънавиёти қадими қишвардорӣ асос ёфта буд. Дар давраи Сомониён ҷараёнҳои нави замонӣ, арзишҳои олии исломӣ бо дастовардҳои фарҳангии миллии бостонӣ со згор омада, таркиби наве ба ҳам овард ва ин ҳама равандҳои мураккаби замини шукуфти миллӣ гардид.

Ин ҳакикатро ҳам бояд ба назар дошта бошем. Набояд фаромӯш кунем, ки эҳёи миллӣ чӣ дар назария ва чӣ дар амалия ҳатман замини милли дорад, аз дастовардҳои фарҳангии маънавӣ ва иҷтимоиву сиёсии миллат, аз гайрату ҷуръат ва часорати вай мерӯяд. Дар айни замон эҳёи миллӣ аз фарҳанг ва афкори иҷтимоии ҳалқҳои наздику дур, аз таҷрибаи гузаштаю имрӯзаи онҳо сарчашма мегирад. Эҳёи миллӣ ҳодисаи бузурги таъриҳист ва ҳар ҳодисаи бу-

зурги таърихӣ дар заминаи миллӣ маҳдуд набуда, маҳсули алокаҳон дурударози байналмилалист ва таъсири густурдаи байналмилалий дорад. Таърихи давлати Сомонӣ наини хусус гувоҳӣ медиҳад ва ин аз навиштаҳои донишмандони гуногун маълум аст. Бинобар ин агар мо, ворисони Сомониён, дар ҳакикат барои эҳёи миллӣ камар баста бошем, пас на танҳо таърихи ҳалқи ҳуд, аз ҷумла сабакҳои давлати Оди Сомон, назарияҳои гуногуни фалсафӣ ва иҷтимоиву сиёсии гузаштагони хеш, балки арзишҳо ва дастовардҳои таърихии ҳалқҳои дигар, давлату давлатдорӣ ва илму фарҳанги онҳоро низ бояд биомӯзем, то ки ояндан ҳудро ба хусусиятҳои миллӣ ва ба назардошти равандҳои умумии ҷаҳон дар шароити ҳозира мутобик созем.

## 13. РАВАНДИ ДЕМОКРАТИКУНОНИИ ХОКИМИЯТ

Маълум аст, ки қалимаи демократия чун ҳокимиият, PDF Compressor Free Version ҳалқ тарзумони мешавад. Вале ҳеч вақт ва дар ҳеч чой ҳатто дар демократитарин кишварҳои дунё ҳалқ давлатро идора накардааст. Ҳамеша аз номи ўин вазифаро мансабдорон, ҳукуматдорону менечерҳо ичро кардаанд. Дар шароити режими мустабид, аз ҷумла ҳокимияти мутлақ, ҳалқ ба ҳокимиият роҳ дода намешавад, давлатдорӣ гайри ихтиёри ў, ба муқобили ў бурда мешавад. Марксизми шахшуда чунин таълим медиҳад. Оё ба куллӣ ин назарияи марксизм ҳақ аст?

Таърихро ба ёд меорем. Бори нахуст давлатҳо дар кучо ташаккул ёфтанд? Дар водихои Хуанхе ва Янсзӣ, Ҳиндӯ Брамапутра, Даҷлаю Фурот ва Нил. Онҳо чун воситаи конеъгардонии талаботи умумии ҳалқ тавлид ёфта буданд: кишоварзии вусъатёбанда ташкилоти бузурги истехсолоти хочагии деҳотро талаб мекард. Даъват маҳз барои ташкили зироаткории обёришаванда, инчунин барои ичрои вазифаи умумихалқӣ бунёд ёфта буд. Масъалаи дигар аст, ки ҳокимиият дере нагузашта дар ҳуд умумиятҳои нав тавлидёбандай истисморгариро барои устувор гардонидани маъмурияти ҳуд фаро гирифт. Аммо ҳама вақт, то имрӯз низ, давлат на танҳо вазифаҳои синфи, инчунин умумихалқиро ичро менамояд.

Ҳамеша дар ҳама гуна давлат синфият бо ҳалқият пайванд ҳисобида мешавад. Боз ба назар гирифтан лозим аст, ки ҳатто диктатураи аз ҳама саҳт низ бо ҳароси ҳукуматдорон аз ҳалқ тавъам аст. Чингизхон бо вучуди он қадар муктадир буданаш аз зарбай корде, ки аз пушт шояд бизананд (силохи демо-

кратии он замон) метарсид. Барои ҳамин ҳам ҳар ҳоким (шояд ба гайр аз Павли I-и девона) ақидаи дигаронро меомӯзад, ба андозае ироди мардумро ба инобат мегирад.

PDF Compressor Free Version

Демократияи замонавӣ ҳамчун системаи бана-заргирандаи афкори мардум дар идораи давлат, чун системаи таъминоти бехатарӣ ва озодии муайянӣ шаҳс бо соҳти сармоядорӣ якҷоя тавлид ёфт ва дар ИМА шакли классикӣ гирифт. Дар ин ҷо низ, албат-та, ҳалк не, мансабдорони интихобкардаи ӯ давлатро идора мекунанд.

Тоҷикистон на демократия ва на озодии шаҳсро надидааст. Ҳалки тоҷик дар асрҳои IX-X аз қавмҳои сұғдӣ, боҳтарӣ, сакой ташаккул ёфт. Давлатҳои қадимаи Боҳтару Сұғд ҳанӯз дар асрҳои VII-VI пеш аз мілод вучуд доштанд. Ин давлатҳо ҳудуди кунунии Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Туркманистон, Эрони Шимолӣ ва Афғонистони Шимолиро дар бар мегирифтанд. Дар ин сарзаминҳо ҳочагидории дехот, қосибӣ, корҳои кӯҳӣ, тиҷорат пеш рафта буд. Дар давраи ҳукмронии Сомониён фарҳанг ба зинаи баланди пешрафт расид. Ном гирифтани Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Ибни Сино, Берунӣ барои исботи ин фикр қи-фоя аст.

Пас аз инқирози давлати Сомониён бо дasti туркони қароҳонӣ тоҷикон ба империяи Ғазнавиён, давлати Салҷуқиён, Ҳоразмшоҳиён, Гуриён, империяи мугулҳо, давлати Темур ва тёмуриён дохил буданд.

Аз оғози қарни XVI, вакте ки сарзамини имрӯзаи тоҷикнишин аз ҷониби туркони Шайбонӣ забт гардид, таксимоти этникву фарҳангӣ ба амал омад, дар натиҷа эрониёну тоҷикон аз пайвандҳои анъянавӣ маҳрум шуданд. Тафриқаи мазҳабӣ (эрони-

ён - шиа, точикон - суннӣ) ин чудоии ду ҳалки ҳамху-  
ну ҳамзабонро тақвият бахшид. То асри XX точикон  
ба ҳайати давлатҳои гуногуни аз ҷониби сулолаҳои  
муҳтадифи туркӣ идора шаванд, аммо дорон забони  
PDF Compressor Free Version  
ягонаи давлатии тоҷикӣ шомил буданд.

Аз нимаи дуввуми асри XIX рақобати байни  
Россия ва Англия барои Осиёи Марказӣ авҷ гирифт.  
Дар натиҷаи созиши байни онҳо (соли 1885-1895) ин  
саrzamin боз ду кисм шуд. Кисме аз ҳудуди тоҷик-  
нишин ба Афғонистон ҳамроҳ карда шуд, кисми ди-  
гарап (аморати Бухоро) вассали Россия гардид. Ҳо-  
нигарии Кӯқанд ва музофоти Самарқанд ба Россия  
ҳамроҳ карда шуданд ва губернияи Туркистонро  
ташкил доданд. Ҳамин тарик, ба замини тоҷикон ҳам  
Искандари Макдунӣ, ҳам истилогарони араб, ҳам  
Чингизхон ва ҳам рус по ниҳодаанд. Дар ин замин он  
кадар шохигариву ҳонигарӣ пайдову нопадид гар-  
дид, ки таърих натавонист ҳамаи онҳоро дар хотир  
бигирад. Аммо тоҷик бо пораи замини худ пайванд  
буду тағирии ҳукumatро аз он медонист, ки чи гуна  
ӯро горат мекунанд. Ҳеч кас бо ӯ машварат наме-  
кард, ки чӣ гуна давлаташро идора намояд, танҳо  
метавонистанд тоҷикро ба зиндон партоянд, ному-  
саншро поймол созанд, пораи заминашро бигиранд,  
ҳатто дар аморати Бухоро ҳам амалдоре меҳост, ӯро  
бе ягон ҷавобгарӣ ба қатл мерасонд.

Дар давраи шӯравӣ низ демократияи комил  
вучуд надошт. Дар ин ҷо озодии шаҳс не, балки дик-  
татураи хизб мавҷуд буд. Дар Тоҷикистон ба ин боз  
дар доҳили хизб диктатураи ин ё он қавм зам мегашт  
ва байни қавмҳо муборизаи пинҳонӣ (аз тарси Москва  
эҳтиёткорона) мерафт. Ҳалки тоҷик чӣ будани  
озодиро ҳеч гоҳ эҳсос накарда буд.

Таҳти никоби демократиқунонӣ ва бозсозӣ давлати абарқудрати Шӯравӣ аз байн бурда шуд, аммо ҳеч гуна ҳукумати ҳалқӣ таъсис наёфт. Озодӣ не, балди **PDF Compressor Free Version** анархия ба вучуд омад. Мардуми Тоҷикистон ҳис кард, ки истодан бо қомати афроҳта назар ба сарҳамӣ дар назди касе хубтар аст. Озодии сиёсӣ насиби ҳалқи бетаҷриба гашт.

Тақдири демократия дар Тоҷикистон дар чунин вазъият чӣ гуна аст? Бунёдгарой роҳ наёфт. Ҳизби демократӣ ва ҷунизи Растворе ҳудро бо дастгирии бунёдгароён дар горатгарӣ, дуздӣ ва қуштор доғдор карданд. Ҳизби коммунист бо қалавиш, раҳгумӣ, нобоварӣ ба нерӯи ҳуд, очизии сарваронаш заифу камқувват гардид. Бар замми ин дар назди ҳалқ ин ҳизб ҳудро барои фармонфармӣ дар замони соғсиализм доғдор намуд. Ва азҳоби дигар ташкил шудан гирифтанд. Дар қишвар аллакай ҳашт ҳизб ба қайд гирифта шудааст, - таъқид мегардад дар маколаи Таджики вчера и сегодня, - бештари онҳо амал мекунанд. Мо инро медонем, гуногунандешии комил он тоҳ оғоз мегардад, ки рақобати сиёсии байниҳамдигарии тоҷикон пурра нест гардида, сабаки сиёсӣ аз он гирифта шавад<sup>65</sup>.

Дар шароити имрӯза муҳол аст, ки соҳти идора демократӣ - воқеъ гардад. То эътидоли вазъияти ҳарбию сиёсӣ дар ҷумхурӣ элементҳои соҳти идораи ғайридемократӣ ногузир нигоҳ дошта мешаванд. Сабаби ин дар зинаи паст қарор доштани маданият ва дониши сиёсии мардуми ҷумхурӣ, набудани анъана ва таҷрибаи идораи демократии ҷамъият мебошад. Ғайр аз ин набудани ҳукумати пуркуввати иҷроия аз поён то боло, ки тавонад роҳбарии сиёсиро идора ва

<sup>65</sup> Нӣ: Сегодия, 7 сентября соли 1996.

ён - шиа, точикон - суннӣ) ин чудоии ду халқи ҳамху-  
ну ҳамзабонро тақвият бахшид. То асри XX точикон  
ба ҳайати давлатҳои гуногуни аз ҷониби сулолаҳои  
мухтирифи туркӣ илорашаванд, аммо дорон забони  
ягонаи давлатии тоҷикӣ шомил буданд.

Аз нимаи дуввуми асри XIX рақобати байни  
Россия ва Англия барои Осиёи Марказӣ авҷ гирифт.  
Дар натиҷаи созиши байни онҳо (соли 1885-1895) ин  
саrzaminin боз ду қисм шуд. Қисме аз ҳудуди тоҷик-  
нишин ба Афғонистон ҳамроҳ карда шуд, қисми ди-  
гараш (аморати Бухоро) вассали Россия гардид. Ҳо-  
нигарии Кӯканд ва музофоти Самарқанд ба Россия  
ҳамроҳ карда шуданд ва губернияи Туркистонро  
ташкил доданд. Ҳамин тарик, ба замини тоҷикон ҳам  
Искандари Макдунӣ, ҳам истилогарони араб, ҳам  
Чингизхон ва ҳам рус по ниҳодаанд. Дар ин замин он  
қадар шоҳигариву ҳонигарӣ пайдову нопадид гар-  
дид, ки таъриҳи натавонист ҳамаи онҳоро дар хотир  
бигирад. Аммо тоҷик бо порон замини ҳуд пайванд  
буду тағиӣи ҳукumatro аз он медонист, ки чи гуна  
ӯро ғорат мекунанд. Ҳеч кас бо ӯ машварат наме-  
кард, ки чӣ гуна давлаташро идора намояд, танҳо  
метавонистанд тоҷикро ба зиндон партоянд, ному-  
саншро поймол созанд, пораи заминашро бигиранд,  
ҳатто дар аморати Бухоро ҳам ималдоре меҳост, ӯро  
бе ягон ҷавобгарӣ ба қатл мерасонд.

Дар давраи шӯравӣ низ демократияи комил  
вучуд надошт. Дар ин ҷо озодии шаҳс не, балки дик-  
татураи ҳизб мавҷуд буд. Дар Тоҷикистон ба ин боз  
дар доҳили ҳизб диктатураи ин ё он қавм зам мегашт  
ва байни қавмҳо муборизаи пинҳонӣ (аз тарси Москва  
эҳтиёткорона) мерафт. Халқи тоҷик чӣ будани  
озодиро ҳеч гоҳ эҳсос накарда буд.

Таҳти никоби демократиқунонӣ ва бозсозӣ давлати абаркудрати Шӯравӣ аз байн бурда шуд, аммо ҳеч гуна ҳукумати ҳалқӣ таъсис наёфт. Озодӣ не, балки бехокимијатӣ, анархия ба вучуд омад. Мардуми Тоҷикистон ҳис кард, ки истодан бо комати афроҳта назар ба сарҳамӣ дар назди касе хубтар аст. Озодии сиёсӣ насиби ҳалқи бетаҷриба гашт.

Тақдирни демократия дар Тоҷикистон дар ҷунин вазъият чӣ гуна аст? Бунёдгарӣ роҳ наёфт. Ҳизби демократӣ ва ҷунбиши Растворе ҳудро бо дастгирии бунёдгароён дар горатгарӣ, дуздӣ ва қуштор додгор карданд. Ҳизби коммунист бо қалавиш, раҳгумӣ, нобоварӣ ба нерӯи ҳуд, очизии сарваронаш заифу камкуват гардид. Бар замми ин дар назди ҳалқ ин ҳизб ҳудро барои фармонғармой дар замони соҳиализм доғдор намуд. Ва азҳоби дигар ташкил шудан гирифтанд. Дар қишвар аллакай ҳашт ҳизб ба қайд гирифта шудааст, - таъқид мегардад дар маколаи Таджики вчера и сегодня, - бештари онҳо амал мекунанд. Мо инро медонем, гуногунандешии комил он ғоҳ оғоз мегардад, ки ракобати сиёсии байниҳамдигарии тоҷикон пурра нест гардида, сабаки сиёсӣ аз он гирифта шавад<sup>65</sup>.

Дар шароити имрӯза муҳол аст, ки соҳти идораи демократӣ воеъ гарлад. То зътидоли вазъияти ҳарбию сиёсӣ дар ҷумҳурӣ элементҳои соҳти идораи гайридемократӣ ногузир нигоҳ дошта мешаванд. Сабаби ин дар зинаи пасти қарор доштани маданият ва дониши сиёсии мардуми ҷумҳурӣ, набудани аньана ва таҷрибай идораи демократии ҷамъият мебошад. Ғайр аз ин набудани ҳукумати пуркуввати иҷроия аз поён то боло, ки тавонад роҳбарии сиёсиро идора ва

<sup>65</sup> Ний: Сегоддия, 7 сентябр 1996.

низоми тамоми равандхоро дар чумхурӣ ба ўҳда гирад, низ ба ин ҳолат сабаб аст. Бинобар ин, аз назари мо, пас аз оромии пурраи вазъият дар кишвар, гузаштани мутахассисони кордон ба мақомоти идораи давлатӣ дар ҳама гуна самтҳо ва ташаккул ёфтани донишу малакаи мустақилона идора кардани давлат дар шароити гузаштан ба муносибатҳои нави ҷамъиятӣ, пеш аз ҳама, муносибатҳои иқтисоди бозаргонӣ ҳаёти ҳакиқии демократӣ дар чумхурӣ оғоз ҳоҳад ёфт. Ташкили хизбҳо, ки меҳоҳанд ба боварии мардум дароянда, оғоз меёбад.

Дар ҳама гуна мамолики замонавӣ, ҳоҳ сармоядорӣ, ҳоҳ сотсиалистӣ ва ҳоҳ давлатҳое, ки роҳи идораи демократӣ доранд, амалан таркиби аксари хизбҳоро зиёниён ташкил мекунанд. Назарияи ленини ҳар кас бояд ҳукуки идораи давлатро дошта бошад ва ҳар қадбону роҳи идора карданро донад, ба ҷуз бофтаи марксизм ҷизе нест. Агар қадбону идора кардани давлатро донад, пас ў қадбону не, зиёй мешавад.

Идораи сиёсӣ ва ҳочагӣ ҷизи хеле душвор аст, он дониши Ҷаниқи сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро талаб мекунад. Ҳар як қонуне, ки аз ҷониби парламент қабул мегардад, бояд дар МЭҲ-мошинҳои электронии ҳисоббарор санҷида, мөҳияту натиҷаҳои иқтисодию иҷтимоии он муайён карда шавад. Сиёсатмадорони Америкаро пеши назар орем, ки қариб ҳар яки онҳо ҷанд донишгоҳро ҳатм кардаанд. Зинаҳои болоравии сиёсатмадорон дар мартабаҳои хизматӣ гайр аз донишу қобилият боз ба собиқаю таҷрибаи андӯхтаи онҳо низ вобаста мебошад.

Мо исрор мекунем, ки дар кишварҳои сармоядорӣ дар сари ҳокимијат буржуазия меистал ва идо-

рай давлат, пеш аз ҳама, ба манфиати ўст. Ин маъни онро надорад, ки ҳар як буржуй амалан ҳукуматро идора мекунад. Дар Америка аз тамоми авладони миллионеру миллиардерҳо танҳо оилаи Рокфеллеру Кеннедиҳо бевосита бо сиёсат саруқор доранд. Дар интихоботи охирини ИМА ба миллиардҳои ҳуд нигоҳ накарда Рос-Перро мағлуб гардида. Чунон ки ҳар як ошпаз давлатро идора карда наметавонад, ҳамин тавр ҳар як буржуй низ дар сари ҳокимиёт буда наметавонад. Дар Россия Е.Гайдар, Г. Попов, дар Тоҷикистон А.Самадов ва Ҷ. Каримов хеле хуб нишон доданд, ки на ҳар профессор мамлакат, ҳатто шаҳри қалонро идора карда метавонад. Дар ҷамъияти имрӯза тамоми соҳаҳои зиндагӣ ривоҷ мебанд. Сиёсатмадорӣ ва идоракунӣ низ ҳусусияти маҳз таҳассусӣ қасб мекунад.

Ин навъи маҳсуси зумрае аз зиёйён дастаи пешоҳанги иҷтимоии мутахассисони идоракунанд аст. Ҷамъият ин гурӯҳи иҷтимоии таҳассусиро бо мақсади ягонаи ташкили идораи сиёсӣ ва иқтисодӣ давлат, вилоят, шаҳр ва муассиса ба вучуд меорад. Ин ҳадафи зоҳирӣ дар назди ин гурӯҳ аз ҷониби ҷамъият гузошта мешавад. Ба назар бояд гирифт, ки чунин ҳадафи зоҳирӣ ду ҷиҳат дорад: идора кардани давлат бо назардошти ҳам манфиатҳои тамоми ҳалқ ва ҳам синфи ҳукмрон (масалан, буржуазия).

Чӣ марксизм ва чӣ ҷомеашиносии Ғарб якта-рафаанд. Давлат дар як вақт ҳам олоти ифодаи идораи тамоми мардум ва ҳам олоти ифодаи иродони гурӯҳи иҷтимоии ҳукмрон аст. Аммо дар дастгоҳи иҷтимоӣ ба мақсаде аз тарафи ҷамъият (ё синфи ҳукмрон) соҳта шуда бошад ҳам, ҳоҳ ноҳоҳ дарҳол ҳадафҳои ниҳонии ҳудро, ки мавкеи дастгоҳи мазкурро дар ҷамъият муайян мекунанд, пайдо менамо-

яд. Гурӯхи ичтимоии таҳассусии идоракунандагонро низ манфиатхое пайдо мешаванд, ки аз манфиатҳои ҳалқ фарқ мекунанд. Ин, пеш аз ҳама, гирифтани маоши зиёд (ба хотир меорем, ки намояндагони думай Россия барои фароҳами шароити худ чӣ гуна мубориза мебаранд), намудҳои гуногуни имтиёз, бо қадом роҳе бошад, дар сари қудрат будани худро абадӣ ё тӯлонӣ гардонидан, аз назорати мардум ба ромадан аст. Бюрократизм абадӣ ва бебадал аст, онро маҳдуд кардан, бо он мубориза бурдан мумкин, аммо нобуд намудан аз имкон берун мебошад.

Барои ҳамин ҳам фаъолияти идоракунандагон дутарафа аст: ҳам барои ҳалқ ва ҳам барои худ. Муносабати байни ин ду ҷиҳати хизмат, ба вичдони идоракунанда, ахлоқи ў, инчунин ба дараҷаи демократӣ будани ҷамъият вобаста мебошад.

Қадрҳои идоракунанда аз зиёйён ба вучуд меоянд. Махсусан, дар донишгоҳҳои олий ба тайёр намудани идоракунандагон (ҳочагидорон низ) оғоз мекунем. Дар мавриди авлотар қасони қобилияти идоракунӣ доштаро дар донишкадаҳои махсус таълим мебиҳанд. Бо вучуди ин қобилияти ҳар як шаҳс дар ҳар соҳа ҷохир мешавад. На ҳамеша аз сиёсатмадорони хуб олими хуб ва баръакс аз олими хуб сиёсатмадори хуб мебарояд. Ин дар вучуди бавзӯе зиёйён ҳисси ҳасад бедор мекунад. Мо бо фалонӣ якҷоя меҳондем, он рафиқамон аз мо бартарӣ надошт, якбора бинем сарвазир ё президент шудааст! Ба мо чӣ шудааст?

Дар Тоҷикистон низ шӯҳрати омӯзгори мусикӣ <sup>°</sup>Ланусбергис сари кинематографҳоро гиҷ мекард. Онҳо гумон карданд, ки ҳар касе фильм бардорад, президент шуда метавонад. Ҳамин гуна ҳасад фаъолшавии сиёсии зиёйёнро ба вучуд овард.

Ин фаъолии сиёсии зиёйён бо ду вазъ кувват мегирад: Аввалан, зиёй маълумоти ой, аз чумла до-ниши сиёсий, иқтисодӣ ва психологӣ (бъдан иҷти-мой) дорад. Дар ҳар ҳолат дониши ў дар ин соҳаҳо аз коргарону дехконон бештар аст. Зиёй бальзан гумон мекунад, ки ў ҳама чизро медонад (бештар ононе, ки донишгоҳҳо педагогиро пурра бо баҳои се ҳатм на-мудаанд).

Сониян, зиёй дар фаъолияти меҳнатиаш нисба-тан озод аст ва бинобар ин вакти ҳолӣ дорад. Чун анъана зиёй ба меҳнати худ саҳт пойбанд нест. Му-аллим, олим, устоди донишгоҳ, духтур рӯзи кории шашсоата доранд. Файр аз ин муаллиму устодони донишгоҳҳо мувофики ҷадвал рӯзи ҳолӣ аз дарс до-ранд. Ин омил ба чунин ҳолат оварда расонид, ки гӯё зиёйён ифодагари манфиатҳои ҳалқанд. Баробари афзоиши бехадди зиёйён дар ҳолати онҳо баъзе тағиирот пайдо шуд: онҳо ишҳои манфиати бегонаро бас карда, манфиатҳову ҳадафҳои ҳудро ба миён гу-заштанд.

Яъне онҳо гӯё манфиатҳои умумро баён наму-да, ҳадафҳои ҳудро ҳаргиз фаромӯш намекунанд. Би-нобар ин демократияи зиёйён ба андозаи муайян де-мократияи комил нест.

Хулоса, тазохури демократия дар Тоҷикистон дар марҳалаҳои наздик гайриимкон аст. Магар он ба вазъи иқтисодии чумхурӣ, ки ҳоло хеле ҳузновар аст, имкони таъсир расонидан дорад?

Гумон мекунем, ки ҳам ҳа, ҳам не. Гап дар сари он аст, ки дар масири таъриҳ мисолеро дучор наме-шавем, ки демократия ба суръати пешрафти иқти-садӣ алокази бевосита дошта бошад. Иқтисодиёти Германия дар давраи Гитлер ҳам, имрӯз дар шароити демократӣ ҳам гул-гулишкуфон аст. Ҷаҳиши иқтисо-

диёти Кореяи Ҷанубӣ, Тайван, Чили дар шароити режими зӯроварӣ, аз они Франсия, Италия, Япония бошад **PDF Compressor Free Version** демократияи васеъ ба амал омад.

Дар ҳар сурат, дар дурнамои пешрафти Тоҷикистон вазифаи гузариши ботадричи усули идораи демократӣ, ҷалб намудани оммаи васеъ мardum ба сиёsat, додани озодии комил ба шахс бояд дар назар дошта шавад. Муваффакиятҳои иқтисодиёт ва баланд гаштани сатҳи зиндагии мardum ба ҳамин шартҳо вобастаанд. Яъне агар ҷамъият аз рӯи қонуну қонуният, принсипу меъёрҳо, талаботу дархостҳое, ки ҷавобгӯи соҳти демократианд, амал намояд, иқтисодиёт ҳам ҳамон қадар тезтар рӯ ба инкишоф ҳоҳад ниҳод. Мо зиёдтар ба он ақидаҳо ҳамфирӯзӣ ҳастем, ки соҳти демократӣ, яъне ҷамъияти одилона барои инкишофи иқтисодиёти мунтазам тараккиунанда мувоғиктар аст нисбат ба соҳти ҷамъияти гайридемократӣ.

Дар навбати худ ҳамаи ин аз интиҳоби дурустӣ самти пешрафти иҷтимоиву сиёсии ҷумҳурий вобаста аст. Мо ба кучо меравем?

- Ба сотсиализми казармавӣ;
- Ба сотсиализми башардӯстона;
- Ба капитализм;

ё ба соҳти заминдории замони падаршоҳӣ бар-мегардем?

Ингуна муаммо на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар тамоми мамолики ИДМ ҷой дорад. Вокеан, ҷаҳон, ки худро демократ, мөхисобанд, ҷой дар Россия, ҷой дар дигар кишварҳои ИДМ танҳо мавҷудияти ду роҳро нишон медиҳанд? Рост ва ҷан. Яъне, агар ту зидди демократҳо Чубайс, Немцов, Гайдар ва ҳамсафони онҳо бошӣ, пас ту тарафдори сотсиализм,

сохти авторитарӣ, тарафдори коммунистон ҳастӣ. Ҳакиқатан ҳам демократия алтернатива надорад. Ин, албатта, барои фирефтани мардуми оддӣ найранги оқилона аст, ба ҷонибдории ман овоз дех, вагарна боз ба **PDF Compressor Free Version** қонуну қонуният ва КБД меафтӣ.

Чунон ки маълум аст, Тоҷикистон дар ибтидои дигаргунсозихои ҷамъияти демократӣ қарор дорад. Ин вазифаи асосиро давлат бо роҳи мустаҳкам намудани қонуну қонуният ва тартиботи ҷамъияти зина ба зина амалӣ мегардонад. Дар ин раванд тафаккури сиёсии мардум низ инкишоғу такмил ёфта, ба талаботу меъёрҳои ҳамон замона мутобик мешаванд. Яъне хисси масъулиятшиносии мардум ҳам баланд ҳоҳад шуд. Ибтидои дигаргунсозихои демократии ҷомеа, аз рӯи андешаҳои мо, ба давлати мутамарка-зонидашудаю мустаҳкам хеле зарурат дорад. Барои он ки ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, маданий (умуман тарзи зиндагонии ҷамъият) дар зинаи ташакулёбӣ мебошад ва худи одамон низ ба тартибу меъёрҳои ҳаёти нави ҷамъият акнун мутобик шуда истодаанд. Бинобар ин маданияту тафаккури сиёсии онҳо нисбатан паст буда, ба талаботҳои фазои нави сиёсии ҷомеа он қадар ҷавобгӯй нестанд, яъне он дар зинаи ташакулёбӣ ва мувофиқатшавист. Чунин ҳолат низ аз ташкилотҳои давлатӣ вазифаҳои пур-масъулияту ҷиддиро талаб менамояд. Ҳамин тарик, бунёди ҷомеаи демократӣ - ин бо роҳи баланд бардоштану мустаҳкам қардани мақому мавқеи давлат, ки дар наవбати ҳуд вазифаи муқаддаси он мебошад имконпазир аст.

## 14. ДАВЛАТ ВА ХУҚУҚ

Яке аз хусусиятҳои давлати хуқуқбунёд, ки барпо кардани онро давлати Тоҷикистон вазифаи ояндаи худ медонад, он аст, ки тамоми шаҳрвандон дар назди қонун баробар ва дар ҳалли масъалаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ комилхукуқанд. Бинобар ин яке аз омилҳои асосии барпо кардани давлати хуқуқбунёд тарбияи хуқуқӣ ва ташаккули шуури хуқуқӣ мебошад.

Тамоми фаъолияти одамон дар ҷамъият сурат мегирад, онҳо асоси иҷтимоии давлат ҳам мебошанд. Вокеан одамон дар ҷамъият зиндагӣ карда, дар алоҳидагӣ ҳар яки онҳо аз лиҳози фардӣ мақоми нотакрор доранд ва дар баробари бисёр манфиату талабҳое монанди: оиласӣ, авлодӣ, қасбӣ, синғӣ, миллӣ, давлатӣ, умуминсонӣ боз манфиату талаботи шаҳсӣ низ доранд. Батанзимдарорандою идоракунандай ҳамаи ин гуногуниҳо қонуну қонуниятианд, ки муҳофизатгари хуқуқҳои тамоми шаҳрвандони ҳар як давлат маҳсуб мегарданд. Ҳуқуқу озодиҳо ва вазифаҳои одамонро бошад, дар ҳар марҳалаи инкишофи худ двлат муқаррар ва идора менамояд. Аз ин лиҳоз мақоми хуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон дар фахмидани моҳияти инсон нақши муҳим мебозад. Ин масъала дорои ҳосияти мушаххаси таъриҳӣ буда, омӯзиши маҳсусро талаб менамояд. Инсон дар ҷамъият зиста, берун аз меъёрҳо, қоидаю қонунҳои он вучуд дошта наметавонад. **Маҳз ҳамин қоидаю қонунҳо хуқуқу озодии одамонро муайян намуда, ба режими сиёсии ҳамондавраи давлат мувофиқат гардонида, доимо такмил медиҳанд.**

Давлатҳои дорои соҳти демократӣ, аз ҷумла Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ хуқуқу озо-

диҳои инсонҳо ва шаҳрвандонро тавассути Конституция ва қонунҳои худ, ки ба санадҳои ҳукукии байналмилалӣ мувофиқ қунонда шудаанд, ҳифз менамояд. Маҳз давлатҳои демократӣ Эъломияи ҷаҳонии ҳукукии Урӯзагони Париз ва Муоҳидони Хелсинки барин ҳӯҷатҳои байналмилалиро ба роҳбарӣ гирифтâ, ҳукукҳои шаҳрвандонро аз мавқеи меъёрҳои умумиинсонӣ ба тартиб меандозанд. Ин санадҳо дар асоси принсипҳои умумибашарӣ тамоми ҳукуку озодиҳои вазифаҳои одамонро дарбар мегиранд.

Тавре ки дар «Эъломияи ҷаҳонии ҳукуки башар» омадааст, тамоми одамон зотан озоданд ва ҳукукҳои баробар доранд. Аҳли башар новобаста аз мансубияти наҷодӣ, ҷинсӣ, ранги пӯст, ақидаҳои сиёсӣ, миллият ва мансубияташон ба умумиятҳои иҷтимоӣ ва табакаҳои ҷамъиятий, маълумот ва молу мулк, мачмӯи ҳукукҳо ва озодиҳо баробар соҳибанд.

1. Ҳамаи одамон озод ва аз лиҳози номусу ҳукуки худ баробар таваллуд мешаванд.
2. Ҳар шаҳс аз ҳама ҳукукҳо ва ҳамаи озодиҳое, ки ҳамин Эъломия эълон кардааст, бояд бархурдор бошад.
3. Ҳар шаҳс ба ҳаёт, озодӣ ва даҳлнопазирӣ шаҳсӣ ҳукук дорад.
4. Ҳамаи одамон дар назди қонун баробаранд ва ҳукук доранд бидуни ҳеч фарқият аз ҳимояи қонун бархурдор бошанд.
5. Ҳеч кас наметавонад зӯран ҳабс, дастгир ва бадарға карда шавад.
6. Ҳар шаҳсе, ки ба содир кардани ҷиноят гунахгор ҳисобида мешавад, ҳақ дорад бегуноҳ дониста шавад,

то даме, ки гуноҳи ўз рӯи қонун бо роҳи мухокимаи озоди суд муқаррарар карда нашавад.

7. Ҳар шахс барои мухочирати озод ва интихоби ҷои зисти худ дар ҳудуди ҳар давлат ҳукуқ дорад.

8. Ҳар шахс барои тарки ҳар мамлакат, аз ҷумла мамлакати худ ва барои баргаштан ба мамлакати худ ҳукуқ дорад.

9. Ҳар шахс ба иштирок дар мачлисҳои осоишта ва ассотсиатсияҳо ҳукуқ дорад.

Мачмӯи ҳукуку озодиҳои одамон ба гурӯҳҳои ҳукукҳои гражданий, сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва маданий чудо мешавад.

Ҳар як давлати демократӣ ҳукуки шаҳрвандиро асоситарин ҳукуки инсонҳо меҳисобад ва ба онҳо ҳукукҳояшонро пурра кафолат медиҳад. Дар навбати худ шаҳрвандон дар назди тамоми қонунҳои муайян-кардаи давлати худ масъулияти томи шаҳрвандӣ доранд ва вазифадор ҳастанд, ки онҳоро пурра риоя намоянди. Яъне фаъолияти онҳо дар ҷамъият бояд зидди қонун набошад, бо субъектҳо ва объектҳои дигари давлати мухолифат накунад. Дар ҳолате, ки рафтору кирдори шаҳрванд ба қонунҳои муайяншудаи давлғӣ мухолифат намуда, ҳукуку озодиҳои дигар шахсон ё умуман ҷамъиятре поймол кунад, пас мақомоти судӣ шаҳсро новобаста аз боигарӣ, ҷинс, најод, миллат, қасбу кор ва гайраҳо аз ҳукукҳои муқарраргаштаи гражданий маҳрум месозад. Масалан, дар моддаи 14 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷунин сабт гардидааст: Махдуд кардани ҳукуқ ва озодиҳои шаҳрванд танҳо бо мақсади таъмини ҳукуқ ва озодии дигарон, тартиботи ҷамъияти, ҳимояи соҳти конститутсионӣ ва тамомияти арзии ҷумҳурий раво дониста мешавад.

Хар як шаҳрванд комилхукуқ мебошад ва дар тамоми самтҳои ҳаёти ҷамъиятӣ хукуки ширкат варзидан дорад. Яъне ў дар ҳаёти ҷамъиятӣ, сиёсӣ, идоракунини давлатӣ барои ҷаҳонӣ ва ё тавассути намояндагон иштирок менамояд. Ҳамчунин ў метавонад ба мақомоти идоракунӣ интихоб намояд, интихоб шавад ва имкониятҳои баробарро оид ба иштирок намудан дар мақомоти давлатии мамлакати ҳуд дошта бошад. Гайр аз ин шаҳрвандон хукук доранд, ки дар фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ иштирок намоянд. Ҳар шаҳс метавонад дар маҷлисҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо, роҳпаймоиҳо иштирок намуда, озодона изҳори ақида бикӯнад. Ҳеч кас, мақомоти давлатӣ ё мақомоти азҳоби сиёсӣ хукуки моне-аи роҳи ў шуданро надорад. Ҳар як шаҳс ҳакқи зиндагӣ, даҳлнӯзазирӣ, ҳимояи баробари қонун, озодии афкор, вичдон, дину мазҳаб, озодии ақидаю зътиқод ва ифодаи онро дорад. Дар ҷамъияти демократӣ ҳеч кас аз ҳаёт маҳрум карда намешавад, гайр аз ҳолати ҳукуми суд барои содир кардани вазнитарин чиноят. Яке аз вазифаҳои давлати демократӣ ба шаҳрвандони ҳуд додани кафолати озодихои сухан, нашр ва истифодаи воситаҳои ахбор мебошад. Инсонҳо ҳукуки озодона интихоб намудани ҷои зист ё муҳочиратро доранд. Ҳимоя аз адолати иҷтимоӣ, наҷодӣ, миллӣ, динӣ ва таҳкири шаъну шараф ба мухимтарин ҳукукҳои шаҳрвандон дохил мешавад. Инчунин шаҳрвандони мамлакат метавонанд дар ҳолати набудани кафолат оид ба таъмини ҳукукҳо барои паноҳгоҳи сиёсӣ ба давлатҳои дигар муроҷиат намоянд.

Оид ба ҳукукҳои шаҳрвандон сухан ронда, гуфтани ҳастем, ки боби дуюми Конституцияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон аз моддаи 14 то 47 ба

масъалаҳои ҳуқук, озодӣ, вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрвандон баҳшида шудааст.

Аз ҷумла дар Конститутсия омадааст, ки давлат дар ҷаҳони ҳаҷамеҳ, манзил ва молу мулкашро кафолат медиҳад. Шаҳрванд ҳақ дорад муносибати худро нисбат ба дин мустакилона муайян намояд, алоҳида ва ё якҷоя бо дигарон динеро пайравӣ намояд ё пайравӣ накунад, дар маросим ва расму оинҳои динӣ иштирок намояд ё нанамояд. Ҳар кас ҳуқуки ташкил кардани оила, қасбу кор, истироҳат, таҳсил, хифзи саломатӣ, дар айёми пиронсолӣ ва ё беморӣ, маъюбӣ, гум кардани қобилияти кор, маҳрум шудан аз сарпараст ва дигар мавриҷое, ки қонун муайян менамояд, кафолати таъмини иҷтимоӣ дорад. Дар ҷамъияти демократӣ ҳар шаҳс дар баробари ҳуқуқҳои хеш ҳамчун шаҳрванди мамлакат ё як фарди ҷамъият вазифҳои худро низ дорад. Бояд гуфт, ки ҳуқуқу вазифаҳои одамон дар ҷамъияти демократӣ бо ҳамдигар дар алокамандии диалектиկӣ буда, дар якҷоягӣ сурат мегиранд. Пеш аз ҳама, вазифаи шаҳрвандии ҳар шаҳс, тавре ки дар Конститутсияи ҷумҳурӣ сабт гардидааст, иборат аз он аст, ки ў дар қаламрави Тоҷикистон Конститутсия ва қонунхоро бояд риоя намояд, ҳуқук, озодӣ, шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд.

Надонистани қонун ҷавобгариро истисно на-  
мекунад. Ҳифзи Ватан, -омадааст дар Конститутсияи  
ҷумҳурӣ, -ҳимояи манфиати давлат, таҳқими ис-  
тиклолият, амният ва иқтидори мудофиавии он ва-  
зифаи мукаддаси шаҳрванд аст. Инчунин, ҳифзи та-  
биат, ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ, додани андоз  
ва пардохтҳо, ки қонун муайян кардааст, вазифаи ҳар  
кас мебошад. Дар навбати ҳуд, ҳар шаҳс дар  
ҷамъияти демократӣ дар баробари вазифаҳои хеш

озодиҳои сиёсӣ низ дорад, ки онҳо бо чунин роҳҳо амалӣ мешаванд: ташаккулёбӣ ва инкишофи ҷамъияти граждание, ки аз ҷиҳати иҷтимоию сиёсӣ ва иқтисодӣ тобеи давлат набошад; ташаккулёбӣ ва инкишофи давлати ҳукуқбунёд (чунон ки барро карданни онро давлати Тоҷикистон низ пеш гирифтааст), яъне давлате, ки дар он қонун мақоми олий пайдо менамояд ва баробарии ҳама шаҳрвандон дар назди қонун риоя мегардад. Ғайр аз ин масъулияти дучониба, яъне масъулияти шаҳрвандон дар назди давлату ҷамъият ва баръакс, масъулияти давлат дар назди шаҳрвандон ба ҳукми қонун медарояд. Ҳамзамон яке аз ҳусусиятҳои давлати демократию ҳукуқбунёд он аст, ки одамон аз тамоми ҳукуқҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва маданий низ истифода менамоянд. Яъне ин маъни онро дорад, ки дар ҷамъияти демократӣ доираи ҳукуқу озодиҳои шаҳрвандон васеъ мегардад. Дар навбати ҳуд, ҳар қадар дар ҷамъият барои одамон озодиҳои демократӣ бештар муҳайё бошанд ва сатҳи муайяни шуури сиёсӣ, ба ибораи дигар, фахмиши ҳукуқии омма ҳар қадар инкишоф ёфта бошад, ин ба рушду камол ва тараққии ҳамаҷонибаи ҷамъият ҳамон андоза мувоғиқат менамояд. Чунин ҳолат имконияти озодии одамон ва имконияту ҳукуки ҳар чи бештар соҳиби моликият шудани онҳоро васеъ мегардонад.

Таҷрибаи давлатҳои мутараққии ҷаҳон нишон медиҳад, ки одамон маҳз дар ҷамъияти демократӣ ҳукуқҳои озодона меҳнат кардан, касбу кор интихоб намудан, шароити меҳнатии мувоғиқ доштанро, ки ба ҳукми Қонун даромадаанду риоя карда мешаванд, пайдо менамояд. Яъне, давлати ҳукуқбунёд бояд ҳукуқҳои шаҳрвандони ҳудро ҳимоя намояд. Ҳар як шаҳе ҳукуқ дорад, ки ҳудро аз бекорӣ ҳимоя қунад.

Дар ҳолатҳои бекор мондан давлат вазифадор аст, ки барои зиндагии чунин шаҳрванди худ ҷубронпулӣ дихад. Файр аз ин шаҳрвандон метавонанд аз шаклҳои гуногуни таълим ва дигар ихтисосҳо баҳравар шаванд. Вобаста ба шароиту имкониятҳои ин ё он давлат маълумотгирӣ метавонад пулакӣ ё бепул бошад. Файр аз ин ҳукукҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ шаҳрвандон дар ҷамъияти демократӣ ҳукукҳои маънавӣ низ доранд. Ин ҳукукҳои одамон дар ҷараёни истифодаи дастовардҳои фарҳангию маданий амалӣ мешаванд. Сарватҳои маънавӣ ба тамоми аъзоёни ҷомеа тааллук доранд ва одамон барои истифодаи онҳо бояд имкониятҳои зарурӣ дошта бошад. Шаҳрвандон аз рӯи талаботу истеъдод, лаёкату имкониятҳои худ ҳуқуқ доранд, ки дар оғариниш ва истифодаи сарватҳои маънавӣ бевосита иштирок намоянд.

Дар баробари ин ҳукукҳои худ яке аз вазифаҳои муқаддаси шаҳрвандон ҳимояи Ватан, манфиатҳои давлат, таҳқими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он мебошад.

Бад-ин ҷарӣ, давлат ҳукуқу озодиҳои шаҳрвандонро муайян карда, барои амалишавии онҳо шароитҳо фароҳам оварда, онҳоро дар навбати худ вазифадор месозад, ки тамоми фаъолияти худро дар асоси қонуну тартиботи муайяннамудаи давлат ба роҳ монанд. Яъне итоат кардан ба қонуну қонуниятҳои давлатӣ бояд қисми таркибии тарзи ҳаёти ҳар як шаҳрванд гардад. Барои амалӣ гаштани ин ҳадафҳо мақоми тарбияи ҳукукӣ дар тамоми саҳҳо дар марҳалаи ҳозира ҳеле қалон мебошад.

## 15. ДИН ВА СИЁСАТ

Дин яке аз шаклхой шуури чамъият мебошад. Чунон ки маълум аст, дар баробари шуури сиёсий, хамчунин маҷмӯи ақидаҳои ҳукукӣ, илм, санъат, фалсафа ва дигар шаклхой шуури чамъият низ мавҷуданд. Аммо дин ҳамчун шакли шуури чамъият ҳусусиятҳои хоси худро дорад ва дар таърих, ҳусусан дар ҳаёти сиёсии чамъият ҷои намоёнро ишғол менамояд.

Якум, дин дар марҳалаи таракқиёти таърихӣ аввалин ё ки ягона шакли шуури чамъиятии колективӣ ба ҳисоб мерафт. Яъне, дин дар робита бо падидаҳо ва равандҳои дигари ҳаёти чамъият яке аз падидан қадимтарини ҳаёти чамъият мебошад. Дар ҷараёни инкишофи ҳуд дин давраҳои гуногунро паймуда, борҳо бо дигар ҳодисаҳои чамъиятӣ пайваста ё ки соири падидаву равандҳоро ба ҳуд омехта гардонидааст. Сарфи назар аз тағйирёбию инкишофи гуногуни ҳаёти чамъиятӣ, пешравии илму техника ва технологияи ҳозиразамон дин аз ҳаёти инсон дур нарафта, инкишоф ёфт.

Динҳои ҷаҳонӣ инҳоянд:

№	Номи дин	Асосгузор	Вақт
1.	Хиндуия	Кришна	солҳои 3000-4000 то милод
2.	Яхудия	Мусо	соли 1400 то милод
3.	Зардуштия	Зардушт	соли 1000 то милод
4.	Буддоия	Буддо	соли 565 то милод
5.	Насрония	Исо	соли 800 то милод
6.	Ислом	Мухаммад	соли 570 милодӣ

Ё ин ки ракамҳои зерин аз хусуси нақшу мақоми дин дар ҳаёти ҷамъияти инсонӣ дар давоми 100 соли асри XX гувоҳӣ медиҳанд, ки динҳои ҷаҳонӣ зо бисёр чиҳатҳо инкишоф ёфтаанд<sup>66</sup>:

№	Динҳо	1900	1970	1988	Пешбинӣ барои соли 2000
1.	Католикҳо	22,8 млн	672 млн	887 млн	1 млрд. 132 млн.
2.	Протестантҳо	143 млн	354 млн	450 млн	558 млн.
3.	Православҳо	116 млн	143 млн	171 млн	200 млн.
4.	Ҳамаи насрониҳо	487 млн	1 млрд. 169 млн	1 млрд. 508 млн	1 млрд. 890 млн.
5.	Мусулмонон	200 млн	551 млн	837 млн	1 млрд. 200 млн.
6.	Пайравони хиндуия	230 млн	465 млн	661 млн	859 млн.
7.	Пайравони буддоия	127 млн	232 млн	300 млн	359 млн.
8.	Пайравони яхудия	12 млн	15 млн.	18 млн.	20 млн.

Дин ба ҳаёти сиёсии ҷамъият таъсири ҳудро мерасонад, ҳар як дин меҳоҳад, ки дар ҳаёти одамон мустаҳкамтар ҷой гирад. Вай кӯшиш мекунад, ки ба ҳамаи ҳодисаҳо, масалан, ба муносибатҳои ахлоқӣ тобиши динӣ дихад.

<sup>66</sup> Ниг.: Международная жизнь, 1992, № 5, с. 48-59.

Дар ҳамаи матнҳои (китобҳои) динӣ (мусулмонӣ, насронӣ, яхудӣ, буддӣ) ривоятҳои зиёде ҷойдоранд, ки онҳо ба рафттору кирдори инсон баҳои илоҳӣ мелиҳанд. Ин бисёр маънои чукур дорад. Дин бо ҳамин роҳ қӯшиш мекунад, ки рафттори йинсонро ба тартиб дарорад. Дин ҷаҳонбинии оммавиро ифода намуда, рафттори инсонро бо қоидо дастурҳои динӣ алокаманд месозад. Ба ифодаи Плеханов, дин услуби мутаносиби на каму на беш мебошад. Вай аз шуури динӣ ташкил ёфтааст, шуури динӣ дар ду сатҳ ҷойгирифтааст: мағкураи динӣ ва психологияи динӣ.

Мағкураи динӣ аз таълимоти динӣ, диниву фалсафӣ ва ахлоқӣ иборат мебошад. Аммо асоси мағкураи диниро таълимоти иҷтимоӣ, ки дар асоси китобҳои Қуръон, Инчил, Талмут таркиб ёфтаанд, ташкил медиҳад.

Диндорон (бо роҳҳои ҳатибӣ, намозу рӯза, маросимҳо, идҳои динӣ ва гайраҳо) дину оинро, ки инъикосгари талаботҳои динӣ мебошанд, ба ҷо меоранд. Ҳамаи ин корҳо ба таври оммавӣ гузаронида мешаванд. Барои гузаронидани ин гуна маъракаҳо аз тарафи давлат ҷойҳои маҳсус ҷудо карда мешавад. Ба гайр аз ин шаҳси рӯҳонӣ лозим аст, ки ба ин маъракаҳо роҳбарӣ намояд. Дар натиҷа ташкилотҳо ба миён меоянд, ки дар ҳолатҳои лозими муносибатҳои байни давлату созмонҳои диниро дидар мебароянд. Ин муносибатҳо аз тарафи қонун ба тартиб дароварда мешаванд.

Аммо вазифаи дин танҳо иҷрои маросимҳои динӣ, боварӣ ба худо ва охират набуд ва нест, он ба дунёи вокеъ баҳо дода, вайро маънидод мекард ва мекунад, муносибатҳои байни одамонро ба тартиб меандозад. Барои ҳамин ҳам таълимотҳои иҷтимоӣ бо ҷоҳи ҳалли якқаҳудӣ оммаро ба худ ҷалб кард ва

тавонист барои чо ба чо гузоштани қувваҳо дар  
чамъият таъсир расонад. Танҳо ҳамин қобилияти  
шарҳихии муносибатҳои инсонӣ ба дин имконият  
дод, ки мавқеи бефаъолияти ва фаъолиятнокии ода-  
монро муайян намояд.

Ташкилотҳои динӣ дар танзими муносибатҳои  
сиёsat ва дин нақши қалон мебозанд. Дин аз давлат  
нисбат ба худ сиёsatи маҳсус талаб меқунад. То миё-  
наи солҳои 80-ум ташкилотҳои динӣ имконият на-  
доштанд, ки ба ҳаёти чамъият, аз ҷумла ба сиёsat, ба  
қувваи қонунии амалкунанда доир ба озодии вичдон,  
хукуки ҳар як шâхс ба зътиқод ба ин ё он дин (ё  
мазҳаб) даҳолат намоянд. Иҷрои амалии озодии  
вичдон дар назар дорад, ки дин аз давлат ва мактаб  
чудо бошад.

Давлат набояд мардумро зӯран мачбур созад,  
ки ба дин зътиқод қунанд, ин кори шаҳсии ҳар як ин-  
сон мебошад. Дар ин ҷо боз як ҷиҳати масъала ҳаст:  
ба ташкилотҳои динӣ низ иҷозат дода намешавад, ки  
зӯран мардумро ба зътиқод кардан ба дин мачбур со-  
занд. Ҳар як шаҳс метавонад ба ин ё он дин зътиқод  
қунад ё накунад. Ташкилотҳои динӣ ҳуқук доранд  
танҳо ба қонеъ гардонидани талаботҳои динии мар-  
дум машғул бошанд. Аммо бар асари бозсозӣ дар со-  
бик ҷумҳуриҳои шӯравӣ вазъият тағйир ёфт. Дар на-  
тича таъсири сиёsat ба дин, таъсири дин ба сиёsat,  
идеологияи давлат, дараҷаи демократӣ будани он  
барин масъалаҳои зиёде пайдо шуданд. Ба миён  
омадани ин масъалаҳо бесабаб нест. Азбаски дин дар  
иҳтиёри худ воситаҳои амалии ба оммаи диндор  
таъсиррасонӣ дорад, метавонад онҳоро ба амали-  
ётҳои фаъолона бархезонад. Сабаби ба сиёsat ва  
ҳаёти сиёsӣ даҳолат кардани ташкилотҳои динӣ низ  
дар ҳамин аст. Таҷрибаи таърихӣ борҳо нодурустии

акидаеро событ кардааст, ки бо чудо намудани дин аз корхон давлат ва сиёсат иттиходияҳои динӣ ва ходимони динӣ аз муборизаи сиёсӣ ва идеологӣ даст меқашанд ва ё дар канор мемонанд. Баръакӯ, таърих гувоҳ аст, ҳусусан талошҳои рӯҳониёни Тоҷикистон дар солҳои охир барои ҳокимиёт, бори дигар исбот намуд, ки ходимони дин аз ҳурдтарин имкониятҳо истифода карда, баҳри ҳимояи манфиатҳои худ мубориза мебаранд. Аз ин хотир, дар давраи мавҷудияти давлати Шӯравӣ ба таври сунъӣ дин ва ходимони динро аз ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ бегона намудан кӯшиши ғенатиҷа буд. Оид ба ин масъала ҳанӯз В.И. Ленин ақидаи хешро ҷунин баён намуда буд, ки аз рӯи андешаҳои мо, исботашро дар ҳаёти воқеии ҳалқҳон собиқ давлати Шӯравӣ, ҳусусан Тоҷикистон, дила истодаем: «Дар муборизаи сиёсӣ иштирок накардани рӯҳониён ин дурӯягии зарарнок аст. Дар амал рӯҳониён ҳамеша дар сиёсат ба таври пинҳонӣ иштирок карда омадаанд ва ба сиёсати кушоду равшан гузаштани рӯҳониён ба ҳалқ фақат фоида мерасонад»<sup>67</sup>.

Аз ин бармеояд, ки алоқаи дин ва сиёсат ҳамеша вуҷуд дошт. Аммо набояд ҳулоса кард, ки ҳамеша дар шароитҳои гуногун накши дин дар ҳаёти сиёсии ҷамъият якхела буд.

Дар марҳалаҳои гуногуни таърихи ҷамъият муносибати дин ва сиёсат дар шаклҳои гуногун зохир мегардад. Шаклҳои ҳоси ин зуҳуротро мо дар ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ равшан мушоҳида менамоем. Муносибати ҳоси байни онҳо дар замони ҳозира дар рӯ овардани сиёсат ба дин, сиёсатгардонӣ дин ва амсоли инҳо зуҳур меёбад. Шаҳодати ин иштироки

<sup>67</sup> Ленин В.И. Асарҳо, ч. 18, с. 320.

ходимони дин ва ташкилотҳои динӣ дар фаъолияти сиёсӣ, ташкилёбии ҳизбҳои сиёсӣ, ҳаракатҳо ва иттиҳодияҳои чамъиятӣ дар асосҳои динӣ мебошад. Максади асосии таъсиси ин ташкилотҳо, аввалан, ба омма, ба ҳаёти сиёсӣ таъсири бевосита расондан, яъне пешниҳод кардани талаботҳои гуногун ва ҳатто зидди коидаҳои умумии ҳаёти чамъиятӣ мебошад. Ҳусусан, баъди пошхӯрии давлати Шӯравӣ дар собик чумхуриҳои он ходимони динӣ дар мактабҳои умумӣ ҷорӣ кардани омӯзиши ҳатмии дин, дар оила ҷорӣ намудани қоидаҳои динии оилавӣ, бар хилоғи соҳти конститутсионӣ бунёд кардани ҷомеаи динӣ барин талабҳои зиёдеро пеш мегузоранд. Воеан ин масъала дар Тоҷикистон ҳеле тезутунд сурат гирифт. Тавре ки тоҷикистониён медонанд, мақсади асосии ҳизби наҳзати исломӣ бунёд кардани давлати исломӣ аст. Мақсад аз мубориза барои ҳокимињат ҳам амалӣ соҳтани мақсадҳои ҳуд, яъне бунёд кардани давлати исломӣ мебошад.

Дар асл мақсаду мазмуни дини мубини ислом ин нест. Ин мақсади бунёдгароёни исломӣ ва пайравони мазҳаби ҷаҳонӣ мебошад. Аммо бояд гуфт, ки аксарияти ҳалқи Тоҷикистон тақдири ҳудро дар бунёди давлати дунявӣ, яъне на атеистӣ, на динӣ мебинад. Масалан, дар моддаи 100 Конститутсиияи ҷумҳурий чунин сабт гардидааст: Шакли идораи ҷумҳурий, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳукук-бунёдӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлат тағиирнозиранд. Ҳамин тарик, дар Тоҷикистон дин аз давлат ҷудо мебошад. Ин чунин маъно дорад, ки дин ба корҳон давлатдорӣ бояд даҳолат накунад. Факат вољоият ва риояи қонун метавонад ҳама гуна ихтилофоти азҳоби сиёсӣ, уламои дин, мунокишаҳои миллӣ, минтақавию маҳаллӣ, иқтисодию иҷтимоӣ, тамоми

шаклхон зиддияту низоъхон бавучудояндаро дар асоси адолати ичтимой, дар чорчӯбай конун ҳал на-  
мояд. Мазмуну моҳияти давлати дунявий ин аст, ки  
ифолагари манфиату талаботҳои тамоми мардуми  
кишвар бошад. Давлати демократӣ баёнгари мақса-  
ду маром, манфиату талаботҳои тамоми шаҳрвандон  
аст, ҳеч шахс ё гурӯҳ хуқуки бо роҳи зўрӣ, гайрико-  
нунӣ иродаю идея ва тарзи зиндагии худро ба мар-  
дум бор кардан ё чорӣ кардан надорад.

Дар акси ҳол ба вайронкунни принсипу меъёр-  
ҳои ҷамъияти демократӣ роҳ дода мешавад. Ҳуди як  
шакли тарзи ҳаёт, ё ки шуури ҷамъиятиро ҳамчун ра-  
дикализм тарғиб намудан ё ба дигар қисми ҷамъият,  
ки зидди меъэрҳои конунни ҷамъият мебошад, имти-  
ёз подан маънои онро дорад, ки шаклҳои дигари  
ҳаётро мо маҳдуд намудаем. Ҳуди ҳамин вайронкун-  
ни принсипи ҷамъияти демократӣ мебошад. Дар  
ҷамъият ақидаҳои гуногун, динҳои мухталиф озодо-  
на фаъолият карда метавонанд, танҳо ба шарте, ки  
зидди конуни давлат набошанд. Аз ин лиҳоз муво-  
фикати принсипҳои демократию дин ҳусусияти хоси  
давлатҳои демократии ҳозиразамон мебошад.

Дар ҳар давру замон, дар шароитҳои ҳархела,  
дар таърихи ҳалкҳои мухталиф дин ба ҳаёти сиёсӣ бо  
тарзи ба ҳуд ҳос таъсир мерасонад, ки ин таъсиррас-  
сонӣ низ гуногунанд.

Таъсиррасонии дин ба ҳаёти сиёсӣ дар З шакл  
сурат мегирад:

1. Тарғиби дин метавонад фаъолияти динро  
боздор ё ки баръакс, тезонад;
2. Таъсиррасонӣ ба сиёсат тавассути таълимот-  
ҳои иҷтимоӣ динӣ;
3. Таъсиррасонӣ василаи фаъолияти сиёсии  
ташкилотҳои динӣ.

Агар дар шаклҳои якуму дуюм тарғиботи динӣ ба таълимотҳои иҷтимоии динӣ, ба ҳаёти сиёсӣ танҳо таъсир расонида тавонад, дар шакли сеюм сухан дар бораи иштирокӣ бевоситаи ташкилотҳои динӣ дар ҳаёти сиёсӣ меравад.

Агар ҷараёни динӣ системаи ташкилотҳоро барпо кунад, он гоҳ мавқеи вай дар ҳаёти ҷамъият намоёнтар мегардад, таъсираш ба ҳаёти сиёсии ҷамъият бошад, ба иштироки бевосита табдил меёбад. Саволе ба миён меояд, ки чунин иштирок оё лозим аст? Охир, ташкилотҳои динӣ муассисаҳои сиёсӣ ба ҳисоб намераванд. Тавре ки маълум аст, ташкилотҳои сиёсии ҷамъият маҷмӯи ҳаммаслаконе мебошанд, ки онҳо худогоҳии сиёсии шаҳрвандони ҳамин ҷамъиятро ба амал мебароранд. Ташкилотҳои сиёсии ҷамъият дар соҳтори худ институтҳоеро дар бар мегиранд, ки онҳо берун аз болосоҳти сиёсӣ буда, ҳатто аз ҷиҳати пайдоиши худ ба сиёсат ягон даҳле надоранд. Масалан, иттиҳоди соҳибкорон, ки дар ҳаёти сиёсии давлатҳои мусир нақши қалон мебозад, аз ҳамин ҷумла аст.

Ба ин ҳолат ташкилотҳои динӣ низ афтодаанд. Онҳо ба болосоҳти сиёсӣ метавонанд доҳил шаванд ё нашаванд. Агар ташкилотҳои динӣ ба болосоҳти сиёсӣ шомил гарданд, мақоми онҳо дар он ҷо метавонад гуногун бошад. Онҳо метавонанд ба ҳайати идораҳои давлатӣ доҳил шаванд. Чунин ҳолат, масалан, дар давлатҳои сармоядорие ҷой дорад, ки дин аз давлат чудо мебошад. Дар давлатҳое, ки дин аз давлат чудо нест, ташкилотҳои динӣ метавонанд ба ҳайати муассисаҳои давлатӣ дароянд. Ҳамин хел шуданаш ҳам мумкин, ки ҳокимиияти давлатӣ дар дасти ташкилотҳои динӣ бошад (давлатҳои Эрон ва Ватикан).

Давлате, ки ин ё он динро эътироф мекунад, давлати динй ба хисоб намеравад. Ин гуна давлат ба дин сиёсатмадорона, ба сиёсат бошад, диндорона рафтор мекунад.

PDF Compressor Free Version

Чоे, ки ташкилотҳои динй дар сохтори сиёсии чамъият ишғол мекунанд ва накше, ки онҳо дар ҳаёти сиёсий мебозанд, пеш аз ҳама, ба соҳти иҷтимоии чамъият вобаста аст. Ҳусусияти худи ташкилоти динй, дараҷаи иқтидори иқтисодӣ ва шумораи аъзоёни вай аҳамияти қалон дорад.

Оё давлат метавонад давлати гайридинӣ бошад, агар аксарияти аҳолии он аз дин пайравӣ кунанд. Албатта, агар сиёсат аз дин озод бошад. Давлати демократӣ ҳамон давлатест, ки барои дин ба мисли дигар унсурҳои чамъияти гражданий ҷой ҷудо мекунад. Дар ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ сиёсат нисбат ба дин ғалат фаҳмида мешуд. В.И. Ленин, ки имрӯз бисёриҳо ўро сарзаниш менамоянд, дуруст гуфта буд, ки ба ягон дин ва ё мазҳаб зътиқод доштанро манъ кардан мумкин нест, ин беадолатӣ, зӯроварӣ ва ҳатто шармандагӣ мебошад.

Ў навишта буд, ки ҳар як шаҳс ҳукуқи озодона интихоб намудани дину мазҳаб, зътиқод доштан ба ягон дин (мазҳаб) ё ки иваз кардани онро дорад. Набояд ягон дин (мазҳаб) ҳукмрон бошад.

Дар айни замон ў ва ҳаммаслаконаш талаб ме-карданд, ки дин аз давлат ҷудо бошад. Моҳи январи соли 1918 декрет дар бораи ҷудо кардани дин аз давлат қабул гардид. Пас аз қабули ин декрет аз миёнаи солҳои 20-ум сар карда, қачравиҳо дар татбиқи ин декрет оғоз ёфт. Сабаби асосӣ он буя, ки дин курбонии соҳти тоталитарӣ ва объекти таъкиби сиёсат гардид.

Конун иштироки диндоронро дар парламент ва ташкилотхой сиёсий пешбинӣ мекунад. Дар айни замон ташкилотхой динӣ набояд ба фаъолияти сиёсий иштирик намуда ёрии моддӣ расонанд. Аммо дар амал ташкилот ва гурӯҳҳои диниро шахсони алохида ва гурӯҳҳои чудогона ба манфиати шахсии худ истифода мебурдагӣ шуданд.

Дар моддаи 8 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам таъқид мегардад, ки хеч як мағкура, аз ҷумла мағкураи динӣ, ба ҳайси мағкураи давлатӣ зътироф намешавад.

Иттиходияҳои ҷамъиятӣ дар доираи Конститутсия ва қонунҳо таъсис мейбанд ва амал мекунанд. Давлат барои фаъолияти онҳо имкониятҳои баробар медиҳад.

Бад-ин тарик, Конститутсия озодии вичдонро ба шаҳрвандон кафолат дода, инчунин қайд менамояд, ки ташкилотхой динӣ аз давлат чудо буда, ба корҳои давлатӣ мудохила карда наметавонанд.

Ғайр аз ин тавре ки таҷрибаи ҷаҳонӣ, аз он ҷумла Тоҷикистон, гувоҳӣ медиҳад, дар мамлакатҳои мухталиф, дар давраҳои гуногун ҳизбҳои динӣ, сиёсий иттиходияҳои сиёсии динӣ пайдо шуда, ба онҳо на танҳо диндорон, балки шахсоне, ки ба ягон дин зътиқод надоштанд, шомил мегардиданд ва ба ин ташкилотҳо кӯмак менамуданд, ки дар корҳои давлатӣ иштирок карда, ҳатто максади ба даст овардани ҳокимиятро низ ба миён гузоранд. Дин асоси бисёр ҳаракатҳои миллӣ гардид. Ба дин, ҳамчун Қувва, баҳои баланд дода, болоравии истиқлолияти миллӣ, қобилияти барқарорсозии фарҳанги миллӣ, масоили маънавиёт ва ҳатто ҳалли дигаргуншавии иқтисодии миллиро ба вай алокаманд мекунад.

Вокеан, ин ба минтақаҳое хос аст, ки дорон урфу одатхои исломӣ мебошанд. Дар давлатҳои Шарқ дар давраи мустамлика дар мағкураи омма чунбишҳои тунҷиҷази истиқлолҳоӣ накш баста буд. Урфу одатхои диниро аз ҷиҳати маънавӣ ва маданий ба назар гирифта, гурӯҳҳое ёфт мешаванд, ки динро барои ҳудогоҳии миллӣ истифода баранд.

Дар натиҷа урфу одатхои дар ҳакикат миллӣ ба динӣ иваз гардида, дар шакли миллатчигӣ инъикос меёбанд. Файр аз ин рӯҳониёне, ки намояндай ин ё он дин ва ташқилотҳои динӣ мебошанд, ба ҷашми омма ҳудро бегуноҳ, фаришта нишон дода, чун кувваи муҳолифин баромад мекунанд: Онҳо меҳоҳанд нишон диханд, ки ба тартиботи идоракунанда розӣ нестанд. Аз ҷумла дар давлатҳои ҳамсояи қадими мо Эрон ва Афғонистон ҳамин ҳусусияти чунбишҳои динӣ ба он оварда расонд, ки таъсири дин ба сиёsat пурзӯр гардид.

Ин таъсирасонӣ дар мавқеъҳое, ки ислом пахи шудааст, аз ҷумла дар Осиёи Марказӣ ва Қазоқистон, зиёдтар эҳсос мешавад. Омили исломӣ ба инкишофи ҷамъияти давлатҳои ҷудогона, ба сиёsatи ҷаҳонӣ ба тарзи умумӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад. Ҷалелҳои вокеии ҳолати динро ба назар гирифта, имрӯз ба дин чун ба мағкура ва институти иҷтимоӣ назар кардан лозим аст.

Баъди соҳибистиклолии давлати тоҷик ба дини ислом, ки дини аксарияти оммаи ҳалқи Тоҷикистон мебошад, ҳамчунин ба як манбаи покизагии ботинӣ, яъне аҳлоқи маънавӣ ва рӯҳӣ муносибат карда мешавад. Вазифаи асосии пуршарафи динҳо, аз ҷумла дини ислом ҳам, ба ташаккули одобу аҳлоқ, хислатҳои наҷиби инсонӣ, монанди инсондӯстӣ, раҳму шафқат, дастгирии ятимону бепарасторон, бечораҳолону

дармондагон, меҳнатдүстӣ, ростқавлӣ ва тозагӣ мусоидат қардан мебошад. Файр аз ин дини мубини ислом ба сабру таҳаммул, ягонагиу вахдат, худогохии миллӣ ӯғмак мекунад. Зимнан бояд мутазаккир шуд, ки дар ҳолати иҷро накардани вазифаҳои муқаддаси ҳуд дин ҳамчун аслиҳаи сиёсӣ аз тарафи ашхосу гурӯҳҳо, ҳизбҳои муайян бо мақсади ба даст даровардани ҳокимияти сиёсӣ истифода бурда мешавад. Ҳодисаҳои хунини солҳои 90-ум дар Тоҷикистон бори дигар исбот намуданд, ки дар ҳолати ҳамчун никоб барои амалисозии мақсадҳои сиёсӣ истифода қардани дин, он сабаби ҷудоиандозӣ, нооромӣ, зиддиятҳо ва ҷангҳои гражданий ҳоҳад гашт. Дар ҷунин ҳолат вазъи сиёсии ҷомеа мураккаб гардида, иқтисодиёт рӯ ба ҳаробӣ меорад. Сатҳи зиндағонии мардум паст рафта, иҷтимоиёт ва маънавиёти ҷомеа коста мешавад. Маҳз бо сабабҳои мазкур бар асари ҷангҳои гражданий ва зиддиятҳои қавмӣ аз нигоҳи дину мазҳаб ҳоло аз 50 млн. фирориён 30 миллионашон гурезаҳои мусулмон мебошанд<sup>68</sup>.

Аз ин рӯ, Президенти чумхурӣ Эмомалӣ Раҳмонов оид ба ин мастьала ақидаи ҳудро баён намуда, дар суханрониаш дар назди ахли ҷамоатчиғии шаҳри Душанбе ҷунин изҳор кард: Мо тарафдори ақидаи солими динӣ буда, ба инкишофи мафкураи сулҳпарварона ва раванди осоиштаи дини мубини ислом мусоидат менамоем. Ҳамзамон намегузорем, ки ақидаҳои ифротӣ ва ҷудоиандозӣ дар қадом ҷомаи идеологӣ ва мафкураи диние, ки набошад, ба сари мардуми мо зӯран бор карда шавад. Зоро таҷрибаи давлатдории ҷаҳони мутамаддин гӯвоҳӣ медиҳад, ки то қунун дар ягон қишвари мусулмонии олам ақидаи

<sup>68</sup> Ниг.: Ҷумхурингт, 21 февраля соли 1998.

ифротй ба тинчию осудагй ва оромии мамлакат бурда нарасонидааст.

Күшишҳои ифротгарй окибат меваи талхи носозӣ, ҷангӯ чидол ва парокандагиро ба бор меорад<sup>69</sup>.

Бояд гуфт, ки дини мубини ислом чӯй соири динҳои ҷаҳонӣ ба талаботу меъёрҳои ҷамъияти демократӣ муҳолифат намекунад, балки барои озодона ба қадом дину мазҳаб боварию зътиқод доштани одамон шароит фароҳам меорад. Бинобар ин яке аз талаботҳои ҷамъияти демократӣ, ки дин озодона вазифаи асосии ҳудашро бояд адо намояд, ин аст, ки хеч кас ақидаю зътиқод ва тарзи зиндагонии ҳудро ҳукуки зӯран ҷорӣ кардан надорад. Фаъолияти сиёсии масҷидҳо ва дигар ташкилотҳои диниву сиёсии мусулмононро бевосита таҳлил бояд кард. Ин гуна таҳлил ба моҳияти дин ва сиёсат бояд равшанӣ андозад. Ин масъалаҳо манфиати муносибатҳои диниро бо таърихи давлату ҳалқҳое, ки ба наздикий истиклонияти сиёсӣ ба даст овардаанду аз асорати ҳукмронии болой озод гаштаанд, аз ҷумла манфиати давлатҳои ба мо ҳамсояи Эрону Афғонистонро ифода мекунанд.

Дар ин мамлакатҳо манфиати ҳаракатҳои динӣ ва мавқеи дин дар муборизаи ғоявию сиёсӣ дорои як маънӣ нестанд.

Бад-ин қувваҳои муҳталифи иҷтимоӣ бо мақсадҳои ғуногуни сиёсӣ рӯ меоварад. Бинобар ҳамин ҳам ба ҷараёнҳои ғоявию сиёсӣ ва ҷамъиятии ҳозиразамон, ки дар шаклҳои динӣ баромад мекунанд, маҳсусан ба ақидаҳои мусулмонони сиёсии ҳозира замон эҳтиёткорона муносибат бояд кард. Дар замони ҳозира дар ҳаракати исломӣ таносуби қувваҳои

<sup>69</sup> Ниг.: Ҷумҳуриягӣ, 21 феврал соли 1998.

синфй ва дараачаи фаъолиятнокии сиёсии омма дар давлатҳои ҷудогонаи Осиё ва Африка бевосита инъикос меёбад. Ин ҳаракатҳо якчанд ҷараёнҳои гуногуншакл PDF Compressor Free Version аз ҳаракатҳои иртиҷои сар карда то ҳаракатҳои тараккиҳоҳонаи милливу озодиҳоҳона муттаҳид месозанд. Ҳаракатҳои сиёсии мусулмонии ҳозиразамон таркибан гуногун буда, онҳо ба ҷумҳуриҳои собиқи шӯравии Осиёи Марказӣ, Моварои Кавказ, Қазоқистон таъсир мерасонанд, барои ҳамин ҳам ба мавқеи онҳо дар ҷараёни инкишофи иқтисадӣ таваҷҷӯҳи хоса зохир кардан лозим аст.

Бинобар муҳими таносуби иҷтимоӣ ва моҳияти милли ҳаракатҳои сиёсии ҳозиразамон дар шакли мағкураи динӣ таҷассум ёфтаанд. Барои ҳаматарафа муойна кардани ин масъалаҳо ба динҳои гуногун, ба манотики муҳталифи рӯи замин муносибати маҳсус бояд кард.

Бояд мундариҷаи мағкураи динӣ, мазҳабҳои гуногун, таълимоти онҳо, усулу равияҳои динӣ ва гояҳои фалсафии онҳо ҳаматарафа таҳлил шаванд.

Дар навбати худ бояд он усулҳои бозсозии таълимоти анъанавии динро ба назар гирифт, ки имрӯз идеологҳои дин бо таълимоти илми табиатшиносӣ ва инқилоби илмиву техникӣ ҳамоҳанг месозанд. Дар вактҳои охир таъсири дини ислом ба ҷараёни инкишофи ҷамъиятии давлатҳое, ки дар онҳо ислом аз рӯи анъана ҷорӣ шудааст, пурзӯр гардид.

Сабаби пурзӯршавии таъсири ислом ба ҳаётӣ сиёсӣ дар он аст, ки дунёи ислом 800 млн. нафар аҳолиро дар бар мегирад. Онҳо дар 35 давлати дунё зиндагӣ мекунанд ва ақаллиятро ташкил медиҳанд.

Дар 18 давлате, ки мусулмонон зиндагӣ мекунанд, шумораи мусулмонон нисбатан камтар мебошанд,

шад. Дар якчанд давлатҳо ислом ҳамчун дини давлатӣ эътироф гардидааст (Эрон, Покистон, Афғонистон, Туркия ва гайраҳо). Файр аз ин 14 аср боз ислом ба ҳаёти ҷамъияти мусулмонон фаъолона даҳолат менамояд. Дараҷаи диндории аҳолӣ дар давлатҳои исломӣ таърихан хеле баланд мебошад. Ислом ба мисли дигар динҳо ба муносибатҳои оилавӣ ва ҷамъияти таъсир расонида, анъанаҳои гузаштаро нигоҳ медорад. Дар айни замон ҳусусияти хоси ислом дар он аст, ки дар китоби мукаддаси Куръон ва маҷмӯаи қонунҳои мусулмонӣ - Шариат коидаҳое чой доранд, ки аҳлоқи ҳамидаи инсониро на танҳо дар оила ва ҷамъият, балки дар ҳаёти иҷтимоӣ ва ҷамъияти низ танзим менамоянд.

Таъсири ислом ба вазъияти як катор мамлакатҳои Осиё ва Африка вобаста ба шароитҳои таъриҳӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ, ки дар таракқиёти ҷамъияти рӯҳ доданд ва рӯҳ медиҳанд, ифода мебад. Мамлакатҳои аҳолиашон мусулмон дар давоми солҳои зиёд дар зери мустамликаи империалистон буданд. Намояндағони мустамлиқадорон дар шаҳси сарбозон, соҳибкорон, роҳбарони корхонаҳо асосан ба дигар дин эътиқод доштанд. Барои озод гардидан аз мустамлиқаи хориҷиён шароит тақозо мекард, ки ба дин, ба шиорҳои динӣ рӯ оваранд. Натиҷаи ин кор ду хел буд: аввалан, ҷараёни воқеии болоравии роҳҳои зиддиимпериалистӣ ба ҳаракати иттиҳоди исломӣ мегузарад, аз дигар тараф, унсури динии умумияти исломӣ ба муносибатҳои интернатсионалии синфи барои ҳалли масъалаҳои миллии озодихоҳӣ зид меистад. Ба инқилоби солҳои 1978-1979, ки инқилоби исломии Эрон ном гирифтааст, мисол шуда метавонад. Дар ин ҷо омили исломӣ дар марҳалай якуми инқилоб ба равияҳои зиддишоҳӣ ва зиддиимпериа-

листи мусоидат карда тавонист. Дар натица таҳти шоҳӣ сарнагун ва таъсири як қатор ҳукмронони ИМА, ки ба корҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҷамъиятии Эрон бевосита даҳолат мекарданд, аз байн рафт.

Дар натиҷаи инкилоби солҳои 1978-1979 дар Эрон якчояшавии сиёсат ва дини ислом, аз ҷумла миллатчигӣ ва ислом ҷоъеъ шуд ва дар ин ҷараён зиёдӣни Эрон нақши равshan доштанд. Ашрофони миллий дар Эрон ба мисли ашрофони дигар мамлакатҳои мусулмонии Шарқ таҳти таъсири азnavsозӣ ва гарбикунонӣ аз анъанаҳои бойи миллий дур шуда, бӯхрони саҳтро аз сар мегузаронанд. Табакаҳои бештари омма, ҳусусан нимпролетарҳо ва табакаҳои майдабуржуазӣ на сотсиализмро, ки хилофи капитализм буд ва на идеологияи инкилобиву демократии ба сотсиализм моилро қабул карда тавонистанд. Бинобар ҳамин, ин гуна шаҳсонро ислом, ки дорон идеалҳои адолатҳоҳонаи иҷтимоӣ ва баробарӣ буд, ба ҳуд ҷалб мекард. Ҳамаи ин барои фаъолияти ташкилотҳои сиёсии мусулмонони гуногун, ҳусусан рӯҳониёни шиапараст шароити мусоид фароҳам овард.

Дар ин ҷо қайд кардан ба маврид аст, ки ислом ба ду равияи асосӣ ҷудо мешавад: шиаҳо, ки ҳамагӣ 10 фоиз ва сунниҳо, ки 90 фоизи мусулмононро ташкил медиҳанд. Ҳусусияти шиаҳо ҳамчун равия дар ислом он аст, ки онҳо ҳакқонияти ҳаёти дунявиро мубоҳиса намуда, онро муваққатӣ мешуморанд. Шароитҳои фароҳамомада ба рӯҳониёни шиа имконият дод, ки дар рафти инкилоби солҳои 1978-1979 ҷабҳаи на таҳо васеи зиддишоҳӣ, зиддиимпериалистӣ ва зиддишӯравӣ ташкил кунанд, балки инкилоби исломиро дар мамлакат барпо намоянд. Баркароршавии ҷумҳурии исломӣ дар Эрон дар охирҳои солҳои 70-

ум ба он оварда расонд, ки таъсири ислом ба чараёндои сиёсии давлатҳои Шарқи Наздику Миёна пурзӯр гардид. Ин таъсиррасонӣ ҳусусияти ихтиёрӣ дошта, тоҳ аҷӯз мегирифт ва гоҳ суст мешуд. Сарфи назар аз ҳамаи ин устувории нисбии таъсири дин ба ҳаёти ҷамъиятии давлатҳои Шарқ нигоҳ дошта шуд.

Ҳусусиятҳои умумиро ба назар гирифта, гуфтан мумкин аст, ки баъди истиклол ба даст овардан бисёр давлатҳои озодихоҳ ба тахаюлот роҳ дода, дар бораи баркаоркуни ҷамъиятҳои мустамликовӣ ё ниммустамликовии модели гарбӣ орзу мекарданд. Аммо, тараккиёти ниҳоят суст ва гусастани алоқаҳо дар байни ғурӯҳи давлатҳои мутараққӣ бо давлатҳои тараккиёбанда ба беасос ё ҳаёлӣ будани ин орзухо далел шуда метавонад. Файр аз ин пуч будани умедҳо дар тамоюл ба сотсиализм низ зохир гардид. Охирин сабабҳои дохилӣ, мисли вучуд надоштани заминаҳои моддӣ, камшуморӣ ва иттиҳоди занфи синфи коргар дар баробари душвориҳои гузариши гайрикапиталистӣ ба сотсиализм, ақибишини ғайрииҳтиёрӣ дар роҳҳои пурпечутоб, рӯҳафтодагии мардуми баъзе қишварҳоро ба миён овард.

Дар натиҷа он мамлакатҳои озодшуда, ки роҳи тараккиёти капиталистиро ихтиёр карда буданд ва баъзе мамолики сотсиалистӣ ба душвориҳои давраи гузариш рӯ ба рӯ гардида, ҳар чӣ бештар дикқати хешро сарфи ҷустуҷӯи роҳи сеюм карданд, ки тағири ҷамъиятро бо роҳи мусулмонӣ алоқаманд месозад. Ташкили Ҷумҳурии Исломии Эрон дар миқёси байналхалқӣ ҳаракати исломиро таҳриқ бахшид ва Туркия, баъзе музофотҳои Хиндустон, Покистон ва ғайраҳо мавриди таъсир қарор гирифтанд. Аз лиҳози идеологӣ он, пеш аз ҳама, дар шакли тарғиби ақидаҳои յүмпегиалистии нав зохир гардид,

ки асосаширо ягонагии тамоми мусулмонон, новобаста аз миллат ва тафовутҳои иҷтимоӣ ташкил мебиданд.

PDF Compressor Free Version

Ақидай ҳамбастагию ягонагии исломӣ дар байни мусулмонони собиқ ҷумхуриҳои шӯравӣ ва собиқ Ҷумҳурии Демократии Афғонистон тарафдорони зиёде пайдо кард. Агарчи нисбат ба шиори Ҷумҳурии Исломии Эрон оид ба экспорти инкилоби исломӣ роҳбарони давлатҳои мусулмонии равияи суннӣ, хусусан, давлатҳои ҳокимиюти мутлак ва давлатҳое, ки ба ИМА, Арабистони Саудӣ, Покистон, инчунин бо собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ (Ирок) робитаи мустаҳкам доштанд, муносабати эҳтиёткорона ва баъзан душманона зохир менамуданд.

Дар миёнаи солҳои 80-ум давраи бозсозӣ дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, оғози аз нав лида баромадани сиёсати хориҷии давлат ва баровардани қӯшини шӯравӣ аз Афғонистон раванди дуршавии давлатро аз арзишҳои Шарқи коммунистӣ тезонд. Назарӣ ҳалқи афғон сӯи Шарқи исломӣ шуд. Бинобар ин раванди муттаҳидии нахзатҳои гуногуни сиёсӣ ва гурӯҳҳо барои барпо намудани давлати исломӣ як ҳодисаи табиӣ гардид. Пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва лагери сотсиалистӣ, бӯҳрони сиёсӣ, иҷтимоио иқтисодӣ тамоюли исломиқунонии Афғонистонро ба миён овард. Дин тартибдиҳандай яке аз руқнҳои асосии сиёсати давлатӣ дар мамлакат гардид. Робитаҳои ҳамкории дучонибаи ҳокимиюти давлатӣ ва дин дар шароити ҷангҳои дохилӣ хеле мураккаб ва ихтилофнок шуданд. Накши дин ва рӯҳониёни мусулмон дар ҷараёни инкишофи ҷамъият афзун шуд, ки натиҷаи он таъсиси давлати исломӣ дар Афғонистон гардид.

Зери тъъсири Ҷумҳурии Исломии Эрон, инчунин ҳаракати исломӣ дар Афғонистон барои авҷи

рӯхияни динӣ дар чумхуриҳои мусулмоннишини собиқ давлати Шӯравӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон вазъияти мусоид ба вучуд омад. Давлатроҳи демократикунӣ номаёндагони рӯхониёнро барои иштирок дар ҳалли масъалаҳои сиёсии ҷумҳурӣ ҷалб намуд. Ҳукумати ҷумҳурӣ ба ҳолати масҷидҳо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир кард, ки дар натиҷа шумораи онҳо хеле афзуд.

Ба усули маълумоти динӣ ва зарурати ташкили мадрасаҳо бо максади омӯзиши Қуръон ва қонунҳои Шариат аҳамияти қалон дода мешуд. Аз тарафи дигар, ҳукумат ҳоҳиш надошт, ки дар байни омма нуғузи рӯхониён афзун гардад. Аз ҳамин сабаб ҳукумат саъӣ мекард, ки ин авомилро таҳти сиёсати худ қарор дихад.

Гурӯҳе аз маъруфини рӯхониён, ки дар байни ҳалқ шӯҳрат доштанд ва бо тақозои замон афкори ҷадиди исломии ҳудро ташвиқ мекарданд, ба фаъолияти сиёсӣ ҳавасманд мешуданд. Ҷунин сиёсат ҳоло ҳам амал мекунад. Ҳукумат ҳам саъю қӯшиш менаҷуд, ки аз ислом ҳамчун кувваи мутаҳидсозии ҳамаи нерӯҳои сиёсӣ, ки ахли динро ҳамаҷониба дастгирӣ мекарданд (ғайр аз ҳизби коммунисти Ҷумҳурии Тоҷикистон), инчунин аз ташкили Ҳизби наҳзати ислом дар ҷумҳурӣ истифода барад.

Дар Тоҷикистон на танҳо исломи сиёсӣ, балки сиёсати исломигардида диде мешуд, ки пешбарандоҳои он ҳаракатҳои ҷамъиятие аз қабили Растан, Лаъли Бадаҳшон, инчунин Ҳизби демократӣ ва Ҳизби наҳзати ислом буданд. Истиқлолиятҳоҳӣ ва демократикунioni ҷамъият дар ҷумҳуриҳои собиқ Итиҳоди Шӯравӣ асосан дар майлҳои зидди коммунистӣ зоҳир мегардид. Воеан, ин ҳеч муаммое нест. Барои ба даст овардани манфиатҳои сиёсии худ ди-

гар динҳоро низ ҳамеша истифода мебурданد ва мебаранд. Ислом аз ин назар, аз хулосаи рӯйдодҳои охир, беш аз дигар динҳо худро ба доираи васеи иҷтимоиҷу иктисодӣ ва бӯхронҳои сиёсӣ мутобиқат менамояд.

Пароканда шудани собиқ чумхуриҳои шӯравӣ ва ба миён омадани давлатҳои соҳибистиклол таззодҳои гуногуни сиёсиву иҷтимоиро ба миён овард. Нобаробарии дар пешрафти чумхуриҳо, ҳалкҳо, гурӯҳҳои аҳолӣ рӯи об баромад. Аз ин сабаб бӯхронҳои иқтисодӣ, тазоҳуроти сиёсӣ, табаддулотҳои сиёсиву давлатӣ ҳодисаҳои муқаррарӣ шуданд. Алоқаҳои қавмдорӣ, маҳалчигӣ, мансубият ба ин ё он зодгоҳ ба ташкили афкори сиёсӣ, фаъолияти ҷамъиятҳои сиёсӣ ва рафтори роҳбарон таъсири худро расонд. Аз ин рӯ, ҳаводиси сиёсиву иҷтимоӣ дар давлатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар шаклҳои ҳаракатҳои миллӣ-демократӣ ва инчунин ошубҳои миллӣ ва гайрирасмии табакаҳои иҷтимоӣ ба вучуд омад. Мисоли ин истифодаи ислом аз тарафи як гурӯҳи муйяни сиёсатмадорон дар Тоҷикистон шуда метавонад. Дар маҷмӯъ ихтилофҳои сиёсиву иҷтимоӣ ба шакли маҳалчигӣ сурат гирифт, ки оқибати он ба задухӯрдҳои низомӣ дар сатҳи давлатӣ инъикос ёфт ва бо назардошти ҳаводиси Афғонистон метавонист шакли васеи мінтақавӣ ва ё байналхалқӣ бигирад.

Дар баробари соҳибистиклолӣ раванди васеи ҳудшиносӣ, аниктараш миллатчигӣ, хеле авҷ гирифт, ки дар баязе мавридиҳо аз ҳадди ақл мегузашт. Ин раванд барои чудо шудани миллатҳои собиқ шӯравӣ ва саҳт рӯ овардани мусулмонон ба оинҳои муқаддаси ислом мусоидат кард. Ба миён омадани омили ҳамзабонӣ, ҳамфарҳангӣ ва ҳаммазҳабии Тоҷикистон бо Эрон, инчунин Афғонистон асоси мувоғиқе барои рӯ

овардан ба ҷаҳони исломӣ буд. Накши асосиро дар ин тамоюл ислом бозӣ мекунад, ки натиҷаи он дар арсаи байналхалқӣ дида мешавад.

Бояд тазаккур дод, ки дар ҳуди муҳити ҷамъиятии чумхуриҳои мусулмонии собиқ давлати Шӯравӣ, аз он ҷумла дар Тоҷикистон, як омиле ба миён омад, ки барои авҷ гирифтани рӯҳияни динӣ ҳеле мусоидат намуд. Ин танҳо ба дин ё тақвияти нақши ислом дар соҳтори иҷтимоиву сиёсии мардуми мусулмони собиқ давлати Шӯравӣ ва ё барпо шудани соҳти исломӣ дар Эрон, ки гӯё ба ҷамъият бисёр нақшакон наве пешкаш мекард, вобаста нест, балки бо барҳам ҳӯрдани соҳти давлатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар ин чумхуриҳо як фазои холӣ ба миён омад. Ба дин мекӯшид, ки ин ҷои ҳолиро пур бикунад. Ба ин пеш аз ҳама ноумедии мардум аз соҳти сиёсиву иҷтимоӣ, иқтисодӣ, инчунин нобасомониҳои миллӣ, фарҳангӣ, маҳрумиятҳои маънавӣ, ки тӯли 70 соли ҳокимияти Шӯравӣ ба ҳеч натиҷаи умебахш оварда нарасонд, мусоидат менамояд. Бозсозӣ, ки ба мардум дар соҳтори ҳочагиву иқтисодӣ ва раванди ҷадиди зиндагӣ азnavsозӣ ваъда мекард, ҳеч натиҷае набахшид. Роҳи дигаргун кардани ҷамъияти сотсиалистӣ дар асоси иқтисоди бозорӣ ва модернизатсияи сармоядорӣ ба намунаи аврупой, инкори соҳти сотсиалистӣ дар ҷамоҳири собиқ давлати Шӯравӣ бӯҳрони амики иқтисодиро ба вучуд овард, оқибати он вазъияти иҷтимоии ин мардумро боз ҳам сангинтар кард. Шакл гирифтани аз соҳти саноаткунонии гарбӣ, ки дар назар ҳеле ҷолиб аст, дар амал барои Ҷумҳурии Тоҷикистони аз лиҳози иқтисолӣ ақибмона, ки зинаи аграрии ашёи ҳом барои марказ ба ҳисоб мерафт, гайриимкон буд. Аз ин сабаб, бо қайфияти ба даст овардани истиклолият ва баякборагӣ

инкор кардани сохти коммунистии шӯравӣ рӯхияи инъикосгари ҷустуҷӯи роҳҳои ҷадиди одилонатари пешрафти иҷтимоиву иқтисодии ҷамъият, ки ба арзишҳо PDF Compressor Free Version ва русумтоҷ миллии хеш тақя мекунад, ба вучуд омад.

Роҳи дуруст барои як гурӯҳи муайянни ҷамъиятроҳи исломии рафъи мушкилоти иқтисодиву иҷтимоӣ менамуд. Ҷонибдорони ин ақида Ҷумҳурии Исломии Эронро ба сифати намуна мисол меоварданд.

Ноумедӣ аз сохти сотсиалистӣ ва коммунистӣ дар рафти сохтори ҷамъияти зими барҳамхӯрии ҷамоҳири шӯравӣ ва ба миён омадани ҷанги дохилӣ дар Тоҷикистон ба Ҷавҳи Ҳуқуматҳо расид. Яке аз омилҳои шикасти сотсиализм дар собиқ давлатҳои шӯравӣ он буд, ки ҳукуматдорон натавонистанд нобаробариҳои иҷтимоӣ ва ришватхӯриро дар сохторҳои ҳукумат аз байн баранд. Бояд гуфт, ки дар замони бозсозӣ ва баъди ба ласт овардани истиқлолият дар давлатҳои собиқ шӯравӣ, ҳусусан дар Тоҷикистон, ин омилҳо бартараф карда нашуданд, баръакс, дубора авҷ гирифтанд. Аз ин сабаб ҷанги дохилӣ дар Тоҷикистон дар баробари муборизаи байни нохияҳо барои ҳокимијат. Эътиrozӣ иҷтимоӣ низ буд, ки аз пастравиҳои иқтисодӣ, ришваҳӯрӣ, таҳкири миллӣ ва инсонӣ сарманаша мегирифт.

Дар ин шароит рӯ овардани як қисми аҳолӣ ба дин бо мадади Ҳаракати наҳзати ислом бесабаб на буд. Аз ин лиҳоз дар Тоҷикистон мисли Эрон қисми муайянни аҳолӣ арзишҳои ҳоси исломиро қабул карданд, ки дар мӯқобили фарҳанги ҳароби Ғарб ва беҳудоии Шарқ гузошта мешуд. Дар ин роҳ ислом нақши муҳим мебозад ва ҳоҳад бозид. Зоро он на факат дин ва ё оину русум, балки ҳусусиятҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, фалсафӣ, зарфиятҳои аҳлоқӣ,

иҷтимоӣ ва психологии худро дорад. Ислом яке аз руқнҳои асосии зиндагии миллионҳо нафар одамон мебошад, аз ҳамин сабаб яке аз динҳои пурӯзваттар **PDF Compressor Free Version** ба шумор меравад, ки онро наметавон сарфи назар кард. Барҳамхӯрии чумхуриҳои собиқ шӯравӣ мафкураи коммунистиро рад кард ва баърҳам зад. Ин соддагиест, ки гӯё ҷамъият бидуни мафкура метавонад арзи вучуд намояд. Ба миён омадани мафкураи наве, ки манфиатҳои ҷамъияти сиёси-ро фаро мегирад, ҳатмист.

Ислом аз рӯзи пайдоиши худ шиори мафкураи синфии ҳудро дошт ва ҳамеша таваҷҷӯҳашро ба мусулмонони собиқ шӯравӣ равона мекард, на ба сармоядории Ғарб, ки ҳарчанд нобаробарии ҳаёт дар он ҷо бештар ба назар мерасид.

Қисми зиёди рустонишинони Тоҷикистон, ки асосан камсаводанд, дар шароити бӯхрони иқтисодӣ ва якбора дигар шудани шароити иҷтимоиву иқтисодӣ дар давраи гузариш, на ба мустакилият такя карданд, балки ба ёрии исломиён шитофтанд, ки дар байни онҳо оташи зиддикоммунистиро меафрӯҳтанд ва роҳи ягонаи ҳалосии ҳудро дар пойдор гардидани руқнҳои ислом медиданд.

Зимнан, дар ин вазъият на танҳо ашҳосе, ки дар тазоҳуротҳои зиддидавлатӣ баромад мекарданд, балки аксари мардуми босаводе, ки собиқан шакли зиндагии аврупоиро доштанд, низ афкору ақидаи ҳудро дигар карданд. Шиори афзалтар аз коғир, ки дар тамоми таърихи ислом мавҷуд буд, дар ин ҷо дубора эҳё гашт. Вале ин маҷмӯъ бо маҷмӯи вобастагии иқтисодӣ из Россия якҷоя шуд, оқибат ин вобастагӣ ба пайдоиши рӯҳияҳои соҳибистиколияти куллӣ ва зиддирусии як қисми аҳолӣ оварда расонд.

Дар мисоли Тоҷикистон, як қатор давлатҳои Шарқи Миёна, аз ҷумла Эрону Афғонистон метавон нишон дод, ки истифодаи дин дар сиёсат боиси ҳар гуна нағтина, пеш аз ҳама, рӯҳияи миллию озодихоҳӣ ва ҳатто ҳурофпарастии иртиҷоӣ мегардад.

## 16. ТОЧИКИСТОН БА СҮИ ДАВЛАТИ ХУҚУҚБУНЁД, ДЕМОКРАТИЙ ВА ДУНЯВИЙ

PDF Compressor Free Version

Якчанд шаклҳои давлатдориро таълим медиҳад. Аз ҷумла шакли монархӣ (шохигарӣ), республикавӣ, демократӣ, авторитарӣ, тоталитарӣ, унитарӣ, федеративӣ, конфедеративӣ, парламентӣ, президентӣ, ҳарбӣ-фашистӣ, теократӣ, ҳарбӣ-демократӣ, хуқуқбунёд ва гайраҳо.

Таҷрибаи инкишофи давлату давлатдорӣ дар охири асре ҲХ нишон дод, ки шакли нисбатан одилонатар ва баландтарин инкишофи давлат таҷаккули давлати демократию хуқуқбунёд мебошад. Албатта, дар бораи давлати хуқуқбунёд ақидаю назарияҳои гуногун вучуд доранд. Як ғурӯҳ сиёsatшиносон бар он ақидаанд, ки гӯё дар давлатҳои собиқ сотсиалистӣ, ҳусусан давлати Шӯравӣ, аломатҳои хуқуқбунёд каманд ё умуман нестанд. Ин шакли давлат мегӯянд онҳо, ба мархилаи ҳозираи инкишофи ҷамъият ҳос мебошад. Ё ин ки онҳо давлати собиқ Шӯравиро бо асосу бе асос зери танкид гирифта, исбот карданӣ мешаванд, ки нишонаҳои давлати хуқуқбунёд танҳо пас аз пош ҳурдани давлати Шӯравӣ пайдо шуда истодаанд.

Албатта, ҷунин ақидаҳо ҳусусияти нисбӣ доранд. Таърихи давлату давлатдорӣ нишон медиҳад, ки дар ҳар давру замон давлатҳои соҳташон гуногун бе системаи муайяни қоидаю қонун ва ғартиботи ҷамъиятий фаъолият карда наметавонанд. Меъёр, дараҷа ва риояи қоидаю қонун ва тартибот дар ин давлатҳо гуногунанд. Ин ба бисёр омилҳо вобастагӣ дорад. Пеш аз ҳама ин ҳолат ба режими сиёсии ба он марҳалаи инкишофи давлат ҳос, вазъ ва сатҳи инкишофи иқтисодииёти мамлакат, дараҷаи шуурнокӣ ва

муташаккилию масъулиятшиносии омма, сатхи маданият ва анъанаҳои ҳалқ ва гайра вобаста аст. Яъне амали ин омилҳо ба сатхи инкишофи муносибатҳои кулли чамъият вобастагӣ дорад.

Пӯшида нест, ки конуншиканиҳо, конунвайронкуниҳо, маҳдуд намудан ё ба инобат нажирифтани ҳуқуқу вазифа ва озодиҳои шаҳрвандон дар ҳама давру замон, дар ҳар гуна давлатҳо, ҳатто дар демократитарин давлатҳои ҳозираи ҷаҳон вучуд доранд. Айммо муҳим аст, ки ҳамаи ин дар қадом сатҳ ва шакл зохир мешавад. Ин нишондихандаҳо барои муайян кардани аломатҳои давлати ҳуқуқбунёд заруранд.

Пеш аз он ки аломату принципҳои давлати ҳуқуқбунёдро баён намоем, бояд гуфт, ки онҳо хусусияти умумӣ доранд. Ҳар як давлат дар муайян кардани роҳи инкишофи ҳуд мустакил аст ва дар баробари ин хусусиятҳои умумӣ бо роҳу усулҳои гуногун, вобаста ба шароитҳои ҳоси ҳамон замон амалӣ мегарданд.

Хусусияти ҳоси давлати ҳуқуқбунёд тамоми протессесҳо - идоракунӣ, роҳбарӣ, батанзимдарориро танҳо дар асоси қонуну қонунияти фаро мегирад. Ҳуқуқу озодиҳои ҳамаи шаҳрвандонро давлат ҳимоя менамояд. Муносибати байни давлат ва шахс танҳо дар асоси Конституция сурат мегирад. Дар навбати аввал ҳуқуқҳои шаҳрвандон меистанд. Яъне тамоми қонуну қонунияти ва принципу режими сиёсии давлатӣ ифодагари ҳуқуқу озодиҳои шахс мебошанд. Аломатҳои асосии давлати ҳуқуқбунёд чунинанд:

- - таксими макомоти ҳокимиияти давлатӣ ба шоҳаҳои қонунбарор, иҷроия ва судӣ;
- - фарқ намудани функцияю вазифаҳои институтҳои (макомоти) давлатию гайридавлатӣ;

- макоми олии қонун дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ;
- назорати пурмасъулӣ ва пурсамарии риояи қонунҳо; **PDF Compressor Free Version**
- масъулияти пурраи давлат дар назди тамоми шаҳрвандон ва баръакс, баробарии пурраи ҳуқуқҳои тамоми шаҳрвандон ва масъулияти онҳо дар назди давлат;
- макоми олии қонунҳо, риояи бечуну ҷарои онҳо аз тарафи қулли шаҳрвандон ва макомоти давлатӣ;
- таъмини системаи самараноки тартиботи ҳуқуқӣ аз тарафи макомоти давлатӣ, ташаккули маданияти сиёсии қулли ҷомеа.

Пас аз пош хӯрдани давлати Шӯравӣ Тоҷикистон, чун дигар ҷумхуриҳои собиқ шӯравӣ, 9 сентябри соли 1991 соҳибистиклолии ҳудро эълон намуд. Бояд гуфт, ки имконоти иқтисодӣ, зеҳнӣ, кадрҳо ва маънавӣ, захираҳои бойи ҷумҳурӣ дар арафаи истиқлолият метавонист асоси боз ҳам баланд бардоштани дарачаи зиндагонии ҳалқ ғардад. Аммо ин ибтидои давраи тақдирсозро мо бо зиддиятҳо ва ҷангӣ бемаъни ҳудкӯший сар карда ҳоҷагии ҳалқи ҷумҳуриро ҳаробу ҳаёти садҳо ҳазор одамонро рабудем.

Хушбахтона, мардуми Тоҷикистон аз ҳатои таърихии ҳуд ҳулосан даркорӣ бароварда, роҳеро пеш гирифт, ки онро Конститутсияи ҷумҳурӣ муайян намудааст.

Қабули Конститутсия 6 ноябри соли 1994 бо роҳи раъйпурсии умумӣ дар боби давлату давлатдории тоҷикон бе муболига давраи нави ҷураҳшони таърихӣ кушод. Конститутсия, пеш аз ҳама, дар асоси меъёрҳои умунибашарӣ, умуниинсонӣ (гуманистӣ), ки дар тамоми ҳуҷҷатҳои ташкилотҳои бай-

налмиллалӣ муайян гардидаанд ва мувофики хусусиятҳои миллию геополитикии тоҷикистониён қабул карда шудааст.

Мазмуни асосии Конститутсияи ҷумҳурий дар ғадаи 1994-аҳан ба тарики зайл ифода гардидааст: Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳукукбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад<sup>70</sup>. Яъне давлати Тоҷикистон, чун тамоми давлатҳои демократию дунявии ҷаҳон, дар асоси арзишҳои миллӣ роҳи бунёди давлатеро пеш гирифтааст, ки ҳукуку озодиҳои шаҳсрӯ (инсонро) муқаддас ҳисобида, дӯстия баробарҳукукии тамоми миллату ҳалқиятҳоро эътироф намуда, таҷассумгари адолати иҷтимоӣ бошад.

Ҳалқи Тоҷикистон ҳамчун асоси иҷтимоӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ бо роҳи раъйпурсӣ моҳи ноябрி соли 1994, ки дар он 2535435 нафар, яъне 94,4 фоизи интихобкунандагон иштирок карда, аз он 2352554 ё 87,6 фоизи интихобкунандагон барои қабули Конститутсия овоз доданд, такдири ҳаёти сиёсии ҳудро муайян намуданд.

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки бунёди давлати демократию ҳукукбунёд ҷараёни дуру дарозро талаб мекунад. Тоҷикистон бошад, дар ин роҳ қадамҳои аввалинро мегузорад. Бояд гуфт, ки оғози бунёди чунин ҷамъият барои тоҷикистониён якчанд мушкилиҳои объективию субъективӣ дошт.

Якум, роҳ, усул, восита, дониш, малака ва санъати идоракунӣ ва роҳбарии давлатро мо дар шароити соҳибистиклой қарib надоштем, сохтори идоракунии давлатдории мо дар давоми 74 соли

<sup>70</sup> Ниг.: Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе. Ирфон, 1994, с. 6.

шӯравӣ дигар хел буд. Албатта, муаллифи ин сатрҳо на аз он сиёсатшиносоне мебошад, ки тамоми та-рафҳои ҳайти иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсию маъна-вии давраи шӯравиро бе асос, яктарафа нодуруст нишондида. Дарозли ин гуфтаҳо асарҳои эҷод-намудаи муаллиф мебошад. Дар давраи шӯравӣ дар баробари тайёр намудани кадрҳои дигар соҳаҳои ҳайти ҷамъияти кадрҳои дастгоҳи давлатиу ҳизбӣ, яъне идоракунӣ ва роҳбарикуни мақомоти давлатӣ дар Тоҷикистон хеле афзуда буд. Истеъдод ва дони-шу малакаи онҳо ба соҳтори сиёсии онвақтаи ҷамъият мувофиқат менамуданд. Аммо аксарияти кадрҳои роҳбарикунандай онвақта аз лиҳози мус-тақилий, эҷодкорӣ, истеъдод, ташабbusкориу ҷоло-кии сиёсию дипломатӣ камбудии зиёд доштанд. Фикр мекунам, ки дар ҳолати ҳукмронии яккаҳизбӣ, якидеологӣ ва сиёсати ягона дигар хел шуданаш ҳам амри маҳол буд. Умуман, кадрҳои ҳар як давра зодаи замони ҳуд мебошанд.

Дуюм, баробари соҳибистиклолиро ба даст да-ровардани Тоҷикистон ташаккули нави муноси-батҳои ҷамъиятий, аз ҷумла ташаккули муносибатҳои иқтисоди бозаргонӣ шурӯъ шуд, ки ба ин аз ҷиҳати психологӣ мардуми мо тайёр набуд. Ғайр аз ин тарзи идоракунии ҷамъият дар ҳолати муносибатҳои бо-заргонӣ барои роҳбарон мавҳум буд. Аз ин лиҳозо, ҷамъият ба ҳолати бесарусомонӣ, анархияи мутлак гирифтор шуд.

Чунин ҳолатҳо ба мақсад, пешаву ҳадафҳо ва мағкураи қисми нобакори ҷамъият, ки ору номуси миллий надорад, яъне ҷинояткорон хеле мувофиқ аф-тода, ба ақидаю идеалҳои ашҳосе, ки тарзи зиндагии онҳо дар асоси идеалҳои сотсиализми гумманистӣ,

на сотсиализми таҳрифшуда ташаккул ёфтаанд, му-  
вофиқат намекунад.

Сеюм, тоҷикистониён бе мубориза, ногаҳон ба  
истиклолият соҳиб гаштанд. Шояд сабаби ба қадри  
ин мӯъиззӣ бебаҳо нарасидани бâъзе ашхос ҳам дар  
ҳамин бошад.

Чорум, тоҷикон, истиклолиятро бо ҷанги граж-  
данӣ, ҳудкушӣ сар карданд, ки дар бораи сабабҳо ва  
окибатҳои он дар бобҳои пештара гуфта гузаштем.  
Маҳз ин сабаб ба ҷараёни бунёди давлати демократӣ  
ва ҳуқуқбунёд дар Тоҷикистон монеаи асосӣ ҳисоб  
мешавад.

Илми сиёсат таълим медиҳад, ки давлат ҳам-  
чун унсури асосии системаи сиёсии ҷамъият аз дигар  
ташкilotҳои сиёсӣ, пеш аз ҳама, бо он фарқ меку-  
над, ки маҷбурсозӣ ва зӯроварӣ дар асоси қонун дар  
ҳолатҳои зарурӣ танҳо салоҳияти он мебошад. Алал-  
хусус, мустаҳкам намудани ҷунин функцияҳои давлат  
дар марҳилаи ҳозира, вакте қи маданияти сиёсӣ паст  
мебошад, хеле ҳам зарур аст.

Умуман ҷараёни барпо кардани давлати ҳу-  
куқбунёд марҳалаҳои гуногунро тай ҳоҳад намуд, ки  
ҳар яки он ҳусусиятҳои тактикуи стратегии ҳоси  
ҳудро дорад. Лекин ҷараёни соҳтани давлати ҳукуқ-  
бунёд на бо роҳи суст намудани функцияҳою вази-  
фаҳои давлат, балки барьакс, бо роҳи боз ҳам мус-  
таҳкам кардани онҳо дар асоси қонун сурат мегирад.  
Маҳз дар ҷунин ҷараён давлат метавонад яке аз ва-  
зиғаҳои асосии ҳуд - вазиғаи муттаҳидсозӣ, яъне  
протсесси консолидатсияи миллатро адо намояд. Аз  
ин ҷиҳат сиёсати пешгирифтai давлати Тоҷикистон  
дар охири асри XX бо ташабbusi Президент Эмо-  
малий Раҳмонов аз нуқтаи назари қонунҳои сиёсӣ ба-  
рои Тоҷикистон хеле мувофиқ аст. Яъне вазиғаи асо-

сии хозираи давлати мо вахдату ягонагии тамоми тоҷикистониён мебошад. Ва бояд гуфт, ки ин сиёсат маҳз ба пойдорӣ, муташаккилӣ ва эҳёи Тоҷикистон ҳоҳад овард. Дар чунин ҳолат дар ҷамъият омилҳои амалигардонии пурраи принсиپу меъёрҳои давлати демократию ҳукуқбунёд муҳайё ҳоҳанд гашт.

Бунёди ҷамъияти демократӣ, дунявӣ ва давлати ҳукуқбунёд, ки мақсади асосии давлати соҳибистиколи Тоҷикистон мебошад, тағйирнопазир аст. Роҷеъ ба мазмуну моҳияти ҷамъият дар Конститутсия омадааст: Дар Тоҷикистон ба ҳама гуна бенизомӣ, тарғиб ва амалиёти ҷудоиандозӣ, ки ягонагии давлатро ҳалалдор месозад, рӯҳ дода намешавад... ҳаёти ҷамъияти дар асоси равишҳои гуногуни сиёсӣ, мафкуравӣ инкишоф мейбад ва ягон мафкура, аз ҷумла мафкураи динӣ, ба ҳайси мафкураи давлатӣ зътироф намешавад.

Ҳамзамон дар Конститутсия таъкид мегардад, ки ташкилотҳои динӣ аз давлат ҷудо буда, ба корҳои давлатӣ мудоҳила карда наметавонанд. Дар моддаи 25 Сарқонун чунин гуфта мешавад: Ҳар кас ҳақ дорад муносабати ҳудро ба дин мустақилона муайян намояд, алоҳида ва ё якҷоя бо дигарон динеро пайравӣ намояд ва ё пайравӣ накунад, дар маросим ва расму оинҳои динӣ иштирок намояд. Ҳуди ҳамин мазмун яке аз ҳусусиятҳои давлати демократию дунявӣ мебошад.

Дигар ҳусусияти давлати демократӣ аз он иборат аст, ки фаъолияти ҳама гуна иттиҳодияҳои ҷамъиятие, ки нажодпарастӣ, миллатгарӣ, ҳусумат, зӯроварӣ, бадбинни иҷтимоӣ ва мазҳабиро тарғиб мекунанд, манъ аст.

Воқеан, моҳияти давлати ҳукуқбунёду дунявӣ ҳамӯдар он аст, ки ҷамъият танҳо дар асоси қонун

идора карда мешавад, зеро худи демократия хокимияти қонун аст ва дар назди қонун тамоми шаҳрвандон баробаранд. Қонун дар назди шаҳрвандон талабати яхшада мотворад. Дигар ҳусусияти ҷамъияти демократӣ аз он иборат мебошад, ки омма, ҳамчун асоси ҳокимијат, ҳукуки дар ҳалли тамоми масъалаҳои давлатӣ ва ҷамъияти бевосита ва ё бавосита иштирок кардан дорад.. Онҳо ҳукук доранд ба мақомоти гуногуни роҳбарии давлатӣ номзадҳои ҳудро пешбарӣ намоянд. Ва ё ҳуди ҳар фард пешбарӣ ва интихоб гардад. Аз тарафи ҳамагон бояд он чиз ба инобат гирифта ва амалий гардонда шавад, ки ҳамаи одамон, новобаста аз миллат, наход, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мақоми сиёсӣ, вазъи сиёсӣ, маълумот ва молу мулк, дар назди қонун баробаранд ва давлат ин ҳукуку озодиҳоро ба тамоми одамон як хел кафолат медиҳад.

Дар ҳаёти воқеӣ мавҷудияти системаи интихобии комил дар асоси қонун яке аз аломатҳои асосии ҷамъияти демократӣ мебошад. Интихобот ҳамчун воситай умумии ифодаи ирода, манбаи асосии ҳокимијати оммаи мардум барои ҳаллий масъалаҳои муҳимтарини ҷамъият гузаронида мешавад ва дар ҷамъияти демократӣ ҳосияти доимӣ пайдо менамояд. Ҳамаи субъектҳои сиёсат имконияти ба таври озод пешниҳод кардани номзади ҳудро доранд. Тартиби интихобот бояд имконият надихад, ки кувваҳои сиёсӣ, гурӯҳ ва ё шахсе дар ҷараёни маъракаҳои сиёсӣ мақоми маҳсус пайдо кунад, бозиҳои сиёсиро ба кор андозад ва ё натиҷаҳои интихоботро бо роҳҳои гайриқонунӣ ба фоидаи ҳуд истифода намояд. Дар маъракаи пешазинтихоботӣ ва давраи интихобот на бояд ҳеч як ҳизб, ҳатто ҳизби ҳукмрон ва ё кувваи

сиёсии дигар мақоми махсус дошта бошад ва нисбат ба кувваҳои дигар бартарӣ қасб намояд.

Албатта, дар ҳаёти воқеии ҷамъият ҳолатҳои зиёде ҷомеҳӯранӣ, ки қоидаю меъёрои интихобот дар сатҳи гуногун, аз тарафи кувваҳои сиёсиу гурӯҳҳо, шаҳсони алоҳида риоя карда намешавад. Ҳамаи ин ҳодисаҳо хилоғи табиати ҷамъияти демократӣ мебошад.

Бисёр ҳолатҳое ба вучуд меоянд, ки дар давлатҳои гуногуни ҷаҳон дар рафти маъракаҳои интихоботӣ ҳизбҳои ҳукмрон ё шаҳсони мансабдори ҳукуматҳо аз ҷавқеи ҳуд дар ҳокимијат истифода намуда, ба ҷараёни интихобот “таъсир” мерасонанд. Онҳо инчунин усули инхисорро тавассути аҳбори умум истифода карда, ба рафтори омма таъсир мерасонанд, бинобар ин зарурати қабули қоидаҳо ва ё қонунҳои интихоботие пеш меояд, ки ҷунин амалҳои манфири истисно намоянд. Ҷунин қонуну қоидаҳо, махсусан ба фаъолияти мақомоти давлатӣ бояд дикқати зарурӣ диданд. Ҳангоми маъракаи интихобот ҳокимијат бояд нисбати кувваҳои сиёсӣ ва номзадҳои онҳо ҷавқеи бетарафири ишғол қунад.

Яке аз ҳусусиятҳои ҷамъияти демократӣ аз он иборат мебошад, ки дар он ҳокимијат одатан ҳукук, талаботу манфиатҳои шаҳсони алоҳида ва ё ақаллиятеро, ки зидди қонун ё режими сиёсии демократӣ нестанд, ҳимоя менамояд. Вақте ки мақомоти ҳокимијати давлатӣ дар натиҷаи интихобот, изҳори фикру ақидаи аксарияти мардум ташаккул мейбанд, ҳанӯз маънои онро надорад, ки демократия таъмин гардида бошад. Ҳукумати демократиро зарур аст, ки манфиатҳои ақаллиятро аз манфиати аксарият, ки ҳусусияти умунидавлатӣ доранд, ҷудо нақунад, онҳоро ҳамъун қисми таркибии ҷомеа ба эътибор гирад ва ба

таъкиб рох надиҳад. Дар акси ҳол интихобот хосияти демократиашро гум мекунад.

Дигар хусусияти давлати демократӣ аз он иборат мебошад, ки дар ҷамъият системаи бисёрхизбӣ вучуд дошта, ташкилотҳо ва созмонҳои иҷтимоии гуногун имконияти фаъолият карданро доранд. Яъне давлат ва ҷамъияти демократӣ на танҳо қувваҳои сиёсиро, ки давлатро тарафдоранд, балки қувваҳои муҳолифинро низ дар бар мегирад. Давлати демократӣ ба қувваҳои муҳталифи сиёсӣ монеъ намешавад. Зоро ин қувваҳо дар навбати ҳуд ифодагари манфиатҳои як қисми ҷамъият, яъне гурӯҳҳои одамони ҳамон давлатанд. Лекин ба як ҷиҳати асосии масъала дикқат додан зарур аст, ҳар як қувваи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва оммавӣ фаъолияти ҳудро бояд дар ҷорҷӯбай қонунҳое, ки давлат муайян кардааст, гузаронад. Вазифаи мақомоти давлатӣ ҳам аз он иборат мебошад, ки ин протсесҳоро идора намуда, имконият надиҳад, ки қувваҳои гуногуни сиёсӣ аз доираи тартиботи ҳукукӣ берун бароянд. Дар акси ҳол давлат салоҳият дорад мувоғики қонунҳои мавҷуда ҷораҳои зарурӣ андешад.

## 17. САМТҲОИ СИЁСАТИ ДАВЛАТ

### 1. СИЁСАТИ ИҚТИСОДӢ

PDF Compressor Free Version

Тоҷикистон кишвари кӯҳист. 97 фоизи худуди онро кӯҳхое ташкил медиҳанд, ки дар қаъри худ канданиҳои фоиданоки зиёде доранд. Дар муносибатҳои иқтисодӣ тилло, нукра, сурма, симоб, сурб, рух, уран ва дигар элементҳо бештар мухиманд. Тоҷикистон аз ҳамаи намудҳои ашёи барои соҳтмон зарур, чун сангҳои хоро ва мармар, аз ашёи ҳом барои саноати кимиё, аз обҳои зеризамиинии минералӣ низ сарват-манд аст. Дар дили кӯҳҳои Тоҷикистон воситаҳои гардиҳии ангиштсангу кокс, нафту газ мавҷуданд. Масоҳати ҷумҳурий 143,1 ҳазор километри мураббаъ буда, дар қисми ҷанубу шарқ бо Ҷавлати Исломии Афғонистон дар масофаи 1030 км ва Ҷумҳурии Ҳалқии Ҳитой дар масофаи 430 км, дар шимолу гарб бошад, бо ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон ва Қирғизистон дар масофаи қариб 1600 км ҳамсаҳад мебошад. Тоҷикистон аз шимол ба ҷануб ба масофаи 350 ки-лометр ва аз шарқ ба гарб ба масофаи 700 километр тӯл қашидааст. То ибтидои соли 1998 аҳолии Тоҷикистон 6 млн. 670 ҳазор нафарро ташкил медод, ки аз он 1643, 1 ҳазор нафарашон дар шаҳрҳо ва 4423, 5 ҳазори бокимондаашон дар дехот мезистанд. Мутобиқан, Тоҷикистон чун бештари мамолики Осиёи Марказӣ ва Африка кишвари хочагидорони дехнишин аст. Хочагии асосиаш заминдорист, зичии аҳолӣ дар як километри мураббаъ 42 касро ташкил медиҳад<sup>71</sup>.

<sup>71</sup> Ниҷ.: Основные социально-экономические показатели Республики Таджикистан за 1992-1997 гг. Душанбе, 1998, с. 71.

Хусусиятҳои табииву ҷуғрофӣ, шароити иқлими, сохтори ҷойгиршавӣ, маҳсусияти шароити иқтисодӣ, фарқиятҳои иҷтимоиро ба назар гирифта, Тоҷикистонро ба ҳафт минтақаи иҷтимоиву иқтисодӣ ҷудо кардан мумкин аст: Шимол, Зарафшон, Ҳисор, Ваҳш, Кӯлоб, Ғарм ва ВМҚБ. Тахлили фарқиятҳои иҷтимоиву ҳудудӣ нишон медиҳад, ки дар Тоҷикистон минтақаҳои ҷудогонаи шаҳрпарастӣ мавҷуданд, аммо минтақаҳое, ки аҳолии деҳотро дар бар мегиранд, бартарӣ доранд. Тахлили муносибатҳои дутарафай онҳо асоси фаҳмиши равандҳои иқтисодӣ, муносибатҳои сиёсӣ ва иҷтимоии маҳалҳо мебошад. Дар шароити қишвари мо маҳз шароити табииву иқлими ҷатҳи инкишофи иқтисодии минтақа, тақсими меҳнат ва маҳсусгардонии онро муайян мекунад. Масалан, дар ҷое, ки саноат ривоҷ ёфтааст, саҳми коргарони ихтиносонк баланд аст ва барьакс.

Минтақаи Шимол: ин асосан минтақаи вилояти Ленинобод аст. Тоҷикистони тоинқилобӣ яке аз гӯшаҳои аз ҳама қафомондаи Россияи подшоҳӣ буд. Саноат ва вобаста ба он синфи коргар амалан вучуд надошт. Танҳо минтақаи Шимол, ки бевосита ба ҳайати Россияи подшоҳӣ дохил мешуд, зинаҳои ибтидоии саноатеро, ки бо коркарди пахта, пиллаи кирмак, маҳсулоти боф алоқаманд буданд, аз сар мегузаронд. Ҳоло ин минтақа минтақаи саноативу аграриест, ки роҳҳои ба андозаи кофӣ инкишофёфтани оҳан ва ҳатҳои ҳавоӣ дорад. Марказҳои асосии саноатии он шаҳрҳои Ҳучанд, Қайроқум, Конибодом, Исфара, Ғафуров ва Чкаловск мебошанд. Ин қисматҳои аз ҷиҳати саноатию фарҳангӣ тараққикардаи ҷумҳурӣ бо бартарии синфи коргар, зиёниён, ки дар ин гурӯҳ зиёни мухандис афзалият доранд, фарқ

карда меистанд. Зичи аҳолӣ аз ҳисоби миёнаи ҷумҳурӣ ду баробар зиёд аст, то 1 январи соли 1998 ба як километри мураббаъ 67.9 кас рост меомад.

PDF Compressor Free Version

Дар минтақаи шимолӣ дараҷаи азҳудкуни мухит ва инкишофи инфраструктура баланд аст. Минтақа хеле гуногунмиллат буда, дар ин ҷо дараҷаи интернатсионалишавии зиндагӣ назар ба тамоми манотики ҷумҳурӣ бештар ба назар мерасад.

Минтақаи Зарафшон: бештар аз 90 фоизи ҳудудаш кӯҳ аст. Куллаҳои баланди кӯҳӣ ин минтақаро аз минтақаҳои дигари инкишофёфтai аграрӣ ва саноатии ҷумҳурӣ фарқ мекунанд. Алокаи нақлиёти заминӣ аз Душанбе ба манотики шимолӣ ва Зарафшон дар мавсими тобистон танҳо ба василаи ағбаҳои Анзоб ва Шаҳристон, ки баландиаш ба 3351 ва 3372 метр мерасад, дар мавсимиҳои дигар бошад, тавассути Ӯзбекистон имкон дорад. Ин ҳолат барқарории алокаро ніҳоят душвор мегардонад.

Дар ҳудудҳои минтақаи Зарафшон қанданиҳои фоиданок хеле бисёранд. Дар байни онҳо металлҳои рангай тилло, нукра, волфрам, уран ва амсоли инҳо, ки ба ҳочагии ҳалқ нафъи зиёд меоранд, ҷои асосиро ишғол мекунанд. Захираҳои гидроэнергетикӣ низ дар ин минтақа мавҷуданд. Аз рӯи маълумоти мавҷуда минтақаи Зарафшон аз ҷиҳати миқдори захираи сурма дар тамоми ИҶМ дар ҷои аввал меистад.

Аммо дар натиҷаи тақсимоти идорӣ ва нодуруст ба роҳ мондани меҳнат, ки дар давраи Ӣттиҳоди Шӯравӣ ҷорӣ шуда буд, дар Тоҷикистон, чун замини ашёи ҳом, танҳо истеҳсоли қанданиҳои полиметаллӣ ривоҷ дошт. Пас аз инқирози ИҶШС ва соҳиби-истиклол шудан Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷунин тарзи истеҳсолоти иқтисодӣ даст кашид, зеро он барои ҷумҳурӣ манфиатовар набуд. Ва Тоҷикистон ба сок-

тани саноати истихроҷи маъдан ва коркарди металл оғоз намуд. Метавон гуфт, ки дар оянда яке аз самтҳои асосии пешрафти иқтисодиёти чумхурӣ ба ин соҳа PDF Compressor Free Version дар шудад буд. Пешрафти комплекси Зарабшон, аз чумла ибтидои соли 1996 ба истифода дода шудани корхонаи истеҳсоли тилло дар Панҷакент далели ин фикр аст. Микдори синфи коргар ва зиёйён дар ин минтақа камшумор аст, кувваи эҷодкундай хоҷагии қишлоқ бештар буда, 87,7 фоизи аҳолиро дехотиён ташкил медиҳанд. Зичи аҳолӣ наzar ба ҳисоби миёнаи чумхурӣ, ки дар як километри мураббаъ 14,7 касро ташкил медиҳад, камтар мебошад. Мувоғики дурнамо ҳангоми инкишофи ҳатҳои алока барои соҳтани саноати туризм дар ин минтақа имкониятҳои калон фароҳам моеянд.

Минтақаи Ҳисор. Ин минтақа барои инкишофи саноат заминаҳои коғии табииту иқтисодӣ дорад. Дар ин ҷо аксари корхонаҳои саноатӣ ҷой гирифтаанд, биноан минтақаи саноативу аграрӣ ба ҳисоб меравад. Ҳиссаи синфи коргар ва зиёйён нисбат ба шумораи умумии аҳолӣ афзалият дорад. Сатҳи маълумот ва маданият, дараҷаи азҳудкуни ҳудуд ва инкишофи инфраструктура баланд аст.

Мошинсозӣ, коркарди металл, коркарди чӯб, саноати масолехи соҳтмон, маҳсулоти паҳтагӣ, трикотажӣ, пойафзолу равғанкашӣ, коркарди пӯст, шарбаттайёркунӣ ва сафолбарорӣ аз соҳаҳои маҳсусгардонидашудаи ин минтақа мебошанд.

Аз рӯи ҳисоб ва зичи аҳолӣ (82,4 кас ба 1 километри мураббаъ) минтақа дар чумхурӣ ҷои дуюмро ишғол мекунад. аҳолии шаҳрӣ якҷоя бо шаҳри Душанбе 42 фоизро ташкил медиҳад.

Минтақаи Ваҳш. Ба ин минтақа тамоюли аграриву саноатӣ ҳос буда, ҳиссаи аҳолӣ дар дехот зиёд

аст. Аҳолии шаҳр асосан сокинони дирӯзаи деҳот мебошанд. Ҳиссаи синфи коргар ва сатҳи маълумоти он нисбат ба минтақаи Шимол ва Ҳисор паст аст. Сарҳади он 11,6 ҳазор километри мураббаъро ташкил медиҳад. Дар ин минтақаи чумхурӣ аҳолӣ аз ҳама зичтар чойгир мебошад. Ба 1 километри мураббаъ 86,4 кас рост меояд.

**Минтақаи Кӯлоб.** Ин минтақа асосан аграрӣ мебошад ва дар он истеҳсолоти хоҷагии деҳот мавқеи асосиро ишғол мекунад. Саноат ба таври бояду шояд инкишоф наёфтааст, асосан бо коркарди маҳсулоти хоҷагии деҳот алокаманд мебошад. Қариб 70 фоизи маҳсулоти саноати сабук ба соҳаи пахтатозакунӣ рост меояд.

Аҳолии шаҳр ҳамагӣ 25 фоизро ташкил медиҳад. Соли 1994 умуман ба 1 километри мураббаъ дар вилояти Ҳатлон 78,8 сокин рост меомад<sup>72</sup>.

Синфи коргар камшумор аст ва он ҳам дар соҳаҳои хоҷагии қишлоқ, азнавкоркунӣ, нақлиёт, алоқаю хизматрасонӣ кор мекунад. Бунёди 'роҳи оҳани Кӯргонтеппа - Кӯлоб ба масъалаи инфраструктураи иҷтимоии минтақа таъсири мусбӣ ҳоҳад расонд.

**Минтақаи Фарғон.** Ин минтақа вобаста ба НБО Рогун дорои дараҷаи баланди заҳираҳои нерӯи барқ мебошад. Синфи коргар дар ин ҷо кам аст. Бештар аз 91 фоизи аҳолӣ дар деҳот зиндагӣ мекунад. Ба истиснои якчанд корхонаи хусусияти маҳаллидошта, коркарди чӯб, дӯзандагӣ ва саноати консервбарорӣ саноат амалан вуҷуд надорад. Мавҷудияти заҳираҳои табиию меҳнатӣ имкон медиҳад, ки дар ян ҷо роҳи

<sup>72</sup> Ниг.: Народное хозяйство Республики Таджикистан.  
Душанбе, 1995, с. 38.

экстенсивии тараккиёти истехсолоти саноатӣ чорӣ  
карда шавад. Баръакси манотики дигар, ки соҳаи  
пахтакорӣ дар хочагии дехот бартарӣ дорад, шароити  
PDF Compressor Free Version  
табииту иклимиин минтақа барои инкишофи  
богдорӣ, картошкую тамокупарварӣ, чорводорию  
занбуриасалпарварӣ ва зироати галладона хеле му-  
соид мебошад. Минтақаи Фарм барои ташкили истироҳат  
ва туризм, ҳунарҳои маддумии заргарию бадӣ,  
инкишофи муассисаҳои хурду миёна, сохибкорӣ,  
истехсолоти меҳнаташтаб аз қабили консервабарорӣ,  
дӯзандагӣ, нассочӣ, корхонаҳои коркарди тамоку ва  
масолеҳи соҳтмон шароити хеле хуб дорад.

Воқеан, бо ин роҳҳо яке аз масоили асосии  
иҷтимоиро чун шугли аҳолӣ, ки дар ин ҷо фоизи аз  
ҳама қами шугли аҳолӣ дар хочагии ҳалқ аст, ҳал на-  
мудан мумкин.

Аҳолии минтақа асосан баромади миллии яго-  
на дорад.

Минтақаи Кӯҳистони Бадаҳшон. Минтақаи  
пахновари баландкӯҳ (45 фоизи ҳудуди чумхурӣ)  
маҳсуб мегардад. Аҳолии он аз рӯи ҳисоби 1 январи  
соли 1998 206,3 ҳазор кас мебошад. Дар ин минтақа  
зичи аҳолӣ нисбат ба тамоми чумхурӣ камтар аст,  
ба 1 километри мураббаъ 3 нафар рост меояд. Мин-  
тақа хеле суст аз ҳуд карда мешавад, шароити табиии  
иклимиин мураккаб дорад, релефи он мухталиф ва  
аҳолии коршоямаш хеле кам мебошад. Сатҳи инки-  
шофи истехсолот назар ба минтақаҳои дигар ниҳоят  
паст аст. Соли 1998 аҳолии шаҳр 13 фоиз, аҳолии  
дехот бошад, 87 фоизро ташқил медод<sup>73</sup>. Кувваи барқ  
ба ҳар сари аҳолӣ нисбати ҳисоби миёнаи чумхурӣ

<sup>73</sup> Ниг.: Народное хозяйство Республики Таджикистан в 1993.

Душанбе, 1995, с. 38; Таджикистан. Отчет по человеческому  
развитию. 1998. с.128.

панҷ баробар кам аст. Дар оянда ВМКБ шояд ба минтақаи саноатии босуръат инкишофёбандай чумхурӣ табдил ёбад. Ҳоло дар ин ҷо тавлиди сурб, рух, қальъагӣ, волфрам, квартс, ашёи хоми кимиёй, антишт, абрақ, сангҳои қиматбаҳо, мармар, масолехи гуногуни соҳтмон оғоз гардидааст. Табиати бою нотакрори Бадаҳшон дар ибтидои инкишофӣ ҳуд қарор дорад. Алалхусус соҳтмони роҳи Кӯлоб - Мурғоб - Кӯлма на танҳо ВМКБ-ро бо тамоми минтақаҳои чумхурӣ, балки ин шоҳроҳ Тоҷикистонро бо давлатҳои бузурги Осиё, ба монанди Ҳитой, Япония ва уқёнуси Ором пайваст менамояд. Дар натиҷа барои Бадаҳшон имконияти васеи истифодаю коркарди заҳираҳои бойи он пайдо мешавад. Файр аз ин баробари бунёди ин шоҳроҳ дар ВМКБ индустряи истироҳат ва туризм, ки яке аз манбаъҳои бебаҳои даромади милии чумхурӣ ба ҳисоб меравад, инкишоф меёбад. Дар натиҷа масъалаи инфраструктураи иҷтимоии вилоят, чун тамоми чумхурӣ, ки дар сатҳи паст қарор дорад, рӯ ба тараккӣ ҳоҳад ниҳод.

Аҳолии ВМКБ аз тоҷикон ва қабилаҳои дигарӣ эронинажон иборат мебошад. Деҳаҳои хурдхурд дар кӯҳҳо парешон ҷой гирифтаанд. Воситаҳои душвори алоқа боиси зиндагии аз ҳам ҷудо, кандашавии робита аз тамоми олам, мавҷудияти ҳусусиятҳои маҳсуси тарзи зисти на танҳо аҳолии вилоят, балки деҳаҳои ҷудогона гардидаанд. Маданият ба маънни европой ҳоло ба ин ҷо роҳ наёфтааст.

Дар ВМКБ санги қиматбаҳои лаъли Бадаҳшон мавҷуд аст, ки замоне ҳам дар Шарқ ва ҳам дар Ғарб ҷиҳози занонаи ороиши аз ҳама машҳур буд. Аз ҷиҳати бисёрӣ дар ИДМ ҷои дуюмро лочварди Бадаҳшон ишғол мекунад.

Воқеан, месазад хотирнишин созем, ки Точикистон чанги азиму сахти дохилиро аз сар гузаронид. Бар асари ин чанги хонумонсӯз иқтисодиёт ба даҳсолаҳо ақиб партофта шуд, садҳо ҳамватаёнамон шаҳид гаштанд, ҳазорҳо нафарашон фирорӣ гардианд, зарари иқтисодӣ ба 7 млрд доллари американӣ расид. Ин аст номгӯи нопурраи оқибатҳои вазнини ин фочия<sup>74</sup>.

Ин чанги фочиабори дохилӣ ба инфраструктура ва қувваҳои меҳнатӣ сахт таъсир расонд. Пастшавии истеҳсолот, ки аз соли 1989 оғоз ёфта буд, баъди инкиrozи Иттиҳоди Шӯравӣ баравло эҳсос мегардад. Соли 1992 ҳачми умумии даромади миллӣ (аз рӯи маҳсулоти осиёй) 63,4 фоизи ҳачми соли 1985-ро ташкил дод<sup>75</sup>. Агарчи чанги дохилӣ, шароити номусоиди обу ҳаво ва обхезиҳо дар чор соли охир ба пасравии иқтисодиёт таъсири кам нарасонида бошад ҳам сабаби асосии бӯҳрон канда шудани алоқаҳои иқтисодию хочагӣ бо собиқ ҷумҳуриҳои иттифоқӣ буд.

Шаст фоизи даромади миллӣ аз ҳисоби маҳсулоти саноатӣ ва 15,4 фоизаш аз ҳисоби хочагиҳои дехот мебошад. Пастшавии истеҳсолот дар ин соҳаҳои муҳим боиси заъфи умумии иқтисодиёти Точикистон гардид. Соли 1993 истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба ҳар сари аҳолӣ нисбат ба соли 1985 44,9 фоиз кам шуд<sup>76</sup>. То инкиrozи Иттиҳоди Шуравӣ иқтидори

<sup>74</sup> Ниг.: Народная газета, 23 сентября соли 1995.

<sup>75</sup> Ниг.: Республика Таджикистан. Отчёт по человеческому развитию 1995 г.

Кыргызско-Турецкое совместное предприятие.  
Бишкек, 1995, с. 13.

<sup>76</sup> Ниг.: Республика Таджикистан. Отчёт по человеческому развитию. 1995 г.

истехсолии саноат аз 70 то 95 фоизро дар бар мегирифт. Имрӯз он камтар аз 30 фоизро ташкил ме-диҳад<sup>77</sup>.

Дар бораи суръати истехсоли молҳои ис-  
теъмоли дар ҷумҳури тайи солҳои 1990-1994 нишон-  
диҳандаҳои ҷадвали зерин маълумот медиҳанд. Са-  
баби ёсозии ин пастравӣ гусастани алоқаҳои иқти-  
садии байни муассисаҳо мебошад. Дар баробари ин  
ба заъфи истехсолот омилҳои дигар низ таъсири худ-  
ро мерасонанд. Ба ин омилҳо бенизомии сиёсӣ,  
ҷанги дохӣӣ, назорати суст аз болои иқтисодиёт,  
набудани захираҳои меҳнатии баландиҳтисос барои  
саноат, рафтани мутахассисони русзабон ва ивази  
касб кардани аҳолӣ, қарib тамоман вучуд надоштани  
муассисаҳои ҳурду миёнаи истехсолкунандай мол ва  
хизматрасонӣ, афзоиши ҷинояткорӣ тавассути паҳн-  
шавии силоҳу моддаҳои нашъаовар дар байни мар-  
дум ва амсоли инҳо дохил мешаванд.

Ҷадвали 1

### ПАСТШАВИИ ИСТЕХСОЛИ МАҲСУЛОТИ ИСТЕММОЛӢ<sup>78</sup>

СОЛҲО	ИСТЕХСОЛИ МАҲСУЛОТИ ИСТЕММОЛӢ
1991	98,1
1992	72,1
1993	91,4
1994	53,4

<sup>77</sup> Ниг.: Дар ҳамон ҷо.

<sup>78</sup> Ниг.: Народное хозяйство Республики Таджикистан в 1992 г.,  
Душанбе, 1993; Осоциально-экономическом положении Республики  
Таджикистан за 1994 г., Народная газета, 18 февраля соли 1995.

Баъди чангҳои дохилӣ мувозинати молию пулӣ вайрон шуд ва боиси бекурбашавии ниҳоят саҳти пул гардид. Соли 1993 бекурбашавии он ба 1065 фоиз ба-робар шуд<sup>79</sup>.

**Сабаби асосии бекурбашавии пул дар охириҳои соли 1993** маҷрои вуруди аз ҳад зиёди пулҳои русӣ аз ҷумҳуриҳои ҳамсоя буд. Дар давоми соли 1993 аз сабаби зиёд шудани бекурбашавӣ имконияти фурӯши рубл ба 96 фоиз фуромад<sup>80</sup>. Дар ҳуди ҳамин сол 130,9 млрд. рубл бароварда шуд. Ин маблаг тақрибан ба 20 фоизи маҳсулоти умумии миллий баробар аст. Соли 1994 боз 116,6 млрд. рубл, ки 14 фоизи маҳсулоти умумии миллиро ташкил медод, ба муомилот бароварда шуд<sup>81</sup>. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, аз сабаби набудани пул, муносибатҳои душвори муомилоти пулии тарафайн ва имконнапазирии баровардани пул ба хориҷи кишвар бӯхрони пардохта натавонистани маблаг идома меёфт.

Аз соли 1992 сар карда касри бучети ҷумҳурий меафзояд. Аз ин суръати даромад ва ҳароҷоти бучети ҷумҳурий шаҳодат медиҳад.

Соли 1985 даромади ҷумҳурий 1 млрд. 850 млн. сум, ҳароҷот бошад, 1 млрд. 727 млн. сӯмро бо таносуби 78 млн. сум, соли 1993 бошад, даромад 170 млрд. 113 млн. рубл, ҳароҷот 326 млрд. 532 млн. рублро бо таносуби 156 млрд. 419 млн. рубл ташкил кард<sup>82</sup>.

Бояд мутазаккир шуд, ки аз нуқтаи назари ин-кишофи қувваҳои истеҳсолқунандагӣ Тоҷикистон дар Ҷайни давлатҳои Иттиҳоди Ҷавлатҳои Мустақил ҷои

<sup>79</sup> Ниг.: Республика Таджикистан, с. 19.

<sup>80</sup> Ниг.: Дар ҳамон ҷо.

<sup>81</sup> Ниг.: Дар ҳамон ҷо.

<sup>82</sup> Ниг.: Республика Таджикистан, с. 19.

охирро ишғол менамояд. Соли 1993 дар саноату соҳтмони чумхурӣ ҳамагӣ 18 фоиз ва дар хочагии деҳот бошад, 51 фоизи аҳолӣ кор мекард<sup>83</sup>.

Барои яз чунин вазъияти вазнин иқтисодиёти чумхуриро баровардан Ҳукумати Тоҷикистон якчанд барномаҳои мушаҳҳасе қабул намуд, ки онҳо ҷавобгӯи муносибатҳои нави иқтисоди бозаргонӣ мебошанд. Аз ҷумла, бо максади афзоиши истехсоли галлаву озука дар чумхурӣ барномаи маҳсус таҳия ва қабул гардидааст, ки мувофиқи он дар соли 1999 истехсоли галла дар чумхурӣ бояд ба 800 ҳазор тонна расонида шавад. Файр аз ин барномаҳои азхудкуни заминҳои нави вилоятҳои Ҳатлону Ленинобод, тараккиёти энергетика, соҳаҳои истиҳроҷ, коркарди нафту газ ва инкишофи шоҳроҳҳои наклиёти чумхурӣ қабул қарда шудаанд.

Аз ҷиҳати сарҳад ва дигар омилҳои геополитикӣ ба ҳам қаробату умумият доштани давлатҳои Осиёи Марказӣ бо ҳамсоягони наздики ҳуд Эрон, Афғонистон, Ҳитой, Покистон, Туркия, Ҳиндустон, Муғулистон имкониятҳои васеи вусъат додани алоқаҳои иқтисодиро фароҳам меоварад. Барои имкониятҳои геполотикиро самаранок истифода бурдан дар шароити ҳозира аз ҳама муҳимаш он аст, ки ин давлатҳо якҷоя бояд чунин мавқеи сиёсиеро пеш гиранд, ки фаркиятҳои мафқуравию сиёсиву динӣ ба муносибатҳои иқтисодӣ фишор наоваранд. Файр аз ин истифодаи дигар омилҳо, шароиту заҳираҳои табиию меҳнатӣ барои давлатҳои Осиёи Марказӣ на танҳо аҳамияти монтакавӣ, балки аҳамияти васеи байназарҳои низ доранд. Ин омилҳо имконият фароҳам ме-

<sup>83</sup> Ню.: Народное хозяйство Республики Таджикистан в 1993 г., с. 47.

оваранд, ки онҳо робитаҳои иқтисодиро бо мамлакатҳои тараккикардаи ҷаҳон, ба монанди ИМА, Англия, Германия, Франсия, Япония, Кореяи Ҷанубӣ ва дигар ба ҳамонҷу равнақ диханд.

Дар навбати ҳуд сиёсати пешгирифтаи бисёр мамлакатҳои ҷаҳон нисбати ин давлатҳо гувоҳи он аст, ки таваҷҷӯҳи онҳо ба ин кишварҳо рӯз то рӯз меафзояд. Чунин сиёсат, ба андешаи мо, бесабаб нест ва пешомади хуб дорад. Сабаби асосии таваҷҷӯҳи зиёди давлатҳои бузурги ҷаҳон ба мамлакатҳои мустақили Осиёи Марказӣ дар он мебошад, ки дар ин ҷо захираҳои фаровони қанданиҳои фоиданок, гидроэнергетика, ашёи гуногуни соҳаи кишоварзӣ, қувваи корӣ, шароитҳои беҳтарини инкишофи соҳаи туризму истироҳат мавҷуданд. Аз ҳама муҳимаш барои мамолики таракқикардаи Европаву Осиё ва Шарқи Наздик - шароитҳои беҳтарини геополитикий, яъне байни Шимолу Ҷануб, Фарбу Шарқ дар ҷорроҳаи Европа ва Осиё ҷойгир будани онҳо мебошад. Бинонбар ин давлатҳои Осиёи Марказӣ ҳоло дар муайян кардани сиёсати иқтисодии ҳудроҳу усулҳои навро истифода мебаранд. Таҷрибаи 8-солаи соҳибистиколии ин мамлакатҳо равшан нишон дод, ки танҳо дар натиҷаи дуруст муайян намудани сиёсати иқтисодӣ ҳарчи зудтар мамлакатро аз бӯхрони иқтисодӣ баровардан мумкин мегардад.

Дар бораи сиёсати иқтисодии давлати Тоҷикистон байни олимони иқтисодшиноси ҷумҳурий ақидаҳои гуногун вучуд дорад. Давлат ҳам барномаи маҳсуси концепсияи иқтисодии ҷумҳуриро муайян намудааст. Мо меҳоҳем, ки роҷеъ ба ҷанбаи иҷтимоии сиёсати иқтисодии давлатамон ақидаҳои хешро баён созем.

Таҷрибаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла роҳи пешгирифтаи Ҳитой, ки консепсияи иқтисодии Тоҷикистон қариб шабехӣ он аст, нишон медиҳад, ки баъди ҳароб гаштани иқтисодии Ҷумурий, алалхусус пас аз ҷанги гражданий модели бехтарини инкишофи иқтисодӣ ба-рои он сиёсати қушодаи иқтисодӣ мебошад. Дар ҷунин ҳолат бонкҳои гуногуни давлатҳои ҳориҷӣ пайдо мешаванд, ки ба соҳаҳои муҳталифи ҳочагӣ маблағ мегузоранд, қарз медиҳанд, давлат андоз мегирад, дар асоси техникаю технологияи нав корхонаҳои ҳархела тавлид мейбанд, одамон бо ҷои кор таъмин мегарданд, қасбҳои навро аз ҳуд менамоянд. Ба ҳусус дар Тоҷикистон, ки бо сабабҳои мазкур сафи бекорон ҳеле ҳам афзудаасту он яке аз масъалаҳои муҳим дар ҷумҳурӣ мебошад. Ин душворӣ бо ҳамин усуруҳои ҳалли ҳудро мейбад. Дар натиҷаи маблаггузории бонкҳои ҳориҷӣ корхонаҳои аз кор монда ва наўбунёд ба кор даромада, маҳсулот истеҳсол мекунанд ва бад-ин васила на танҳо бозори дохилиро бой мегардонанд, балки ба ҳориҷи давлат ҳам маҳсулот мебароранд.

Аз ин нуқтаи назар, ҳусусан дар марҳилаи ҳозираи давраи гузариш ҷунин сиёсати иқтисодӣ ба-рои иқтисодиёти ҳаробгашта роҳи асосии начот мебошад ва дар марҳилаҳои минбаъда омили нашъуна-мои ҷумҳурӣ ҳоҳад гардид. Ҷунин модели инкишофи-иқтисодиёт, яъне сернаҳлӯ ва мутамарказ (албатта, таҳти назорати саҳти давлат), ба андешаи мо, ба марҳалаи ҳозираи гузариш ҳеле мувоғиқ аст. Бигзор шаклҳои муҳталифи моликият инкишоф ёбанд, то ки байни онҳо ракобати солим пайдо шавад, бигзор мамлакатҳои дуру наздик дар ҷумҳурӣ корхонаҳои гуногуни муштарак бунёд намоянд. Ин аст шарти асосии инкишофи ҷаҳонӣ милий, дуруст амал ҷаму-

дани иқтисодиёти он, бо чои кор таъмин кардани одамон, зиёд шудани маош ва баланд гардидани дарачаи ихтисосу зиндагии онҳо, афзудани бучети давлат, ки барои халли масъалаҳои иҷтимоӣ, илму маърифат ва фарҳанг имконият медиҳад. Дар мачмӯъ ҳамаи ин омилҳо ба беҳдошти вазъияти иҷтимоию сиёсии ҷамъият мусоидат менамоянд.

Илми сиёсатшиносӣ меомӯзад, ки иқтисодиёти интегратсиякунонидашудаи давлат бо иқтисодиёти ҷаҳонӣ гарави асосии соҳибистиколии сиёсии давлат мебошад, чунки иқтисодиёти интегратсиякунонидашуда сиёсати байналмиллалиро ба вучуд меоварад.

Дар ин ҷо ба ёд овардани фикри зерини В.И. Ленин хеле бамаврид аст: Сиёсат ин фишурдаи иқтисодиёт мебошад. Баробари ташаккули фазои нави иқтисодӣ тафаккури нави иқтисодии омма низ ташаккул мейбад. Дар ҷунун давра ин протсесҳоро ҳаматарафа мулоҳиза намуда, ба таҷрибаи ҷаҳонӣ назар карда, аз рӯи қонунҳои мантиқӣ ҳолат, ҳусусиятҳои ҳос, ањанаҳои миллии истеҳсолотро ҳамаҷониба ба инобат гирифта, истеҳсоли иқтисодиро марҳила ба марҳила гузаронидан лозим аст. Аз ин нуқтаи назар таҷрибаи Ҷумҳурии Федеративии Германия, ки баъди ҷонги дуюми ҷаҳон сиёсати иқтисодии ба иҷтимоист нигаронидашударо пеш гирифта буду дар муддати кӯтоҳ натиҷаҳои дилҳоҳ ба даст овард ё таҷрибаи Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой ибратомӯз мебошад.

Табиист, ки ҳар як мамлакат дар ҷараёни ҷомӯзишу истифодаи таҷрибаи дигар мамлакатҳо, пеш аз ҳама, шароитҳои воқееву ҳусусиятҳои ҳоси ҳудро ба инобат гирифта, барнома ва қонсепсияю сиёсати ҳудро дар ин ё он соҳаи ҳаёти ҷамъиятӣ муайян ме-

намояд. Лекин ҳаминро ҳам бояд гуфт, ки умуман дар ҳаёти чамъиятӣ ва ҳусусан дар соҳаи иқтисодӣ ё холатҳои мушаххаси таъриҳӣ, қонуниятҳо принсипҳое вуҷуд доранд, ки онҳо ҳусусияти универсалӣ, яъне умумӣ доранд. Агар ба тарзи дигар гӯем, қонуниятҳои умумие вуҷуд доранд, ки онҳо дар ин ё он ҳолат, дар ин ё он давру замон дар ин ё он шакл амалӣ мегарданд. Яъне, агар мазмуни он қонунҳо ҳусусияти умумӣ дошта бошад ҳам, дар холатҳои мушаххас бо усулу воситаҳои хос амалӣ мешаванд.

Ҳусусияти хоси иқтисодиёти ҷумҳуриро, ки дар ҳолати бӯхрони шадид қарор дбрад, ба назар гирифта, дар ҷараёни ислоҳоти иқтисодӣ дар марҳалан ҳозира барои Тоҷикистон таҷрибаи Хитой ва Ўзбекистонро мувоғиктар мешуморем. Мо таъсири саҳти давлатро ба иқтисодиёт дар назар дорем. Албатта, на ба воситаи усули ҳукмфармою маъмурӣ, балки бо роҳи бештар ба субъектҳои ҳочагидорӣ додани озодихои иқтисодӣ дар шароити гузаштан ба муносабатҳои нави иқтисодӣ, истифодаи механизмиҳои нави иқтисодию ҳуқуқӣ, хеле баланд бардоштани маъсулияти кормандон дар назди мақомоти давлатӣ ин мақсадҳо имконпазир мешаванд. Азбаски чунин механизмиҳои ҳуқуқию иқтисодӣ акнун ташаккул ёфта истодаанд, кисми муайянни кадрҳо ба талаботу усулҳои он ҳанӯз ҷавобгӯ нестанд ва ё сарфаҳм намераванд. Дар аввали давраи гузариш, давлат дар мавридҳои зарурӣ бояд усулҳои саҳти идора-қуниро истифода барад. Дар акси ҳол, дар ин давра ба тартиб даровардани иқтисодиёти амри маҳол мегардад. Дар ин сурат иқтисодиёти давлат, пеш аз ҳама, бучети он боз ҳам ҳароб мешавад, ришваҳӯрӣ, ҷинъяткорӣ меафзӯд, намояндагони олами ҷиноят.

рэкет, мафия на танҳо дар иқтисодиёт, балки дар сиёсат ҳам торафт мавқеи худро мустаҳкам менамоянд. Дар ҷунин ҳолат ҳам дар иқтисодиёт ва ҳам дар дигар соҳаҳои ҳаёт ҷамъият ба бесарусонӣ мубтало мегардад.

Барои он ки иқтисодиёти давлат ба ҷунин ҳолат гирифтор нашавад, бояд қонунҳои воеии иқтисодие қабул карда шаванд, ки дар онҳо ҳукукҳо, вазифаҳо, масъулиятаҳои субъектҳои ҳочагидор аз ҷиҳати ҳукукӣ асоснок ва муайян карда шуда бошанд ва субъектҳо оњҳоро бечунучаро риоя намоянд. Дар навбати ҳуд барои қабули ҷунин қонунҳои, ки муҳолифи якдигар набошанд ё ба ҳусусиятҳои хоси он марҳала ҷавобгӯ бошанд, макоми олии қонунгузории давлат бояд дорои мутахассисони олидаравча бошад. Ва агар қонунҳо дар ҳакикат замонавӣ ва объективӣ бошанд, амалий гардиданӣ онҳоро макомоти иҷроияи давлат бояд бучунучаро таҳти назорат ва роҳбарӣ гирифта, иҷрои ҳатмии онҳоро дар тамоми сатҳҳои ҷамъият талаб намоянд.

Ғайр аз ин бояд гуфт, ки таҷрибаи аксарияти мамлакатҳои тараққикарда монанди Япония, Германия баъд аз ҷангӣ дуюми ҷаҳон, Кореяи Ҷанубӣ, давлатҳои дар гузаштаи наздик деҳотӣ - Таиланд, Сингапур, Малайзия, Хитой ва дигарҳо нишон медиҳад, ки дар навбати аввал маблаггузориро ба соҳаи истехсолот дар асоси технологияи ҳозиразамон ва баъд маориф, тайёр намудани корҳои баландиҳтисос сарғ намудан мувоғики максад мебошад, на барои сарват ҷамъ намудани ашҳоси мансабдору ярокбадаст! Яъче дар ҷамъият бояд ҷунин шароит фароҳам овардá шавад, ки тамоми намудҳои сармояи (капиталий) ҳориҷу дохилӣ барои инкишофи истехсолот дар шаклҳои гуногуни он мусоидат намоянд, ки ин

рафти ислоҳоти саноати кунонии ҷамъиятро тезонид, сафи бекоронро кам намуда, ихтисосҳои гуногунро дар байни омма ташаккул дода, сафи синфи миёнаро **PDF Compressor Free Version** ҷамъиятро аз ҳолати таркишовар ба мӯтадилий мубаддал менамояд.

Дар бораи сиёсати иқтисодии давлат суханронда ақидаи худро оид ба иқтисодиёти рӯбачти-моиёт баён карданӣ ҳастам. Албатта, мардуми мо, ҳамчун зодан замони худ, ба меъёрҳои замони шӯравӣ одат намудаанд, бинобар ин дар як муддати кӯтоҳ тафаккури онҳоро ба талаботу меъёрҳои муносибатҳои нави ҷамъиятий мувоғиқ кунондан душвор аст. Бинобар ин ҳоло ҳам дар тафаккуру рафтари қисми зиёди мардуми мо одатҳои муфтихурию меҳнати бемахсул, ҳавасманд набудан ба меҳнати пурсамар чой доранд.

Бо сабабҳои маълум дараҷаи зиндагии аксарияти мардуми Тоҷикистон хеле паст рафт, аз ин рӯ давлат сиёсати иқтисодии ба иҷтимоиёт нигаронидашударо муайян кард ва сарфи назар аз мушкилиҳои хоси давраи гузариш, онро зина ба зина амалий мегардонад. Мазмuni асосии сиёсати иқтисодии рӯ ба иҷтимоиёт, пеш аз ҳама иқтисодиёти баробар-таксим ё башардӯстона не, балки ташаккули кормандони ҷолоқ, кордону болаёкат мебошад. Дар ҳолати ташаккули кормандони болаёқате, ки баробари ҳусусиятҳои мазкур боз ба кори пурмаҳсул ҳам ҳавасманд бошанд, бунёди чунин соҳти иқтисодиёти имконпазир мегардад.

Албатта, давлат дар бораи нафакаҳӯрону оилаҳои камбизоат бояд ғамхорӣ намояд. Лекин асоси баланд бардоштани музди коргарон ба фоидаю самараи меҳнат вобаста бошад. Муносибатҳои нави иқтисодӣ бо мурури замон боиси он мегарданд, ки

одамони аз чихати иқтисодӣ лаёкатманд метавонанд худашонро таъмин кунанд. Инчунин муносибатҳои нави иқтисодӣ ба одамони музди меҳнаташон минималий кӯмак расонидан не, балки баланд бардоштани самаран мешнад ва ташаккули мафкураи нави иқтисодии онҳоро тақозо мекунанд. Ба чунин гурӯҳи одамон кӯмак не, балки шароит фароҳам овардан зарур аст, ки ба тарзи нави ҳайти иқтисодӣ одат карда, худашон кӯшиш намоянд, ки сатҳи зиндагиашонро беҳтар созанд. Чунки ин яке аз талаботҳои муносибатҳои нави иқтисодӣ бозаргонӣ мебошад. Ба ибораи дигар, онҳо фишангҳои татбиқнамои сиёсати иқтисодӣ мебошанд, ки дар ҳолатҳои гуногун метавонанд раванди иқтисодиётро ҳавасманд намоянд ё боздоранд, назорат ва мутобик намоянд.

Табиист, ки дар ҳар як давраи гузариш дар раванди ташаккули муносибатҳои нави ҷамъиятӣ ҳатоиҳо, қачравиҳо ва нуқсонҳо содир мешаванд. Лекин дар ин раванд агар ислоҳот бо шитобкорӣ, бесарусомонӣ, бе таҳлили мулоҳизаи ҷуқуру ҳаматарафа, яъне бо роҳи инқилобӣ гузаронида шавад, ҳатоию қачравиҳо ҳамон андоза афзуда, натиҷаи дилҳоҳ ба даст наҳоҳад омад.

Аз ин рӯ, ҳусусигардонии умумии моликият ва пайдоиши моликияти ҳусусӣ дар Тоҷикистон, ба мисли дигар ҷумхуриҳои собиқ шӯравӣ, якбора боиси инкишофи истехсолот намегардад. Иваз шудани шакли моликият бояд ба барҳам ҳӯрдани истехсолот оварда нарасонад. Ин протсесс бояд бо роҳи таҳаввулот, марҳила ба марҳила, бомулоҳиза гузаронида шавад. Яъне ҷараёни истехсолот набояд қанда шавад, чунин ҳолат дар протсесси таҳаввулот ҳусусигардонии моликият ва ташаккули муносибатҳои нави иқтисодиро тақозо мекунад. Ба мардум долани озо-

дии иқтисодиу хукуки интихоб усули зволютионий мебошад. Тарзи умумии маңбурсозй бошад, усули инкілобй аст. Яңе тамоми гузаштаро вайрону нест кардан не, балки онро дигаргун сохтан ва замонави гардонидан зарур аст. Дар чунин ҳолат протесси истехсолот кать нагашта, балки дигаргун мешавад, пурмаңсулу замонави мегардад. Мисоли равшани ин ақида сиёсати иқтисодии пешгирифтаи Ҳукумати Россия дар даврай Е. Примаков шуда метавонад. Үз аз хатоихоу качравиҳои ҳафт соли ислоҳоти иқтисоди ҳулоға бароварда, ба анархия, бесарусомоний ва беадолатии иҷтимоию иқтисодӣ (дар ҳолати ба ҳаёт татбикшавӣ) хотима гузошт, истехсолоти рӯ ба иҷтимоётиро таҳти назорати катъии давалат қарор дод.

Бояд хотирнишон намуд, ки аз сабаби бесарусомониҳои ибтидион солҳои 90-ум ва камтачрибагии кадрҳо яке аз хатоихои ҷиддии давраи аввали гузариш дар Тоҷикистон низ дар он буд, ки ба тарзи умумӣ (чун ташвики ҳаёлӣ) монанди иллюзия тасаввур карда мешуд, ки бо гузаштан ба муносибатҳои бозаргонӣ гӯё ҳама масъалаҳои иқтисодиу иҷтимоӣ ба танзим даромада ҳалли ҳудро меёбанд. Як сабаби чунин таассуроти ҳаёлӣ он буд, ки аксарияти мамлакатҳои таракқикардаи ҷаҳон барои давлатҳои мустакили роҳи иқтисоди бозаргониро пешанамуда, аз он ҷумла барои Тоҷикистон, муносибатҳои иқтисоди бозории мутлако озоди берун аз таъсири давлатро пешниҳоду тарғиб менамуданду дар мамлакатҳои ҳуди онҳо бошад, муносибатҳои иқтисоди бозаргонӣ мутлако озод нею балки идоракунӣ ва танзими онҳо аз тарафи давлат вучуд доранд. Албаттҳа, таҷрибаи дигар давлатҳоро омӯхтан лозим аст, аммо чи тавре дар бобҳои дигари китоби мазкур гуфтаем, бунёдгари асосии ҷамъияти нав, аз он ҷумла муносибатҳои

иктисоди бозаргонӣ дар ҳар як давлат танҳо ҳалқи он мебошад, на ҳалқҳои дигар давлатҳо.

Дигар омиле, ки ба ташаккули муносибатҳои нави иктисодӣ мувоғиқат мекунад, ин дар тамоми сатҳҳои идоракуни субъектҳои хочагидорӣ ба ахолӣ талқин намудани мафкураву одатҳои нави хочагидорӣ, яъне риояи бечунучарои қонунҳо, принсипҳо, меъёрҳо, тартибу интизом ва масъулиятшиносӣ мебошад. Бо қабулу амалий гардонидани чунин қонунҳо, муайян намудани меъёрҳою принсипҳо тадриҷан омма ба чунин тартиботи ҷамъиятий одат ҳоҳад кард. Аз рӯи қонуну талаботҳои умумиҷамъиятий зистан яке аз шартҳои асосии ташаккули муносибатҳои нави иктисодӣ мебошад.

## II. СИЕСАТИ АГРАЙ

Яке аз масъалаҳои муҳими пешрафти иқти-  
садии PDF Compressor Free Versionроҳҳои инкишофи раванди  
хочагӣ ва рушду нумӯи дехот аст.

Аз оғози бозсозии горбачёвӣ дар рӯзномаҳо зидди соҳти колхозиву совхозӣ муборизаи саҳт шурӯй шуд. Ин соҳтҳоро крепостной ва раису директо-рашонро помешикҳо (масалан, Известия) меномиданд ва онҳоро сабаби асосии таъминоти нокомили шаҳр аз маҳсулоти озука ва қашшоқии дехот меҳисобиданд. Таксими замин ба дехконон, табдили замин ба моликиятии хусусии онҳо (менавиштанд ҳам, ки хочагии хурди дехқонӣ давлатро меҳӯронад) пешниҳод карда мешуд, ки гӯё дар ҳар як молик ҳисси ҳӯҷаинӣ пайдо мешавад ва ў ба меҳнати пурсамар оғоз мекунад.

Бо саъю талоши М.С. Горбачёв шиори ҳисси ҳӯҷаинӣ ва мавқеи ў дар истеҳсолот ба миён гузошта шуд. Зимнан, коргарони японӣ, американӣ, немис, ки ба истеҳсолот ҳеч гуна муносибати соҳибӣ надоранд, аз тамоми коргарони ҷаҳон беҳтар, пурмаҳсултар меҳнат мекунанд ва маҳсулоти аълосифат медиҳанд. Гап аслан дар сари ҳеч гуна ҳисси ҳӯҷаинӣ ба истеҳсолот нест (агарчи мо дар мисоли Япония мебинем, ки чунин муносибат ба меҳнат аҳамияти беш дорад). Дар қишварҳои мутаракқии сармоядорӣ маҳсулнокии баланди меҳнат ва сифати хуби маҳсулот ба омилҳои зерин вобаста мебошад:

- ташкили хуби меҳнат;
- қатъиян амалий гардонидани принципи низоми моддии меҳнати поквичдонона;
- истифодаи усулҳои гуногуни муҳити иҷтимо-иҷтимои ҳиссаи психологӣ (истифодаи назария ва амалияи па-

тернализм, муносибатхой инсонӣ, сармоядории халкӣ, чамъиятӣ, шароити фароҳам барои умум ва гайра) барои расонидани таъсир ба рӯхия ва ҷаҳонбинӣ коргарон.

PDF Compressor Free Version

- имкониятҳои тазийик овардан ба коргар бо таҳди迪 бекорӣ.

Агар колхозу совхозҳоро, ки то андозае аз ҷиҳати техниқӣ мусаллаҳанд, якбора пароканда соzem, чӣ мешавад? Яъне ин чунин маънӣ дорад, ки ба меҳнати дастӣ мегузарем ва тафовути маҳсулнокии меҳнати байни ҳочагиҳои ИДМ ва ИМА боз ҳам бештар мегардад. Бинобар ин зина ба зина бо дарназардошти минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ чунин шаклҳои нави ҳочагидориро бояд ташкил намуд, ки дар асоси агротехникаи ҳозиразамон инкишоф ёбанд. Аз тарафи дигар, дехотиён низ ба чунин шаклҳои меҳнат ва ҳочагидорӣ оҳиста - оҳиста аз лиҳози психологӣ одат ҳоҳанд кард ва маҳсулоти истеҳсолкардаи онҳо аз ҳарактери натуралий ҳарчи ҳарактери молӣ низ ҳоҳад гирифт, дар бозори дохилӣ ва ҳориҷӣ рақобатовар ҳоҳад гашт. Тасодуф нест, ки аз рӯи пурсиши Агентии давлатии омор 54 фоизи дехқону коргарони совхозҳо ба моликияти шахсӣ гирифтани заминро қабул медоранд, 21 фоиз тарафдори иҷорагирий, 18 фоиз ҷонибдори ҳиссаи худ ва мустақилона дар он меҳнат кардан мебошанд, 14 фоизашон ҳанӯз мавқеи худро муайян накардаанд.

Дар ин маврид бештар ба сустии колхозу совхозҳои мо истинод мекунанд. Модоме ки даҳсолаҳои Зиёди давраи ҳукумати шӯравӣ маҳсулот аз деха ба шаҳр қашонда мешуд, аз кучо ҳочагиҳо манфиатнок шуда метавонистанд. Дар мамоликии мутараккӣ сармоядорӣ, баръакс, ҳочагии дехот аз ҳисоби саноат зиндагӣ мекунад. Дотатсия (чудо) кардани маб-

лағи иловагӣ аз тарафи давлат) барои хочагии дехот дар кишварҳои бозори умумӣ ҳар сол 60-70 млрд. доллар, (соли 1990 - 86 млрд. доллар), дар ИМА 32-35 млрд. долларро ташкил медиҳад<sup>84</sup>.

PDF Compressor Free Version

Ба акайда ҷонидории моликияти хусусии замин ва умуман муносабати ӯарми коргарон ба меҳнат аз ҳисоби табдил додани онҳо ба ҳӯчайн, моликияти хусусӣ мӯъчиза меофарад. Моликияти чамъияти бошад, ҳеч. Баробари дар ин ё он шакл ба ҳӯчайн табдил ёфтанд, ба гумони Горбачёв, одамон якбора хуб<sup>9</sup>кор мекунанд ва дар мамлакат фаровонӣ мешавад.

Масъалаи ҷонидорони роҳи сармоядории ин-кишоф то андозае муглақ аст ва омӯзиши маҳсусро талаб мекунад. Гап дар сари он аст, ки оё коргар метавонад ҳӯчайнни истехсолот бошад? Барои он ки ҳӯчайн бошад, коргар, аввалан, бояд истехсолотро идора кунад. Дуюм, даромади ў ба он вобаста мешавад, ки чӣ гуна хочагидорӣ менамояд. Сеюм, дар натичаи амалӣ гардидани шартҳои якуму дуюм ў рӯҳан худро бояд чун ҳӯчайнни истехсолот ҳис кунад.

Ба ҳамаи ин суолҳо танҳо ҷавоби манғӣ додан мумкин аст. Чӣ ҳел метавонад коргаре, ки 8 соат дар паси дастгоҳ кор мекунад ва аз он дур намешавад, истехсолотро идора намояд? Чӣ гуна ў метавонад ба истехсолоти замонавӣ тавассути МЭҲ роҳбарӣ кунад? Коргар чӣ будани компьютерро намедонад. Дар сурате ки ҷаҳонбинии ў бо муҳити танги<sup>9</sup> бригада, участка, дар беҳтарин маврид, бо сех маҳдуд гаштад, чӣ гуна метавонад истехсолотро идора намояд?

Бо мурури замон давраи автоматоҷии пурра фаро мерасад, коргар ба ҷои кори ҳуд саҳт вобаста

<sup>84</sup> Ниг.: Известия, 10 июня соли 1992.

намегардад, сохиби маълумоти миёнаи маҳсус ё оли мешавад ва ҷаҳондинии ўто зинаи муассисаро дарбар мегирад. Танҳо дар он вакт ўдар мухокимаи карори **PDF Compressor Free Version** мекунад ва ба сарварон фикрҳон танкидиашро мегӯяд. Чунон ки на ҳар қалбону ҷамъиятро идора карда метавонад, коргар низ дар амал истехсолотро идора карда наметавонад, бо сӯхан истехсолот идора карда намешавад. Гумон мекунам, ки ғояи табдили коргар ба ҳӯҷаини истехсолот гайр аз акси садои ёдраскуниҳои М.С. Горбачёв дар бораи яккаҳоҷагиҳои шаҳсӣ чизи дигаре нест.

Ақидаи барҳам додани мусодира бо роҳи демократии идоракунӣ ҳаёли ҳом ва хилофи таҳлили К.Маркс дар Дастанависи иқтисодӣ - фалсафии соли 1844 мебошад. Мусодира танҳо дар ҳочагии ибтидии падаршоҳии дехқонӣ, ки истехсолоти молиро на-медионист, вучуд дошт. Баргаштан ба он дар сатҳи замонавии истехсолот гайриимкон аст, ба ҷуз мавриди Агафей, ки аз ҷониби Песков дар муҳити анбӯҳи бешаи даҳсолаҳо бидуни дидани одамони дигар дар ёфт гардида буд.

Дуюм, коргарони Япония тамоман ҳӯҷаини истехсолот нестанд.

Сеюм, дар шароити сотсиализм, ба ҳусус дар давраи гузариш, вакте ки шароити зисти мардум якбора паст мешавад, музди меҳнат аҳамияти маҳсус қасб мекунад, он ду норасоии асосӣ дорад; аввалан ноҷиз аст, на танҳо ба маънои талаботро қонеъ на-кардан, инчунин боз ҷиҳати иқтисодӣ низ дорад. Он ба дараҷае ноҷиз аст, ки меҳнатро ба низом намедарорад, пешрафти техникиро бефоида мегардонад, кувваи корӣ бошад, ниҳоят арzon аст.

Сониян, коргар қариб ба натиҷаи меҳнат алоқаманд нест, маҳсусан, ба сифати маҳсулот, хисси

хүчайний он тараф истад! Менечерхой аксар давлат-хой сармоядорий ба дарацае тавонистанд низоми моддий мөхнатро ташкил нэмоянд, ки коргарон аз тахти дил кор мэскунанд ва хатто ба хотир ҳам наме-оранд, ки онхо хүчайнанд ё не, бале хатто рүшан мэ-донанд, ки хүчайн нестанд.

Чахорум, аслан ба дехконон чй лозим аст?

Моликияти хусусий ба замин ё озодии техно-логий? Дар Россияи подшохи дехконон хамеша алай-хи моликияти хусусий баромада, заминро аз они Худо, на аз они касе медонистанд. Тибки мафхуми моликияти хусусий хамин чиз фахмида мешуд, ки дар шароити моликияти хусусий ба замин чудошавии буржуазияи майда ба сармоядорону батракхо ба осонй сурат мегирад. Ин майли табиии худнигох-дории миёнахолист.

Тасодуфий нест, ти яке аз назариётчиёни хизби эзерхо А. Кабаков навишта буд: танҳо чизе хусусий шуда метавонад, ки инсон барои он мөхнат сарф карда бошад. Замин, ба акидаи дехкон, оваридай Худо аст, на инсон. Назариётчии дигари эзерхо А.В. Чаянов навишта буд: Барои халқ муҳим он нест, ки замин моликияти ў бошад, муҳим он аст, ки ба ў имко-ният диханд, халал нарасонанд, то бо боварӣ ва пур-маҳсул мөхнат кунад. Ба вай он чиз муҳим аст, ки замин дар чанголи сарватмандон набошад. Вокеан, хангоми хусусигардоний замин ба осонй аз дасти но-дорамтарин ба дасти сарватмандон ҷамъ мешавад<sup>85</sup>.

Дехкон чий дар давраи хукуки крепостной ва чий дар муҳити колхозий ҳар гуна назариётчиёнеро, ки аз пасаш меистоданд, намеписандид. Ў дар хочагии ёриасонаш кай, чий гуна ва чий кор карданро аз ҳеч

<sup>85</sup> Ниг.: Кабаков А. Правда о земле. М., 1917, с.2.

кас намепурсид. Бинобар ин барои ӯ на моликияти хусусӣ ба замин, балки озодии технологӣ дар меҳнат лозим аст. Яъне, замин бояд фурӯҳта нашавад, балки ҳуқуқи **PDF Compressor Free Version** босамари он пурра ба зиммай деҳқон voguzor гардад. Деҳотиёни Тоҷикистон маҳз чунин ҳуқуқи озодиро аз сиёсати аграрии давлатамон, ки ба онҳо бо фармонҳои Президенти ҷумҳурий Эмомали Рахмонов 75 ҳазор гектар замин барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дода шудааст, пайдо-карда метавонанд. Чунин сиёсат ба шароити табии ва ҷуғрофии кишварамон ва хусусиятҳои психологиию тарзи зиндагонии мардуми он мувофиқ мебошад. Аз ин рӯ, дар моддаи 13-Конституцияи ҷумҳурий омада-аст: замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавоӣ, олами набутоту ҳайвонот ва дигар бойгарии табии моликияти истиснои давлат мебошад ва давлат истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати ҳалқ кафолат медиҳад.

Ва ниҳоят, масъалаи пешрафтаи техникӣ. Ҳар як ҳочагии фермерии навташкӣл аз давлат техника ва қарз талаб менамояд. Агар вай техникаро гирифта натавонад, маҷбур аст тамоми сол 16-18-соатӣ дастӣ кор қунад. Ҳочагии деҳоти мо аз ҷиҳати таъминоти техникӣ дар сатҳи соли 1913 меистад. Тракторҳои колхозию совхозие, ки дар китъаҳои хурд ба кор на-мераванд, занг зада меҳобанд.

Дар чунин шароитроҳи пешгирифтаи ҳочагии деҳот дар Тоҷикистон қадом аст? Рӯшан аст, ки ҳочагии деҳот бо замин алоқаманд мебошад. Намуди Ҷӯми замин - китъаҳои қалони водихои барои кишоварзӣ тайёр маҳсуб мегардад, ба шарте ки об бошад. Дар ин ҷо муассисаҳои қалони ҳочагидорӣ сохтан бешак аз манфиат ҳолӣ нест. Аммо чунин муассисаҳо ба мисли колхозу совхозҳои имрӯза не, балки

хамчун кооперативҳо бояд сохта шаванд, ки дар онҳо озодии технологӣ бо имкониятҳои хочагиҳои калон вобаста бошад. Дар саноат коргарон идоракуниро дар сатҳи бригадаи участка, сехи на он кадар калон сарфаҳм мераванд. Дар хочагӣ низ айнан чунин аст. Дар совҳоз коргар чӣ будани вазъиятро пурра сарфаҳм наравад ҳам, дар бригадаи тракторӣ тракторҷӣ, дар фермаи ҷорвопарварӣ ғовҷӯш чӣ ҳодисаҳо шуданашро мефаҳмад. Ана ҳамин гурӯҳ дар асоси ҳисоби пурраи хочагӣ метавонад кооперативҳои аввалинро ташкил намояд. Дар ин ҷо дар ҳудуди бригада ва ферма ҳудидоракунӣ ҷорӣ мешавад, касе ба касе фармон намедиҳад.

Озодии пурраи технологӣ имконпазир мегардад.

Кооперативҳои нахустин дар кооперативи кооперативҳо муттаҳид мешаванд. Зоро ҳар як бригадаи тракторӣ намояндаи ҳудро барои сӯзишворӣ ва равған ба маркази ноҳия намефиристад ё ба ҳар як ферма вобаста кардани як байтор, зоотехник номувоғиқ аст. Дар ҳар як бригада таъин кардани як агроном низ фоида намедиҳад. Ғайр аз ин то дехот роҳҳоро васеъ намудан, воситаҳои рӯшандихӣ гузарондан, биноҳо соҳтан лозим аст. Инчунин корҳои умумӣ кам нестанд. Дар ин ҷо кооператив колективҳои нахустинро идора намекунад, балки ба онҳо хизмат мепрасонад.

Вазъи колхозу совхозҳое, ки парвариши ҷорво машгуланд, низ айнан чунин аст. Дар ин ҷо ҳам хочагиҳои калони типи кооперативи кооперативҳо барпо кардан мумкин аст. Дар қитъаҳои ҳурд-ҳурде, ки дар кӯҳҳо ҷой гирифтаанду бо дасти одамон корам шудаанд ва ба қавле ҳоки онҳоро аз поён ба токӣ ва ҳар овардаанд, истифодаи техника имконнопазир мебошад ва беҳтар аст, ки онҳо хусусӣ гардонида

шаванд. Истехсолоти калонҳаҷмро ба ҳеч ваҷӯ ба дараҷаи қароғай расонидан лозим нест, он дар ҳама ҷо манфиатдор аст. Сохтори минтақаҳои кӯҳӣ ва ҳамвории Тоҷикистон аҳёнан аз ҳам фарқ мекунанд.

PDF Compressor Free Version

Инкишофи қадом соҳаи саноат дар деҳоти Тоҷикистон мувоғики мақсад ҳоҳад буд, ки боиси садамаи экологӣ нагардад. Маълум аст, ки дар шаҳрҳо соҳтани корхонаҳои кимиёй, нафтгуимиёй, коркарди металл, саноати қофаз, ки ҳаворо саҳт ифлос мекунанд, мумкин нест. Ғайр аз ин, саноате бояд бошад, ки истифодаи микдори зиёди обро талаб накунад. Аввалан, об дар Осиёи Марказӣ чизи заруриву пурарзиш аст. Сониян, оби бисёр ногузир партови бисёри моёни истехсолотро бояд тоза қунад ва дар Тоҷикистон ғайр аз Ваҳш ва Панҷ обе, ки микдори зиёди партовро бо ҳуд барад, вучуд надорад. Ин бошад, барои ҳочагии деҳоти Осиёи Марказӣ таҳди迪 марговар дорад ва боиси ҷанҷоли мо бо ҳамсоягон мегардад.

Ин нишондиҳандай он аст, ки чунин корхонаҳо набояд соҳта шаванд. Пас чӣ бояд кард? Ба андешаи мо, дар Тоҷикистон саноати электрониро ვაсевъ ба роҳ мондан манфиатнок ҳоҳад буд. Аввалин, дар кӯҳсари ҷумҳурӣ ҳавои тоза бешатр аст, ки барои ин соҳаи саноат ниҳоят мӯҳим мебошад. Аз тарафи дигар, истехсол ва ҷобаҷоузории кисмҳои конструксияҳои электрониро дар деҳоти парокондаи кӯҳӣ ташкил кардан мумкин аст. Чунки қашондани маҳсулоти солонаи ҳар деҳа дар як мосинаи боркаш имконпазир мебошад. Масъалаи овардани маҳсулоти ҳаҷман ҳурди ашёи ҳудӣ низ душворӣ надорад. Сеюм ин ки дар саноати электронӣ ҳанӯз меҳнати дастӣ дар ҷобаҷоузории симҳо ва системаҳое, ки аз ўҳдааш занҳо низ ба осонӣ мебароянд, зиёд мебошад.

Бекорӣ бошад, дар Тоҷикистон, пеш аз ҳама, ба занон вобастагӣ дорад.

Риштаи дигари саноат, ки дар Тоҷикистон бояд инкишофи дода шавад, саноати анъанавии ӯрокворӣ мебошад. Аз рӯи маълумотҳои тадқикотии иҷтимоии мо дар саноати вазнин русзабонҳо, дар саноати сабук тоҷикону ӯзбекҳо бештар кор меқунанд. Ба назари мо, инкишофи мошинсозӣ дар Тоҷикистон дар даҳсолаи наздик мавқеъ пайдо карда наметавонад, чунки барои инкишофи он маблагӣ, дониш, таҷрибаю малакаи зиёд лозим аст. Дар ин маврид, бешубҳа, ба даст овардани ашёй ҳом ва то дараҷаи маҳсулоти низоӣ кор карда баромадани он дар наҷбати аввал меистад. Дар заминҳои корами водиҳои Тоҷикистон дар ҳочагихое, ки ба парвариши пахта машгуланд, масалан, агар яке аз онҳо бо маблаги худаш ё якчанд ҳочагӣ заводи пахтатозакунӣ сохта, бо кувваи корӣ таъмин кунад, пас ҳочагии дигар метавонад фабрикаи ресмонресӣ, сеюмӣ - боғандагӣ, ҷаҳорумӣ - рангубор ва читбоғӣ, панҷумӣ - дӯзандагӣ созад. Дар ин сурат тамоми ноҳия на ба комбинати ягонаи истехсоли пахта, балки ба истехсол-кунандай тайёри пахтагин табдил меёбад. Дар натича нарҳ ва арзиши маҳсулот поён меравад, даромади аҳолӣ меафзояд, бекорӣ бартараф мегардад. Агар дар соҳтани чунин корхонаҳо фирмажои хориҷӣ ҳамдастӣ карда, бо технология ва мошинҳои пешкадам таъмин намоянд, маҳсулот дар бозори ҷаҳонӣ метавонад ракобат кунад.

Бо ин усул минбаъд дар дехот аз рӯи дигар намуҳдои маҳсулоти кишоварзӣ корхонаҳои гуногуни ҳурду миёнае бунёд кардан мумкин аст, ки маҳсулоти тайёр ё нимтайёр бароранд. Имкониятҳои Тоҷикистон, дар соҳаи саноати ӯрокворӣ номаҳдуданд. Бо

сабзавоту мева, консервхон мевагӣ, афшӯраҳо, панир, гӯшти дампӯҳта чумхурӣ метавонад тамоми ИДМ-ро таъмин намояд. Ин намуди истехсолотро дар тамоми деҳоти Тоҷикистон ташкил бояд кард. Аз ин ҷиҳат низ риоҷи инкишофи комплексии ноҳияҳо шарт ва зарур мебошад. Агар дар ноҳия заводҳои консервбарорӣ мавҷуд бошанд, заводҳои шиша, пӯкаҳо ва тамғаҳо низ бояд соҳта шаванд. Рақобатро бо фирмҳои хориҷие, ки ба бозорҳои ИДМ роҳ ёфтаанд, ба назар бояд гирифт. Тоҷикистон метавонад истехсоли нӯшоқиҳои спиртию гайриспиртии аъло-сифатро ба роҳ монад, чунки дорои меваҳои хушлаззат ва обҳои зулол мебошад.

Инкишофи саноат дар деҳот на танҳо моҳияти хоси иқтисодӣ (ба маъни инкишофи кувваҳои истехсолкунанда), балки моҳияти иҷтимоию иқтисодӣ низ дорад. Дар шароити имрӯза, ки кӯшиши муҳочирави аҳолӣ аз деҳа ба шаҳр хеле кам аст (танҳо аз сабаби тангии шароити зисти деҳа, сераҳолигии он мардум ба шаҳр мекӯчан, ) ва саноати шаҳр аз мутахассисони маҳаллий таъмин нест, инкишофи саноат дар деҳот аҳамияти калони иҷтимоӣ касб мекунад.

Аввалин, чунонки мо пештар гуфтем, ин роҳи хоси осиёимиёнагии бартараф кардани тафовути иҷтимоиву иқтисодии байни ѩаҳру деҳот мебошад.

Дуввум, инкишофи саноат дар деҳот ба ҳалли масъалаи асосии иҷтимоӣ, барҳам додани фоҷиаи асосии Тоҷикистон: бекории оммавӣ, сернуфусии деҳот оварда мерасонад. Дар навбати худ ин ба ҳалли масъалаи занон низ кӯмак мерасонад, чунки дар тамоми ҷамоҳири Осиёи Марказӣ шароити зиндагии занон (нисбат ба занони чумхуриҳои славияни) паст мебошад. Ин ҷандон ба дину шариат не, балки бештар бо он вобаста аст, ки аксари бекоронро занон

ташкил медиҳанд. Бинобар ин онҳо бештар тайёрхӯр ва аз ҷиҳати иқтисодӣ ба мардҳо вобастаанд. Вобастагии иқтисодӣ бошад, бевосита вобастагии моддӣ ва рӯҳиро ба ҳуд месорад.

Сеюм, табиати соҳти иҷтимоии зиндагии тоҷикону ӯзбекон низ тағйир меёбад. Онҳо аз миллатҳои афзalan дехқон, ба миллатҳои афзalan коргар мубаддал мегарданд. Дар ин маврид, агар дар шаҳр коргарони маҳаллӣ дар иерархияи пасти иҷтимоӣ қарор гиранд, пас дар саноати деҳот онҳо дар зинаи ҳам поёнӣ ва ҳам болоӣ синфи коргари ягона ҳисоб мешаванд. Мутобики ин табиати соҳтори майшии ҳамаи миллату ҳалқҳои сокини Тоҷикистон баробар шуда, беҳтар гардиҳани муносибатҳои байни онҳо, барҳамхӯрии вобастагии як миллат аз миллати дигар ба амал ҳоҳад омад. Давлати дорои хусусияти афзalan майдабуржуазӣ ба давлати афзalan коргарӣ табдил меёбад. Ин дар зиндагонии ҳалқ тағйироти муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ ба шумор меравад.

Чаҳорум, бекорӣ барҳам меҳӯрад ва дар саноат кор кардани қисми асосии сокинони деҳот боиси афзоиши табиии даромади аҳолӣ мегардад. Ин дар марҳалаи ҳозира ва шароити кунунӣ шарти аз ҳама муҳим мебошад. Дар навбати худ ин вазъияти рӯҳиву иҷтимоиро ором месозад, шартгузориҳои гуногун, ошӯбу балвоҳо ва ҷанги дохилии навро аз байн мебарад. Ин ба мувозинати даромади шаҳриён ва деҳотиён оварда мерасонад. Фарқиятҳои даромади шаҳриён ва деҳотиён дар ҷадвали зерин оварда шудаанд.

**Музди меҳнати моҳона дар саноат ва ҳочагии деҳоти  
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоби миёна (рубл)<sup>86</sup>**

PDF Compressor Free Version

Соҳа	с. 1992	с. 1993	с. 1994
Саноат	26430	26905	65126
Ҳочагии деҳот	1921	11097	18192

Чунонки мебинем, тафовут дар солҳои охир меафзояд. Ҳамзамон бояд хотирнишон соҳт, ки дар натиҷаи пешрафти саноати деҳот соҳти даромади деҳконон низ тағйир меёбад.

Панҷум, инкишофи саноат дар деҳот ногузир боиси инкишофи роҳсозӣ ва ҳаракати рӯзмарраи ахолӣ мегардад. Махдудияти зиндагии деҳкон дар деҳот аз байн меравад. Барои Тоҷикистон ин барҳамхӯрии пурраи он соҳти падаршоҳист, ки то ҷангҳои дохилии солҳои 1992-93 идома дошт.

Ба ақидаи мо, барои саноатикунioniи деҳот зотан вазъияти имрӯзai деҳаро бояд тағйир дод. Лозим аст, ки инфраструктураи иҷтимоии деҳоти Тоҷикистон ба моҳияти нави саноатии он мутобиқ гардад. Коргари саноати деҳоти замонавӣ дар шароити имрӯза дар ҳар гуна кулбае, ки ягон хел шароити лозимӣ надорад, зистан намехоҳад. Барои вай шароити хуби зист лозим аст, вай роҳи мумфарш, таҳсил дар донишгоҳҳои гуногун ва бисёр дигар шароитҳои зиндагии шаҳриро орзӯ мекунад. Барои амалий намудани ин иқтизоот дар оянда, пеш аз ҳама бояд саноати деҳотро соҳт ва инфраструктурати онро ба қуллӣ инкишофт дод.

<sup>86</sup> Ниг.: Основные социально-экономические показатели Республики Таджикистан за 1992-1997 гг. Душанбе, 1998, с. 85.

Ин гуфтахоро вакте ичро карда метавонем, ки таълими оммавии дехотиёнро ба касби коргарӣ амалӣ созем, барои идоракуни муассисаҳои нав миқдори зарурӣ муддатину менечерҳо тайёр намоем. Ҳамаи инро аз ҳисоби васеъ ва беҳтар карданӣ сифати таълим дар омӯзишгоҳҳо донишгоҳҳои миёнаи маҳсус ва олий, фиристодани мутахассисон барон омӯзиш ба ҳориҷи чумхурӣ метавонем ба амал баровард.

Чунонки мебинем, саноати қуонии дехот ба як қатор масъалаҳои марбути ҳамдигар - соҳтани корхонаҳои гуногун, аз он ҷумла заводу фабрикаҳо аз ҳисоби маблаггузории сарҷашмаҳои хеле муҳталиф (аз ҷумлаи ҳусусӣ, саҳомӣ, ҳориҷӣ низ), ташкили инфраструктураи саноатӣ, роҳсозӣ, ҳалли масъалаҳои муҳити зист, инкишофи соҳаи таълим ва тайёр карданӣ мутахассисон вобаста мебошад.

Соҳаи қишоварзии чумхурӣ низ, ки шаклҳои гуногуни ҳочагӣ дорад, дар зинаи ибтидоии инкишофи худ мебошад. Дар ин ҷо ҳам сектори давлатӣ ва гайридавлатӣ вучуд дорад. Ҳочагиҳои иҷоравӣ, кооперативӣ, саҳомӣ, ҳусусӣ, фермерӣ, ки асосан аз таркиби ҳочагиҳои давлатӣ бармеоянд, бо мурури замон дар иқтисодиёти чумхурӣ мавқеи муайян пайдо ҳоҳанд кард.

Албаттa, бо роҳи фармонфармой ё сунъӣ дар муддати кӯтоҳ дар соҳаи қишоварзӣ низ ҳочагиҳои давлатӣ ва колективиро ба дигар шаклҳо тақсим кардан мумкин аст. Ҷунин тарзу усул метавонад боиси бесарусомонӣ ва паст рафтани истеҳсолот гарداد. Аз ин лиҳоз сиёсати пешгирифтai аграрии давлати Тоҷикистон дар марҳалаи ҳозира, ба ақидаи мо, дурӯст аст. Яъне, ҳочагиҳоеро, ки ғоидавар нестанд, ба шакли дигар гузарондан лозим. Дар марҳалаи

хозира он хочагиҳои давлатиеро барҳам додан ва ё тақсим карда ба раванди истехсолот ҳалал расондан мувофики матлаб нест, ки дар ҳакикат протсесси истехсолотро наст накарда, инкишоф медиҳанд, тарзу усулҳои нави замонавии меҳнатро истифода мебаранд, ба муносибатҳои иқтисоди бозаргонӣ мутобик мегарданд.

Чунонки мегӯянд: мурғи тухмдехро куштан аз рӯи тафаккури иқтисодӣ нест. Дар соҳаи қишоварзӣ низ сиёсати эволюционӣ, яъне дар асоси ба инобат гирифтани хусусиятҳои хоси минтаҳои ғуногуни чумхурӣ бидуни катъ гардидани истехсолот шаклҳои нави хочагидориро бояд ҷорӣ кард.

Воқеан, таҷрибаи истехсолоти иқтисодии Чумхурии Ҳалқии Ҳитой барои давлати Тоҷикистон, ки зиёда аз 72 фоизи аҳолиаш дар дехот зиндагӣ менамояду ин яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодиёти чумхурӣ мебошад, хеле омӯзанда аст. Яъне, бе саҳву шиғубкорӣ, зина ба зина ба шаклҳои нави хочагидорӣ гузаштан ба давлати сераҳолитарини ҷаҳон Ҳитой имконият дод, ки истехсолоташро инкишоф дихад ва сатҳи зиндагии аҳолиашро хеле баланд бардорад. Яке аз муваффакиятҳои давлати Ҳитой дар гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ аз он иборат аст, ки вай асоси истифодай дурусти таҷрибаи гузашта, ҷорӣ кардани шаклу усулҳои нави созандаву ҷиддӣ иқтисодиёти мамлакатро ба кулӣ дигаргун сохта, ба сатҳи баланд бардошт.

Албатта, давлати Тоҷикистон низ барои тайёр кардани қадрҳои ҳозиразамони қишоварзӣ, аз ҷумла фермерҳо барои таҷрибаомӯзӣ ба мамлакатҳои ғуногуни ҷаҳон мутахассисон мефиристад. Ии ҳуб аст, лекин дар он сурат натиҷаи дилҳоҳ медиҳад, ки онҳо асосҳои дониши бозаргониро аз ҳуд намуда, таҷри-

бай он мамлакатхоро омӯхта, аз рӯи ақлу заковат та-  
моми хусусиятҳои миллию истехсолӣ, анъанавию  
психологии ҳар як маҳаллу минтақаро ба назар ги-  
рифта, дониши ҳудро ба тарзи догматикий, кӯр-  
кӯрона не, балки эҷодкорона татбиқ намоянд. Ҳат-  
ман ба назар бояд гирифт, ки таҷрибаи соҳти фер-  
мерӣ 'ва коршиносӣ дар ИМА ё дигар давлатҳои  
Фарб таърихи садсолаҳо дошта, ба сатҳи баланд та-  
ракқикарда мебошад ва ба соҳту тарзи ҳаёти ҳамон  
мамлакатҳо мувофиқ аст. Бинобар ин барои яку як-  
бора гузаштанд ба чунин шаклҳои ҳочагидорӣ, ки дар  
сатҳи баланди муносибатҳои бозаргонӣ карор до-  
ранд, дехқонони мо имконият надоранд ва аз ӯх-  
дааш ҳам баромада наметавонанд. Зимнан роҳу во-  
ситаҳои расидан ба чунин шаклҳои ҳочагидорӣ дар  
шароити ҳар як мамлакат гуногун бошад ҳам, маз-  
муну мохияти он як аст.

Агар мантиқан ба ин протсесс нигарем, таҷри-  
баи он давлатҳое, ки дар гузаштаи наздики ҳуд мам-  
лакатҳои аграрӣ буданд, барои мо бештар омӯзанданд  
ва амалишаванданд аст. Инҳо, пеш аз ҳама, Ҳитой,  
Малайзия, Таиланд ва Кореяи Ҷанубӣ мебошанд.  
Дар протсесси гузаронидани ислоҳоти аграрӣ инки-  
шофи кишоварзӣ, анъанаю таҷрибаи таъриҳан таша-  
кулӯфтаи ҳалқамон ҳатман бояд ба назар гирифта  
шавад. Яъне, таҷрибаи бойи қадимаи заминдорию  
зироаткории аҷдодонамонро ба муносибатҳои нави  
иктисодӣ, аз як тараф ва аз тарафи дигар, ба донишу  
малака, техникаю технологияи ҳозира мутобиқ на-  
мудан имкон медиҳад, ки ба чунин шаклҳои ҳочаги-  
дории ба минтақаҳои гуногуни иктисолии ҷумҳури-  
амон хос ноил гардем.

Илми сиёсатшиносӣ таълим медиҳад ва таҷри-  
баи ҷаҳонӣ собит месозад, ки сиёсати яктарафа ҳам

вакт бебако хоҳад буд. Аз ин рӯ, вакте ки сухан дар бораи омӯхтану истифодаи таҷрибаи беҳтарини дигар давлатҳо (оид ба ин ё он масъала) меравад, танҳо ба як таҷрибаи ҳамон кардан ё ба шароит нигоҳ накарда, мавкеи худро муайян намудан ба мақсад мувоғик нест. Чунки он ҳар қадар таҷрибаи беҳтарин бошад ҳам, таҷрибаи дигар давлат аст ва маҷмӯи ҳусусиятҳои мушаххасу таъриҳӣ, анъанаҳои миллию давлатии он ҳалқ мебошад. Чунин муносибат ба нусхабардории таҷрибаи бегона оварда мерасонад. Маълум аст, ки нусха ҳеч вакт асл шуда наметавонад. Таҷрибаомӯзӣ ҳамон вакт натиҷаи мусбат медиҳад, ки таҷрибаи гуногун омӯхта, синтез карда бо дарназардошти анъанаҳои худ ва сатҳи инкишофи он мамлакат ва дигар ҳусусиятҳои хоси минтақавӣ, ҷуғрофӣ, миллӣ ва психологӣ ба тарики догма не, балки эҷодкорона мутобиқ карда шаванд. Ба ақидаи мо, агар ислоҳоти аграриро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳамин мавкеъ гузаронем, натиҷаҳои амалий ва дилҳоҳ медиҳад. Аз ин рӯ, Тоҷикистон дар гузаронидани ислоҳоти аграрӣ маҳз ҳамин шароитҳоро омӯхта, марҳала ба марҳала татбиқ намуда, дар арсаи байналхалқӣ роҳи хосу устувори худро пайдо хоҳад кард.

### III. СИЁСАТИ ИЧТИМОЙ

Сиёсати ичтимоии Ҳукумати шӯравӣ бар гора-  
ти дехот аз тарафи шаҳр асос ёфта буд.

PDF Compressor Free Version

Саноатикунони, аз наубаркарорсозии баъди  
Ҷангӣ Бузурги Ватаний, таквияти иктидори ядроию  
ракетии ИҶШС - асосан аз хисоби даромади дехот  
амалӣ мешуд. Ҳамаи ин боиси кафомонии техникий,  
майшӣ, иктисолӣ ва ичтимоии дехот аз шаҳр мегар-  
дид.

Чамъияти шӯравӣ амалан чамъияти синфи  
маҳсуб намегашт. Синфи коргар ва дехқони колхозӣ  
расман дар ҳӯҷҷатҳои ҳизбӣ ва нишондодҳои оморӣ  
синфҳои ҳакикӣ ба шумор мерафтанд. Дар амал бо-  
шад, колхозҳо давлатӣ буданд ва байни вазъи ич-  
тимоии коргарони совхозу колхозчиён ҳеч гуна  
фаркияте ба назар намерасид.

Дар давраи гузариш дар тамоми мамолики  
ИДМ синфҳои миёнаҳоӣ, табакаҳо, гурӯҳҳои гуногу-  
ни ичтимоӣ пайдо мешаванд, ки онҳо натиҷаи мунो-  
сибатҳои нави чамъияти ба иктисоли бозаргонӣ асос  
ёфта мебошанд. Аввалин, инҳо сармоядорони шаҳру  
дехотанд. Дуввум, буржуазияи майда (хунармандони  
шаҳру дехот, фермерҳо, савдогарони хурд). Сеюм,  
баробари пайдоиши аввалин корхонаҳои сармоядорӣ  
синфи коргари аз воситаҳои истеҳсолот маҳрум ба  
вучуд меояд, ки ногузир барои сармоядорон кор ме-  
кунад.

Пас аз чунин таҳлили назариявӣ соҳти имрӯзai  
чомеаи Тоҷикистонро аз назар мегузаронем. Маъму-  
лан дар бораи он аз рӯи шугли аҳолӣ ва ҷанбаи да-  
ромадҳо сухан рондан ҷоиз аст. Масалан, соли 1992  
дар ҳоҷагии ҳалқи ҷумҳурӣ агар 1 млн. 908 ҳазор ка-  
кор карда бошад, пас ба афзоиши шумораи аҳо:

PDF Compressor Free Version

нигоҳ накарда, соли 1997 ин ракам ба 1 млн. 775 ҳазор нафар мерасид. Аз чумла агар дар саноат соли 1992 250 ҳазор нафар банд бошад, пас соли 1997 ин микдор 156 ҳазор нафарро ташкил медод. Дар хочагии қишлоқ, алалхусус хочагихои шахсӣ бошад, дар ин солҳо шумораи аҳолӣ хеле меафзояд. Аз 892 ҳазор нафари соли 1992 соли 1997 ба 1 млн. 136 ҳазор мерасад. Ин ракамҳоро бо фоиз ин тавр метавонем ифода намоем: шумораи умумии ашхоси қобили мөннат дар корхонаҳои давлатӣ - 45,3%, кооперативҳо ва корхонаҳои хурди хусусӣ - 3,4%, хочагихои наздиҳавлигӣ ва фаъолияти инфириодии мөннатӣ 33,5%, дар колхозҳо, кооперативҳои матлубот 16,6% ва дигар шаклҳои моликият 1,3 фоизи одамон кор мекарданд<sup>87</sup>.

Дар мо сармоядорӣ дар зинаи пасттарин карор дорад. Он сотсиализми давлатӣ ва хочагии шахсии ёрирасонро иваз мекунад. Дар хусуси манбаи даромадҳо аз рӯи нишондоди ҷадвали зерин метавон хулоса баровард<sup>88</sup>.

#### Сарчашман даромадҳо дар соли 1992 дар Тоҷикистон (ба ҳисоби фоиз)

Манбаи даромад	Коргарону хизмати-ён	Мехнаткашони хочагии деҳот
1	2	3
Музди мөннат	71,2	13,5
Пардоҳти нафака, ёрдампулӣ, стипендия, дотатсия ва гайраҳо	10,4	15,0

<sup>87</sup> Ниг.: Основные социально-экономические показатели Республики Таджикистан за 1992-1997 гг., с. 84.

<sup>88</sup> Ниг.: Республика Таджикистан. Отчет по человеческому развитию 1995. Душанбе, 1995, с. 16.

1	2	3
Китъа ва полизҳои шахсӣ	9,2	21,3
Манбаъҳои дигар	14,5	13,7
Ҷамъ	100,0	100,0

PDF Compressor Free Version

· Манбаъҳои дигар ҳаридуфурӯши кӯчагӣ, саҳомии хурд, даромади ҳунармандон ва гайра мебошад. Бад-ин тарик, таъсири тарзи хочагии сармоядорӣ ніҳоят суст, вале амалиёти хочагидории майдабуржуазӣ (китъа ва полизҳои шахсӣ, манбаъҳои дигар) рӯшан намоёнанд. Зотан, дар иқтисодиёти Тоҷикистон тарзи хочагидории давлатӣ, кооперативӣ, саҳомӣ, ҳусусии хурду миёна ҳукмронанд.

Аз таҳқиқи синфи коргар оғоз менамоем.

Ҳоло аз байнни синфи коргари ягонаи пешина гурӯҳҳои зеринро метавон чудо кард:

1. Коргарони муассисаҳои давлатӣ, ҳамзамон соҳибони воситаҳои истеҳсолот ва коргарони кироя.

2. Коргарони муассисаҳои аслии кооперативӣ, иҷоравӣ, ҳалқӣ, ки бевосита соҳибони воситаҳои истеҳсолоти худашон ва идоракунандай муассиса бевосита ё ба воситай менечерҳо мебошанд.

3. Коргарони кирояи муассисаҳои бевоситай сармоядорӣ ва кооперативҳои соҳта (аз он ҷумла ҳориҷӣ ва муштарак).

Баҳусус нишондиҳандаҳои соҳти табакаҳои синфи коргар мароковар аст. Мо за рӯи нишондодҳои Агентии давлатии омори ҷумхурӣ дар ҳусуси баъзе гурӯҳҳои синфи коргари Тоҷикистон<sup>89</sup> хисботи зеринро тайёр намудем.

<sup>89</sup> Ниг.: Труд в Таджикистане, с. 38-40.

Соҳаҳои табақаҳои гуногуни синфи коргари Тоҷикистон  
PDF Compressor Free Version

Соҳаҳо	Корга- рор ва зиёйён	Корга- рорни таксас- суси дара- ҷав- олӣ	Корга- рорни таксас сусӣ	Коргаро- ни та- хассу- санон паст	Коргаро- ни бе- таксассус	Ҳамагӣ
Саноат	3,2	20,5	48,4	16,2	11,6	100
Соҳтмон и	-	16,2	79,2	0,1	4,5	100
Наклиёти авто- мобилий	-	1,3	94,0	1,1	3,6	100
Савдо ва хӯроки умумӣ	-	3,2	57,5	5,5	32,0	100

Хусусияти дигари синфи коргари имрӯза дар он аст, ки ҳам дар ИДМ, ҳам дар Тоҷикистон, тамоюли баландшавии роли тавлидии синфи коргар тавас ути пурра гардидани сафҳояш кувват мегирад. Ин синф микдоран зиёд мегардад ва дар соҳтори синифиу иҷтимоии ҷамъият таносуби он меафзояд. Заминаи истехсолиаш торафт вазеъ гашта, ҳайати он аз ҳисоби аъзобёни оилаҳои коргарӣ бештар пурра мегардад. Ин тамоюл асосан аз аввали солҳои 60-ум оғоз ёфт. Бештар аз 70 фоизи коргарони то 25-сола ҷавонони шаҳрӣ мебошанд, ки тайёрии баланди қасбӣ доранд.

Дар ҳайати синнусолии коргарон ҷавонону миёнасолон аксариятро ташкил медиҳанд. Сабаби ин, пеш аз ҳама, афзоиши табиии (таваллуди) хеле

зиёд мебошад. Файр аз ин маълум, аст ки аз оғози солҳон 70-ум Комплекси истехсолию ҳудудии Ҷануби Тоҷикистон (КИХЧТ) ташкил шуд ва микёси соҳтмони саноатие ки кувваҳои нави коргаронро талаб мекард, васеъ гардид.

Баробари ташкили КИХЧТ дар ҳайати синфи коргар тағйирот ба амал омад: он на танҳо аз ҳисоби ҷавонони шаҳрӣ, ки ба ин обьектҳо сафарбар мешуданд, балки аз ҳисоби деҳотиён пурра мегардид.

Инкишофи босуръати сифатӣ ва микдории синфи коргар дар Тоҷикистон, ки то инкилоб қарib истехсолоти саноатӣ надошт, баъди инкилоб ба рушди соҳаҳои гуногун чун металлургияи ранга, кимиё, энергетика, мошинсозӣ, алоқа, соҳтмон, саноати сабуғ, ҳӯрокворӣ ва амсоли инҳо бо муваффакият мусоидат намуд.

Ҳаминро бояд Ҷикр кард, ки дар натиҷаи тақсимоти меҳнат дар давраи шӯравӣ ва кӯтоҳандешии роҳбарияти давраи шӯравӣ Тоҷикистон асосан чун манбаи ашёи хом бокӣ монд ва саноати мавҷудаи ҷумҳурӣ низ аз ҳисоби таҷхизоте, ки аз берун оварда мешуд, кор мекард. Бинобар ин Тоҷикистон барои ба даст овардани ашёи хом, таҷхизот ва маҳсулоти озуқа имрӯз, пас аз пош ҳӯрдани ИҶШС ва гусастани алоқаҳои иқтисодӣ душвориҳои зиёдеро аз сар мегузаронад.

Бар замми ин ҳаводиси солҳои охир ба рӯҳияи мардуми русзабон таъсири амиқ расонд ва шумораи зиёди онҳо аз ҷумҳурӣ кӯч бастанд. Ин ҳодисаҳо низ яке аз сабабҳои дар ҳолати ногувор мондани саноати ҷумҳурӣ гаштаанд.

Албатта, вазъиятро танҳо бо ташкили омузишгоҳҳои қасбҳои техникии нав ислоҳ кардан гайриимкон аст. Гап боз дар сари он аст, ки микдори бехад

зиёди точикони деҳотӣ забони русиро хуб намедонанд ва барои таълими босифати онҳо тамоми шарту коидахоро ба забони модариашон омӯзонидан лозим аст. Бешубҳа зуд тайёр кардани мутахассисон, дастуралӣ ва китобҳо ба забони тоҷикӣ маблагҳои зиёдери талаб менамояд. Касонеро, ки ихтисосҳои зарурӣ ба забони тоҷикӣ донанд ва таълим дода тавонанд, дарёфт кардан душвор аст, зеро худи онҳо низ ба забони русӣ таълим гирифтаанд.

Ба назари мо, системаи тайёр намудани мутахассисонро дар ҷумхурӣ алокамандона бо воситаҳои меҳнат бояд ба роҳ монд. Вакте ки шаҳс дорои тайёрии олии қасбӣ ва маълумоти хуб асту меҳнати оддиеро, ки ҳеч гуна маълумоту ихтисосро талаб намекунад, ичро менамояд, аз қасби худ дилсард мегардад.

Барои коргарон масъалаи ҷойивазкунии иҷтимоӣ масъалаи басо муҳим аст.

Ҷойивазкунии иҷтимоӣ гузариши шаҳс аз як умумияти иҷтимоӣ ба дигараш мебошад. Ҷойивазкунии иҷтимоии байнинаслӣ (кӯдакон ба дигар умумият дохиланд, волидайн ба дигараш) ва дохилиро, ки шаҳс дар давоми фаъолияти меҳнатиаш вобастагии иҷтимоии худро тағиیر медиҳад, фарқ мекунанд. Дар шароити нав ин ҷойивазкунихо баландшаванда ва пастшаванда мешаванд. Воситаҳои ҷойивазкунии иҷтимоии пастшаванда дар шароити ИДМ инҳо мебошанд:

1. Ноустувории мақоми иҷтимоиву қасбии кортарон дар натиҷаи пешрафти техникӣ ва гузариш ба хисоби ҳочагӣ.

2. Мавҷудияти мувакқатии коргарони маълуматашон нопурра дар катори коргарони зиёй аз сабаби норасони мутахассисони дорои маълумоти

олио миёнаи маҳсус ва минбаъд иваз кардани онҳо бо ҳатмкунандагони донишгоҳу омӯзишгоҳо.

3. Ба вучуд омадани бекории зиёд бар сари ҷанги шадид ва инкиrozи иқтисодӣ ёст.

Дар шароити имрӯза зиёйён дар тамоми давлатҳо гурӯҳҳои муҳими иҷтимоӣ ба хисоб мераванд.

Дар ҷаҳони имрӯза зиёйён ба гурӯҳи оммавии иҷтимоӣ табдил ёфтаанд. Дар мамлакатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ бештар тараққикарда (Япония, ИМА) зиёйён аксари аҳолиро, дар мамлакатҳои нисбатан пешрафтаи ИДМ аз ҷиҳати микдор дар байни аҳолӣ (баъди аз синфи коргар) ҷойи дуюмро ишғол мекунанд. Дар Тоҷикистон ҳамаи мутахассисони дорон маълумоти олий ва миёнаи маҳсус соли 1989 341,3 ҳазор нафарро ташкил мекарданд. Пас, зиёйён дар ин ҷо гурӯҳи иҷтимоии аз ҳама оммавӣ нестанд. Аммо дар давраи баъдиҷонгӣ микдори онҳо муттасил меафзуд. Сели 1941 шумораи мутахассисони Тоҷикистон 10,5 ҳазор нафар (аз ҷумла 3,5 ҳазорашон дорон маълумоти олий), соли 1960 - 57,1 ҳазор (23,4 ҳазорашон соҳиби маълумоти олий), 1970 - 119,7 ҳазор (53,4 ҳазорашон дорон маълумоти олий) ва соли 1980 - 238,5 ҳазор (120 ҳазорашон соҳиби маълумоти олий) нафарро ташкил медод<sup>90</sup>. Имрӯз бештар аз нисфи мутахассисони маълумоти олий доранд (175,2 ҳазор нафар).

Амалан зиёйёни тоҷик ба туфайли ҳукумати шӯравӣ аз нестӣ арзи ҳастӣ пайдо карданд. Ин хизмати таърихии ИҶШС, хизмати ҳалқи русро инкор наметавон кард. ИҶШС-ро чун давлати абарқудрати мустамликадорӣ наҳ задан нодуруст аст. Албат-

<sup>90</sup> Ниг.: Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в народном хозяйстве Таджикской ССР. Душанбе, 1990, с. 934.

та, унсурҳои ҳам империализм ва ҳам мустамлика-  
дорӣ дар он давлат буд, аммо маҳз Иттиҳоди Шӯ-  
равӣ дар Тоҷикистон ҳам саноат, ҳам синфи коргар  
ва ҳам зиёни соҳаи саноатро ба вучуд овард.

PDF Compressor Free Version

Дар давраи ӯзариш ба душвории саҳти сатҳи  
зиндагӣ маҳз зиёни гирифтор мешаванд. Зоро акса-  
рияти онҳо дар корхонаҳои бюджетӣ, ки музди меҳнат  
дар мавриди муттасил афзудани нарҳҳо тадриҷан зи-  
ёд мегардад, кор мекунанд. Коргарон ва дехконони  
муассисаҳои ҳисоби ҳочагӣ аз ин ҷиҳат то андозае  
вазъи бехтар доранд. Муассисаҳои пешрав музди  
меҳнатро вобаста ба болоравии нарҳ зиёд мекунанд.  
Маълум аст, ки ин ҳолат зиёниро, ки дар сари  
хукумат қарор доранд, норизо месозад. Дар натиҷа  
дар ҳамаи мамлакатҳои ИДМ зиёни кувваи пешба-  
рандаи ҳалқ мегарданд. Дар шароити сотсиализм ва  
давраи гузариш ҳеч гуна кувваи иҷтимоие нест, ки  
абадан нақши роҳбарӣ ва пешбараандагии ҳалқ ба  
душаш бор гашта бошад. Кувваи роҳбарикунанда  
ҳамон куввае мегардад, ки ин ҳолатро соҳиб шуда,  
ҳалқро аз паси худ бурда тавонад. Алхол ин масъу-  
лиятро маҳз зиёни тавонистанд ба души худ гиранд.  
Дар аввалин интиҳоботи озоди демократӣ ба ҳайси  
намояндагони ҳалқ аксаран зиёни интиҳоб гарди-  
данд.

Баъди ҷангӣ дохилий зумрае аз зиёни (ба ҳусус  
руss забонҳо) ба дигар кишварҳо пароканда гаштанд,  
як қисми зиёни маҳалӣ ба минтақаҳои нисбатан  
ороми чумхурӣ - манотики шимолӣ кӯчиданд. Вобас-  
та ба вазъияти буғранҷ дар идораҳои ҳукуматӣ ва  
мақоми қонунбарор ва иҷроияи олий то маҳалӣ, дар  
ибтидо шахсони тасодуфӣ ва намояндагони ҳарбӣ  
интиҳоб ё таъин шуданд.

Масалан, дар Мачлиси Олии чумхурӣ соли 1995 коркунони соҳаҳои гайриистехсолӣ 5 фоиз, комплекси саноати хочагӣ 11,1 фоиз, саноат, соҳтмон, наклият ва адабӣ 12,2 фоизро ташкил медоданд<sup>91</sup>. Дигар ҳама раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, муовинону намояндагони онҳо аз тоифаҳое мебошанд, ки пеш аз ин зикр кардем.

Воқеан, месазад хотирнишон созем, ки тамоми воситаҳои аҳбори омма дар дасти зиёниён қарор дорад ва он аслиҳаи тавоноест барои таъсир расондан ба ақидаю афкори омма. Амалан ҳама аҳзоби мамлакатҳои гуногуни ИДМ бештар зиёниёнро дар бар мегиранд. Ин гурӯҳӣ охирини иҷтимоист, ки алҳол ба сиёсат рағбат дорад.

Агар зиёниён дар муносибатҳои сиёсӣ муттаҳид мебуданд, дар мо ҳукумати зиёниён ба амал меомад. Аммо гап дар сари он аст, ки зиёниён ҳеле пароканданд ва зинаҳои сиёсии гуногунро дар ҳудуди собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ мадди назар доранд. Маҳз аз ин сабаб мавқеи ҳудро устувор карда наметавонанд.

Он чи гуфта шуд, умуман ба ҳамаи зиёниёни мамлакатҳои ИДМ даҳл дорад. Агар мо дар бораи вазъи зиёниёни Тоҷикистон сухан ронем, пас ҷиҳатҳои мушахҳаси ин гурӯҳро дар чумхурӣ бояд аз назар гузаронем. Ва максади мо ҳам ҳамин аст.

Сабабу оқибати камшумории зиёниён дар Тоҷикистон қафомонии иқтисодию иҷтимоии чумхурӣ мебошад. Муҳандисон каманд, барои он ки саноат тараккӣ наёфтааст. Он аз ҷадвали зерин хуб аён мегардад.

<sup>91</sup> Ниӯ.: Народҷая газета, 16 сентябри соли 1995.

Сохтори касбии шахсоне, ки дар ИҶШС ва  
 Тоҷикистон маълумоти олий ва миёнаи маҳсус  
 гирифтаанд (ба ҳисоби фоиз)

	Мута- хасси- сони гума- нитарӣ (чамъ- иятӣ)	Хукук- шино- сон, банақ- шаги- ранда- гон	Духтур- он, кор- ман- дони тиб	Мол- шинно- сон	Муҳан- дис - техник ҳо	Муҳан- дисони хоча- гии дехот
ИҶШС	24,4	11,9	12,6	-	38,3	12,8
Тоҷикистон	36,6	11,0	15,2	3,8	24,8	0,4

Ду ҳусусият ба назар мерасад. Аввал - афзалияти куллии зиёне, ки бо истехсолот алокази бевосита надоранд: муаллимон, духтурон, роҳбарон. Ба назари мо, ин ба ҳусусияти демографии ҷумҳурӣ, пеш аз ҳама таваллуди зиёд, бисёрии наврасону ҷавонон во-баста мебошад. Вакте, ки наврасону ҷавонон хеле зиёданд, мураббиёни боғчаҳои бачагон, муаллимон ва духтурони бисёр лозим мешаванд. Ин ҷиҳат, ба ҳамаи ҷумҳуриҳои қафомондаи ИҶШС, ки зиёёнашон дар давраи шӯравӣ пайдо шудаанд, хос аст. Аввал муаллимону роҳбарон, баъд духтурон ва ниҳоят муҳандисон тайёр карда мешаванд. Ҷиҳати дигари хоси Тоҷикистон дар он зоҳир мегардад, ки микдори муҳандисону техникҳо аз сатҳи миёнаи собиқ ИҶШС беш аз 1,5 баробар кам аст. Мутахассисони кишоварзӣ низ хеле камшуморанд, бо вучуди он ки кишо-

варзӣ алҳол соҳаи асосии хочагии ҳалқи чумхурӣ маҳсуб мегардад.

Таҳлили оддитарини рақамҳо нишон медиҳад, ки нерӯи зеҳнӣ ва аклии Тоҷикистон ҷандон қавӣ нест. Имкониятҳои имрӯзai инженерии он саноати-кунонӣ ва инқилоби илмию техникиро дар чумхурӣ таъмин карда наметавонад. Агар дар байни муҳандисону техникҳо нисбат ба гурӯҳҳои дигари зиёйён бартарии русзабононро ба хисоб гирем, кӯч бастани онҳо барои чумхурӣ зарбаи сахте ҳоҳад буд.

Ба назари мо, дар донишгоҳҳои қишоварзию техникӣ ва омӯзишгоҳҳое, ки ба ин соҳаҳо алоқаманд мебошанд, бештар мутахассис тайёр кардан лозим аст. Вагарна маъсалаҳои душвори тараккиёти иқтисодиёт дар чумхурӣ ба таври бояду шояд ҳал наҳоҳад шуд.

Ҳамзамон аз ҳисоби беҳтар кардани омӯзиши забони русӣ дар мактабҳо метавонем маъсалаи қавӣ ва афзун гардонидани нерӯи зеҳнӣ ва аклии Тоҷикистонро ҳал намоем.

Ин бештар барои он муҳим аст, ки барои тайёр кардани қадрҳо ҳоҳноҳоҳ аз донишкадаҳои олий, омӯзишгоҳҳои маҳсуси қасбҳои техникии чумхурии ҳои дигарӣ ИДМ (ба ҳусус Россия) истифода мебарем. Маҷалан, соли 1993 аз Тоҷикистон танҳо дар Россия 2174 донишҷӯ таҳсил мекард. Оморшиносӣ бошад, дар таркиби зиёйени миллӣ пешравиҳои мӯайянро нишон медиҳад. Агар дар байни мутахассисон тоҷикон ҳамагӣ 50,3 фоиз бошанд, пас дар соли 1989 онҳо дар байни донишҷӯёни мактабҳои олий 63 фоизро ташкил медоданд<sup>92</sup>, яъне ҳиссаи тоҷикон дар

<sup>92</sup> Ниг.: Республика Таджикистан. Отчет по человеческому развитию 1995, § 39.

байни донишчӯён ба хиссаи онҳо дар байни ахолӣ баробар гаштааст, ки ин хеле хурсандибахш мебошад.

Таънин ба шаҳру дехот яке аз ҷанбаҳои муҳимтарини сиёсати иҷтимоии Тоҷикистон ба шумор меравад. Манфиатҳои шаҳру дехот аз ҳам фарқ меқунанд, аҳолии ин ду маскани зист ду гурӯҳи муҳталифи иҷтимоиро ташкил медиҳанд ва дорон манфиатҳои мустакили ҳуд мебошаид.

Пас муҳолифати шаҳру дехот, кафомонии дехот аз шаҳр ба ҷой вобаста мебошад? Гап дар сари он аст, ки онҳо манфиатҳои ҷудогона доранд. Чунон ки гуфтем, дар тӯли 74 сол шаҳр аз ҳисоби деха инкишоф ёфта, кувваи онро мечабид ва боиси кафомонии муносибатҳои иқтисодию иҷтимоии он мегардид. Ин кафомонӣ дар чунин омилҳо ифода мейбад:

1. Дар инкишофи сустӣ кувваҳои истеҳсолкунандаи дехот нисбат ба шаҳр, дар фарқи иҷтимоиву иқтисодии меҳнати индустрӣӣ ва аграрӣ. Аз нуктai назари таъминот бо технология ва олоти меҳнат коргари аграрӣ назар ба коргари саноатӣ сатҳан бояд боло бошад. Ба ҳар ҳол дар мамлакатҳои сармоядорӣ чунин аст. Дар собиқ ИҶШС аз сабаби муддати тӯлони дехотро истисмор кардани шаҳр соли 1990 ба як коргари соҳаи кишоварзӣ 2767 киловатт - соат кувваи барқ рост меомад (дар Тоҷикистон - 11,4, ҶШСФР - 37,1, Литва - 46,8, Латвия - 54,9, Эстония - 60,4, Қазокистон 36,6 киловатт - соат)<sup>93</sup>. Ҳол он ки як коргари соҳаи саноат ба ҳисоби миёна дар як сол 21903 киловатт - соат, яъне ҳазор маротиба бештар кувваи барқ истифода мекард<sup>94</sup>.

<sup>93</sup> Ниг.: Народное хозяйство СССР в 1990 г., с. 441-442.

<sup>94</sup> Ниг.: Ҳисоби мо: Дар ҳамон ҷо, с. 299, 348.

2. Дар сатхи пасти зиндагии мардуми дехот нисбат ба шаҳр. Вокеан, соли 1990 гардиши моли ҷаҳана дар Тоҷикистон ба ҳар сари аҳолӣ якҷоя бо ҳӯроқиравонӣ дар 1707 сӯм, дар деха 401 сӯмро ташкил медод<sup>95</sup>. Ҳамон сол майдони зисти дорои ҳати қубури об дар шаҳр 89%, дар деха 32,4%, корез мутобиқан 86,6 ва 15,8 гармидаҳӣ - 88 ва 15,5 фоизро ташкил мекард<sup>96</sup>.

3. Дар фарқияти соҳтори иҷтимоӣ. Дар шаҳрҳо аксари аҳолиро көргарону хизматчиён ташкил медоданд. Аз тамоми заҳматкашони дехот танҳо 6,6 фоизашон дар саноат кор мекарданд<sup>97</sup>. Ин натиҷаи на танҳо кафомонии саноати тамоми ҷумҳурӣ, балки амалан дар дехот вучуд надоштани он маҳсуб меғашт. Гайр аз ин дар байни дехотиёни ҷумҳурӣ ҳиссан ҳеле зиёди аҳолиро дехконони колхозӣ ташкил медоданд, ки шумораашон соли 1990 ба 303 ҳазор мерасид<sup>98</sup>.

4. Дар сатхи пасти маълумоту маданият ва таъминоти техникии сокинони дехот (аз се чикат фарқ мекунад). Аввалан, меҳнати oddii дастнӣ, ки дар дехот ҳукмрон буд, сатхи баланди маълумот ва тайёри касбиро талаб намекард. Дуввум, қисми бештари ҷавонон аз набудани кор ба шаҳр рӯ меоварданд, дар деха бошад, насли нисбатан қалонсоли миёнамаълумот бοқӣ мемонд. Сеюм, дехот бо мутаҳassisони соҳиби маълумоти олий ва миёнаи маҳсус

<sup>95</sup> Ниг.: Дар ҳамон ҷо, с. 124.

<sup>96</sup> Ниг.: Социальное развитие и уровень жизни населения в Республике Таджикистан. Душанбе, 1991, с. 107.

<sup>97</sup> Ниг.: Численность рабочих и служащих и фонд зарплаты по Республике Таджикистан. Душанбе, 1991, с. 15.

<sup>98</sup> Ниг.: Народное хозяйство Республики Таджикистан в 1993 г., с. 169.

нисбат ба шаҳр хеле камтар таъмин буд. Дар ин ҷо музаллимон, духтурон ва муҳандисон намерасиданд.

5. Дар шуғли аксарияти сокинони деҳа. Сокинони деҳоти инчунин калони аҳолинишин аслан бо замин сарукор доштанд. Аз ин рӯ, тракторчӣ барои шудгор ё говҷӯш барои говҷӯши 10-20 километр намерафт. Дар маҳалҳои хурди аҳолинишин аз нуктаи назари иқтисодӣ ташкили сатҳи баланди шароит, хизмати майшӣ, соҳтани мактабу клубҳо, муассисаҳои хурду миёна ва амсоли инҳо душвор буд. Ҳулласи калом парешонии деҳот имкониятҳои инкишофи шахсияти сокинони онро ногузир маҳдуд мегардонад.

Зимнан, маҳдудияти инкишофи шахсияти сокинони деҳот дар имкониятҳои нопурраи интихоби машғулият, гузаронидани вакти ҳолӣ, гирифтани маълумот ва тайёрии касбӣ зохир мегардад. Ин масъала барои аксарияти маҳалҳои кӯҳистон, ки дар он ҷо деҳаҳо на танҳо аз шаҳр, балки чун гӯшаҳои дурдаст, аз якдигар чудо ҷойгир мебошанд, аҳамияти маҳсус дорад.

Ҳатто ағар деҳа аз ҷиҳати истеҳсолӣ ва иҷтимоиву иқтисодӣ бомуваффакият инкишофт ёбад ҳам, баркарор намудани робита бо шаҳр ногузир боиси қафомонии он мегардад.

Воқеан, инкишофи роҳу наклиёти васлгари шаҳру деҳот, ташкили соҳти ягонаи ҷойгиршавии онҳо дар шакли шаҳр-деҳа, шарти асосии барҳам додани қафомонии деҳот маҳсуб мегардад. Ин қафомонӣ вақте аз байн меравад, ки сокинони деҳот имконияти дар шаҳр кор кардан пайдо намоянд, аз тамоми сарватҳои мадани (музей, театр, кино, китобхона ва гайра) ва моддии он (мағоза, муассисаҳои хизмати шаҳр, беморхона ва гайра) истифода баранд.

Танҳо бо ҳамин роҳ фаркияти асосии иҷти-  
моиву иқтисодии байни шаҳру дехот аз байн меравад  
ва сатҳи онҳо баробар мешавад. Аммо дар ин сурат  
ҳам ҷиҳатҳои муҳталифи шаҳру дехот ва сокинони  
онҳо ҳамчун түрүгҳои ҷудогонаи иҷтимоӣ бўйи мемонад.

#### IV. СИЕСАТИ МИЛЛИЙ

Бо инкирози ИЧШС бадшавии муносибатҳои байни миллатҳо дар тамоми худуди собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ оғоз ёфт.

Сабабҳои ин дар чӣ буд? Ба назари мо, зидди ятҳо баравқат катра-катра ҷамъ мешуданд, аммо ба амалий гаштанашон соҳти онвақтаи сотсиалистӣ имконият намедод. Норизӣ меафзуд, зӯроварӣ онро пâхш мекард ва вакте ки ҷараёни демократикунӣ бо роҳу усули нодуруст ба амал омаду соҳти сотсиалистӣ барҳам ҳурд, норизӣ аз зери фишор якбора берун част ва давлат қудрату имконияти идоракунии онро гум намуд.

Сабаби аввалинаш он аст, ки аксари миллатҳо ба ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ ихтиёри ҳамроҳ нашуда буданд. Ихтиёри ҳалқи тоҷикро ҳангоми бунёди ИЧШС кӣ пурсида буд? Соли 1924 Ҷумҳурии Муҳтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон дар ҳайати ҶШС Ӯзбекистон таъсис ёфт. Ҷумҳурии Муҳтор соли 1929 ба ҶШС Тоҷикистон табдил гардид. Соли 1920 Ҷумҳуриҳои Муҳтори Шӯравии Сотсиалистии Қирғизистон ва Қазоқистон дар ҳайати ҶШСФР ташкил ёфта ва соли 1936 ба ҷумҳурии иттифоқӣ табдил дода шуданд. Ҳамаи ин бо супориши марказ ба амал меомад. Гурҷистон, Озарбойҷон, Арманистон давлатҳои соҳибистиклол бошанд ҳам, бо ёрии Артиши Сурх ба ИЧШС ҳамроҳ карда шуданд. Давлатҳои Назди Балтика ба ИЧШС бо шартномаи Молотов - Риббентроп дохил гардиданд. Украина (баҳусус кисми гарбиаш) ба муқобили забткориҳои маскалиҳо дурудароз мубориза бурд. Қарӣ 10 сол дар Осиёи Марказӣ ба муқобили босмачиён мубориза идома ёфт. Дар хотираи таърихии мардум ин

сахидахой басо хунини таърихи таъсиси ИЧШС махфуз монд. Россия бо Артиши Сурхаш дар назари ин мардум моҳияти истилогоғарии худро нигоҳ дошт. Умуман, дар амал ба назарияи бунёди иттифоки чумхуриҳои баробархукуқ ҳатоиҳои чиддӣ роҳ дода шуда буд.

Сабаби дуюм дар он зоҳир мегардад, ки зиддият байни бисёр ҳалқҳо аз давраҳои хеле пеш ба вучуд омада буд. Масалан, Карабоги Кӯҳӣ асрҳо боз мавриди мочаро карор дошт, задухӯрдҳои ҳарбии байни озарихо арманиҳо дар Боку соли 1905, дар давраи ҳалокати миллии арманиҳо соли 1915, дар ҷанги байни озарихо ва арманиҳо соли 1918 ранги хунин гирифта буданд. Чеченистон бо душвориҳои зиёд бар асари муборизаҳои шадиди хунин дар давраҳои ҷангҳои кафказии қарни гузашта аз тарафи русҳо забт карда мешавад. Ғояҳои муридӣ ва парастиши Шамил ҳамеша дар ин ҷо махфуз буд. Абхозҳо низ ба мӯқобили истилогоғарони рус истодагарӣ карданд. Баъди забти Абхозистон аксарияти онҳо ба Туркия фирор намуданд ва ба ҷояшон гурҷиҳо маскан гирифтанд.

Сабаби сеюм ҳатои хеле қалони тартиботи сталинӣ дар масъалаи миллӣ махсуб мегардад. Ҷумҳурии Сотсиалистии Шӯравии Молдова бо ташаббуси Сталин аз ҳисоби қисмҳои аз Руминия гирифта шудаи Бессарабия ва муттаҳидгардонии он бо Ҷумҳурии Мухтори Молдова дар ҳудуде, қи на молдовиҳо, балки українҳо ва русҳо афзалият доштанд, бунёд гардид. Бисёр ҳалқҳо - кореягигҳо, немисҳо, ингушиҳо, туркҳои месҳетӣ ва ғайраро ҷаъо дода, аз маҳалҳои зисти таърихиашон бароварда, зӯран ба Осиёи Марказӣ ва Қазоқистон муҳочир кардаанд. Дар ин ҷо ҳеч гуна мероси таъриҳӣ нест, масъала ко-

милан тавассути сотсиализм бе ҳеч гуна зарурат сохта шуда буд. Халқо, ки муддатҳо аз ҳукуки пурра бархурдор набуданд ва баъд сафед шуданд (мисоли тоторхони Крим, туркҳои месхетӣ, ингушҳо), тавонистанд ба масканҳои таърихии худ баргарданд. Агарчи ҳама гуна маҳдудият, маҳкумиятҳо ва маҳрумиятҳо аз ин халқҳо бардошта шуда бошанд ҳам то ҳол немисҳое, ки дар мамлакатҳои дигар мавқеи баланди иҷтимоиро ишғол мекунанд, дар Осиёи Марказӣ дар дараҷаҳои пасти иерархияи иҷтимоӣ карор доранд. Санади маҳдудияти ҳукук, ки ба волидони ҷазодидан онҳо дода шуда буд, ба инкишофи минбаъдаи наслҳо бетаъсир намонд ва фарзандони онҳо - немисҳои имрӯзаи ИДМ низ ҷабри онро мека-шанд. Маълум аст, ки акси садои ҷазоҳои давраи сталини дар масъалаҳои миллий на камтар аз 100 сол боқӣ ҳоҳад монд.

Ниҳоят, сабаби чаҳорум ва асосии тезутундшавии муносибатҳои миллий сиёсати абарқудратии Ҳукумати ИҶШС ва КМ ҲҚИШ мебошад. Ин сиёсат ду самт дошт: яке дар он зохир мегардид, ки қисми асосии сармоягузорӣ дар ҷумҳуриҳои Назди Балтика ва ҶШСФР ба амал оварда мешуд. Ҳамин тавр, ҳиссаи Осиёи Марказӣ дар ҳисоби умумии аҳолии ИҶШС аз 8,2 фоизи соли 1970 соли 1987 то 11,1 фоиз афзуд (афзоиши аҳолӣ 29 фоизро ташкил медод), ҳиссаи ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ дар ҳазинаи умумии сармоягузории ИҶШС дар ҳамин муддат 1,3 баробар кам карда шуд<sup>99</sup>.

Демократиконии ҳамаи соҳаҳои зиндагӣ дар ҳосиёи ИҶШС боиси бедориву ҳудшиносии миллии тамоми халқҳо гардид, ки дар солҳои ҳукумати

<sup>99</sup> Ниг.: Дружба народов, 1988, № 12, с. 214.

шұравы нобаробарию тазийк медиданд. Бедории милли, аз өниби құшунхой казакхой рус дар рафти ғанғхой кафказай аз ҳамвориҳо ба күх пеш кардани мардуми бүмій нағы задухұрдхой арману өзарихо, мубохисаҳои кирғизу точикон барои замин, задухұрдхой кирғизу ўзбекхо ва тоҷикону ўзбекхо баҳри шаҳрхову заминхо барин масъалаву ҳодисаҳоро дубора ба хотири ин ҳалиқхо овард.

Бедории милли қаҳрамонони миллиро, ки дар давраи сотсиализм чун намояндагони мулқдорону бойхо ва Миллатчиәни маҳаллий наҳ зада, ба боди фаромүш дода шуда буданд, аз нав дар хотираҳо зинда гардонд. Ба ҳама маълум гашт, ки ҳар милли, сарфи назар аз манфиатҳои интернатсионалий, манфиатҳои миллии худро низ дорад. Дар арафа ва баъди парокандашавии ИҶШС маҳз ҳамин манфиатҳои дараҷаи охир ба ҷои аввал гузаштанд. Дар тамоми масъалаҳо ҳангоми муносибатҳои бозаргонӣ манфиатҳои хешро назар ба манфиати умум дар ҷои аввал мегузоранд.

Болоравии ҳудшиносии миллий ба ҳадде расид, ки ба миллатгарой мубаддал шудан гирифт. Байни бедории миллий ва миллатгарой сарҳади нозуке ҳаст, ки ҳангоми эҳсосоти баланд дар гирдиҳамоихо вайрон шуда, ба мубохисаҳои байни миллатҳо гузашта-нашон хеле осон аст.

Дар шароити имрӯза дар ҳудуди собиқ ИҶШС мо бо се шакли асосии миллатгарой дучор мешавем. Якум - миллатгарони абаркудратии русӣ; ки шакли муносибати густохонаи бародари калониро ба ҳурдӣ гирифта буд (ту, албатта, ҳудат ҳеч ҷизи язимиатро иҷро ва ихтироъ карда наметавонӣ, ман ба ту тарзи зиндагии ҳудамро меомӯзам). Ин гуна миллатгарой дар давраи сотсиализм на танҳо дар миёни гурӯҳи

иҷтимоии маъмурье чой дошт, ки аз байни мардуми маҳаллӣ баромада, дар мубориза барои мансаб рақибони якдигар гашта буданд. Ҳамин гуна мавкеъ дар байни қарib ҳамаи русзабонони ҷумҳуриҳои миллӣ низ ба назар мерасид. Аз 388 ҳазор русзабоне, ки дар Тоҷикистон мезистанд, то давраи баҳисобгирии аҳолии соли 1989 184 нафар, яъне ҳамагӣ 0,04 фоизашон ба забони тоҷикӣ озодона ҳарф мезаданд<sup>100</sup>.

Ҳиссаи русҳои донандай забони ўзбекӣ дар Ўзбекистон 4,5 фоиз, эстонӣ дар Эстония 13,6, туркмани дар Туркменистон 2,5 фоиз, қазоқӣ дар Қазокистон 0,84 фоиз, киргизӣ дар Қирғизистон 1,2 фоизро ташкил медод<sup>101</sup>. Сабаб он аст, ки русҳо дар ҳамаи ҷумҳуриҳои миллӣ дар вазифаҳои идорӣ буданд ва ба забону фарҳанги маҳаллӣ аз боло нигоҳ мекарданд. Маълум аст, ки ин ҳолат миллатҳои таҳҷӯй ва дараҷаи муайяни миллатгароёни зидди русро ба газаб меовард.

Бад-ин тарик, миллатгароии абарқудратии русӣ дар сиёсати қадрӣ ва миллӣ, дар тақсимоти во-ситаҳо, ба хусус дар давраи қароҳӣ, вакте ки ҳокимияти тӯрачигӣ дар мамлакат якбора кувват гирифт, хусусияти оммавӣ пайдо кард.

Ҷавобан ба шовинизми абарқудратии русӣ миллатгароии маҳаллӣ вучуд дошт, ки ба парокандашавии ИҶШС оварда расонд. Дар ин раванд қадом кувваҳои иҷтимоӣ иштирок намуданд?

Аввалан, қадрҳои идоракунандай миллатҳои таҳҷӯй. Аз парокандагии ИҶШС мақсади онҳо иборат аз ин буд, ки аз ҳукумати тӯрачигии Иттиҳоди

<sup>100</sup> Ниг.: Ҳисоби мо. Вестник статистики, 1990, № 5, с. 74.

<sup>101</sup> Ниг.: Ҳисоби мо. Вестник статистики, № 11, с. 77; № 6, с. 72, 76; 1991, № 5, с. 54.

Шүравай озод шуда, дар ришватхүрй озод бошанд, ришваро бо хизматчиёни маскавий тақсим накунанд. Парастиши шахсияти рохбарони маҳаллӣ дар ИЧШС гайри имкон буд: танҳо шахсияти қотиби генералии КМ ҶҚИШ парастида мешуд. Парокандашавии ИЧШС пас аз исёни августи соли 1991 ба амал омад: ба ҳама маълум гардид, ки бюрократияи Москва чизе хоҳад, карда метавонад, чумхуриҳои Иттифокро ба қадом самте хоҳад, равон месозад. Нотавонию очизии умумии ҳукумати марказӣ низ ба назар мерасид. Иттиҳоди Шүравай пояи мӯътадилии сиёсӣ не, балки асоси нооромии он гардид. Албатта, бюрократияи маҳаллӣ, ки дар курсии худ устувор нишастанро дӯст медошт, инро таҳаммул карда на-метавонист.

Дуввум, амалан ҳамаи зиёйёни миллатҳои таҳҷой, баҳусус эҷодкорон, олимон ва омӯзгорон, ки барояшон зиёйёни рус маъмулан ба сифати рақиби тазиикдиҳандай забон ва фарҳанги миллати таҳҷой баромад мекарданд, аз ин фишор раҳой ёфтанд ва худро дар бобати амалий гардондани андешаҳояшон то андозае озод ҳис карданд.

Сеюм, аксарияти синфи коргари маҳаллӣ, ки дар доҳили гурӯҳҳои иҷтимоии меҳнати ҷисмонӣ мавқеи паст доштанд, оҳиста - оҳиста болоравиро орзӯ мекарданд.

Чаҳорум, буржуазияи навтавлид, коркунони савдо ва дигар тарафдорони роҳи сармоядорӣ дарк карданд, ки (хусусан дар Эстония, Латвия, Литвия) гузариш ба соҳти сармоядорӣ дар миқёси тамоми Иттиҳоди Шүравай хеле душвор буда, онро дар давлати мустакил, берун аз ИЧШС амалий гардондан осон ва бехтар аст.

Кишоварzon ва умуман дехот, чун посдорони асосии забон, анъана ва ойинҳои миллий мустакилона фаолияти сиёсӣ нишон надода бошанд ҳам, зиёни худро Синтагматикияни стиклол дастгирӣ менамуданд. Хусусан дар баромадҳои миллий партовҳои гуногуни ҷамъияти (люмпенҳо), ки дар давраи гузариш ҳеле афзуда буданд, фаъолона иштирок мекарданд. Рӯхияи ин гуна партовҳо ба ҳамагон маълум аст. Дар байни миллиати худ ў пасттарин кас аст, вале меҳоҳад, ки каси дигар (намояндаи ягон миллиати дигар) аз ў пасттар бошад. Накши бекорони ўзбек дар воқеаҳои Фарғона ё худ бекорчавонони тоҷик, ки даст ба горат, ҷаллобӣ, фиребгарӣ, нашъаҷаллобӣ, номусфурӯшӣ ва дигар амалҳои гайриинсонӣ заданд, ба ҳама маълум аст.

Дар ҷунбишҳои миллий сардорони қабилаҳо, мӯйсафедони оилаҳо, ки барои нигоҳдории ҳар гуна бокимондаҳои қабилавӣ қӯшиш менамуданд ва роҳбарони онвактаи шӯравӣ, ки диккати ҳалкро аз гуноҳҳои худ дур соҳта, ба бегонаҳо равона кардан меҳостанд, иттифоқӣ гардиданд.

Бад-ин тарик, ҳамаи гурӯҳҳои иҷтимоӣ: синфи табаҷаҳо ақидаи истиқлоли ҷумҳурии худро тарафдорӣ менамуданд, агарчи дар зимни ин дастгирӣ аз нигоҳдории сотсиализми шаклан вайрон ва соҳти сотсиализми башардӯстона то таҷдиди сармоядорӣ - комилан манфиатҳои акси он ниҳон буданд. Амалиёти қувваҳои муҳталифи сиёсӣ тасодуфанд ба як самт равона буданд ва онҳо боиси шикасти якбораи ИҶШС гаштанд.

Ба гуфтаҳои боло боз ду нуқта илова намудан ҷоиз аст. Аввалан, муҳити арафа ва баъди пароқандашавии ИҶШС ба мардуми рус, ки дар ҳудуди ИДМ зиндагӣ мекарданд, саҳт таъсир расонд. Ин

мардум хис намуданд, ки аз як узви миллати хукмрони посдори қудрати ИЧШС онҳо ба як ақаллияти миллии дорон вазъи ногувор табдил ёфтанд.

Зиминан дар ягон кишвари ИДМ (гайр аз Украина ва Молдова) ба мӯқобили русҳо задухӯрдҳои миллий рӯх надода бошад ҳам, намояндагони онҳо фахмиданд, ки акнун ба мӯқобили миллати хукмрон як ба як истодаанд. Онҳо хуб дарк кардан, ки Иттиҳоди Шӯравии соҳибафзалияте, ки кафили онҳо шуда метавонад, дигар вучуд надорад.

Аз шаҳрвандони давлати абарқудрат онҳо ба ақаллияти миллии давлатҳои хурди сеюмдараҷа табдил ёфтанд. Ташиши русҳо тасодуғӣ набуд, аз ин рӯ, дар робита бо мақоми давлатӣ гирифтани забонҳои миллий, кӯчбандии онҳо ба Россия низ ба ҳукми қонунӣ даромад. Барои русҳо ақаллияти миллий будан, аниқтараш яке аз майдамиллатҳо будан одат нашудааст. Ин ба шаъни миллате, ки асрҳо ҳукмрон буд, намезебад ва ба бӯҳрони ҳудшиносии миллий меорад. Ин раванд то андозае аломовар мегузарад ва дар натиҷаи он шовинизми абарқудратии русӣ шакли умумӣ ва музофотӣ мегирад. Ҳангоми шикастани ҳама гуна империяи мустамликадори бузург қӯшиши миллии миллати мустамликадор барои хифзи мавқеи ҳуд ба амал меояд. Англисҳо аз Хиндустан ва Покистон, франсиявихо аз Алҷазоир, португалиявихо аз Мозамбик, Ангола, Гвинея-Бисау, италиявихо аз Эфиопия ҳангоми истиқлол ба даст овардани ин кишварҳо ба ватани аслӣ кӯч баста буданд. Аз ин коида русҳо низ истисно нашуданд.

Дуввӯм, миллатгарони чумхурияй, инчунин миллатгарони миллати таҳҷои чумхурӣ на танҳо бар зидди бузаргманишик русӣ, балки ба мӯқобили майдамиллатҳои дигари маскуни ин чумхурӣ низ ра-

вона мегардад. Асоси моддии ин шакли миллатга-роиро нобаробарии амалӣ дар пешрафти иҷтимоиву иқтисодии халқҳои Россия ва ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ташкил медиҳад.

PDF Compressor Free Version

Аз ҷумла як ҷузъи миллатгароии ҷумҳурияйӣ ба ҷуғобили ҳаракатҳои миллӣ-озодиҳоҳии халқҳои хурд нигаронида мешавад. Ба назари мо, ин шакли миллатгарой ҳусусияти оммавӣ пайдо намекунад. Он барои ашрофони миллати ҳукмрон (барои партократияи пешинаю демократияи ҳозира, аниктараш демократура) дар шароити кунунии душвори иқтисодӣ ҳамчун воситаи пардапӯш кардани ноӯҳдабарой дар идораи иқтисодӣ ва саргарм намудани мардум лозим аст.

Фаромӯш набояд кард, ки дар Помир қабилаҳои сершуморе зиндагӣ мекунанд, ки дар солҳои ҳукумати шӯравӣ бо тоҷикон оmezish ёфтанд.

Иштироки маҳсуси ахолии ВМҚБ дар солҳои охир барои истиклоли ҷумҳурӣ тасодуфӣ нест.

Ғайр аз ин, миллатгароие, ки дар марзҳои гуногуни ИДМ боиси задухӯрдҳои байни миллатҳо гардид, як қатор сабабҳо дорад.

Яке аз ин сабабҳо марзҳои баҳсталаби таърихие мебошанд, ки аз аҷдодони хеле қадим мерос мондаанд (гурҷиву абҳозҳо, ғазарии арманиҳо, гурҷиву осетинҳо). Маълум аст, ки ин баҳсҳои марзӣ бо роҳи сиёсӣ ҳал мешаванд. Аммо усулҳои ҳалли ин масъала маълум нест. Охир усули асосии ҳукуки миллатҳо барои ҳудмуайянкуйӣ бо усули маскунияти сарҳадот, ки аз ҷониби СММ ба сифати асос қабул гардидааст, ихтилофнок мебошад.

Сабаби дуюм - афзоиши пуравчи зиёйён дар натиҷаи инқилоби илмӣ-техникиӣ дар тамоми олам, аз ҷумла дар собиқ ИҶШС. Соли 1939 дар ИҶШС хиз-

матчиён 17,7 фоиз, соли 1959 20,1 фоиз<sup>102</sup>, соли 1979 25,1 фоиз<sup>103</sup> аҳолиро ташкил медоданд. Азбаски инқилоби илмию техникӣ дар мамлакатҳои ИДМ хеле суст пеш меравад, мо ҳанӯз аз давлатҳои мутараккии капиталистӣ аз ҷиҳати ҳиссаи зиёйён акиб меистем. Дар солҳои 1940-1988 донишкадаҳои олий тайёр намуданд<sup>104</sup>.

Ба душвориҳои ҷанги дохилий дар Тоҷикистон нигоҳ накарда мактабҳои олий фаъолияти худро қатъ не, балки пурзӯр намуданд. Агар соли 1990 онҳо 9433 мутахассис тайёр карда бошанд, пас соли 1993 ин микдор ба 13208 нафар расид. Албатта, сифати ин ҳатмкунандагон назар ба сифати ҳатмкунандагони давраи Иттиҳоди Шӯравӣ пасттар аст.

Ҳамаи ин микдори бузурги зиёйён дар дунё, аз ҷумла дар ИҶШС амалан дар ҷои ҳолӣ пайдо шудаанд. Ҳусусан дар ҷумҳуриҳои иттиҳодӣ. Дар Тоҷикистон то инқилоб ягон мактаби олий набуд. Ин далели он аст, ки гурӯҳи асосии зиёйёни тоҷик насли нахустини зиёйён мебошанд. Баромади иҷтимоии қариб ҳамаи онҳо коргар ё дехотӣ аст. Аз ҷиҳати вазъи иҷтимоӣ онҳо зиёиянд, вале ба дараҷаи баланди зиёй ҳанӯз соҳиб нашудаанд. Ин боздории ногузирӣ суръати ғайримуқаррарии афзоиши зиёйён аст. Ин вазъ, ба истиснои ҷумҳуриҳои Назди Балтика, Украина ва Белоруссия, хоси тамоми ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ мебошад.

<sup>102</sup> Ниг.: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. в СССР. М., 1962, с. 92.

<sup>103</sup> Ниг.: Численность и состав населения 1959. По данным Всесоюзной переписи населения 1979 г. М., с. 155.

<sup>104</sup> Ниг.: Народное хозяйство Республики Таджикистан в 1993 г., с. 107.

Вазъе, ки миллати асосии чумхурӣ имрӯз дорад, чунин аст: зиёй фикр мекунад, ки мо мустақил гаштем, аз хукмронии Москва озодем, худамонро худамонидора менамоем, кӣ боз пеши роҳи моро мегирад? Боз ӯзӣ метавонад ба ҷуз аз ҳаммиллати ҷанроҳбари донишкадаи олӣ, муассисай илмӣ бошад? Ин қисми зиёйён донишдоранд, аммо маданияти меросиеро, ки асрҳо дар натиҷаи меҳнат ба ҳунарагу пайванд ҷо мешавад, надоранд. Дар навбати аввал маҳз ба миллатгарой табдил мебад. Дар ҳама ҷо ва ҳама вақт паҳнқунандай миллатгарой ҳамин зиёйени навтавлид мебошанд.

Сабаби сеюм - ҳислати шаҳрӣ ё дехотии ин ё он миллат аст. Аксаран дар муносибатҳои миллӣ муносибатҳои байни шаҳру дехотро номбар мекунанд. Қисми шаҳрии миллат истисморгари қисми дехотии миллат мебошад.

Сабаби чаҳорум - мубориза барои ҳукumat дар байни идоракунандагон. Маълум аст, ки корҳо дар ИДМ рӯз то рӯз бадтар шуда истодаанд. Чунон ки дар Россияи подшоҳии соли 1905 буд, роҳбарияти баязе мамлакатҳои ИДМ кӯшиш мекунанд, ки норозигии ҳалки ҳудро ба муқобили миллати дигар равона созанд.

Ниҳоят, ҳиссаи буржуазияи майда дар ҳайати ҳар миллат дорои аҳамияти маҳсус мебошад. Буржуазияи майда дар ҳарактери меҳнати фардӣ нисбат ба синфҳо ва гурӯҳҳои дигари иҷтимоӣ ба ҷудоӣ андохтан байни одамон, миллатҳо, маҳалҳо иқтидор ва майли бештаре дорад.

Боз як сабаби умумии задухӯрдҳои миллӣ якбора бад шудани вазъи моддии меҳнаткашон мебошад. Дар шароити қашшоқшавии зуд таксими ҳисса барои қашшоқон ҷорӣ мегардад ва тамоми ҳиссиёти

нохуб боло мегирад. Маълум аст, ки дар шароити қашшоқӣ бадандешӣ, бадбинӣ, нафрат ва эҳсосоти ба инҳо монанд меафзояд ва чунин ба назар мерасад, ки гӯё PDF Compressor. Free Version барҳам намоядаи миллати дигар гунахгор аст... Имрӯз ба ҷамъияти мо, ки дар давраи гузариш қарор дорад, маҳз ҳамин ҳолат хос мебошад.

Чун дар дигар давлатҳои Шарқ, дар Тоҷикистон низ гурӯҳҳои маҳалливу минтақавӣ, ки дар муҳити муайянни қасбӣ ё иқтисодӣ бартарӣ доранд, мавҷуданд. Дар натиҷа, соҳибони баъзе намуди машғулиятҳо бо гурӯҳҳои маҳсуси маҳаллӣ алоқа мебанданд. Бо дарназардошти гуногунмиллатии Тоҷикистон ва ҷудоии нисби баъзе гурӯҳҳои маскуни ноҳияҳои баландкӯҳ маълум мешавад, ки гуногуни иҷтимоӣ, маданий, сиёсӣ садди эътидоли ҷамъият, амалигардии ҳадафҳои умумимиллӣ мегарданд.

Гуногуни аҳолӣ, дар гузаштаи таъриҳӣ набудани ягонагии давлат ва ҳадафи баъзе гурӯҳҳои маҳалливу минтақавии тоҷикон дар марказ, берун аз марз ва байни мардуми Тоҷикистон барои пайдо кардани консенсус ва таъйини ҳадафи умумии оянда душворихо ба миён овард.

Дар шароити зиддиятҳои дохилимаҳаллӣ майли ҳудмуҳофизати ақаллиятҳои миллӣ, ки дар аввали солҳои 1990 кӯшиши ба умумияти маҳаллӣ муттаҳид шудан доштанд, зохир мегардад. Дар натиҷа ин тамоюл боиси ҷунбиши муттаҳидсозии Тоҷикистон не, балки сабабгори норозигии оммавӣ баҳри истикололи ҷумҳурӣ гардид.

Соли 1990 Тоҷикистон истикололияти ҳудро зълон намуд. 9-уми сентябри соли 1991 Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар бораи соҳибхтиёрии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул намуд. Бо барҳамхӯрии ИҶШС муборизаи тӯлонӣ барои

ҳокимият оғоз ёфт. Тақобули байни роҳбарият ва мухолифин, зиёйёни миллатгаро ва гурӯҳҳои тичоративу саҳомӣ ба муборизаи минтақавии гурӯҳӣ гузашт. Намоиш гуфтушунидҳо ба тақобули мусаллаҳона иваз гардид, ҷанги шадиди дохилий дар Тоҷикистон оғоз ёфт, ки бар асари он танҳо солҳои 1992 - 1993 50 ҳазор кас кушта, 850000 кас гуреза шуданд. Аз 600000 то 700000 кас дар дохилии худи чумхурӣ маҳалли сукунаташонро иваз намуданд.

Шумораи фирориён берун аз марзи чумхурӣ - дар Афғонистон 60000 нафар ва дар мамлакатҳои ИДМ - Россия, Украина, Белоруссия, Ўзбекистон, Туркманистон, Қазокистон, Қирғизистон 195000 нафарро ташкил намуд. Миқдори ятимон ба 55000 расид, 26000 занон бешавҳар монданд<sup>105</sup>. Баъди ба имзо расидани Созишиномаи оштии миллий дар ш. Москва 27 июни соли 1997 то охири соли 1998 қариб тамоми гурезагон аз ҳориҷи дуру наздик ба Тоҷикистон баргаштанд.

Ноябри соли 1994 раъйпурсии умуниҳалкӣ гузаронида, Сарқонун қабул ва Президенти Тоҷикистон интихоб карда шуд.

Дар оғози соли 1995 бошад, интихоботи Мачлиси Олий - Парламенти чумхурӣ шуда гузашт. Ҳалқи Тоҷикистонроҳи соҳтмони давлати соҳибиستиклол, дунявӣ, демократӣ ва ҳукуқбунёдро интихоб намуд.

Бунёдгарой, мафкураи мутаасибтарини чумхурӣ галаба карда натавонист. Новобаста ба эътиқоди ҷандинасра ба ислом, тобеияти саҳт ба шариат

<sup>105</sup> Ниг.: Таджикистан. Отчет по человеческому развитию. 1998, с. 32.

мардум бозгаштро ба зиндагии асримиёнагӣ кабул накард. Ин тоҷиҷа омил рол бозид.

Хоҳ баду хоҳ хуб дар чумхӯрӣ шаҳсони дорон маълумоти ва мисна аксарият буданд. Бо вучуди то андозае расмӣ будан ин маълумот таъсири худро ба манфиати характеристики дунявӣ гирифтани давлат расонид. Он дар ҳар як тоҷик ҳисси гурури шаҳсӣ, мустакилӣ, эҳтиром нисбат ба худро бедор карда, дар интихобу фахмиши арзишҳои зиндагии дунявӣ, махсусан ба ҷавонон, кӯмак намуд.

Бовучуди он, ки аз рӯи ҳисоби соли 1989 миллати рӯс 7,6 ва дигар рус забонон 5,6 фоизи аҳолиро ташкил медоданд, афроди барбад, урғу одат ва тарзи зиндагиашон европой дар Тоҷикистон қариб 10 фоизро дар бар мегирифтанд. Ин қисми аҳолӣ амалан дар ҷаҳонро зиста, бо мардуми таҳҷӯй кам омехта шудаанд. Аммо дар ҷунин шароит низ мавҷудияти ҳиссаи аҳолии европоинражод ба тарзи зиндагӣ ва урғу одати ҳалқи тоҷик, ҳусусан шаҳриён, беътасир намондаст. Охир онҳо даҳсолаҳо ба истилоҳ омӯзгорони тоҷикон буданд. Соли 1997 бошад, аз рӯи ҳисобҳои таҳминӣ русҳо дар Тоҷикистон 3 фоиз, намояндагони дигари рус забонон 3,3 фоизро ташкил мекарданд<sup>106</sup>.

Ва, ниҳоят, аксарияти тоҷиконро нақшай ба ҳудуди Тоҷикистон гузаронидани ҳукумати мӯҷоҳидони афғон (аз ҷумла афғон тоҷикон) ба ҳарос овард. Аҳолии чумхӯрӣ аз ҷанги тӯлонии ИҶШС дар Афғонистон хуб медонист, ки мӯҷоҳидони афғон тоҷиҷа ҷоҳил гаштаанд. Омадани ҳатто қисми но-

<sup>106</sup> Ниг.: Республика Тоҷикистон. Отчет по человеческому развитию. 1998, с. 7.

чизи муроҳидон ба худуди Тоҷикистон боиси хунрезию қатли умум мегардид.

Вокеан, аксари тоҷикони ИҶШС ваъзи ҷанубро хуб медонистанд. Тоҷикистони Шӯравӣ камбағал бошад ҳам, тоҷикони Афғонистон дар муқоиса ба он то давраи ҷанги дохилӣ ва таҷовузи шӯравӣ тамоман қашшоқ буданд.

Тоҷикони шӯравӣ медонистанд, ки ҳукмронии ислом ва тартиботи то мулкдориу мулкдорӣ ба ҳамзабонони афғони онҳо ҳеч гуна баҳт, сарват ва бехтарӣ наовард.

Дар натиҷаи ана ҳамин се сабаб ғояи дар Тоҷикистон то андозае инкишоф ёфтани бунёдгарӣ ба мағлубият дучор шуд.

Ба назари мо, бунёдгарӣ дигар ба пешрафти мардум таъсири ҷандон зиёд расонида наметавонад. Пас аз хунрезихои зиёде, ки ба сари мардуми тоҷик омад, шояд тарафдорони байнсоғи бунёдгароён аз сафҳои он раванд. Ин маънои онро надорад, ки ислом минбаъд таъсирашро ба аҳолии чумхурӣ аз даст медиҳад. Гап дар сари он аст, ки дар олами исломии муосир истифодали ислом бо мақсади инкилобии муборизаи миллӣ - озодиҳоҳӣ, соҳтмони сотсиализм, нигоҳдорӣ ва таҳқими соҳти нимфеодалий ва монархистӣ, бозгашт ба урғу одати замони Муҳаммад Пайғамбар (С) маъмул аст. Шояд чунин рангубори сиёсӣ ба тоҷикони мусулмон низ рӯй медиҳад. Маълум аст, ки дин ба мардум таъсири саҳт мерасонад, аммо на исломи зӯроварона, балки шоҳан осоништаи мағкураи исломие, ки принципҳои демократиро эътироф мекунад.

Дар масъалаи мағкураи буржуазӣ аз рӯи он далеле, ки ғояҳои зиддисармоядории коммунистӣ ба мардуми тоҷик асари амиқ гузоштанд, мағкураи

сармоядорӣ гумон-аст, ки дар Тоҷикистон якбора муваффакият пайдо кунад. Он танҳо тоифаи европеомаоби зисйён, хусусан онҳоеро, ки худ буржуа шудан меҳоанд, фаро ҳоҳад гирифт. Инкишофи мафкураи иҷтимоии адодатпарварӣ куллан бо омили субъективӣ вобастагӣ дорад.

Дар Тоҷикистон дар инкишофи ҳаёти маънавӣ таквияти тамоюли гарбӣ ё шарқии инкишоф нақши амалӣ ҳоҳад бозид. Оид ба ин масъала, аз хусуси фарқияти арзишҳои ду олам садҳо ақидаҳои гуногуни якдигарро истиснокунанда иброз шудаанд. Бо вучуди ин умумияте дар байни ин фикрҳои мухталиф ҳаст.

Аз бисёр ҷиҳат ойинҳои гарбӣ бо даркунни фаъол, майл ба таъсири табиату ҷамъият ва дарна-зардошти истифодан боигариҳои ҷамъият барои пешрафт ҳарактернок аст. Ойини шарқӣ бештар му-роқибавӣ буда, ба таъсири ботини инсон, ба назоқату лаззати рӯҳӣ майл дорад. Пиндорем, ки агар чунин аст, пас танҳо барои зисйён чунин аст. Рушан аст, ки Чингизхон, Темур ва Бобури Шарқ ба забткориҳои хунинбарои горати сарвати бегонагон рағбат доштанд. Спиноза ва Монтени Фарб ба умки олами ботинии худ фурӯ рафта буданд ва ба ҷуз илм онҳоро ҷизе ба худ ҷалб намекард. Агар ин ҳадҳо сарфи назар карда шаванд, муайянкунӣ умуман ба андозае дуруст ҳоҳад буд.

Воқеан, инкишофи маънавии мардуми Тоҷикистон ба самти сарватҳои рӯҳии шарқӣ, ки хоси қишвар аст, ҳоҳад рафт. Ҳамзамон бояд ба зътибор гирифт, ки саноатикунонӣ ва абарсаноатикунонӣ ногузири тамоми ҷумҳурӣ типи нави шахсияти тоҷик, яъне шаҳси ӯҳдабаро, фаол, багайратро такозо мекунад. Агар чунин тағиирот ба амал намояд,

дар зинаҳои нави иерархияи иҷтимоӣ, ки ҳоло бунёд мегардад, ўзбекону русҳо, одамони миллатҳои дигар, қасони серҳаракат, ба шароитҳои нав мутобик-шаванд PDF Compressor Free Version ва тоҷикон дар ватани ҳуд бегона мешаванд. Пас, аз ойинҳои гарбӣ низ бояд баъзе ҷизҳоро қабул кард.

Дар шароити имрӯза ба фарҳанги миллии тоҷикон, ҳам ўзбекон ва ҳам русҳо америкоигардонии ҷамъият ва тарзи зиндагӣ таҳдид мекунад. Дар тамоми ИДМ, аз ҷумла дар Тоҷикистон як қатор видеосалонҳо, каналҳои нави тиҷоратии телевизион ба вуҷуд омадаанд, аз қинотеарҳо фильмҳои давлатҳои ИДМ гум шуданд, ҳама ҷоро фильмҳои бемазмун, ки барои гумроҳкунни мардум оғарида шудаанд фаро гирифтаанд. Бар замми ин аксарияти онҳо барои табиати тоҷикӣ қабулназарианд. Ин фильмҳо манзараҳои шаҳвонию, нимшаҳвонӣ, ҳарб, зуроварӣ ва таҳқири одамонро тарғиб мекунанд. Фильмҳое, ки ба табъи нозукписанди арифонаи амрикоӣ мувоғиқ нестанд, аз нуқтаи назари техникий бомаҳорат соҳта шудаанду ба ҷавонони бетаҷриба ва ноозмуда бетаъсир намемонанд.

Гуногунандешӣ демократия ҳасту, вале фильмҳоеро, ки оммаро ба фиску фуҷури шаҳвонӣ, ба си тоши зўроварӣ хидоят мекунад, дар Тоҷикистон на бояд роҳ дод. Вайронкунни мувакқатии баъзе меъёрҳои демократия барои он лозим аст, ки дар ҷумхурӣ ба таври ҳаққонӣ демократия пойдор гардад. Гуфтани лозим аст, ки тамоми протсессу меъёрҳои демократия дар ҳар марҳилай инкишофи ҳуд бояд аз тарафи давлат танзим карда шаванд, вагарна ҷамъиятро бесарусомонӣ ва анархия фаро мегирад.

Ба таври истисно бояд гуногунандешии гоявӣ ҳукмрон бошад. Ҳамаи ақидаҳоро ба зътибор гириф-

та, халки точик метавонад оқилона рохи инкишофи худро интихоб намояд. Агар ў боз иштибоҳ кунад, ин иштибоҳи худаш мешавад, касеро айбдор карда на-метавонад.

PDF Compressor Free Version

Ба ҷанги ҳунин нигоҳ накарда, дар Тоҷикистон задухӯрдҳои байни миллатҳо ба амал наомад: точик бо точик ҷангид, аммо ин маънои онро надорад, ки дар ин ҷо ягон масъалаи миллӣ ҷой надошта бошад. Дар ҳуҷҷати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳисобот аз рӯи инкишофи одам дар соли 1995 гуфта мешавад, ки Тоҷикистон бо маҳалли гуногунмиллаташ фарқ мекунад. Баробари сустшавии собиқ ҷамъияти шӯрӯй бӯхрони иқтисодӣ, тазиёни иҷтимоии хоси аҳолии сермиллат кувват гирифт. Дар Тоҷикистон, чун дар дигар мамлакатҳои Шарқ, гурӯҳҳои маҳаллӣ - минтақавие, ки дар қасб ё муҳити иқтисодӣ майли ҳукмфармо шудан дӯранд, мавҷуданд. Дар натиҷа баъзе навъҳои машгулият ба гурӯҳҳои маҳсуси маҳаллӣ алоқаманд мебошанд. Аз гуногункавмии Тоҷикистон ва ҷудоии нисбии баъзе гурӯҳҳои маскуни нохияҳои баландкӯҳ маълум мегардад, ки гуногунтаркибии иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ ҳам барои муроси ҷамъият ва ҳам барои ташкили манфиатҳои умумимиллӣ монеа мешавад.

Шароити маҳсуси ҷуғрофӣ, иқтисодию иҷтимоии Тоҷикистон, ҷудоии муайянӣ гурӯҳҳои маҳалию минтақавӣ боиси парокандагии воқеии миллӣ мегардад. Ин натиҷаи ҳусусияти кӯҳии ҷумҳурий ва ҷудоии наклиёти минтақаҳо, қафомондагии иқтисодии он мебошад. Ҳамаи ин якҷоя боиси фарқияти минтақаҳо, инкишофи нобаробари иқтисодӣ мегардад. Аз ин даромадҳои пулии сокинони минтақаҳои гуногун шаҳодат медиҳад.

**Даромади пулӣ ба ҳар сари аҳолӣ дар як мөх  
(ба ҳисоби рубл)<sup>107</sup>**

PDF Compressor Free Version	1992	1994	1997
Вилояти Ленинобод	2201	34182	5140
шаҳри Душанбе	2344	49010	7373
Вилояти Хатлон	1550	30182	2610
ВМКБ	1539	24816	3495
НТМ	1958	42602	9353
Тоҷикистон	1993	34904	4975

Фаркиятҳо кам не, балки афзун мешаванд. Аз ин нишондиҳандаҳо гардиши чаканаи мол ба ҳар сари аҳолӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ шаҳодат медиҳанд. Соли 1998 он дар ҷумҳурӣ - 78 ҳазор рубл, аз он ҷумла дар минтақаҳои тобеи марказ - 37 ҳазор рубл, ВМКБ - 23 ҳазор рубл, вилояти Хатлон - 45 ҳазор рубл, вилояти Ленинобод - 85 ҳазор рубл, дар Душанбе - 215 ҳазор рубло ташкил медод. Ҳачми умумии гардиши чаканаи мол дар ҳама шаклҳои он дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ ҷунин рост меомад: дар вилояти Ленинобод - 36%, ш. Душанбе - 30%, вилояти Хатлон - 21%, нохияҳои тобеи марказ - 12% ва дар ВМКБ - 1%.<sup>108</sup> Дар ягон кишвари ИДМ гардиши чаканаи мол дар минтақаҳои гуногун ба ҳар сари аҳолӣ ин гуна, яъне 3-4 маротиба аз ҳам фарқ намекард. Фаркияти минтақавӣ дар сатҳи зиндагии ҷумҳурии ҷамбагалтарини ИДМ аз ҳама баланд буд. Ин дар байни намояндагони маҳалливу минтақавӣ аз

<sup>107</sup> Ниг.: Основные социально-экономические показатели Республики Таджикистан за 1992-1997 гг. с. 87

<sup>108</sup> Ниг.: Социально-экономическое положение Республики Таджикистан за 1998 г. Душанбе, 1999, с. 5.

аҳамият дур намемонд. Камбағалон нисбат ба вилояти бой хисси нафрат ва бадбинй мепарвариданд, Ғасбкуй дар дохили як халқ мерафт, аммо байни шоҳаҳои гуногуни он.

PDF Compressor Free Version

Ин бадбиний баъди чанги дохилӣ боз муддатҳо бокӣ мемонад, то он даме, ки сабабҳои он бартараф нагарданд.

Ин сабабҳо асосан инҳоянд:

-фарқи назарраси даромадҳои мінтакавӣ;

-чудоии байниҳамдигарии мінтакаҳо аз назари наклиёт;

-набудани алоқаҳои иқтисодӣ ва тақсими меҳнат дар байни онҳо, ки бояд яқдигарро пурра кунанд;

-соҳтори гуногуни иҷтимоии мінтакаҳои саноатӣ ва кишоварзӣ.

Пас аз хотимаи чанги дохилӣ барои рафъи сабабҳои задухӯрди мāҳалливу мінтакавӣ бояд тамоми тадбирҳоро андешид. Вагарна ин масъала абадан бокӣ хоҳад монд. Барои рафъи оқибатҳои он нақшай маҳсуси Ҳукумат лозим аст.

Давлат аз ҷумлаи ташкилотҳои маънавист ва фаъолияти давлатӣ комилан моҳияти маънавӣ дорад. Омода соҳтани шароити зарурӣ барои таъмини баҳои умри миллат, одамвор зиндагӣ кардани мардум, баҳри арзишҳои башарӣ оғаридани чомеа вазифаҳои воқеии давлатанд. Тамоми қонуну имкониятҳои маъмурӣ ва барномаҳои давлат бояд ба амалий шудани ин вазифаҳо равона гарданд. Аз соҳтори иқтисодӣ низ ба ҷуз ҳадафе нест. Иқтисодии кишвар моҳияти иқтисоди миллӣ мебошад, ки баҳри расидан ба ҳадафҳои миллӣ хизмат карда, заминай моддиву маънавӣ муҳайё месозад. Пас, иқтисод ҳам моҳияти маънавӣ дошта, мутобики дарҳостҳои моддиву рӯҳии инсон созмон мейбад.

Агар давлат вазифаҳои миллии худро ба дараҷаи қаноатбахш иҷро намояд, ба ҳамаи миллатҳои кишвар баробар хизмат ҳоҳад кард. Агар миллати тоҷик бо ҷаҳду ҷадали давлати худ ба мақсад расад, муроди ҳама ҳалқҳои кишвар ҳосил ҳоҳад шуд. Ва баръакс, агар миллати тоҷик дар кишвари худ номурод монад ба гумон аст, ки ҳоли миллатҳои дигари Тоҷикистон беҳ гардад. Покии ҷони мардуми тоҷик замонати некӯаҳволии худи онҳо ва ҳамаи ёронаш ҳоҳад буд. Давлати миллӣ поя бар покизачонии миллат ва хирди ҳамабини вай дорад ва инҳо танҳо ба манфиати ҳама метавонанд амал кунанд. Аз ин рӯ, давлати миллӣ хилоғи маслаки интернатсионалӣ нест, балки аз роҳи иҷрои вазифаҳои миллӣ бар сари ниятҳои умумии башарӣ ҳоҳад расид.

Ин аст, ки баробари муҳайё шудани заминаҳои ҳаёти маънавии миллат, муайян гардидани низоми иқтисодии ҷомеа ташаккули давлати миллӣ идома ёфта, барои риояи ҳукуқи башар ва принципҳои демократия, таъсиси сохтори иҷтимоиву сиёсии давлати ҳукуқбунёд шароити зарурӣ омода менамояд.

Демократия, шаклҳои демократии кишвардорӣ дар ҷомеаи бárкамол, дар ҷомеае, ки ба ҳадди камоли маънавӣ расидааст, имконпазир мебошад. Дар ҷомеаи ақибмонда, ки дараҷаи инкишоғи фарҳангӣ баланд нест, аз демократия, аз ҳимояи ҳукуқи башар, аз боло рафтани қадри инсон ҷои гап намемонад. Шинохти қадри инсон ва ҳукуқи башар он гоҳ муяс-сар ҳоҳад шуд, ки ҳудшиносии маънавии шаҳс ва ҷомеа ба дараҷаи коғӣ амиқ рафта бошад. Танҳо дар ҷомеаи маънавибунёд азиздошти инсон ва гуманизм метавонад як андоза ранги ҳамагонӣ пайдо кунад.

Агар ҳар се омили иҷтимоиву фарҳангӣ ва маънавӣ, фаъолияти иқтисодӣ ва кудрати сиёсӣ мавқеи

баробар ёбанд, аз бунёд шудани чунин чомеа умед хаст. Лекин агар яке аз ин омилҳо, масалан, давлат, хусусан ду омил - сохтори иқтисодӣ ва зӯроварии давлат бартарӣ ёбад, имконияти маънавии чомеа кохиш сӯғӣ, густариши моддигарӣ ва ҳиссииёти дур аз маданият ҳар рӯз роҳе кушода ҳоҳад шуд.

Ҳар ҳалқ дар муҳимтарин давраҳои таъриҳи моҳияти фарҳанги худро амиқан ба андеша гирифта, аз нав дарк меқунад, аз нав қашф менамояд ва бо ин худҷӯиву худрасӣ ягонагии таърихии фарҳанги худро барқарор Ҷедорад, ягонагии ҳама ҷузъҳои сохтори фарҳангии миллиро дубора эҷод менамояд. Ҳалқ дар натиҷаи ин худшиносии маънавӣ ба пояи тозаи худоғоҳии миллӣ ҳоҳад расид ва барои гузоштани қадамҳои наве дар роҳи инкишофи таъриҳӣ замина тайёр ҳоҳад кард.

Барои ин ки ягонагии сохтории фарҳанги миллӣ барқарор шавад, боз оғариниши чунин заминаи маънавӣ, заминаи маънавии ҳоси ҳалқ зарур аст, то ки он табъи зист, ки ҳоси ўст, омода гардад. Бозоғариниши чунин заминаи маънавӣ ва муҳити ҳоси зист муҳимтарин шартҳои эҳёи миллист ва ҳоло тоҷиконро зиёда зарур аст.

## V. СИЁСАТИ ДЕМОГРАФӢ

Барои дуруст дарк кардани муҳити иҷтимоии давлати Тоҷикистон дар зинаи имрӯзai тараккиёташ аз назар гузаронидани сиёсати аҳолишиносӣ дар ҷумҳурий хеле зарур аст. Воеан, дар натиҷаи таваллуди бисёр дар ин ҷо кувваи кории барзиёд ба вучуд омада, он ҳам сиёсати пешрафти иқтисодӣ, ҳам стратегияи инкишофи иҷтимоӣ ва сиёсати миллӣ, ҳам сиёсати бо кор таъмин кардани занон ва ҳам сиёсати тандурустиро муайян менамояд.

Ба аксар оилаҳои тоҷикистонӣ серфарзандӣ ҳос мебошад. Ин яқчанд сабаб дорад. Аввалан, ин таомули миллист, ки тағиیر доданаш душвор мебошад. Сониян, ин натиҷаи сатҳи пасти зиндагӣ, хизматрасонии иҷтимоӣ, тиббӣ, бо кор таъмин кардани занон аст. Бо як нафақа зиндагӣ кардан имкон надорад, зоро ҳаққи меҳнат хеле кам аст ва он заминай муайянкунандай нафақа мебошад. Вобаста ба ин кӯдакон умеди оянда, такягоҳи пирианд.

Сатҳи зиндагии мардуми Тоҷикистон ҳусусан аз ибтидой солҳон 90-ум якбора паст шуд. Аз ин давра сар карда, давлат ёрии пулиро ба мақсади ҳӯрокӣ, доруворӣ ва дигар ҷизҳои зарурӣ баланд накард. Бо ин сабаб ин воситаҳои зиндагонӣ барои аксарияти мутлақи аҳолии ҷумҳурий дастнорас гардианд. Бӯҳрони иқтисодӣ захираҳои иқтисодии одамони қалонсолро бекурб намуд. Имтиёзҳои иҷтимоӣ ва ёрдампулиҳои бекурбашавии пул ба коми ҳуд фурӯ бурд.

Кӯҳансолон ва нодорӯмон, маҳсусан қасоне, ки поквичдонона мезистанд (пёш аз ҳама кормандони соҳаи маориф, илм, тандурустӣ) ба фурӯши молҳои шахсии ҳуд оғоз намуда, бадин васила ба бозорҳои оммавии бетартиб дар кӯчаҳои шаҳр асос гузоштанд.

Барои бисёр оилаҳои мӯхтоҷ ин бозор воситаи ягонаи даромад гардид.

Вакте ки дар шароити бекорӣ имконияти нахустини **PDF Compressor Free Version** гардад, аввал ҳамчун сарпрасти таомулӣ мардҳо ба ҷои кор таъмин мешаванд. Дар аввали солҳои 60-ум миқдори занони коргар дар собиқ ИҶШС дар байни тамоми коргарон 50 фоизро ташкил дод. Дар Тоҷикистон бошад, солҳои 1980 ин тоифа танҳо 30 фоизро ташкил мекард. Ҷадвали зерин нишондиҳандай шуғли занҳо дар соҳаҳои гунонги хоҷагии ҳалқи ҷумҳурӣ мебошад<sup>109</sup>.

### Шуғли занҳо дар Тоҷикистон ба ҳисоби фоиз аз ҳисоби умумии машгулбудагон

СОҲАӢ ШУҒЛ	C. 1985	C. 1990	C. 1991	C1992
Саноат	48,3	48,6	46,1	41,9
Нақлиёт	8,7	7,6	7,6	8,3
Соҳтмон	13,7	10,5	10,2	8,2
Савдо	38,7	36,5	36,0	34,2
Тандурустӣ	68,7	69,7	67,1	67,9
Маориф	50,4	48,9	49,2	45,8
Маданият ва санъат	48,1	46,2	45,3	44,7
Илм	33,0	34,4	32,6	35,8
Соҳторӣ идорӣ	47,8	37,3	36,8	33,1
Хоҷагии ҳалқ	38,0	38,6	37,7	37,3

Бо вучуди он ки 70 фоизи занон дар дехот зиндагӣ мекунанд, занони шаҳрӣ барои кор имконияти аз онҳо бештар доранд. Баробари кӯч бастанӣ аҳолии русзабони ҷумҳурӣ иштироки занон дар кори

<sup>109</sup> Ниг.: Республика Таджикистан. Отчет по человеческому развитию 1995 г., с. 43.

хочагии халқ кам мегардад. Файр аз ин бӯхрони иктиносидие, ки боиси баста шудани корҳонаҳои зиёд гашт, имконияти шугли занонро маҳдуд гардонид. Соли 1993 танҳо 5366 нафар занон ба кор қабул карда шуданд, ҳол он ки 57155 нафар бо ҳоҳиши машгул шудан ба кор ариза дода буданд<sup>110</sup>.

Бояд таъкид намуд, ки аз сабаби инкишоф нафтанни соҳаи истехсолот дар деҳот занон барои пеш бурдани корҳои рӯзгор қувваи зиёд сарф мекунанд. Аз ин рӯ, корҳои хочагии ёрирасон барои онҳо воситаи ягонаи даромад мебошад ва тарҳи зиндагии онҳо аз зиндагии занони шаҳрӣ фарқ мекунад. Ҷадвали мӯқонсавии зерин гувоҳи ин аст.

### Мӯқонсан тарҳи зиндагии занони шаҳр ва деҳот

ЗАНОНИ ШАҲРИ	ЗАНОНИ ДЕҲОТИ
1	2
1. Имконияти бисёр барои гирифтани даромади пулӣ, фаъолият дар соҳаи маишӣ ё истехсолот	1. Имконияти андак барои гирифтани даромади пулӣ
2. Имконияти бештар барои кор аз рӯи ихтисос	2. Афзалияти шуғл бо шаклҳои ақибмондаи меҳнат дар хочагии деҳот

<sup>110</sup> Ниг.: Дар ҳамон чо.

1	2
3. Имконияти беш дар иштирок ба корхой идораи хукуматии давлатӣ ва маҳаллӣ	3. Имконияти маҳдуд дар ширкат ба корхой идоракунии маҳаллию давлатӣ
4. Имконияти бештар дар гирифтани хизмати тиббӣ	4. Имконияти маҳдуд дар гирифтани хизмати тиббӣ
5. Имконияти бештар ба-рои гирифтани маълумо-ти маҳсус ва ойлӣ	5. Имконияти маҳдуд ба-рои гирифтани маълумот
6. Доштани имконият ба-рои ташкили хизмати ма-иший ва хӯроки умумӣ	6. Надоштани имкони-ятаҳои оддитарин ба-рои ташкили хизмати маиший ва хӯроки умумӣ
7. Имконияти бештар ба-рои манзили фароҳам-шароит	7. Набудани манзили фа-роҳам шароит ва дорои хизматҳои коммуналӣ
8. Имконияти васеъ дар истифода аз муассисаҳои томактабӣ	8. Имконияти маҳдуди истифода аз муассисаҳои томактабӣ
9. Имконияти афзун дар корхой берун аз хона	9. Имконияти афзун дар корхой хона, қитъаи на-здиҳавлий ва дигар им-кониятҳои хочагӣ

Чанги гражданӣ мувозинати синнусолӣ ва чин-сии ҳайати аҳолиро аз байн бурд. Аз сабаби ҳало-ка-ти ҷавонон дуҳтарони зиёд аз рӯи расму ойини ис-ломӣ ба-рои баромадан ба шаҳвар (зани дуюм ё сеюм шудан) розианд. Идораҳои хукумат ин гуна акдҳоро расман ба қайд намегиранд.

Боз як хусусияти вазъияти демографӣ дар Тоҷикистон ин аст, ки пардоҳти нобаробари музди меҳнат дар байни мардону занон ҷой дорад. Масалан, аз рӯи маълумоти соли 1994 дар саноати боғандагӣ, ки бештар занон кор мекунанд, музди кори миёнаи онҳо 69,3 фоизи музди кори миёнаи мардонро ташкил медод. Духтурзанҳо 70,5, муаллимаҳо 57 фоизи музди миёнаи меҳнати мардонро мегирифтанд<sup>111</sup>.

Таваллуд (афзоиши табии) дар Тоҷикистон хеле зиёд аст. Мисоли Россия аз он шаҳодат медиҳад, ки вақте занон кор мекунанд, таваллуд якбора кам мешавад, зоро барои онҳо якбора ҳам коргари истехсолот ва ҳам модар будан душвор аст. Дар Тоҷикистон вазъият ин гуна нест, аз ин рӯ, таваллуд дар сатҳи баланд қарор дорад.

Дар натиҷаи ин дар Тоҷикистон микдори ҷавонон хеле зиёд аст. Соли 1990 ҷавонони то 19-сола 53,2 фоиз, дар байни аҳолии бекор бошад, 58,0 фоизро ташкил медоданд<sup>112</sup>. Бекории хеле зиёд дар байни ҷавонон натиҷаи он аст, ки онҳо ба истехсолот мераванд, аммо ҷои холии корӣ нест. Мактаб бекорони ояндаро ба воя мерасонад.

Сатҳи баланди таваллуд сабаби асосии ҳавфи қашшоқии аҳоли Тоҷикистон маҳсуб мегардад. Аз рӯи ҳисоби мо коэффициенти мутобиқати байни сарбории аҳолӣ ва микдори даромади аҳолӣ ба ҳар сари кас дар собиқ ИҶШС 0,79 фоизро ташкил медиҳад. Ин далели он аст, ки сарбории аҳолӣ (микдори одамони ба ҳар як коргар рост оянда) даромади миллӣ

<sup>111</sup> Ниг.: Республика Таджикистан. Отчет по человеческому развитию в 1995 г., с. 44.

<sup>112</sup> Ниг.: Народное хозяйство Таджикской ССР в 1990 г. Душанбе, 1991, с. 7,8.

ва дарацаи боигарӣ ё қашшоқии ҳамон ҷумхуриро муайян мекунад.

Дар вакъташ мутахассисони клуби Рим инсониятре аз ҳавфи фочекоҳӣ бузург, ки ба ҳастии инсон таҳдид мекунанд, огоҳонида буданд. Инҳо ҷанги термоядрой, садаи мӯҳит, сернуфузии сайёра мебошанд. Ҳавфи ҷанги термоядрой қисман бошад ҳам, паст гаштааст. Дар масъалаи ҳавфи фочекаҳои дигар танҳо Чин пешгӯии клуби Римро ба инобат гирифта, барои паст гардонидани сатҳи таваллуд ҷорҳо андешидид. Ба назари мо, Тоҷикистон низ бояд аз Чин ибрат гирад.

Аз рӯи адолат бигӯем, дар давраи соотсиализм Тоҷикистон аз ҷиҳати саноатикунӣ пеш мерафт. Ҳачми умумии даромади ҷумхурӣ аз истеҳсолот соли 1980- 3873,6 млн. сӯм, соли 1985- 4435,4 млн. сӯм, 1989- 4743,2 млн. сӯм, соли 1990- 4627,2 млн. сӯмро ташкил медод. Дар ин ҷо комилан қарҳтӣ ҳукмфармо буд гуфтан нодуруст аст. Аммо афзоиши аҳолӣ аз ин ҳам босуръаттар буд. Дар натиҷаи ин афзоиши суръати истеҳсолот дар муқоиса бо суръати афзоиши аҳолӣ нисбат ба ҳар сари аҳолӣ паст мерафт. Соли 1985 ба ҳар сари кас аз ин даромади миллий 970 сӯм, соли 1989 - 917 сӯм рост меомад. Соли 1992 даромади миллий ба ҳар сари аҳолӣ 63,7 фоизи даромади соли 1985-ро ташкил медод<sup>113</sup>.

Тоҷикистон айнан аз рӯи гуфтаҳои Малтус ин-кишоф мейфт. Агар дар миёнаи солҳои 90-ум аҳолии қобили меҳнат 2500 ҳазор нафар бошад, пас аз рӯи хисоби пешакӣ соли 2000 он қариб ба 3 млн. мера-

<sup>113</sup> Ниг.: Социальное развитие и уровень жизни населения в Республике Таджикистан. Душанбе, 1991, с. 3.4; Республика Таджикистан, с. 158.

сад<sup>114</sup>. Пас, барои он ки миқдори бекорон наафзояд, дар 4 сол 500 ҳазор ҷои нави корӣ бояд таъсис дод. Барои аз байн бурдани бекорӣ бошад, қариб 1 млн. ҷои корӣ наафзояд аст. Ҳалли ин масъала ҳатто барои давлатҳои сарватманд ҳам ҳеле душвор мебошад.

Масъалаи бо кор таъмин кардани аҳолӣ, маҳсусан ҷавонон, бе ягон муболига, яке аз масъалаҳои тезутунди ҳалталаб буд ва хоҳад монд.

Дар ҷумҳурӣ як вазъияти аҷоиб, монанди бекории технологӣ дар давлатҳои сармоядорӣ (бекорӣ дар мавриди ҳеле бисёр будани ҷойҳои корӣ ҳолӣ) ба вучуд омадааст. Дар мамлакати мо ҳам ҷойҳои корӣ барои мутахассисон ҳолианд, ҳам бекорӣ дар байни коргарони оддӣ ё ихтисосашон нокомил дар авҷ аст. Аммо сабабҳои ین гуна бекории якхела дар Европаи Фарӯй ва Тоҷикистон ғуногунанд.

Дар Европа ин намуд бекорӣ аз сабаби ихтиёрдорни моликияти ҳусусӣ ба воситаҳои истехсолот ба амал меояд. Менечер фикр мекунад, ки барои ихтисосирии коргар маблаг сарф мекунӣ, аммо ў мумкин ба корхонаи сармоядории дигар меравад, ҳуқуки крепостной нест, ки ўро боздорӣ. Дар Тоҷикистон ин ҳол бар асари парокандагии маъмурӣ дар ба-накшагирии инкишофи саноат ва маълумоти қасбӣ-техникӣ, рафтани русзабонҳо аз ҷумҳурӣ зохир мегардад. Ба назари мо, ин парокандагиро бо ёрии ба-накшагирии иҷтимоӣ, ки ба усули накшай ягона асос ёфта аст, барҳам додан мумкин мебошад. Дар Тоҷикистон суръати инкишофи истехсолоти ҷамъияти дар солҳои 80-90-ум назар ба тамоми ҳудуди собиқ ИҶШС ҳеле паст буд, дар мавриде, ки захираҳои

<sup>114</sup> Ниг.: Эъзоҳи 113

мехнатии чумхурӣ кариб ҷаҳор баробар аз ҳисоби миёнаи тамоми ҳудуди қишвар (ИЧШС) бештар маҳсуб мегашт. Бояд зикр намуд, ки дар чумхурӣ дар бораи шумораи бекорон маълумотҳо якхела нестанд (230-600 ҳазор кас). Танҳо охирҳои соли 1997 аз шумораи умумии бакайдгирифташуда 51086 нафар буд, 37118 нафар коргарони бекор ҷубронпулӣ мегирифтанд. Дар соли 1997 аз шумораи умумии бакайдгирифташудаи бекорон дар чумхурӣ 26829 нафар ё ҳуд 52,5% занон буданд. Ҳусусан дар деҳот сафи бекорон хеле афзудааст ва аз рӯи маълумотҳои соли 1997 64,7% шумораи умумии бекорони чумхуриро ташкил менамояд<sup>115</sup>. Афзоиши якбораи бекорӣ бар асари ҳаробшавии истеҳсолот дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодӣ ёт ва аз кор мондани муассисаҳо ба вучуд омад.

Ба гайр аз бекорони бақайдгирифташуда боз ҳаробшавии истеҳсолот ҷой дорад, ки дар натиҷаи он роҳбарони муассисаҳо ба коргарони ҳуд ночор рухсатии бемузд медиҳанд. Бино ба маълумоти Агентии давлатии омор соли 1993 бештар аз 106000 коргар чунин намуди рухсатӣ гирифтанд<sup>116</sup>. Ин одамон дар ҳисоби бекорон ба қайд гирифта нашудаанд ва барои бекорӣ ҷубронпулӣ намегиранд.

Аз рӯи нишондоди Вазорати меҳнат ва шугли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бекорон дар чумхурӣ (касоне, ки меҳоҳанд, аммо кор ёфта наметавонанд) зиёда аз 50 ҳазор кас ё 2 фоизи аҳолии қобили меҳнатро ташкил медиҳанд. Бекории мувакқатиро оммавӣ шуморидан мумкин аст, вакте ки мардуми

<sup>115</sup> Ниг.: Основные социально-экономические показатели Республики Таджикистан за 1992-1997 гг., с. 83;

Таджикистан. Отчет по человеческому развитию. 1998, с. 75,77.

<sup>116</sup> Ниг.: Республика Таджикистан. Отчет по человеческому развитию в 1995 г., с. 18.

кобили меҳнат мавсими ё бо рӯзи нопурраи корӣ дар истехсолоти ҷамъияти ё ҳоҷагии шаҳсӣ меҳнат мекунанд. Онҳо такрибан садҳо ҳазоранд.

Алокамандона бо гузариши Тоҷикистон ба иқтисоди бозаргонӣ вазъияти демографӣ (гунҷоиши аҳолӣ) аз сабаби афзоиши беандозаи аҳолӣ ва захираҳои меҳнатӣ дар ҷумҳурӣ вазнин мегардад. Ин масъалаи фардои ҷумҳурӣ аст, ки ҳаллаш на таҳо бо баҳисобирии имрӯзу фардо, балки бо дарназардошти ояндаи дур бояд анҷом пазирад.

Аҳолии ҷумҳурӣ дар 20 соли наздики нисбат ба суръати афзоиши аҳолӣ дар ИДМ то андозае зуд афзоиш мейбад. Ҳатто дар байни ҷумҳуриҳое, ки таваллуд хеле зиёд аст, Тоҷикистон фарқ мекунад. Коэффициенти умумии таваллуд соли 1990 (ба ҳар 1000 нафари аҳолӣ) дар Озарбойҷон - 25,5, Қирғизистон - 29,3, Ӯзбекистон - 33,4, Туркманистон - 34,1, Тоҷикистон - 38,4<sup>117</sup> -ро ташкил медод. Мутобикан ба ин, мувоғики маълумоти баҳисобирии аҳолӣ соли 1989 шумораи миёнаи аҳолӣ дар ҳар онлаи Тоҷикистон аз ҳама бисёр - 6,1 нафар, дар ИҶШС бошад, 3,5 нафар буд.

Бояд гуфт, ки даргириҳои ҷанг, паст рафтани сатҳи зиндагии мардум дар ибтидои гузариш ба муносибатҳои иқтисоди бозаргонӣ дар ҷумҳурӣ ба афзоиши аҳолӣ таъсир расонд. Ин албатта, дар шароити Тоҷикистон, ки ҳамеша афзоиши табии аҳолӣ хел балан буд, ҳодисаи мусбат мебошад. Агар соли 1992 ба ҳар 1000 нафар аҳолӣ 32,2 нафар навзод рост бошад, пас соли 1997 ин рақам ба 23,2 расид<sup>118</sup>.

<sup>117</sup> Ниг.: Вестник статистики, 1991, № 8, с. 55; Народное хозяйство Республики Таджикистан в 1993 г., с. 39.

<sup>118</sup> Ниг.: Основные социально-экономические показатели Республики Таджикистан за 1992-1997 гг., с. 70.

Хисоби нисбии аҳолии қобили меҳнат аз 46,3 то 51 фоиз меафзояд, шумораи умумии онҳо бошад, қарib ба 4,5 млн. кас мерасад. Аз рӯи ин хисоб шуморони мардуми қобили меҳнат дар ҳар панҷсола такрибан ба тарики зайл меафзояд: солҳои 1991-1995 - 270-280 ҳазор кас, солҳои 1996-2000 - 670-680 ҳазор кас<sup>119</sup>.

Чунон ки мебинем, дар мамлакатҳои Осиёи Марказӣ назар ба давлатҳои марказӣ ва гарбии ИДМ афзоиши захираҳои меҳнатӣ хеле баланд аст. Аз ин сабаб соҳтори синнусоли захираҳои меҳнатии марзҳо зотан дигар мешаванд. Дар ноҳияҳои афзоиши табиатан сусти аҳолӣ захираҳои меҳнатӣ пир мешаванд, инчунин пирон аз микдори умумии аҳолии қобили меҳнат қисми зиёдро ташкил медиҳанд. Баръакс, дар давлатҳои Осиёи Марказӣ дар байни аҳолии қобили меҳнат ҷавонон афзалият пайдо мекунанд.

Нишондиҳандаҳои инкишофи табиии аҳолии марзҳоро бояду шояд ҳусусиятҳои ҳолати демографии аҳолӣ муайян менамояд.

Масалан, дар ноҳияҳои Осиёи Марказӣ оилаҳои калони сернасл омили серфарзандӣ мебошанд. Дар мамлакатҳои европоии ИДМ баробари камтаваллудкунӣ давраи гузариш ба шароити нави оилаҳои ҳайаташ кам асосан анҷом ёфт.

Дар маҳалҳое, ки суръати таваллуд суст аст, ба андозаи муайян беаҳамиятӣ нисбат ба кӯдакон ба назар мерасад. Дар мукоиса бо ин, дар ноҳияҳое, ки суръати таваллуд баланд аст, вобаста ба урғу одатҳои анъанавии миллӣ, ба хотири он ки дар оила ақалан як писар бояд таваллуд шавад, чанд кӯдаки

<sup>119</sup> Ниг.: Коммунист Таджикистана, 21 июня соли 1991.

дигар зонда мешавад. Файр аз ин бояд гуфт, ки дар нохияҳои афзоиши аҳолиаш босуръат ба дараҷаи муайян ҳам дар деҳот ва ҳам дар шаҳр рӯҳияи хоси тарзи зиндагии деҳотӣ бокӣ мондааст.

Минбаъд шаҳришин гардонидани аҳолии деҳот дар ин нохияҳо на танҳо ҳамчун воситаи ба тарзи меҳаникӣ ба шаҳр кӯчонидани деҳотиён, балки чун тадбири таъмини тарзи зиндагии шаҳринишини, шароити баланди зиндагии шаҳрӣ тағриқаи байни мāрзҳоро аз байн бурда, инчунин фарқи нишонди-ҳандаҳои ҳолати демографии аҳолиро баробар ҳоҳад кард.

Омили демографӣ ба ҳолати иҷтимоии аҳолӣ, масалан, ба фаъолшавии он дар интиҳоби шакли машгулият, муносибат ба намудҳои меҳнат таъсири ҳудро мерасонад.

Омилҳои демографӣ ва иҷтимоиву иқтисодӣ якҷоя амал мекунанд. Масалан, ҳаракати сусти иҷтимоии аҳолӣ дар навбати аввал далели он аст, ки инкишофи истеҳсоли шаҳсӣ зухуроти нисбат ба рағбати аз ҷои ба ҷои кӯчидани аҳолӣ хеле фаъол аст. Дар навбати ҳуд, дар ҷои ки ин сустҳаракатӣ ҷой дошта бошад, пешрафти иқтидори меҳнатии маҳалро бозмедорад. Кӯчбандии бо зарурати ҳочагии ҳалқ вобаста ба такомули шаҳс барои ба даст овардани таҷрибаи қасбӣ, муносибатҳои иҷтимоӣ, дараҷаи баланди ҳасисӣ ба инноватсия роҳ мекушояд.

Бояд ёдовар шуд, ки ҷараёни кӯчиш асосан ҷавононро фаро мегирад. Ба шароити Тоҷикистон назардошти кӯчиш аз ҳисобӣ одамони оиласдор, маҳсусан серфарзанд дуруст намеояд. Дар ин ҷо масъала мураккабӣ ва ҳусусиятҳои ба ҳуд ҳос дорад. Ин ба сатҳи сармоядорӣ вобаста мебошад, ки аҳолӣ онро аз сар нагузаронидааст. Бинобар ин дар ҷумҳурӣ, чун

дар тамоми Осиёи Марказӣ, таҷрибаи зиндагии шаҳрнишини танҳо хоси аҳолии европеинажод мебошад. Бештари тоҷиконе, ки ҳатто шаҳрнишинанд, кӯшиш меқунанд, ки тарзи зиндагии деҳотро нигоҳ доранд, чунон зиндагӣ намоянд, ки дар деҳа мезистанд. Дар рӯхияву рафтори шаҳсҳо низ ҳислатҳои соҳти мулкдориву падаршоҳӣ мушоҳидар мешаванд.

Суръати пасти таваллуд, аз назари мо, ҷиҳатҳои зиёди мусбат дорад, аммо дорон ҷиҳатҳои манғӣ низ мебошад. Аз ҷумла ҳеле зуд пиршавии аҳолӣ ва нарасидани микдори ҷавонон барои омӯҳтан ва омехтани коргарон, номутаносубии муносабати ҷинсҳо дар гурӯҳҳои продуктивӣ (маҳсулдигӣ), норасоғҳо дар тарбияи қӯдакон дар оилаҳои камфарзанд, ҳамаи ин натиҷаи пастшавии суръати тавлид маҳсуб мегардад. Ҳангоми сеъфарзандӣ ин оқибатҳо ҷой на-доранд.

Ба андешаи мо, дар шароити кунуни ИДМ ҳар як ҷумҳурӣ, аз ҷумла Тоҷикистон, ҳангоми ба роҳ мондани истеҳсолоти ҳудудӣ вазъи демографиву иҷтимоии маҳалҳои гуногуни хешро ба назар мегирад.

Воқеан, яке аз ҳусусиятҳои хоси ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ дар он аст, ки агар дар собиқ ИҶШС кӯшиши кам кардани аҳолии деҳот ва афзун гардонидани аҳолии шаҳрҳо ба назар мерасид, дар ин ҷо кӯшиш барои афзоиши аҳолӣ дар деҳот, чун дар шаҳр, якхела ҳоҳад буд. Агар микдори аҳолии шаҳрнишин дар ИҶШС соли 1979 62 ва соли 1989 66 фоиз боша, лас дар Тоҷикистон аз 35 фоизи соли 1979 соли 1989 то 33 фоиз ва соли 1997 ҳангоми муай-

ян кардани афзоиши ахолӣ то 23,2 фоиз кам шуд<sup>120</sup>. Чунин ҷишондиҳандаҳо дар дигар чумхуриҳои Осиёи Марказӣ низ ҷой доранд.

**PDF Compressor Free Version** Ҷадвали наъбатӣ дар бораи афзоиши табии ахолӣ дар баъзе мамлакатҳои ИДМ маълумот медиҳад.

**Таваллуд, вафот ва афзоиши табиии ахолӣ  
(ба ҳисоби 1000 кас)<sup>121</sup>**

Ҷумҳуриҳо	соли 1985			соли 1998		
	шумо-раи	шумо-раи	афзоиши	шумо-раи	шумо-раи	афзоиши
	таваллуд	фавт	та-бий	таваллуд	фавт	та-бий
Россия	16,5	11,3	5,2	16	10,7	5,3
Украина	15	12,1	2,9	14,5	11,7	2,8
Белоруссия	16,5	10,6	5,9	16	10,1	5,9
Узбекистон	37,2	7,2	33	35,1	6,8	28,3
Қазоқистон	24,9	8	16,9	25,6	7,7	16,9
Кирғизистон	32	8,1	23,9	31,2	3,4	16,9
Туркманистон	36	8,1	37,9	36	7,8	28,2
Тоҷикистон	39,9	7	32,9	40	7	33

Нишондиҳандаҳои ҷадвал шаҳодат медиҳанд, ки таваллуд дар давлатҳои славянӣ кам мешавад, дар давлатҳои осиёӣ бошад, таваллуд афзоиш ёфта, дар

<sup>120</sup> Ниг.: Социальное развитие СССР, с. 31; Основные социально-экономические показатели Республики Таджикистан за 1992-1997 гг., с. 70.

<sup>121</sup> Ниг.: Социальное развитие СССР, с. 31; Народное хозяйство Республики Таджикистан в 1993 г., с. 37.

натицаи пешрафти соҳаи тандурустӣ микдори фавти-  
дагон ба ҳар сари 1000 нафари аҳолӣ кам мегардад.

Мувофиқи маълумоти илми оморшиносӣ та-  
валлуд дар давлатҳои Осиёи Марказӣ асосан аз хи-  
соби аҳолии деҳот хеле меафзояд.

Омили дигари афзоиши баланди таваллуд аз  
чудошавии ниҳоят ками оилаҳо бармеояд.

Бояд гуфт, ки чудошавии оилаҳо дар шаҳрҳо  
њисбат ба деҳот бештар ба назар мерасад. Нишон-  
диҳандай зерин гувоҳи он аст, ки агар соли 1980 дар  
Тоҷикистонӣ аз 1000 кас дар шаҳр 4,1 ва дар деҳот 0,2  
кас чудо шуда бошад, пас соли 1990 ба 1000 нафар  
аҳолӣ мутобиқан 2,9 ва 0,7 кас рост меомад<sup>122</sup>.

### Микдори ақди никоҳ ва талоқ (ба ҳисоби 1000 нафари аҳолӣ)<sup>123</sup>

	соли 1980		соли 1990		соли 1993	
	ба қайд гирифта шудааст					
	акд	талоқ	акд	талоқ	акд	талоқ
ИҶШС	10,3	3,5	9,4	3,3	-	-
Тоҷикистон	10,7	1,5	9,5	1,4	0,6	0,9

Сатҳи беандоза пасти талоқ яке аз ҷабабҳои  
асосии таваллуди бехад зиёд дар Тоҷикистон мебо-  
шад. Вобаста ба ин микдори зиёд дар ҳисоби миёнаи  
аъзои оила нигоҳ дошта мешавад.

Дар ҳайати аҳолии деҳот ва шаҳр таносуби  
марду зан дар давоми солҳои 1994-1998 ҷунин буд:  
49,7 ва 50,3, яъне ин рақамҳо бетағири мондаанд<sup>124</sup>.

<sup>122</sup> Ниг.: Социальное развитие СССР, с. 31; Народное хозяйство  
Республики Таджикистан в 1993 г., с. 37.

<sup>123</sup> Ниг.: Социальное развитие и уровень жизни Республики  
Таджикистан. Душанбе, 1993 г., с. 42.

Қайд намудан ҷоиз аст, ки дар байни баҳисобгирии аҳолии солҳои 1979 ва 1989 дар ҷумхурӣ таносуби чинсҳо дар дехот баробар, дар шаҳр бошад, дар ин са **PDF Compressor Free Version** ҷумтаносибӣ ба амал меояд. Соли 1959 занон дар шаҳр назар ба мардон 51 ҳазор нафар зиёд буданд. Солҳои охир ин нобаробарӣ қисман барҳам меҳӯрад ва ҳангоми баҳисобгирии соли 1989 шумораи мазкур то 33 ҳазор кас кам мешавад<sup>125</sup>.

Афзоиши шумораи занон бар мардон аз синни 22-солагӣ сар мешавад ва фавти бештари чинси мардон боиси ин ҳодиса мегардад. Дар байни калонсолон бошад, ин ҳодиса окибати ҷанги дуюми ҷаҳонӣ мебошад. Дар мувоғиқати умумии байни аҳолии зану мард дар баязе гурӯҳҳои синнусолӣ ҷумтаносиби зиёд ба назар мерасад. Чунончӣ, аз соли 1979 дар байни одамони то 14-сола писарбачаҳо миқдоран нисбат ба духтарон дар мукоиса бо пастишавии нуфуси онҳо дар ҳайати захираҳои меҳнатӣ бештаранд.

Бинобар ин дар оянда ин метавонад омили ниҳозми ҷумтаносиби байни зану мард гардад.

Ҳусусияти дигар, ин миқдори зиёди мардҳо дар мукоиса бо занҳо дар гурӯҳҳои синнусолии (соли 1991) аз 10 то 19-сола мебошад. Дар гурӯҳҳои синнусолии аз 20 то 39-сола занон, аз 40 то 49-сола мардон, аз 50-сола боло занон нисбат ба мардон бештаранд<sup>126</sup>.

Агар дар гурӯҳҳои синнусолии аз 15 то 24-сола таваллуд кам шавад, дар гурӯҳҳои байданаи синну-

<sup>124</sup> Ниг.: Основные социально-экономические показатели Республики Таджикистан за 1992-1997 гг., с. 70.

<sup>125</sup> Ниг.: Социальное развитие и уровень жизни Республики Таджикистан. Душанбе, 1993 г., с. 114.

<sup>126</sup> Ниг.: Социальное развитие и уровень жизни Республики Таджикистан. Душанбе, 1993 г., с. 14.

солӣ мутаносибият нигоҳ дошта ҳоҳад шуд. Файр аз ин баробари ба синни балогат расидани кӯдакони то 14-сола боз дар ҳамаи гурӯҳҳои синнусолӣ шароити мусоиди таваллуд фароҳам меояд. Бад-ин тарик, агар дар оянда низ таносубӣ биологиро ба назар гирем, имкониятҳои баробарии тибий ҳам нигоҳ дошта мешавад.

Дар ҳайати коргарону хизматчиён мардон накши пешбаранд мебозанд. Маводи бақайдгирии ҳайати аҳолӣ нишон медиҳад, ки хиссаи занон дар байни коргарону хизматчиён дар зарфи 10 сол (аз соли 1980 то соли 1990) қарib бетағири буда, 38,9 ва 38 фоизро ташкил мекард<sup>127</sup>.

Машгулияти коргарону хизматчиён дар соҳаҳои маорифи ҳалқ, санъат, илм ва хизмати илмӣ тағири ёфтааст. Дар ин соҳаҳо бар хилоғи тамоюли ҳукмрон дар ИҶШС<sup>128</sup> тамоюли камшавии хиссаи занон нисбат ба мардон ба назар мерасад. Маводҳо сабит мекунанд, ки кисми зиёди занони машгули меҳнат коргарон, колхозчизанону кормандони соҳаҳои хизматрасонӣ мебошанд, ки ихтисоси баланд надоранд ва бештар ба кори ҷисмонӣ машгуланд.

Аз ин бармеояд, ки вазъи демографии ҷумҳурий ба ҳамаи соҳаҳои зиндагии ҳалқ таъсири беандоза дорад. Таваллуди зиёд, ки шояд даҳсолаи наздик идома ёбад, ногузир ба афзоиши бекории оммавӣ оварда мерасонад. То кунун ин ҳодиса ҷандон эҳсос намешуд, чунки шакли меҳнат дар ҳочагии ёрирасони шахсӣ ва кӯч бастани аҳолии русзабон ҷун як навъи захиран ҷои корӣ ба шумор мерафт. Аммо ҳоло ин зарф пур ва лабрез гаштааст. Дар даҳсолаи наздик вазъият боз ҳам вазнинтар ҳоҳад шуд.

<sup>127</sup> Ниг.: Народное хозяйство Таджикской ССР в 1990 году, с. 21.

Афзоиши босуръати аҳолӣ вазъияти хавфноки идоранаашавандай мухити иҷтимоиро тавлид мекунад.

Мавлум аст, ки омилҳои ҷуғрофию демографӣ ба ҷамъият vakte таъсир мекунанд, ки аҳолӣ камбагал бошад. Япония сарватманд метавонад ҳатто дар шароите, ки маъданҳои фоиданок барои соҳтмони хонаҳо замин надорад (дар Токио аз партовҳои шаҳр ҷазираи сунъӣ соҳтаанд), босуръат тараққӣ кунад. Тоҷикистон, албатта, чун Япония сарватманд нест, аз ин рӯ бояд ба омилҳои ҷуғрофию демографӣ рӯбарӯ шавад. Ин ҷиҳат аз таҳдидҳо якчанд роҳи раҳӣ дорад.

Роҳи аз ҳама оқилона, пеш аз ҳама, ташкили гурӯҳҳои тарғиботӣ мебошад. Аммо аз сабаби монеъ шудани зиддиятҳои мӯътакидон ва тақлиди кӯрӯона ба тамоюли миллӣ, ёс метавонем барои кам кардани таваллуд ин роҳро пеш гирем?

Дар ҷаҳони интихобот нишон дод, ки гузаронидани ҷунин сиёsat дар қишварҳои қафомонда чи хавфе дорад.

Дигар, тараққии босуръати саноат, қишоварзӣ, ҳунармандӣ ва хизматрасонӣ ба мақсади бо кор таъмин намудани тамоми аҳли ҷомеа. Аммо маблагро барои ин кор аз кучо мегирем? Агар яке аз ин ду роҳи мазкурро амалий нагардонем, барои роҳи саввум шароит мухайё мегардад, ки ин таркиши иҷтимоӣ мебошад.

Бинобар ин дар замони ҳозира, дар протsesи ташаккули муносибатҳои нави ҷамъияти муносибатҳои оилавӣ, ки қисми таркибии он мебошад, тағйироти кулӣ меҳоҳад.

Дар давраи мавҷудияти Иттиҳоди Шӯравӣ қарib тамоми масъалаҳои иҷтимоӣ, за ҷумла масъалаҳои оилавиро, давлат аз рӯи принсиҳи баробарӣ ҳал менамуд. **PDF Compressor Free Version** Серфарзандро бо имтиёзҳои гуногун дастгирӣ менамуд. Яъне, давлат тамоми имкониятҳоро муҳайё месоҳт, ки оилаҳои серфарзанд зиёд шаванд.

Дар шароити ҳозира бошад, дар давлатҳое, ки таваллуди кӯдакон зиёд асту шумораи аҳолиашон зуд меафзояд, масъалаи демографӣ бо роҳу воситаҳои гуонгун ҳаллу фасл мегардад.

Акнун чунин масъала дар назди давлати соҳибистиколи Тоҷикистон, ки дар байни кишварҳои ИДМ аз ҷиҳати таваллуди кӯдакон дар яке аз ҷойҳои аввал аст, қарор дорад. Бинобар ин муносибатҳои нави иқтисоди бозаргонӣ ва суръати баланди инкишофи аҳолӣ дар чунин шароит ба ҳам мувоғик нестанд. Аз ин нуктаи назар, Тоҷикистон низ бояд сиёсати демографии худро иваз карда, ба шароити вokeии замони ҳозира ва муносибатҳои нави ҷамъияти мувоғик гардад.

Сиёсати демографии давлат дар шароити ҳозира бояд такмил ёфта, ба ҳолати вokeии инкишофи аҳолӣ мувоғик гардонда, аз мавқеи тайёрхӯрӣ берун ояд.

То ҳол сиёсати хифзи иҷтимоии аҳолӣ бо роҳҳои гуногун, аз ҷумла дар шароити ҳозира бо роҳи ба оилаҳои серфарзанд, кам бошад ҳам, додани мададпулӣ ва дигар имтиёзҳо амалӣ мешавад. Ин аз як тараф, илочи аз қашшоқшавӣ раҳонидани ин гурӯҳи аҳолӣ бошад, аз тарафи дигар, маънни онро дорад, ки давлат барои таваллуди зиёди кӯдакон ҳавасманд мегардонад. Албатта, дар асл ин тавр нест, Чунин сиёсат, алалхусус барои давлате, ки та-

валтуди кӯдакон дар оила зиёд асту ба зумраи мамлакатҳои дорои кувваи кории зиёд ва тараккиёташ суст дохил мешавад, номувофик мебошад. Дар ҳолати таъминатӣ ҷунин протсес кувваи корие, ки бо ҷои кор таъмин нест, афзуда, дараҷаи зиндагии аҳолӣ бад мешавад.

Бинобар ин дар шароити ҳозира, ки Тоҷикистон давлати сертаваллуду серафзоиши кувваи коргарӣ аст, на зиёд намудани таваллуд, балки ба танзим даровардани ин протсес тавассути кам карданни таваллуд дар оила масъалаи ҳалталаби ин кишвар мебошад.

Баъди пош ҳӯрдани давлати Шӯравӣ ва дар давраи ҷанги граждании солҳои 1991-1992 дар Тоҷикистон сатҳи истеҳсолот рӯ ба таназзул ниҳод. Яке аз масъалаҳои ҳалталаби чумхурӣ афзудани сафи бекорон мебошад. Файр аз ин, дар ин давра сатҳи маориф ва дараҷаи зиндагии аксарияти оилаҳои серфарзанд хеле паст шуд. Дар натиҷаи ҳамаи ин дар чумхурӣ вазъи таълиму тарбия дар оила, мактаб ва умуман ҷамъият хеле коста гардид. Ин ҷараён дар ҳолате мегузарад, ки инсоният ба асри кибернетика, электроника, радиотехника ва умуман ба асри аҳборӣ қадам ниҳодааст. Ин, дар навбати аввали, талаб менамояд, ки ҷавонон бояд сатҳи баланди дониши ҳозиразамон дошта бошанд, дар он сурат аз ҷунин ҷавонон қадрҳои болаёкат тайёр кардан мумкин аст. Аз ин ҷиҳат, яке аз вазифаҳои асосии оила дар он мебошад, ки ба ҷамъият кӯдакони ҷисман ва рӯҳан солим ато намояд. Дар он сурат онҳо ояндаи миллат, давомдихандай генофонди солими миллиат шуда метавонанд. Дар акси ҳол ояндаи миллат ҳузнангез ҳоҳад буд. Ба ақидаи мо, давлат дар сиёсати демографии ҳуб барои дуруст ба танзим даровардани ин масъала,

пеш аз ҳама, бояд кӯдаконеро дастгирӣ намояд, ки дар оилаҳо тарбияи хуб гирифтаанд. Ин дар сурате амалӣ мегардад, ки маблағро ба 8-10 кӯдак кам-кам неву ба қўллари 1-уму 2-юм бештар сарф намояд. Яъне, аз ҷиҳати моддӣ 1-2 кӯдакро бо имтиёзҳои баланд таъмин созад. Дуюм, оилаҳое, ки меҳоҳанд аз 3 то 6 ва зиёдтар кӯдак дошта бошанд, пеш аз ҳама бояд буҷети оиласавии худро ба назар гиранд. Яъне, худи оила аз рӯи имконияти моддии худ оилаашро ба танзим дарорад. Сеюм, дар Тоҷикистон бо дарназардошти кувваи коргарии изофа ба оилаҳое, ки 3-6 ва аз он зиёд фарзанд доранд, аз ҷониби давлат кӯмаку дастгирӣ кардан дар шароити муносибатҳои нави ҷамъиятӣ ба мақсад мувоғиқ нест. Давлат наметавонад ғамхории комили ҷунин оилаҳоро ба души худ гирад. Вай ба интиҳоботи ҳукуки шартҳои мазкур метавонад ёрӣ расонад.

Азбаски оиласадор ва серфарзанд шудан ҳукуки конституционии ҳар як оила мебошад, давлат метавонад барои нигоҳубини оилаҳои серфарзанд ҷамъиятҳои ихтиёрӣ, башардӯстона ташкил намояд, ба онҳо муроҷиат кунад ва гайра.

Албатта, оилаҳои серфарзанд, дар навбати худ, аз яқдигар ба куллӣ фарқ мекунанд. Ин гуна оилаҳо, ки ҳусусан дар деҳот зиёданд, дар натиҷаи ташкили дурусти меҳнат дар сатҳи оила аз ҷиҳати моддӣ худро пурра таъмин карда метавонанд ва ба масъалаи тарбияи кӯдакон ҳам дикқати маҳсус медиҳанд. Дар баробари ин қисми зиёди оилаҳои серфарзанд базур рӯз мегузаронанд. Аз ин рӯ, на танҳо сатҳи моддии онҳо, балки маънавиёташон ҳам хеле ҳароб мебошад.

Ҷунин сиёсати демографии давлат, ба ақидаи мо, мантиқан ба раванди асосии сиёсати пешгирифтаи давлатамон мувоғиқат менамояд. Чунки ин сиё-

сат сиёсати иқтисодии рӯбаичтимиёт мебошад ва он  
сиёсати аз чиҳати иҷтимоӣ башардӯстона не, барь-  
акс, сиёсатест, ки одамро ҳамчун эҷодкор, мустақилу  
чаши мордорон ва сазовори зиндагии арзанда ташак-  
кул медиҳад.

Умуман, ҳар як шаҳрванди давлати Тоҷи-  
кистон хуб бояд фаҳмад, ки консепсияи иқтисодиёти  
бозаргонии рӯбаичтимиёт, аввалан, барои инсон  
озодии иқтисодӣ мухайё месозад, соният, ҳукуку оzo-  
дихои одамро эҳтиром ва эътироф мекунад. Чунин  
ҳолат низ яке аз нишонаҳои ҷамъияти демократию  
плюралистӣ мебошад, ки имконият медиҳад, то ҳар  
одам истеъдол, дониш, малака ва лаёқати ҳудро дар  
ҷорҷӯбай қонун пурра амалий гардонад.

Г. Ҳабибов

нақднӣ

генерал-спикер

С. Ҳабибов

## VI. СИЕСАТИ КАДРХО

Пас аз эълони истиқлолияти Тоҷикистон, ҳусуан батли оғози таңхӯи доҳилӣ аз ҷумҳурӣ рафтани мутахассисони русзабони соҳаҳои техникӣ, тиб ва маориф оғоз ёфт. Аксарияти муҳочироне, ки Тоҷикистонро тарқ намуданд, маълумоти миёна, миёнаи техники, олий ва унвонҳои илмӣ доштанд. Ба муҳочирати онҳо вазъи сиёсии ноороми ҷумҳурӣ, пастшавии кадри таълим, илму фарҳанг, қасбу кор, шароити зиндагӣ ва меҳнат, маоши ноҷиз ё напардоҳтани он сабаб мешуданд.

Бо вучуди он ки муносибатҳои зиддируси аз ҷониби мардуми маҳаллӣ зоҳир нашудааст (чанг байни тоҷикон мерафт), аз ҷумҳурӣ гурӯҳи қалони аҳолии русзабон якбора кӯч баст.

Ҳоло мо намедонем, ки рафти русзабонон аз ҷумҳурӣ то кай идома мейбад. Муҳочират аз Тоҷикистон агар кать нагардад, ин ҷараён оқибатҳои вазнин ҳоҳад дошт. Як чиз маълум аст: дар ҳар сурат ба Тоҷикистон омадани аҳолии русзабон ҳусусияти оммавӣ намегирад. Умеди ягона барои омадани мутахассисони зиёд аз дигар давлатҳо оромии вазъи сиёсии ҷумҳурӣ, имзои шартнома байни Россияву Тоҷикистон дар бораи шаҳрвандии дучониба шуда-наш мумкин аст, яъне ҷумҳурӣ ҳангоми тайёр карданни кадрҳо барои муассисаҳои нав бояд танҳо ба аҳолии таҳҷон - тоҷикону ӯзбекон умед бандад. Соли 1991 дар арафаи пошҳӯрии давлати Шӯравӣ тоҷикон 62,3, ӯзбекон - 23,5, русҳо - 7,6 ва дигар миллатҳо 5,6 фоизи аҳолиро ташкил дода буданд, пас ин ракамҳо

соли 1997 чунин буданд: точикон - 68,8, ўзбекон - 24,9, русҳо - 3,0 ва дигар миллатҳо - 2,8 фоиз<sup>128</sup>.

Ба гайр аз русҳо кисми асосии намояндагони ин миллатҳо дар 1997-маддагӣ мекунанд. Таҷрибаи саноатии сармоядорию сотсиалистиро ин мардум кам хис намудаанд, амалан бо тартиботи соҳти саноат пурра шинос нестанд, онҳо якҷоя меҳнат мекунанд ва барои ҳамин фаъолияти худро бояд ба ҳам мувоғик намоянд. Дар онҳо умуман омӯзиши қасбӣ суст аст, забони русиро низ хуб намедонанд. Дар байни точикон танҳо 30 фоизашон забони русиро хуб медонанд ва ҳамагӣ 16 ҳазор кас ё 0,5 фоизашон онро ба ҳайси забони модарӣ қабул намудаанд. Дар байни ўзбекҳо ин ракам дар таносуби 21,0 бар 6,1 фоиз аст<sup>129</sup>.

Хуб надонистани забони русӣ барои точикону ўзбекон имкониятҳои омӯзиши қасбҳои саноатиро маҳдуд мегардонд. Холо имкониятҳои хеле хуб омӯхтани қасбҳои муҳандисӣ, коргарӣ чун пештара дар Федератсияи Россия ва дигар кишварҳои дуру ҳамсоя мавҷуданд. Вакте ки одамон дар ҷойи бегона мемонанд, новобаста аз ҳоҳиши худ забони муҳити навро ба зудӣ меомӯзанд. Гайр аз ин, бисёр мутахассисони ботаҷрибае, ки дар мамлакат мондаанд, қасбҳои худро тағиیر додаанд ва ба муассисаҳои тиҷоративу шаҳсӣ мераванд, бо дарназардошти ин вазъият давлат барои тайёр кардани кадрҳои таҳассусӣ тамоми тадбирҳоро меандешад. Барои ҳалли ин масъала бояд проблемаи музди меҳнат ҳал карда шавад, то ки ҷараёни рафтани мутахассисонро суст.

<sup>128</sup> Ниг.: Основные социально-экономические показатели Республики Таджикистан за 1992-1997 гг., с. 80; Вестник статистики. 1991, №5, с. 74.

<sup>129</sup> Ниг.: Вестник статистики. 1991, №5, с.74

донад, зеро марзи кишварро мутахассисони бехтарин тарк мекунанд. Дар Қонун “Дар бораи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки моҳи январи соли 1994 қабул шуда буд, инкишофи ояндаи системаи маориф муайян гардида таълими бепули нӯҳсола кафолат до да мешавад. Барои датгирии системаи маориф буччети давлатӣ, маблағҳои муассисаҳои калон ва шахсони чудогона вобаста карда мешаванд. Яке аз масъалаҳои муҳими Тоҷикистон баланд бародоштани маълумоти духтарону занони миллатҳои таҳҷоӣ бо дарназардошти ба нақшагирии таҳияи барномаҳон нав ва аҳамияти маҳсус додан ба ҷавондухтарон мебошад. Ҳоло бо ҳамкории ЮНЕСКО маркази маорифи занон, ки ба мутобикшавии онҳо ба шароити зиндагии нав дар Тоҷикистон ёрӣ мерасонад, кушода шудааст.

Бад-ин тарик, дигаргунҳои инқилобии ҷамъиятӣ, вазъи бӯҳрони шадиди аз сар гузарондаи мо, ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, ҷамъиятигу сиёсӣ, инкишофи демократияи истеҳсолӣ, ҳудидоракунӣ, шаклҳои нави фаъолияти қишоварзӣ дар асоси шаклҳои гуногуни молиқият масъалаи тайёр кардани қадрҳои миллиро дар шароити замонавӣ, суръатдии таъсири таълимро ба ҳамаи соҳаҳои ҳаётӣ ҷамъиятӣ ба тарики нав мегузорад.

Таҳлили самт ва дурнамоии пешрафти тайёр, қардани қадрҳои соhibixtisoc дар давраи ҳозира дар ҷумҳурий ва тамоюлҳои ҳафноки ба тарзи таълими умумӣ тайёр намудани коргарони ихтисоснонку қасбӣ, аз мувофиқати сатҳи ин тайёрӣ ба талаботи пешрафти илмию техники гувоҳӣ медиҳанд.

Дар шароитҳои пешрафти илму техника сатҳи нисбатан баланди таълими умумии коргарон зарур аст. Самаранокии истифодаи маълумоти ба дастома-

да амалан дар натичаи пурра чорй нашудани дасто-  
вардхой илму техника дар соҳаҳо ва минтақаҳо бои-  
си касбу кори самарааш нисбатан паст, бемазмун,  
**PDF Compressor Free Version** чойнанаистехсолот ва таксими  
нодурусти кувваи коргарӣ мегардад. Номутаносибии  
талаботи истехсолот ба кадрҳо ва роҳҳои конеъгар-  
донии онҳо ба назар мерасад. Ихтилофнокии байни  
тарзи осиёй ва европоии унсурҳои кувваҳои ис-  
техсолкунандаги оқибатҳои манғӣ меоранд, ки аз ин  
миён афзоиши қандашавии сатҳи талаботи коргарон  
ва имкониятҳои амалигардонии онҳо, пастравии  
рафбати онҳо ба меҳнат, касб, сустшавии фаъолияти  
меҳнатиро маҳсус қайд намудан лозим аст. Мутано-  
сибии унсурҳои доҳилии таълимоти ҳамагонӣ, пеш аз  
ҳама, бартарафкунии зиддиятҳои байни сатҳҳои  
умумӣ ва касбии донишҳо, тайёрии назарӣ ва амалий,  
инҷунин инкишофи нисбатан самараноки шаклҳои  
тайёри ва азнатайёргунӣ зарур аст, ки дар оянда дар  
соҳти таълими муттасил ва тақрористехсолкуни за-  
хираҳои меҳнатӣ аҳамияти ҳалкунандаги доранд. Ба-  
рои бозомӯзонии кадрҳои коргарии соҳибиҳтисос, ба  
андешаи мо, таҳия ва амалигардонии яклухти  
накшай тайёри ва таълими кадрҳо муҳим аст. Афзу-  
дани хароҷот барои таълими ҳар як коргари  
соҳибиҳтисос мувоғики мақсад мебошад. Ба назари  
мо, шарти муҳим барои ин системаи шартномавии  
таълим аст, ҳар ду тараф, (масалан, омӯзишгоҳҳои  
касбию техникӣ, корхонаҳои таълими истехсолӣ, аз  
як тараф, муассисаҳо, аз тарафи дигар), барои сифати  
таълим масъул мебошанд. Пардоҳт барои иҷроқу-  
нандагони бевосита пас аз натиҷагирӣ ба амал овар-  
да мешавад.

Масъалаи мувоғикати мӯйлҳои касбии ҷаво-  
нон ва талаботи истехсолот чи ба кулӣ ва чи дар

корхонаҳои алоҳида аҳамияти қалони иҷтимоӣ дорад. Ин боз аз он ҷиҳат мухим аст, ки вактҳои охир ба Тоҷикистон омадани кувваҳои коргарӣ аз дигар минтаҳиаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон. Бинобар ин бо назардошти ҳаракати пасти кӯчбандии аҳолии маҷаллӣ масъалаи ба кор таъминкуни аҳолии шаҳрҳои хурд ва шахрҳо, тавре ки гуфтем, дар ҷумҳурии мухим ва ҳалталаб мегардад. Барои ҳалли ин масъала тайёр кардани қадрҳои коргариҳи соҳибҳисос, эътибори қасбҳои коргариро дар доираи истеҳсолот ва хизматрасонӣ Ҷаланд бардоштан лозим аст.

Яке аз самтҳои асосии бозомӯзонии қадрҳои соҳибҳисос гирифтани тайёри муайян дар замини мактаби миёна ва худи истеҳсолот мебошад. Дар ин ҷо омӯзишгоҳҳои қасбҳои техникий накшай пешбаранда мебозанд. Омӯзишгоҳҳои пешина, ки аз рӯи ҳаҷм ба истеҳсолоти Ҷаҳонӣ майл доштанд, ба талаботи имруза номувоғиканд.

Азнавсозии омӯзишгоҳҳо барои бадастоварии таҳассусҳои ҳадди аксари таълимгирандагон, ташкили намудҳои омӯзишгоҳҳои қасбҳои техникии вариантҳои муҳталиф, гузаштан ба шартномаи мустакими омӯзишгоҳ-муассиса, равона кардан барои таъсиси иттиҳодияҳои таълимӣ-истеҳсолӣ ба максад мувоғик аст. Муносибатҳои бозаргонӣ ҳалли масълаи ба кор таъминшавии ҳатмкунандагони омӯзишгоҳҳои техникумҳоро душвор мегардонад. Системаи ҳавасманнӣ бештар чун роҳи перспективии ҳавасманнӣ корхонаҳо барои ба кор таъмин кардани ҷавонон ба назар мерасад. Ҳоло суръати тайёр кардан ва баланд бардоштани таҳассуси коргарону хизматчиён бевосита дар муассисаҳо, корхонаҳо ва ташкилотҳо то андозае паст мебошад, ки инро дар шароити соҳти маълумоти қасбию техникий

каноатбахш ҳисобидан номумкин аст. Дигаргунихои хочагидорӣ аз ҳар як меҳнаткаш на танҳо малакаи касбӣ, балки дониши иқтисодиро низ қатъиян талаб мекунад.

PDF Compressor Free Version

Дар шароитҳои мушаххаси минтақавӣ бо сабабҳои гуногун истифодаи оқилонаи меҳнати тамоми гурӯҳҳои касбӣ ва демографиву иҷтимоии коргарон таъмин карда намешавад. Шаклҳои гуногуни бекории муваққатӣ, мавсимиӣ, соҳторӣ ва хусусият-ҳои минтақавӣ аз он вобаста мебошад, ки гурӯҳи мазкури коргарон ба қадом гурӯҳи синнусолӣ, касбӣ ва таҳассусӣ даҳл дорад. Яке аз сабабҳои истифодаи ғайроқилонаи қадрҳои коргарӣ дар сафарбарии ҳудудӣ ва таҳассуси онҳо мебошад. Файр аз ин, ҳангоми ба кор қабулшавии мустакилона дар муассисаю ташкилот набудани ҷои кори ба маълумоти коргар муовоник, тайёрии касбӣ, ихтинос, сабабҳои ба кор вобастаи шароити меҳнат ё баръакс, ихтиноси нопурраи коргарон душвориҳои объективиро пеш меоранд. Ҷизе, ки ба муваққатан истифода нагардидани коргарон алоқаманд аст, нишонаи барҷастаи хусусияти минтақа буда, ба суръати бозомӯзонии захираҳои меҳнатӣ ва мавҷудияти ҷойҳои корӣ дар соҳторҳои минтақавӣ таъсир мерасонад. Аммо масъалаи нисбатан душвортари умумидавлатие чун ҳалли масъалаи зухури бекорӣ дар нохияҳои корашон барзиёди ҷумхурӣ мавҷуд аст.

Ба кор машғул набудан дар ин ҷо шакли қарҳатиро мегирад, ки он гузаришро ба усулҳои пеш-қадами хочагидорӣ душвор мегардонад.

Вазорати меҳнат ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳисобгирии захираҳои воеии қувваҳои коргариро, ки шахсони ба кор эҳтиёҷмандро дар бар мегирад, оғоз намуда, инчунин оид ба ташкили

системаи умумидавлатии идораи захираҳои меҳнатӣ кор мебарад. Марказ ва буруроҳои оид ба ташкили системаи умумидавлатии идоракунни меҳнатӣ, ҷамъ кардани маълумот аз ҳусуси талаботи муассисаҳо ба қадрҳо, инчунин ҳоҳишҳои мардум дар бораи ҷойҳои ҳолии корӣ, фаъолияти васеъро ба роҳ мондаанд. Дар таъмини истифодаи оқилонаи захираҳои меҳнатӣ интихоби муташаккили коргарон аҳамияти бештаре пайдо карда истодааст.

Ба назари мо, зиёд кардани шумораи коргарони саноат аз ҳисоби намояндагони аҳолии таҳҷӯй мувоғики мақсад нест. Саноатикунонии ҳаҷман ва сеъ ва кӯтоҳбинонаи минтақа барои ҳаёти ин мардум як қатор оқибатҳои манғӣ меорад (вайроншавии музозинати муҳит ва табиат, тарзи зиндагӣ, дар солҳои 30-50-ум мухоҷиркунни оммавии кӯҳистониён ба водиҳо аз паси худ оқибати азбайнравии машгулияти анъанавӣ, вайроншавии маданияти меросӣ, аз ҷумла забон, пахншавии ҳаромхӯрӣ, майзадагӣ, ҷаллобӣ ва гайраро оварда буд).

Дар ин ҷо, ба назари мо, якҷоя бо инкишофи сунъии саноат инкишофи соҳаҳои анъанавӣ дар поян истехсолоти хурд (оилавӣ, иҷоракорӣ, фаъолияти ин-фиродии меҳнатӣ, сектори миёнаи шаҳсӣ-ҳусусӣ) бо нигоҳдории табиии шаклҳои ҷойдошта ва тарзи зиндагии аҳолӣ бештар манфиатнок ҳоҳад буд.

Сабабҳои баланд набудани сатҳи ғимқдории қадрҳои коргарии саноатӣ ҳаминҳоянд. Сокинони таҳҷӯйи ҷумҳурӣ бо қишоварзӣ, истехсолоти қосибӣ ва ҳунармандӣ ба тарикӣ анъанавӣ алоқаманд буда, баробари инкишофи саноат, соҳтмон дар ӯнҳо малақаҳои меҳнати саноатӣ пайдо шуда истодаанд. Аксари машгулиятҳое, ки дар байнҳои аҳолии таҳҷӯй пахн гардидаанд (кори чӯпонҳо, дехконҳо), бо душво-

риҳои зиёд ба равандҳои механиконӣ мутобик карда шудаанд. Дар чунин шароитҳо даст кашидани аҳолии таҳҷӯй аз соҳаи кишоварзӣ назаррас нест. Дар бани аҳолии маҳаллӣ коргарони саноати шаҳрӣ камшуморанд, биноан раванди ба худ хоси ҳаракати тақрористҳо солкунӣ, ки мавқеи пасти ин гурӯҳи иҷтимоиро ба танзим меоварад, ба вуҷуд омад.

Баробари ташкили Комплекси истехсолию ҳудудии Ҷануби Тоҷикистон дар кисми ҷануби шарқии Тоҷикистон дар кисми шарқии Тоҷикистон инкишоғи босуръати саноат, ки мавҷудияти қадрои баландхисоси коргарриро талаб мекунад, ба амал омад. Аҳолии ҷумҳурӣ, ки 72 фоизаш дар деҳот зиндагӣ мекунад, бо сабабҳои гузаштаи таъриҳӣ, анъанаҳои миллии истехсолӣ, тақсими меҳнат, инчунин набудани ихтинос ва як қатор сабабҳои дигар ба саноат то пошҳурӣ давлати Шӯравӣ ҳеле суст ҷалб мешуд. Раванди шаҳрнишиншавӣ дар Тоҷикистон то кӯчбандии русзабонон аз ҷумҳурӣ бо суръати паст пеш мерафт. Дар шароити имрӯза ин ҳолат дар барзиёдии аҳолии қобили меҳнат дар деҳот ва норасони кувваи коргарӣ дар шаҳрои Тоҷикистон, яъне сафарбарии сустӣ ҳудудии аҳолӣ зухур меёбад. Масалан, дар Душанбе ва Ленинобод, ки ҳиссаи аҳолии шаҳр назар ба вилояти Ҳатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ бештар аст, раванди муҳоҷират аз ҷумҳурӣ нисбат ба омадан аз арафаи пошҳурӣ давлати Шӯравӣ то ҳол зиёд мебошад.

## Натиҷаи мухочирати аҳолӣ<sup>130</sup>

	соли 1992		соли 1994		соли 1997	
	шумо- ран ома - дагон	шумо- ран раф- тагон	шумо- ран ома - дагон	шумо- ран раф- тагон	шумо- ран ома - дагон	шумо- ран раф- тагон
Чумхурии Тоҷикистон (умумӣ)	51228	146024	43268	88814	20832	37158
ш. Душанбе	10016	58368	11338	22154	6391	8481
Вилояти Ленинобод	20242	34491	13921	31258	7749	15771

Бояд гуфт, ки аксарияти мухочирони аз Тоҷикистон ба дигар давлатҳо кӯчбаста русзабонон ва мутахассисони баландихтисоси соҳаҳои гуногун буданд. Бинобар ин яке аз вазифаҳои асосии стратегии чумхурии соҳибистиклоли Тоҷикистон ин тайёр намудани кадрҳои баландихтисос дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ мебошад. Масъалаи истифодаи захираҳои меҳнатӣ дар Тоҷикистон дар шароити имрӯзиҳи хеле шиддатёфта, на танҳо ҳусусияти иқтисодӣ, балки иҷтимоӣ ва сиёсӣ мегирад.

Дар оянда дар Тоҷикистон муассисаҳои замонавии кувваи барк, кимиё, металлургияи рангаи бо техникаи истехсолоти баландсифат мӯчаҳҳаз, комплексҳои агросаноатӣ ва роҳҳои наклиёт, ки ҳамаашон тайёр кардани кадрҳои соҳибихтисоси коргариро талаб менамоянд, инкишоф ҳоҳад ёфт.

Инкишофи ин соҳаҳои саноати барои ҷумхурӣ асоси воқеии ҳалли бисёр масъалаҳои <sup>130</sup>иҷтимоию

<sup>130</sup> Ниг.: Основные социально-экономические показатели Республики Таджикистан за 1992-1997 гг., с. 75-76

миллй, ба монанди таъмини машгулияти баланди захираҳои меҳнатӣ, таксими оқилонаи аҳолии қобили меҳнат байни истеҳсолоти кишоварзӣ ва саноатӣ, бехтар кардани сатҳи зиндагии аҳолии машғули меҳнат, пеш аз ҳама, мардуми таҳҷоиро пеш мегузорад.

Воридшавии минбаъдаи муассисаҳои хурду миёнаи саноатӣ ба ноҳияҳои кишоварзӣ бо тамоюлу аҳамияти иҷтимоии худ гуногунҷабҳа мебошад ва боиси ҷараёни мухочиршавии аҳолӣ мегардад, ки дар натиҷаи он ҳаёти аҳолии ноҳияҳои ҷудогони чумхурӣ табиатан тағиیر мебадад. Раванди ҷойгиршавии корхонаҳои саноатӣ, ба инкишофи иҷтимоии аҳолии маҳаллӣ таъсири ҳеле қалон мерасонад, ба назари мо, маҳсусан ба интенсификатсияи минбаъда ҳеле эҳтиёҷ дорад. Тоҷикистон, ҷун дигар минтақаҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ба манбаи ашёи ҳом мубаддал гардида, дар доҳили чумхурӣ як қатор минтақаҳои иқтисодӣ, ҳусусан ноҳияҳои кӯҳӣ, аз инкишофи саноатӣ ва концентратсияи баланди минтақаҳои марказӣ, ки сатҳи зиндагӣ нисбатан баланд буд, акиб мемонад.

Ҷойгиршавии нобаробари истеҳсолоти саноатӣ, фарки сатҳи инкишофи саноати шаҳрҳо сабаби тафовути байни соҳторҳои кувваи коргарии миллӣ мегардад, имкониятҳои инкишофи миқдорӣ ва сифатии коргаронро маҳдуд месозад. Маълум аст, ки ҳайати миллии коллективҳои коргарӣ асосан таркиби миллии чумхурӣ ва вилоятҳоро дар худ инъикос мекунад. Соҳтмони корхонаҳои нави маҳаллӣ, ҷун қоида, ба он оварда мерасонад, ки намояндагони аҳолии маҳаллӣ тадриҷан аксарияти коргарон, мутахассисон ва хизматчиёнро ташкил медиҳанд. Саноатикунонии раванди шаҳринишиншавӣ афзоиши аҳолии шаҳрҳои чумхуриро баробари болоравии умумӣ

метезонад, боиси зиёдшавии хиссаи ниҳои миллати таҳҷой дар ҳайати он мегардад.

Шаҳринишавӣ танҳо инкишофи миқдории шаҳрҳои замонӣ махсуб мегардад. Шаҳр ҷузъи муҳими функционалии соҳти иҷтимоӣ ва миллӣ бо инкишофи шаҳрҳо саҳт алоқаманд аст. Шаҳринишавӣ равандест, ки ба нерӯи иқтисодӣ ва илмии ҷамъият, ба таркиби синғӣ ва қасбии он таъсир мегардад. Шаҳрҳо ба муттаҳидшавии ҳалқҳо мусоидат мекунанд. Онҳо ба марказҳои ташаккули ҳаётӣ уму-миллӣ, сиёсӣ ва маданий табдил меёбанд. Дар ин ҷойҳо, пеш аз ҳама маданият ва ҳаётӣ миллӣ бунёд мегардад. Дар шароити имрӯза шаҳрҳо на танҳо марказҳои ҳаётӣ миллӣ, балки марказҳои асосии тақарруби байни миллатҳо ва давлатҳо мебошанд. Бад-ин тарик, функцияҳои иҷтимоии науву қӯҳнаи шаҳрҳо дар раванди миллӣ ва байнамиллалӣ пайдо ва бой мегарданд.

Дар натиҷаи интенсификатсияи шаҳринишавӣ таносуби миллати таҳҷой дар таркиби аҳолии шаҳрҳои ҷумҳурӣ ҳеле меафзояд. Масалан, таносуби тоҷикон дар таркиби умумии аҳолии Душанбе соли 1979 31,6 фоиз соли 1989 бошад, 39,1 фоизро ташкил медод<sup>131</sup>. Ин гуна болоравӣ ба тамоми ҷумҳурӣ ҳос мебошад, алахусус баъди пошҳӯрии давлати ягонаи Шӯравӣ, ки қисми шаҳрвандони мукимиӣ аз ҷумҳурӣ кӯч бастанд, ин раванд боз ҳам вусъат ёфт.

Агарчи таносуби миллати таҳҷой дар таркиби аҳолӣ афзояд ҳам, сатҳи бадастомадаи иштирок дар тақористехсолкунӣ бо вазифаҳои инкишофи иҷтимоӣ ва сиёсии ғурӯҳҳои синғӣ коргари миллӣ, ба-

<sup>131</sup> Ниг.: Труд в Таджикистане, с. 10.

ландшавии мақоми он дар чамъият мувофиқат намекунад.

Ин масъала дар шароити имрӯза халли маҳсусро талаб мекунад. Дар минтақаҳои мазкур дар шароити озодию истиклол, бидуни инкишофи ҳамаи соҳаҳои саноат, аз ҷумла ҳаллу фасли масъалаҳои сиёсию иҷтимоӣ, гузариш ба мустакилият амалан номумкин аст. Бинобар ин дар саноаткунонии минбъдаи вилояту нохияҳои истехсолоти саноатиашон суст, пахншавии саноат дар деҳот, инкишофи истехсолоти саноати кишоварзӣ таъсиси навъҳои гуногуни моликияти дар комплексҳои саноати кишоварзӣ бо дарназардошти ҳусусиятҳои ҳар як минтақаи ҷумҳурӣ ва ҳавасмандгардонии аҳолӣ ба соҳаҳои навташкил зарур аст.

Ба назари мо, мақомоти идораи ҳамаи зинаҳо дар ҷумҳурӣ дар давраҳои гуногуни инкишофи ҳочагии ҳалқ ба масъалаи баҳодиҳӣ ба ҷойгиршавии иҷтимоии аҳолии таҳҷҷоӣ, ки бо инкишофи саноат ва тайёр кардани қадрҳои коргарии ихтисоснок аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ алокаманд мебошад, аҳамияти лозимӣ надодаанд. Пеш аз ҳама, системаи саривактии тайёркунни коргарони касбӣ бо дарназардошти инкишофи ояндаи ҷумҳурӣ ташкил намегардид. Интихоби касб барои ҷавонон дуруст ба роҳ монда намешуд. Файр аз ин то имрӯз системаи тайёр кардани коргарони инженериву техниқӣ аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ ба талабот ҷавоб намедод.

Рӯшан аст, ки масъалаи тезонидани суръати тайёр кардани мутахасисони инженериву техниқӣ бо масъалаи таксими қадрҳои коргарӣ дар истехсолот муносибати бевосита дорад. Коргар чи андоза дониши илмии амиқ ва сатҳи баланди маданият дошта

бошад, ба ҳамон андоза техника ва технологияи замонавӣ ба таври окилона истифода мешавад.

Автоматикунӣ ва механиконии комплексии истехсолоткоргаронро тақозо мекунад, кобилияти эҷодии меҳнатиашонро инкишоф медиҳад, фарқиятҳои байни меҳнати фикрӣ ва ҷисмомиро барҳам медиҳад.

Бешубҳа, истифодаи самараноки дастовардҳои пешрафти илму техника дар истехсолот аз бисёр ҷиҳат ба баландшавии ихтисоси худи коргарон во-баста аст.

Ҷорӣ намудани дастовардҳои пешрафти илму техника дар истехсолот худ аз ҳӯд натиҷаҳои мусбат намедиҳад. Оқибатҳои иҷтимоӣ пешрафти илму техника, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки баробари афзудани шумораи коргарони баландхтисос истехсолоти меҳаниконида ва автоматикунонидашуда метавонад микдори зиёди коргарони беихтисос ва коркунони меҳнати якнавоҳти нимиҳтисос, қасбҳои фикрии якхела ва меҳнати ҷисмонии якнавоҳт вуҷуд дошта бошад. Махҳоз барои ҳамин ҳам тайёр кардани қадрҳои коргариҳои соҳибҳтисос дар системаи омӯзишгоҳҳои қасбиву техникӣ бештар ба талаботи инкишофи замонавии истехсолот ҷавоб медиҳад.

Бояд қайд намуд, ки ҳоло қисми асосии қадрҳои коргарӣ бевосита дар муассисаҳо аз рӯи эҳтиёҷоти истехсолот тайёр карда мешаванд, на аз рӯи талаботи илму техника. Тайёркунии коргарон дар гурӯҳҳои таълимии комбинатҳо ва бо усули шогирдии инфиродӣ аз ҷиҳати микдор ва сифат ба талаботи замон ҷавоб намедиҳад. Сатҳи нишондигандаро тайёрии қасбӣ ва вобаста ба ин мутобиқшавии ҷавонон ба талаботи истехсолоти ҳозиразамон хеле пасъ аст. Роҳбарони истехсолот арzon тайёр кардани

кадрҳои коргариро бевосита дар истеҳсолот ҷонидоранд. Рафти тайёр намудани коргари ихтисоснок танҳо дар системаи омӯзишгоҳҳои қасбиву техники дар сатҳи зарурии амалӣ ва назариявӣ имконпазир аст. Бинобар ин дар Өяндаи наздик дар ҷумҳурӣ доираи оӯзишгоҳҳои қасбиву технико, ки аз рӯи ҳамаи ихтисосҳои зарурии истеҳсолот кадрҳои коргарӣ тайёр карда метавонанд, хеле ва съеъ кардан лозим аст. Ин гуна омӯзишгоҳҳо чӣ дар марказҳои саноатӣ ва чӣ дар шаҳрҳои ҳурду шаҳракҳо, ки захираҳои меҳнатии зиёддоранд, бояд ташкил карда шаванд. Қайд намудан лозим аст, ки дар шароити имрӯза дар ҳудуди ҷумҳурӣ ҷойгиршавии нобаробари ҷунин омӯзишгоҳҳо ба назар мерасад. Шумораи умумии онҳо ва тайёр кардани коргарони баландихтисос дар омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ сол то сол кам шуда истодааст. Масалан, аз 76 омӯзишгоҳҳои қасбиву технике, ки соли 1992 24705 нафар коргарони соҳибихтисос тайёр карда буданд, соли 1997 танҳо 72-тоашон бοқӣ мондаанд ва ҳамагӣ 16675 нафар коргарҷавонон онҳоро ҳатм намудаанд<sup>132</sup>. Аз 72 омӯзишгоҳҳо аксарияташ дар шаҳрҳо ҷойгиранд, ҳолон ки дар 16 нохияе, ки 500 ҳазор нафар аҳолиашон дар дехот зиндагӣ меқунанд, ягон омӯзишгоҳ вуҷуд надорад. Дар бораи шаклҳои тайёр намудани кадрҳои коргарӣ тавассути омӯзишгоҳҳо ва мактабҳои миёна сухан ронда, ҳаминро бояд хотирнишон соҳт, ки қисми зиёди муҳассилини дехот ба меҳнати коргарӣ рағбат доранд. Накшай таълимии мактабҳои дехот бошад, ҷавононро танҳо барои қасбҳои қишоварзӣ тайёр мекунад. Ба фикри мо, мактабҳои миёна ҷавононро

<sup>132</sup> Ниг.: Основные социально-экономические показатели Республики Таджикистан за 1992-1997 гг., с.85.

бояд дар асоси барномаи дурнамои деҳа ва шаҳрак бояд таълим диханд. Ин, пеш аз ҳама, ба нохияҳое даҳл дорад, ки пахншавии саноат дар онҳо ба эътибор гирифта шудааст.

PDF Compressor Free Version

Дар бораи ин масъала, самту тамоюлҳои тайёр кардани кадрҳои коргарии боиҳтисос гуфтан лозим аст, ки хусусияти мухими ин раванд алокан онҳо бо пешрафти илму техника мебошад. Дар навбати худ пешрафти илму техника комплекси яклухти масъалаҳоро дар бораи сифати тарбияи кадрҳои коргарии ихтисоснок пеш мегузорад. Ин раванд аз коргарони имрӯза баробарии маданий ва техникии онҳоро бо истехсолоти пешраванди замонавӣ талаб мекунад. Раванди бозомӯзонии синфи коргар дар шароити имрӯза, пеш аз ҳама, ба доностани усулҳои замонавии илм, дурнамои пешрафти техника ва ташкили меҳнат вобаста аст. Файр аз ин истехсолоти замонавии ба илму техника асосёфта дар назди коргарон талабҳои баланд будани сатҳи касбӣ ва таълими умумии онҳоро мегузорад ва барои доностани касбҳои ба ҳам наздик шароит фароҳам месозад.

Тамоюлҳои асосии бозомӯзонии синфи коргар мавҷудияти коргароне, ки дар баробари доностҳои техникӣ ва технологии замонавӣ роҳро болоравии самаранокии меҳнатро хуб дарқ карда метавонанд, дар назар доранд.

Дар шароити имрӯза баробари баландшавии курсҳои таълими назарявӣ кори тайёр намудани кадрҳои коргарии соҳибҳтисос навсозиро такозо мекунад. Алоқамандона ба ин дар омӯзишгоҳҳо устоҳонаҳои тиълимию истехсолӣ таҷдизонида мешаванд, рафти таълим такмил мейбад, машқгоҳҳо мавриди истифода карор мегиранд, сатҳи методӣ ва тайёрии касбии устодони таълими истехсолӣ баланд ме-

гардад. Дар бъзэе омӯзишгоххой касбиву техникий таълим барои барориши маҳсулоти саноат ва хоҷагии халқ гузаронида, супоришҳои муассисаҳои базавӣ баҳри эҳтиёҷоти омузишгоҳҳо иҷро карда мешаванд. **PDF Compressor Free Version** Коргарони боихтисос дар рафти таълим асбобҳои кафшергарӣ, кисмҳои эҳтиёҷӣ, абзори рӯзгор тайёр мекунанд. Маҳз ҳамин ташкили таълим, ки ба истехсоли маҳсулоти мураккаби саноати асос ёғтааст, яке аз воситаҳои амалии баландшавии сифати он мебошад.

Самти дигари тайёр кардани кадрҳои коргарии соҳибихтисос дар шароити пешрафти илму техника касби иловагӣ доштани онҳост. Доштани ду ё чанд касб дар шароити муносибатҳои бозоргонӣ на танҳо аҳамияти касбию иқтисодӣ, балки аҳамияти иҷтимоӣ низ дорад, ки то андозае ба азхудкуни касбҳои маҳдуди тақсими меҳнат, инкишофи пурраи қобилияти ҷисмонию ақлӣ ва рағбати коргарон шароит мухайё месозад.

Ҷойгиршавии касбҳо дар якчанд китъаҳои истехсолот, аз ҷумла кор дар автоматҳо, бъзэе дастгоҳҳо ва агрегатҳо барои тақмили меҳнат, баландшавии мазмун ва ҳоҳиши меҳнат омили муҳим мегардад. Ичрои кори касбҳои гуногун ҳисси ҷаъобарии ҳар як аъзои бригадаро барои натиҷаҳои умумӣ пурзӯр месозад, ба инкишофи ташаббусу эҷодкорӣ ва ӯҳдабарои сабаб мешавад.

Дар натиҷаи ин таносуби ҳисоби миёнаи коргарони боихтисос меафзояд ва бар асари тақомули доимии техникую технология вазифаҳои меҳнатии коргарон на танҳо зиёд мешаванд, балки инҷунин мураккаб мегарданд. Агар пеш ҳачми меҳнати гурӯҳи касбҳои пешкадам - дастгоҳсозон, танзимгарону бакорандозандагон ва амсоли инҳо мушоҳидаю назо-

ратй доимӣ ба рафти коркардӣ ашӣ меҳнат ва сифати маҳсулотро дарбар гирад, пас баробари автоматаонии раванди технологӣ вазифаҳои асосӣ аз тартибу танзимӣ ҷаҳонӣ мешаванд.

PDF Compressor Free Version

Аз ин рӯ, мураккабшавии рӯзафзуни меҳнат шарти объективии тарбияи ногузири коргаронест, ки ба ичрои босифати меҳнат қобилият дошта бошанд. Зарурати пайваста баланд бардоштани сатҳи ихтисоси коргар дар истехсолоти имрӯза ба ҳамин вобаста мебошад.

Нишонаи муҳим ва шарти ҳамзамони пайдоиши типи нави коргар дар тағиiri моҳияти тайёрии касбии ўзокир мегардад. Пештар таҷрибаю омӯзиши дастӣ нақши муҳим мебозид ва чунин тарзи тайёркунӣ бештар дар шакли шогирдии инфириодӣ ё бригадавӣ амалӣ гардонида мешуд. Барои омӯхтани ихтисоси замонавӣ аз худ намудани ҳачми муайянни донишҳои назариявӣ зарур аст, аз ин рӯ шакли мувофиқи тайёр кардани коргарони дорои ихтисосҳои мураккаб омӯзиши бардавом дар таълимгоҳҳои маҳсус ба шумор меравад. Дар шароити имрӯза системаи таълими касбиву техникӣ пояи асосии аз рӯи нақша тайёр намудани қадрҳои коргарии соҳибихтисос мегардад.

Ба коргарони имрӯза зарур аст, ки дар тамоми тӯли ҳаёти меҳнатиашон донишҳои худро дар сатҳи техникаю технологияи навтарин нигоҳ дошта тавонанд. Воеан, агар маълумоти умуниилмӣ мустаҳкам ва васеъ бошад, аз як вазифа ба вазифаи дигари корӣ гузаштан ҳамон андоза бомуваффакият ва осон сурат мегирад. Аз ин рӯ, тайёр кардани коргарон бояд тибли мувофиқати донишҳои умумитаълими, маҳсус, умумитехникию умумитехнологӣ бо имконпазирии такмили доимии онҳо ба роҳ монда шавад.

Дигаргунӣ дар соҳтори иҷтимоии синфи коргар дар шароити инкишофи илму техника дар назди чамъият вазифаҳои наву душвор мегузорад. Ин ҷараӣ таъмилии хайати нави коргарон, таъмини шароити ҷойгиршавии иҷтимоии бемонеа, ки ҳангоми инкишофи меҳаниконии комплексӣ ва автоматонии равандҳои истеҳсолӣ торафт вусъат меёбад, аз наවтайёркунии коргаронеро, ки аз ҷои кори пештараашон алокамандона бо пешрафти техникӣ озод шудаанд, фаро мегирад. Дар робита бо болоравии сатҳи маълумоти коргарон, ҳусусан ҷавонон (дар оянда ин вазъият инкишоф ҳоҳад ёфт), вазифаи душворе вобаста ба қонеъгардонии талаботи истеҳсолот бо қувваи коргарии беихтисос, дар ояндаи наздик бошад, бо қувваи коргарии ихтисосашон паст ба миён меояд. Алҳол ин тамоюл дар Тоҷикистон бо як қатор сабабҳо, пеш аз ҳама, бо сабаби мавҷудияти захираҳои барзиёди меҳнатӣ ва ҷойҳои корие, ки ихтисос талаб намекунанд, он қадар ба назар намоён нест. Душвории ин масъала бо барҳамхӯрии бартарияти меҳнати содда ва болоравии зиёди сатҳи маълумот, натиҷаҳои пешрафти илмию техникӣ вобаста мебошад. Бояд гуфт, ки дар Тоҷикистон чун дар дигар мамлакатҳои ИДМ, дар шароити имрӯза масъалаи дигари муҳим дар пеш истодааст. Ин барои оянда тайёр кардани ихтисосҳои нави коргарӣ бо дарназардошти тараккиёти муассисаҳои хурду миёна, соҳтани филиалҳо бо максади омода соҳтани захираҳои қалон барои меҳнати саноатӣ, тарбияи ҷавонони соҳибқасби маҳаллӣ мебошад.

Дар шароити гузариш ба муносибатҳои бозорғонӣ, вакте ки шаклҳои гуногуни моликият, (давлатӣ, саҳомӣ, иҷоравӣ, ҳусусӣ, ҷоопретивӣ) ба амал меоянд, ба соҳтмони муассисаҳои хурду миёна ҳам

тибки моликияти давлати тоо кооперативий ва хам зимни моликияти шахсии шаҳрвандон иҷозат дода мешавад.

Корхонаҳо туру миёна мувофиқи моҳияти худ бояд воситаҳои нави бозориро мутобики муносабатҳои ракобати бозорӣ ба вучуд оваранд. Дар мамлакатҳои тараққикардаи саноатӣ корхонаҳои хурду миёна ним ва бештари ҳачми умумии маҳсулотро дода, нимаи зиёди ҷойҳои кории ҳолиро пур мекунанд. Бад-ин тарик, муассисаҳои хурд иқтидори бузурги иқтисодии ҷамъиятро, ки бе он бозор ба роҳмонӣ ва иҷрои вазифаи танзимгарии худро иҷро карда наметавонад, захира мекунад. Инаш низ аз аҳамият ҳолӣ нест, ки онҳо дар худ сифат, мутобиқат ва зудтаъминиро таҷассум менамоянд, дар шароити вобаста ба технологияни нав мавқеи худро мебанд. Вобаста ба ин бо ҳамкории муассисаҳои қалон ба таври хеле фаврӣ коргарони баландиҳтисосро тайёр мекунанд. Пайдоиши корхонаҳои муштараки ватанию ҳориҷӣ табакаи нави коргарони кирояро ба амал меорад. Маълум аст, ки дар чунин корхонаҳо бидуни санчиш на ҳар киро ба кор қабул мекунанд. Коргаронро бо шартҳои дар ин муассиса ҷойдошта водор мекунанд, ки музди меҳнаташонро саривакт мувофиқи принсили аз рӯи меҳнат мепардозанд; маҳсули кор дар ин ҷо нисбат ба муассисаҳои собиқи шӯравӣ хеле баланд аст. Табиист, ки ин табакаи коргарон ба пайваста баланд бардоштани сатҳи дониши маданијо техникии худ ҳавасманданд.

Мавриди амалий гардидани сиёсати кадрӣ дар тайёр кардани ҳайати муҳандисию техникӣ душвориҳои зиёде ба назар мерасанд. Гап дар сари он аст, ки соли 1993 дар ҷумҳурий дар шӯъбаҳои донишгоҳҳои олии вобаста ба истехсолоти осиёӣ (техникӣ,

кишоварзӣ ва ихтисосҳои иқтисодӣ) ҳамагӣ 15 фоизи тамоми донишҷӯён, дар ҳамин давра дар донишгоҳҳои олии соҳаи тандурустӣ, тарбияи ҷисмонӣ, варзиши маорифӣ ва фарҳанг 84,6 фоизи донишҷӯён таҳсил мекарданд<sup>133</sup>.

Аз бисёр ҷиҳат ин ба вазъи демографӣ вобаста аст: дар кучое, ки қӯдакон бисёранд, дар он ҷо дуҳтурон, муаллимону мураббиёни зиёд лозиманд. Аммо ҷунин сохтор имкони ташкили тайёркунии оммавии муҳандисонро намедиҳад. Дуюм ин ки барои тайёр кардани мутахассисони дорон ихтисоси олӣ мураббиён нестанд. Агар қӯчида рафтани мутахассисони русзабонро ба назар гирем (аксарияти корпуси муҳандисии чумхуриро ташкил медоданд), вазъият дар ин самти сиёсати кадрӣ хеле мураккаб аст. Ҳалли масъала танҳо аз фиристодани одамон барои омӯзиш ба донишгоҳҳои олии Россия, Қазокистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон иборат нест. Ҳаллу фасли он, пеш аз ҳама, беҳдошти таълими забонҳои русӣ ва англisisiro дар мактабҳои миллӣ талаб мекунад.

Самти дигари истифодаи захираҳои меҳнатӣ тайёр кадани кадрҳо мебошад, ки ба ташкил ва хизмати индустрисияи истироҳат дар Тоҷикистони кӯҳӣ қобилият дошта бошанд.

Дар ҳакикат имкониятҳои зиёди табии индустрисияи истироҳату сайёҳиро, ҷунон ки дар Швейцария, Япония ва Испания барин баъзе мамлакатҳои ҳориҷӣ ҳаст, метавонад ба соҳаи пешбарандаи иқтисодиёти чумхурӣ табдил дихад, иклими мусоид, дароҳон хушманзар, қўлҳо, мавзузъҳои хубтарин истироҳат - ҳамаи ин шароитҳоро Тоҷикистон дорад.

<sup>133</sup> Ниг.: Ҳисоби мо: Народное образование и культура в Таджикистане. Душанбе, 1994, с. 65.

Мавзеъхон сайёхин кӯҳҳои Помир, Хисор, Фон берун аз ҷумҳурӣ шӯҳрати зиёд пайдо кардаанд. Ғайр аз ин дар ҷумҳури дараҳои Варзоб Ромит, Қаратоғ, Камароб, Ҳонакоҳ. **PDF Compressor Free Version** Барин чойҳои зебоманзари зиёде мавҷуданд, ки дар ин чойҳо гашторҳои сайёхӣ ташкил карда, меҳмонхонаҳои олидараҷа соҳта, ба рои ҳизматрасонӣ ба онҳо қадрҳои баландиҳтинос тайёр намуда, даромади хубе ба буҷети ҷумҳурӣ овардан мумкин аст.

Ба андешаи мо, ташкили ширкати сайёхӣ дар ҷумҳурӣ барои мураттаб соҳтани барномаи дурномои инкишофи сайёхӣ имконият медиҳад. Аллакай амалигардии ҳавасҳои тӯлонии фирмҳои сайёхиро, ки барои маблаггузаронӣ баҳри беҳдошти вазъи экологӣ дар кӯҳҳо ва дараҳо мусоидат аст, қонеъ бояд намуд. Агар ин индустряи бизнесро (чи хеле ки имрӯз аст) ба майли ҳуд гузорем ва ё ба дасти қасони номуносибу бемасъулият, қасоне дихем, ки дарҳол фоида гирифтан меҳоҳанд, сар задани фалокатҳои экологӣ аз эҳтимол дур нест.

Шарти асосии амалигардонии чунин сиёсат, ба назари мо, тайёр қардани қадрҳои баландиҳтинос - инструкторон, тарҷумонҳо, роҳбаладҳо, мутахассисони ҳизматрасон ва ҳайати пешхизматҳо мебошад.

Аз ҳусуси сиёсати қадрӣ сухан ронда, ниҳоят, меҳоҳем дар бораи қадрҳои роҳбарикунандай ҷумҳурӣ ибрози ақида намоем.

Таҳлилу ҷамъбасти таҷрибаи тайёркунӣ ва ҷоҷаҷугузории қадрҳо, ки дар натиҷаи сиёсати қадрӣ умуман дар зинаҳои гуногуни инкишофи ҷумҳурӣ гузаронида мешавад, ба назари мо, дар баробари ҷиҳатҳои мусбат як қатор камбудӣ, ҳатоиву норасонҳо низ дорад.

Ин масъала барои Тоҷикистон пас аз ҳодисаҳои фочиавӣ: талафоти кадрҳо- ҳам фавтидагон, ҳам муҳочирони иҷборӣ, ҳусусан муҳочирати аҳолии рус забони тумҳӯрӣ ҳоло ҳалталаб аст. Аз ин рӯ, бо мақсади бартараф намудани ҳатоихо, талафоти кадрҳо дар давраи гузариш ба ҷамъияти демократӣ, дунявӣ ва ҳукуқбунёд масъалаи сиёсати кадрӣ, ба назари мо, бояд бо ҷунин роҳҳо танзим карда шавад:

1. Кормандону кадрҳои роҳбариқунанда бояд дар пояти демократӣ, алтернативӣ, инчунин риояи пурраи озодфирӯзӣ интихоб гарданд. Дар ин маврид, пеш аз ҳама, сифати кориҷо сиёсӣ, маҳорату истеъодиди ташкилотчигӣ, мавқеи шаҳрвандӣ, ҳулқу атвор, кобилияти иҷроқунандагӣ, хизмати соғдилонаи коркунон ба манфиати ҳалқу ватан бояд ба эътибор гирифта шавад. Ба фикри мо, ҷунин тарзи кор, ба пешбарии роҳбарони тасодуфӣ, номуносибу нопок, инчунин интихоби гайриобъективии онҳо бо роҳҳои тамаллуккорӣ, ошнобозӣ, маҳалчигӣ ва садоқати шахсӣ монеа гардад.

Ҳамзамон бо масъалаи пайваста баланд бардоштани таҳассуси кориҷо сатҳи назарӣ, маданияти сиёсиву инсондӯстонаи кадрҳои роҳбариқунанда, дар рӯҳи демократию ватанпарварӣ, дарки амики масъалаҳои барномавии қишвар дар давраи ҳозира, масъулияту ҷавобгарии олий ва иҷроқунандагӣ тарбия кардани онҳо аҳамияти маҳсус додан лозим аст.

2. Бо мақсади беҳдошти минбаъдаи сиёсати кадрӣ бояд ҳайати кормадони роҳбариқунанда таҳассуси пешбарии шаҳсони арзанда ба вазифаҳои роҳбарӣ муттасил нав карда, ҳангоми зарурат бардомии роҳбарият ва эътидоли сиёсати кадрҳо нигоҳ дошта шавад.

3. Ҳангоми ҳалли масъалаи кадрҳо бояд принципи зиддимиллатгарӣ ва манфиатҳои ҳамаи минтақаҳои чумхурӣ ба эътибор гирифта шавад.

Ҳамзамон аз принципи афзалияти манфиатҳои давлатию умумиҳалкӣ назар ба манфиатҳои минтақавӣ, идорӣ ва шаҳсӣ истифода бояд бурд.

4. Бояд бо дарназардошти хусусиятҳои имрӯза вазъи чумхурӣ ва инкишофи он дар роҳи соҳтмони давлати демократӣ ва ҳукукбунёд сиёсати кадрии илмани асоснок кор карда баромада шавад.

Файр<sup>9</sup> аз ин барои тайёр намудани кадрҳонроҳбарикунандай баландиҳтисос ва ташкили иқтидори кадрии боварибахш дар вилоятҳо ва чумхурӣ созмон додани курсҳои доимоамалкунандай такмили ихтисоси роҳбарони ҳамаи доираю сатҳҳо бамаврид ва мувоғики мақсад мебошад.

Дар баробари ин барои коромӯзӣ, баланд бардоштани дараҷаи касбии мутахасисони роҳбарикунанда ва васеъ гаштани ҷаҳонбинию маданияти коргузорӣ онҳоро ба қишварҳои таракқикардаи ҷаҳонмонанди Япония, ИМА, Германия, Хитой ва гайра-гоҳи фиристодан зарур аст.

Ҳамин тарик, мақсади асосии сиёсати кадрҳо дар марҳилаи ҳозира - ин ҳарчи бо ҷои кор таъмин намудани бекорон, баланд бардоштану ташаккули ихтисосҳои нав дар асоси технология ва талаботҳои замони ҳозира, тайёр кардани кадрҳои масъулиятшинос, ташаббусноку эҷодкор, парваридани ҳисси баланди ҳудшиносию ватандӯстӣ ва ҷолоқиу поквичдонӣ мебошад. Махз ҷунин кадрҳо, на танҳо ҳама ҷизро ҳал менамоянд, балки омили асосни пешрафту рушду инкишофи ҷомеа мегарданд.

18. ДАВЛАТ ВА МАСЬАЛАХОИ  
ГЕОПОЛИТИКИ

Ҳар як давлат, сарфи назар аз соҳти давлатдорӣ, сатҳи тараккиёту мавқеи чуғрофиаш, дар ҳар мархилаи инкишоф баробари сиёсати дохилӣ, роҳҳои сиёсати берунии худро низ муайян менамояд. Ин самти сиёсати давлатро мунисибатҳои байналхалқӣ меноманд, ки яке аз соҳаҳои муҳимтарину мураккабтарини инкишофи ҷамъиятӣ ба шумор меравад. Он тамоми равобиту муносибатҳои байни ҳалқҳо, давлатҳо, гурӯҳи давлатҳо, мақомоти гуногуни давлатию гайридавлатӣ ва байналхалқиро, ки байни давлатҳо, аз як тараф ва дар арсаи ҷаҳонӣ, аз дигар тараф, фаъолият мегузаронанд, фаро мегирад. Ҳар як давлату ҳалқ ҳамчун ҷузъи тамаддуни умумиҷаҳонӣ дар робита ва муносибат бо дигар давлату ҳалқҳо арзи ҳастӣ мекунад. Албатта ҳар як давлат манфиатҳои миллию давлатии худро дорад, ки онҳоро, ҳамчун давлати мустақил, на ба заҳари дигар давлатҳо бояд ҳифз карда тавонад.

Муайян кардани самти сиёсати берунии ҳар як давлат ба як катор омилҳои объективиу субъективи вобаста мебошад. Ба омилҳои объективӣ соҳтори сиёсию иҷтимоии давлат, сатҳи инкишофи қувваҳои истеҳсолкунанда, анъанаҳои давлату давлатдорӣ, омилҳои демографӣ, ҷуғрофӣ, илмӣ, техникий, ҳарбӣ, миллий ва амсоли инҳо дохил мешаванд. Омилҳои субъективӣ бошанд, фаъолияти бошуурони сиёсати берунаи одамон, ватандӯстӣ, қувваҳои сиёсӣ ва давлатро дар бар мегиранд. Масъалаи асосии сиёсати

берунаи ҳар як давлат муайян кардани фаъолияти байналхалқии он мебошад, ки тавассути муносибати давлати мазкур бо давлатҳои дигар, вобаста ба принсипу PDF Compressor Free Version

дар микёси байналхалқӣ, бо роҳу восита ва усулҳои гуногун ба амал бароварда мешавад. Сиёсати берунии давлат ба сиёсати дохилии он зич алокаманд мебошад. Агар вазифаи асосии сиёсати дохилӣ муайян кардани тамоми самтҳои дохилӣ бошад, пас сиёсати хориҷӣ як навъ ифодагар ва муайянсози манфиатҳои миллию давлатӣ дар арсаи байналхалқӣ маҳсуб мегардад.

Ҳар як давлати мустақил дар ҳар ҳолату марҳалаҳои инкишофаӣ бояд ҳимояи манфиатҳои ҳудро дар мадди аввал гузашта, манфиатҳои давлатҳои дигарро низ ба инобат гирад. Яъне ҳар як давлат мавқеи ҳудро бояд аз мавқеи геополитикӣ муайян намояд, барои он ки аввалан, вай қисми таркибии чомеаи ҷаҳон мебошад, сониян, манфиатҳояш ба манфиатҳои дигар давлатҳо вобастагӣ доранд. Сеюм ин ки ҳар як давлат ўҳдадор аст таработу шартҳои байналхалқиро ба иҷро расонад. Ниҳоят, тибқи мельроҳои қабулгардидаи умумибашарӣ ҳар давлат бояд принсипу арзишҳои умумибашариро зътироф намояд. Таҷрибаи муносибати давлатҳо дар даҳсолаи охир нишон медиҳад, ки пеш гирифтани таассуви миллий ва миллатгарӣ дар сиёсати берунаи давлат ба манфиатҳои минтақавию умумиҷаҳонӣ ҳалал мерасонад.

Дигаргунҳои куллии охири солҳои 80-ум ва аввали солҳои 90-уми асри XX нишон дод, ки баъди пошхӯрни системаи ҷаҳони соғсиализм, ҳусусан, ИҶШС Россия ҳамчун вориси асосии давлати Шӯравӣ дар сиёсати беруниаш нисбати давлатҳои Гарб, ҳусусан ИМА гузаштҳои зиёде намуд. Дар натиҷаи

ин Фарб мақоми худро хеле мастахкам карда, мав-кеи Россияро басо суст гардонид.

Ин сиёсати густариши НАТО дар Шарк мебошад. PDF Compressor Free Version Ходо Фарб хусусан ИМА, нисбати Россия дар Кавказ ва давлатҳои Осиёи Марказӣ сиёсатеро пеш гирифтааст, ки тавассути он давлати Шӯравиро барҳам дод.

Ин сиёсати ИМА ва иттифоқчиёни он аз рӯи нақшай муайян, марҳала ба марҳала дар миқёси умумӣ гузаронида мешавад.

Чунин сиёсат бо номи доктринаи озод, ки мақсади асосиаш пароканда намудани рақиби асосии геополитики худ, яъне ИҶШС буд, амалӣ гардид.

Як тарафи мақсади стратегии ин доктрина дар он мебошад, ки дар ҷаҳон тартиби нави ҷаҳонӣ аз нигоҳи американӣ барқарор карда шавад. Дигар мақсади стратегии доктринаи мазкур ин муваффак гаштан ба мандати роҳбарӣ дар арсаи байналхалқӣ аст.

Мо дар натиҷаи таҳлили ахборҳои зиёди рӯзномаю маҷаллаҳо ва китобҳое, ки дар бораи муносибатҳои байнидавлатӣ навишта мешаванд, ба чунин ҳулоса омадем. Ҳулосаи дигар он аст, ки пас аз парокандашавии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ давлатҳои гуногуни ҷаҳон, хусусан Фарб ва ИМА, дар минтаҳои муҳталифи собиқ давлати Шӯравӣ манфиатҳои худро ҷуста, сиёсати тез-тез тағиیرёбандаро пеш гирифтанд.

Яке аз мисолҳои равшани он даргириҳои ҷангӣ гражданий дар Тоҷикистон мебошад, ки дар бораи сабабҳои объективӣ, субъективӣ, дохирию берунии он дар бобҳои пешинай ин китоб ақидаи худро баён намудаём. Дар ин ҷо бошад, ба як нуқта дикқати хонандаро ҷалб карданием. Яке аз мақсадҳои асосии мандати роҳбарии ИМА байд аз пароканда кардани

ИЧШС ба боигарихои асосии табии ин давлатҳо, аз ҷумла Тоҷикистон, роҳи васеъ пайдо намудан аст. Маҳз ин захираҳои зиёди давлатҳои собиқ Шӯравиро онҳо дар асри XXI манбаи асосии зиндагию ҳаёти ИМА ҳисоб мекунанд. Аз рӯи ин доктринаҳо Россия ва дигар кишварҳои ИДМ-ро ба қатори давлатҳоӣ серзахираи тараккиёбанда дохил менамоянд.

Барои расидан ба ин мақсадҳои стратегии худ ИМА ва тарафдорони он тамоми роҳу воситаҳоро дареғ намедоранд. Яке аз ин роҳҳо ба гирдobi ҷанги гражданий Қашидани давлатҳои минтақаҳои муҳталифи олам бо усулҳои гуногун, пеш аз ҳама, истифодаи омилҳои динию мазҳабӣ, этникӣ, қавмӣ ва ғайраҳо мебошад.

Мисоли равшани чунин ҷанги гражданий Афғонистон мебошад, ки дар ин ҷо зиддияти асосии доҳилий ва этникӣ бо истифодаи омилҳои динӣ баъди баровардани Артиши шӯравӣ сар зад.

Таҷрибаи ҷангҳои гражданини гузашта ва ҳозира шаҳодат медиҳад, ки онҳо на танҳо натиҷаи зиддиятҳои гуногуни дохилидавлатӣ, балки омили асосии берунии даҳолати давлатҳои абаркудрате мебошанд, ки роҳи ҳамаҷониба амалӣ гардонидани мақсаду манфиатҳои миллию давлатии худро пеш гирифтаанд. Ҳусусияти асосии ин гуна ҷангҳо ҳам дар он аст, ки дар мамлакат сӯикасду террор, ҳаробиву гуруснагӣ, шиддати низову нифоқи гурӯҳӣ, этникӣ, минтақавӣ ва динӣ хеле меафзояд. Дар натиҷаи ин чӣ қадар ки ҳамвatanони баҳамзид ҷангро давом диханд, давлати ҷангдида ба мамлакатҳое, ки онро дастгири менамоянд, ҳамон андоза побаъд ва дастнишон мегардад. Ин гуна ҳолат шароити хубест барои давлатҳое, ки манфиатҳои талабҳои стратегии худро қонеъ гардонидан меҳоҳанд.

Чунин чангҳо на танҳо ба дохили кишвар ҳаробиҳои зиёде меоранд, балки вазъияти минтакаро ноором гардонида, мамлакатҳои ҳамсаюро ҳам метавоне PDF Compressor Free Version қашанд. Ҳатто ҳавфи истифодаи яроки ядрой пайдо мешавад, ки ин ба катли инсоният оварда мерасонад. Дар тамоми ҳолатҳои тағиیر ёфтани муносибатҳои байнидавлатӣ сиёсати берунии давлати Тоҷикистон дар Конститусияи он муайян шудааст: Тоҷикистон сиёсати сулҳчӯёнаро ба амал татбиқ намуда, соҳибхтиёрӣ ва истиқлолияти дигар давлатҳои ҷаҳонро эҳтиром менамояд ва муносибатҳои хориҷиро дар асоси меъёрҳои байналмиллаӣ муайян мекунад<sup>134</sup>.

Акнун дар шароити мустакилий давлати Тоҷикистон ҳам дар сиёсати берунии ҳудроҳу воситаю усулҳои гуногунро истифода менамояд. Максад аз ин барои инкишофи давлат шароити мусоиди байналхалқӣ муҳайё кардан аст. Сиёсати ҳозираи Тоҷикистони мустакил аз ҳифзи манфиатҳои давлат дар арсаи байналхалқӣ ва баланд бардоштани мақому нуфузи он иборат мебошад.

Тоҷикистон пеш аз ҳама, тавонист садди роҳи ҷанги гражданий гардад, барои пойдории давлати соҳионистиклол дар дохили мамлакат сиёсати вахдати ягонагӣ ва эҳёи ҷумхуриро ба роҳ монад, дар сиёсати беруниаш ба пешгирии ҳама гуна зӯроварӣ, ҷанг, инкишофи муносибатҳои солиму одилони байналхалқӣ, ҳамкорию қўмак кардан ба кувваҳои пешқадами олам муваффак шавад.

Омили дигари хотима додани ҷанги гражданий он мебошад, ки кувваҳои дохилие, ки меҳостанд дар

<sup>134</sup> Ниг.: Конститусияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, Ирфон, 1995, с. 8.

Тоҷикистон давлати исломӣ бунёд созанд пурра хис намуданд, ки рӯхияю қайфият ва талаботи мардум дар даҳсолаи наздики барои бунёди чунин ҷамъият мувоғифа Ақидаю манфиатҳои аксарияти мардуми Тоҷикистон ба моддаи якуми Конститутсияи мамлакат мувоғик меоянд.

Яке аз омилҳои беруни ё геополитикии мӯътадил шудани вазъи сиёсии харбии Тоҷикистон, ҳамчун қисми таркибии Осиёи Марказӣ, дар он мебошад, ки аз ибтидои солҳои 90-ум сар карда муносибатҳои дипломатӣ ва дигар робитаҳои Россия, ҷун шарҳи стратегии Тоҷикистон, бо Эрон торафт бехтар мегардад. Ва мавқеи ҳар ҷу давлат дар бобати ором гардидани вазъи сиёсии харбии Тоҷикистон мувоғик мебошад. Бесабаб нест, ки қариб дар давоми чор сол то бастани созишиномаи оштии миллий дар шаҳри Москва 27 июни соли 1997 намояндағони ҳам Россия ва ҳам Эрон пайваста миёнравӣ ва кӯмак мекарданд.

Воқеан, пӯшида нест, ки на танҳо Тоҷикистон, балки тамоми Осиёи Марказӣ барои Россия минтақаи муҳими стратегӣ хисоб мейбад. Акнун бъди барҳамхӯрии давлати Шӯравӣ манфиатҳои мамлакатҳои гуногун ба вучуд омада истодаанд. Ва ракоӣ байни онҳо ҳамеша ҳусусияти тезу тунд пайдо мекунад. Инро ҳусусан дар мисоли Тоҷикистон дидан мумкин аст ва ин бисёртар вобаста аст ба он заҳираҳои табиие, ки бештар ҳарактери стратегиву ҳарбӣ доранд. То пош ҳурдани системаи ҷаҳони социализм, ҳусусан давлати Шӯравӣ вазъи геополитикии ҷаҳон дигар буд. Ин равандро муносибати ду система, пеш аз ҳама мавқею мароми Иттиҳоди Шӯравӣ ва тарафдоронаш, аз як тараф, аз тарафи дигар, «Штатҳои Муттаҳидон Америка ва тарафдорони

он муайян менамуд. Бояд гуфт, ки зиддияти асосии он замон низ зиддияти байни ду системаи чаҳонӣ буд. Хусусияти хоси ин давра баъд аз ҷанги дуюми ҷаҳон то солҳои 70-ум сиёсати ҷанги сард байни ин ду системаи ҷамъиятию сиёсӣ буд.

Ҷанги сард боиси зиёд гардидани нобоварии байни давлатҳои бузург, мусаллаҳшавии босуръат, ташкил додани блокҳои ҳарбӣ, истифодаи қувваҳо ё таҳди迪 истифодаи он дар муносибатҳои байналмиллалӣ, ради гардидани танзими масъалаҳои баҳсталаб бо роҳи музокирот ва гайра гардид. Зиддият дар муносибатҳои ҳамдигарӣ ҳам Иттиҳоди Шӯравӣ ва ҳам ИМА-ро бо асоси стратегияи сартосарии сиёсати ҳориҷӣ таъмин намуд. Чунин ҳолат тамоми ҷаҳонро, ки ба доираи манфиатҳои ду давлати абарқудрат тақсим шуда буд, дар вазъияти муташанничи доимӣ қарор дод. Дар ин бозӣ ҷангҳо ва зиддиятҳо дар ҳама гуна минтақаҳои курраи Замин ҳамчун кисми таркибии муборизаи ду тараф ба мӯкобили ҳамдигар арзёбӣ мегарданд. Дар назари онҳо ҳар яке аз чунин ҷангҳо (ё зиддиятҳо) на танҳо аҳамияти ҳал намудани ин ё он проблемаи мушахҳас, балки аз нуктаи назари бурд кардани Шарқ ё Фарб аҳамият дошт, ҳама гуна бурди яке аз тарафҳо дар яғон минтақаи сайёра ё қишвари алоҳида ҳамчун бохти тарафи дигар ва баръакс арзёбӣ мегардид.

Бо пошхӯрии яке аз ин системаҳо, пеш аз ҳама Иттиҳоди Шӯравӣ, дар арсаи байналхалқӣ вазъи геополитикии ҷаҳон ҳам дигаргун шуд.

Бо дигаргуншавии соҳти ҷамъиятий дар собиқ давлатҳои сотсиалистӣ ва дар қаламрави собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ташкил шудани давлатҳои мустақил муносибатҳо, талаботу манфиагҳои нави байнидав-

латй ба вучуд омад, ки ин дар навбати худ ба дигаргуншавии вазъи геополитикӣ дар ҷаҳон асос гузошт.

Бо пош хӯрдан ва трансформатсияи собиқ давлатҳои сотсиалистӣ муборизаи ду система анҷом ёфта, муносибатҳои нави байналхалқӣ, минтақаӣ ва байнидавлатӣ ташаккул ёфта истодаанд.

Дар ҳама давру замон, ҳусусан давраи ҳозира ва оянда асоси муносибатҳои байналхалқӣ аз манфиатҳои иқтисодӣ бармеоянд.

Бояд тазаккур дод, ки бо пошхӯрии системаси сотсиалистӣ зиддиятҳои ду система барҳам хӯрда бошанд ҳам, онро мағлубият арзёбӣ кардан нашояд, чунки мавқеи сиёсӣ, ҳарбию стратегӣ ва дигаргунҳои куллии ин мамлакатҳо на танҳо дар давраи пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ, балки дар марҳалаи ҳозира низ нигоҳ дошта шудаанд. Гайр аз ин маълум аст, ки иқтидори иқтисодӣ, табии, ҷуғрофӣ, меҳнатӣ ва ақлии ИДМ хеле зиёд аст. Дар ҳолати пурра истифода бурдани онҳо дар асоси принципу муносибатҳои нави ҷамъиятӣ мавқеи геополитикӣ ва геостратегии ИДМ инкишоф ҳоҳад ёфт, чунки дар раванди трансформатсияи ин давлатҳо муносибатҳои табиию объективие, ки дар ҳақиқат ҷавобгӯи тамоми ҳусусиятҳои хоси ҳар як ҳалқу давлат мебошанд, акунун байни онҳо ташаккул ёфта истодаанд. Ин роҳу муносибатҳои нави ташаккул ёфтаистода дар ҳақиқат ҷавобгӯи ҳусусиятҳои хоси на танҳо геополитикӣ, балки миллию анъанавианд, ки дар асоси баробархукукии комил ва алокоҳои ҳамаҷониба ба нафъи якдигар сурат мегиранд.

Гайр аз ин бояд гуфт, ки Россия як қисми мухимтарини геополитикии Европа ва Осиё (Евросиё) мебошад. Масалан, 75 фоизи аҳолии ҷаҳон дар Евросиё сукунат дорад, 60 фоизи маҳсулоти умумии


миллӣ ва аз чор се ҳиссаи захираҳои энергетикии ҷаҳонӣ низ дар ҳамин минтақа истеҳсол мегардад<sup>135</sup>.

Дар бораи мавқеи Евроосиё ракамҳои зерин саҳехтар нишон медиҳанд.

PDF Compressor Free Version

### Масоҳати қитъаҳо (млн. м<sup>2</sup>)<sup>136</sup>

48894337	32867705	8176223	23496900
----------	----------	---------	----------



Евроосиё

Африка ва  
Шарқи Наздик


Америкаи  
Ҷанубӣ

Америкаи  
Шимолӣ

<sup>135</sup> Ниг.: Збигнев Бжезинский. Великая шахматная доска. М., Международные отношения, 1988, с.44.

<sup>136</sup> Ниг.: Збигнев Бжезинский. Великая шахматная доска. М., Международные отношения, 1988, с. 46-47

## Ахолии қитъаҳо (млн. одам)



## Қитъаҳо: маҷмӯи маҳсулоти умумӣ (млрд. долл.)



Вокеан, рохи пешгирифтаи ИМА нисбати Федератсияи Россия ва соири мамолики ИДМ, Хитой, Эрон, Покистон, Ирок, Югославия ва дигар давлатҳои Европа, ки тандидои асри XXI шаҳодат медихад, ки ИМА бо амалӣ сохтани максадҳои геостратегии худ кӯшиш менамояд, ки сиёсаташро мустаҳкаму пойдор гардонад. Ҳак ба ҷониби муаллифонест, ки нисбати муносабатҳои ҳакиқии ИМА ва Федератсияи Россия навиштаанд: Иёлоти Муттахидга ва кишварҳои НАТО - хисси худэхтиромкуни Россияро то андозаи кобили қабул донанд ҳам, вале бо вучуди ин, бемайлон ва пайваста асосҳои геополитикиро маҳв месозанд, ки ба Россия имкон медиҳанд, ақаллан аз ҷиҳати назарияйӣ барои гирифтани макоми давлати раками ду дар сиёсати ҷаҳонӣ ноил гардад (Иттиҳоди Шӯравӣ ба он соҳиб буд)... Муҳити нави европой дар давраи ҳозира аз ҷониби Фарб, амалан дар замини ғояи расонидани кӯмак дар ин қисми ҷаҳон ба давлатҳои нисбатан хурд ва заифи миллӣ тавассути наздиқшавии каму беши онҳо ба НАТО, Иттиҳоди Европа ва гайра сохта мешавад<sup>137</sup>.

Оид ба мавқеи геополитикии Россия ҳамчун шарики асосии стратегии Тоҷикистон ҳамиро гуфтанӣ ҳастем, ки худи мавқеи ҷуғрофии Россия дар фазои беканори қитъаи Евроосиё, дар ҷои ба ҳам пайвастани маданиятҳои мухталиф, фарҳанг, кишварҳо ва ҳалқҳо, бузургии фазои он ва қувваҳои ҷозиб, оқибатҳои эҳтимолӣ барои суробҳои геополитикии ҷаҳони имрӯза бисёр саволҳон императивӣ ба миён мегузоранд. Таксимоти геополитикии ба миёномада баҳри Россия ҳам барои рушди иҷтимоию

<sup>137</sup> Ниг.: Богатуров А., Кременюк В. Современные отношения и перспективы взаимодействия между Россией и Соединенными Штатами Америки. Независимая газета., 1996, 28 июн.

иктисодӣ ва сиёсӣ, ҳам барои муносибат бо ҷомеаи ҷаҳонӣ дурнамои мусоид фароҳам меорад. Он ҳамзамон давлати европой, осиёй ва осиёю Укёнуси ором, континенталӣ ва укёнусӣ мебошад. Бинобар ин самти асосии стратегияи сиёсии Россия ба мӯтадилсозии статусквои геополитикӣ, нигоҳ доштан ва таҳқим бахшидани мувозинати ташаккулӣтаи қувваҳои ҷаҳонӣ майл дорад. Дар Европа Россия аз ҷиҳати нуфуз ва зътибори худ кишвари бо Британияи Кабир ва Франсия баробар мебошад. Дар Осиёи Шарқӣ он аз ҷиҳати ҳарбию сиёсӣ бо Ҳитой дар як саф меистад. Дар ҷаҳони имрӯза ҳанӯз қасе мақоми қувва ва мутобиқан иқтидори ҳарбиро бекор накардааст. Гувоҳи ин таҷовузи НАТО ба муқобилии Югославия мебошад. Аз ин нуқтаи назар Россия, ки аз ҷиҳати иқтидори ядрӣ дар ҷаҳон ҷои дуюмро ишғол менамояд, қодир аст дар мавриди зарурат ба ҳама гуна душмани Шарқу Farb ва Ҷанубу Шимол муқобилият нишон дихад. Ҳоло аз нигоҳи ҳарбию сиёсӣ танҳо Россия метавонад ба ИМА, ки ба ишғол кардани мақоми давлати ягонаи абарқудрат сайдӣ дорад, баробар шавад.

Бояд таъкид намуд, ки бузургӣ ва абарқудратии ин ё он давлат на танҳо бо мавҷудияти стандартҳои моддии ҳаёт дар давраи мушаҳҳас, бо ҳаҷми қаламрав, миқдори аҳолӣ, иқтидори иқтисодии кишвар, балки бо қудрати ҳалқ ва ҳукумати он ҳаллӣ вазифаҳои байналхалқӣ ва эҷодкорона аз ӯҳдаи ин кор баромадан муайян карда мешавад. Ғайр аз ин давлати бузург давлатест, ки ҳаҷтии худ, манфиатҳои худ, иродai худро устувор намуда, ғояи эҷодӣ ва ҳуқуқиро ба ҷаҳониён пешниҳод мекунад.

Албаттага, маҷмӯи параметрҳои зехнӣ, маънавӣ, илмӣ, технологӣ, ҳаҷми кишвар дар тарақиёти ҷа-

ҳон, инчунин нерӯю имкониятҳои эҷодии мамлакат ва амсоли инҳо низ аҳамияти зиёд доранд.

Аз ин нуктаи назар бояд гуфт, ки ояндаи Россия наинандон тирааст, тавре ки душманони дохилий ва хориҷий он инро меҳоҳанд. Дар инҷо бояд онро ба эътибор гирифт, ки ҳамагуна воеаҳо ва таҳаввулоти бузург дар Россия ҳатман ба вазъияти тамоми ҷаҳон таъсир мерасонанд ва дар оянда низ таъсири зиёд ҳоҳанд расонд.

Ин пеш аз ҳама, аз он ҷиҳат муайян мегардад, ки Россия дар соҳтори геополитикии ҷаҳони имрӯза мавқеи маҳсусро ишғол менамояд. Он фазои бузургеро дар бар мегирад, ки сутунмӯҳраи пайвандгари Европа ва Осиё ба китъаи ягонаи Евросиё маҳсуб мегардад. Дар тамоми чор самт сиёсати хориҷии Россия дорон аҳамияти стратегӣ мебошад.

Таъриҳ гувоҳ аст, ки яке аз сабабҳон барҳамхӯрӣ ё пошҳӯрии империяҳои бузург (давлатҳои абарқудрат) - Рим, Хитой, Испания, Франсия, Британия Кабир, Иттиҳоди Шӯравӣ, империяи Чингизхон ва ғайраҳо, ки баробари ҳусусиятҳои хос ҳусусиятҳои умумӣ низ доранд, зиддиятҳои дохилии худ ва аз ҷиҳати бузургӣ идоранашаванда гаштанашон мебошад.

Чунон ки дар бобҳои пешина гуфтем, сабабҳон умумии барҳамхурии давлати муттамаркази Сомониён низ ин сабабҳо буданд.

Баъди пошҳӯрии давлати Шӯравӣ ҳамчун империяи абарқудрати ҷаҳонӣ, дар охири асри XX ИМА давлати (империяи) ягонаи абарқудрати ҷаҳонӣ гашт ва медонад, ки тақдири он дар асри XXI чӣ ғуна мешавад? Мақсади мо дар китоби мазкур шарҳу баёни ин масъала нест, лекин дар тадқикотҳои ояндаи худ оиди ин масъала ибрози ақида ҳоҳем кард.

Ба ҳамагон маълум аст, ки Россия шарики асосии Тоҷикистон ба шумор меравад ва он дар ин ҷо манфиатҳои маҳсуси миллию давлатии ҳудро дорад. Ин ҳолат давлатҳои ба мо ҳамсоя, ҳусусан ҳамсояи наздиқро водор месозад, ки манфиатҳои ҳаётан мухими Россияро дар ин минтақа ба инобат гиранд. Аз рӯи андешаи мо, чунин сиёsat ҳам ба манфиатҳои давлатҳои Осиёи Марказӣ ва ҳам Россия мебошад. Агар Россия сарҳадҳои ҳудро аз ҳудуди давлатҳои Осиёи Марказӣ, ҳусусан сарҳадҳои ҷануби ИДМ мунҳасир ғамояд, ин ба маҳдуд шудани фазон геополитикии Россия оварда мерасонад, ки давлатҳои Гарб, ҳусусан ИМА маҳз ҳамиро меҳоҳанд.

Дигар омили берунии ором шудани вазъи сиёсигу ҳарбии Тоҷикистон он аст, ки дар марҳилаи ҳозира манфиатҳои геополитикии Россия ва ИМА бо иттифоқчиёнаш дар минтақаи Осиёи Марказӣ нисбатан мувоғик меояд. Лекин дар сиёsatи байни-давлатӣ чунин ҳолат доимӣ набуда, тағиیر ёфта мейстид. Бинобар ин ба андешаи мо, шарики беҳтарини ҷоқеии давлатҳои Осиёи Марказӣ дар шароити ҳозира Россия мебошад.

Умуман Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиклолроҳи таракиёти ҳудро дошта, сиёsatи нозуку ҳирадмандонаро пеш гирftааст, ки аввалан ба тамоми ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ мувоғиқат менамоянд. Сониян, беҳтар мебуд, ки ҳамчун давлати ҷавони соҳибистиклол ҳам бо мамлакатҳои исломии наздику дур ва ҳам бо мамлакатҳои Гарб муносибатҳои дипломатӣ дошта бошад. Албатта давлате, ки сиёsatи мустақилонаи ҳудро дорад, ба мӯйян намудани самтҳои сиёsatи берунии ҳуд кӯшиш менамояд, то ки дар муносибат бо дигар давлатҳо манфиатҳои миллию давлатиашро ҳимоя карда тавонад, ба ҷангу

муносибатҳои гайридӯстона бо дигар давлатҳо роҳ надиҳад. Тоҷикистон қисми таркибии ИДМ аст. Дар баробари ин Тоҷикистон яке аз давлатҳои мусулмонӣ чарои мебошад. Байни ин давлатҳо бисёр умумиятҳои таърихӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ вуҷуд доранд. Давлати Тоҷикистон бояд муносибатҳои ҳамаҷонибаро бо онҳо ривоҷ дихад.

Дар баробари ин сиёсати берунии давлати Тоҷикистон бо давлатҳои пуркудрати Европа ва Америка низ ҳамкории худро торафт васеъ менамояд, ки чунин сиёсат ба тараккиёти ҷумҳурӣ, ҳусусан дар марҳалаи ҳозира мувоғиқ мебошад. Махз чунин сиёсат ба ривоҷу равнаки иқтисодиёти он мусоидат менамояд.

Тоҷикистон, ки акнун дарҳои худро барои ҷаҳониён кушодааст, аз тарафи онҳо хуб пазироӣ мешавад. Боигарию имкониятҳои васеи ҳатҳои иртиботии (алоқаи) минтақа ба объекти манфиатҳои геополитикии давлатҳои гуногун табдил ёфтааст. Бадин тарик, ин минтақа ба ҷойи барҳӯрди манфиатҳои қувваҳои берунию дохилий мубаддал шудааст.

Дар чунин ҳолат назди давлатҳои Осиёи Марказӣ масъалаҳои мухталиф меистад. Дар навбати аввал ин масъалаи сиёсист, ки дар ин ҷо марказҳои сиёсӣ - Россия, Эрон, Туркия, ИМА, Покистон ва Хитой пеш мебаранд. Масъалаи дигар ба маркази мустакили сиёсӣ табдил ёфтани ин минтақа дар натиҷаи интервенсияи дохилий аст. Масъалаи аввал алоқаманд ба соҳтори давлатӣ аст, - яъне қадом шакли идоракунии давлатӣ дар ин ҷо амалий мешавад, - демократӣ, авторитарӣ ё тоталитарӣ. Рақобати шадид байни Россия, ИМА, Эрон ва Покистон баҳри нуғуз дар Осиёи Марказӣ мавҷуд аст. Он ҷо ба Хитой алоқамандӣ дорад алҳол ягон амали фаъол аз тарафи

ӯ ба чашм намерасад: мо танҳо оромии нисбӣ, хештаншиносӣ ва аҳёнан амалиёти эҳтиёткоронаэро марбут ба вусъат бахшидан ба ҳамкориҳои иқтисодӣ мушоҳид мекунему ҳалос.

PDF Compressor Free Version

Ҷиҳати афзалиятнокии мавқеи Россия дар минтақа фишангҳои шаклгирифтай фишори иқтисодию ҳарбии ӯ ба ин давлатҳо аст. Баъд аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ теъдоди зиёди муассисаҳои истехсолию ҳутути алоқа дар ихтиёри Россия бокӣ монданд. Алҳол кулли роҳҳои интиқоли нафту газ ва автомобилгарди Осиёи Марказиро ба ҷаҳони ҳориҷ пайвасткунанд аз сарзамини ин давлат убур мекунанд, ки ин дар навбати ҳуд имконияти таҳти назорат гирифтани интиқоли борҳоро аз ин минтақа ба маҷотики дигар барои Россия фароҳам меорад. Россия ҳамчунин ба ин давлатҳо ҷандири фишори ҳарбиро дар даст дӯрад. Фишори сиёсӣ алҳол ба давлатҳо низ дар ихтиёри ин кишвар аст.

Ҳузури ИМА дар ин минтақа марбут ба соҳтмони роҳҳои алтернативии интиқоли нафту газ ва азхудкунии сарватҳои табий аст. Мақсади асосии ИМА ин дарёғти чунин роҳи интиқоли воридоти сӯзишворӣ аст, ки битавонад бидуни убури кишварҳои Россияю Эрон сурат гирад, ки ин аз нуқтаи назари ҷуғрофии минтақа маҳдуд аст. Дар амалисозии ин мақсад долони на он қадар қалони бузурге тавассути Афғонистон ба Покистон ё баҳри Ҳазар ва Ҷумҳуриҳои Кавказ бокӣ мемонад. Ҳардӯи ин роҳҳо аз давлатҳое мегузаранд, ки дар онҳо алҳол муношишоти шаҳрвандӣ идома дорад ва аз ин рӯ оғози соҳтмон марбут ба душвориҳои хос аст. Зиёда аз ин, ба татбики ин накшаҳо Россия ва Эрон низ муқобилият нишон медиҳанд, чунки ин ба коҳиши таъсири ин ду давлат дар минтақа оварда мерасонад.

Покистону Эрон ҳамчунин байни худ барои таҳти нӯфуз даровардани на танҳо Осиёи Марказӣ, балки Шарқи наздику Миёна низ рақобат доранд. Сиёсати Покистон дар баъзе маврид бо сиёсати ИМА ва сиёсати Эрон бо Россия ҳамранг аст. Ҳарчанд онҳо мавқеи мустақил ҳам доранд ва он марбут ба кӯшишашон барои аз сарзамини худ гузаронидани роҳҳо аст, ки дар ин ҷо аз нуқтаи назари ииқтисодӣ мавқеи Эрон бо содироти арзони мол афзалиятнок мебошад, вале бо такя ба сиёсати оштинопазири ИМА мавқеи Покистон ҳам нисбатан мустаҳкам менамояд.

Ба ақидаи мо, варианти дигари дурнамои инширофи Осиёи Марказӣ ин бо таваҷҷӯҳ ба интегратсияи дохилии он ба қувваи мустақили сиёсӣ табдил ёфтанист. Кӯшиши амалисозии чунин иқдомот идома дорад. Асоси онро ташкили фазои ягонаи ииқтисодию гумруқӣ гузошт, ки онро соли 1994 Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва аз апрели соли 1998 Тоҷикистон ба тасвib расониданд. Ин имконоти ҳалли иҷтимоии бисёр масъалаҳоро, ки аз доираи соҳтмони роҳӣ интиқоли нафту газ фаротар меравад, муҳаҷҷӯҳ месозад. Вале алҳол Осиёи Марказӣ аз интегратсияи воқеии дохилий дур аст. Ин дорон сабабҳои айниву шахсӣ мебошад. Аввалан, минтақаро аз нуқтаи назари алокаи сустӣ ҷузвҳояш байни ҳамдигар адами инфраструктураи оддӣ ва аз ин ҷо нуқтаи муайянни минтақа ҳамчун объекти ягонаи геополитикӣ тасаввур кардан мушкил аст. Воеан ҳам бо масоҳати фавқулодааш Осиёи Марказӣ ҳамчун бахши азими олам минтақаест, ки бо сабаби надоштани роҳи баромади бевоситааш ба шоҳроҳҳои савдои ҷаҳонӣ ҳудкифоя нест.

Сониян, ба дарназардошти адами тақсими саҳехи истеҳсолот дар Иттиҳоди Шӯравӣ иқтисодӣ ёти минтақа аслан ҳамчун манбаи аграрии ашёи хом пеш мебошад. Минтақа дорон ҳусусияти ҳамрақобаткунӣ на ҳамтакмилдихӣ мебошад.

Солисан, худи табиати режимҳои мавҷудаи авторитарию тоталитарии минтақа имконияти созишро дар масъалаҳои усулий аз байн мебарад ва зиёда аз ин он зиддиятҳои муайяну ташанинучро миёни ин давлатҳо ба вучуд меорад. Файр аз ин бо чунин тамоюлот қувваҳои берунӣ барои амали маълуми тақсим созу ҳукмронӣ кун сӯнистифода мекунанд.

Ракобати ду империя - Россия ва Англияро дар Осиёи Марказӣ ахирان созишиномаи соли 1907 бо муайянсозии сарҳадоти минтақаи нуғузашон хотима баҳшид. Бо ҳамин ҳукмронии Россия дар Осиёи Марказӣ устувор шуду Англия ба хотири амнияти мустамликаҳои худ аз таҷовузи Россия сарҳадоти онро ба Ҳиндустон ақиб кашид. Давлати пушолӣ, ки мебоист тибки созишинома ин ду империяро аз барҳурди ҳамдигарӣ змин медошт, Афғонистон дониста шуд.

Пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва пайдошавии давлатҳои ҷадиди соҳибистиклол дар ҳаритаи сиёсии охири асри XX атрофи Осиёи Марказӣ бозии дуюми нуғузталаби дар ҳайати навин ва муносиботи куллан дигаргуншудаи байналхалқӣ сурат гирифт. Захираҳои Осиёи Марказӣ бо назардошти аҳамияти хеш барои Россия, акнун дикқати соири давлатҳоро ба худ ҷалб карда истодааст. Алҳол на ҷанҳо давлатҳои аз назари захираҳо камбағал (Туркия ва Покистон), балки як қатор давлатҳои нисбатан гайри-ниёзманди Хитой, Ҳиндустон ва мамолики Европаи

Фарбӣ, ИМА, Япония, Кореяи Ҷвнубӣ низ дар ин минтақа манфиатҳои худро мечӯянд.

Аз нуқтаи назари мо ҳамкорӣ ва омӯхтани таҷрибаи инкишоғи давлатҳои ҷанубу шарқи Осиё барои Тоҷикистон мувоғики мақсад мебошад.

Ҳанӯз дар охири асри XIX Котибии давлатии ИМА Ҷон Хей гуфта буд: Бахри Миёнзамин укёнуси гузашта, Укёнуси Атлантика - укёнуси ҳозира, Укёнуси Ором - укёнуси оянда аст. Ва ҳакиқатан, гӯё ки пешгӯии Ҷон Хейро тасдик намуда, ҳоло минтақаи Осиёю Укёнуси Ором ба қувваи бузурги ҷаҳонӣ табдил ёфт. Осиёни тулӯъкунанда секунҷаи бузурго, ки аз Шарқи Дури Россия ва Корея дар Шимолу Шарқ то Австралия дар Ҷануб ва Покистон дар Фарб паҳн гардидааст, фаро мегирад. Дар ин секунҷа тақрибан нисфи аҳолии сайёра истикомат намуда, бештарни кишварҳои тараккиардаи саноатии пешкадами ҷаҳони имрӯза - Япония, Хитой, Австралия, Зеландияи Нав, Тайван, Кореяи Ҷанубӣ, Гонконг, Сингапур, Малайзия, ки барои онҳо суръати зудтарини рушди иқтисод ҳос аст, ҷойгиранд. Он заҳираи бузурги молиявӣ, технологӣ ва истеҳсолӣ, кадрҳои дорои таҷрибаю' малакаи зарурӣ дар соҳаи ташкили маркеғинг ва соҳаи ҳизматрасонӣ, шабакаи гуногуншоҳаи коммуникатсияҳо инчунин заҳираҳои бузурги замин, табий ва меҳнатӣ дар ихтиёр дорад.

Омили дигари муҳими муайянсозандай накши геополитикии минтақа ин заҳираҳои сӯзишвории он, пеш аз ҳама, нафти Қазоқистон ва гази Туркманистон аст.

Минтақаи Осиёи Марказӣ дар ҷорроҳаи шоҳроҳҳои оҳани Евроосиё ҷойгир шудааст. Ба воситаи Эрон он ба Ҳаличи Форс, василаи Афғонистону По-

кистон ба укёнуси Хинд ва тавассути Хитой ба укёнуси Ором рохи баромад дорад.

Дар ин самт пайвастани рохҳои Қазокистону Хитой дар соли 1990 байни стансияҳои Дӯстӣ ва Алашанкоу барои минтақа ҳодисаи таъриҳӣ буд. Дар натиҷа ин шоҳроҳ, нисбат ба шоҳроҳи маълуми Трансіб, бандарҳои шарқии Хитойро бо бандарҳои Европаи Фарбӣ хубтар пайваст. 13 май соли 1996 дар Эрон ҳодисаи дигари ба ҳам пайвастани рохҳои оҳани шоҳроҳи трансосиёй дар минтақаи Махшад - Саракс - Таҷен ба амал омад. Он бо роҳи оҳани 700-километраи Бафо - Бандарарабbos пайваст мешавад. Ин барои давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Хитой роҳи калонтарини баромад ба мамолики Шарқи Миёна ва Ҳаличи Форсро муҳайё месозад.

Дар тағирии тархи геополитикии Осиёи Марказӣ дар останаи асри XXI омили демографӣ низ нақши хоса дорад. Тибки пешбинихо шумораи аҳолии ин минтақа то соли 2050 ду баробар меафзояд. Агар соли 1994 аҳолии минтақа 53,9 млн. бошад, пас соли 2015 он ба 75,5 млн. ва соли 2050 ба 103,4 млн. мерасад. Ҳаритаи аҳолии Осиёи Марказӣ дар муқоиса бо Россия ҷунин менамояд: агар дар Россия шумораи аҳолӣ то соли 2015 ба 142 млн. кам шавад, пас то соли 2050 ин аداد ба 129,8 млн. мерасад. Агар шумораи аҳолӣ дар Осиёи Марказӣ соли 1994 се баробар аз аҳолии Россия кам бошад, пас то миёнаи асри XXI он 80 фоизи аҳолии Россияро ташкил дода, ду баробар аз аҳолии Украина зиёд мешавад. Ҷунин аст пешгӯии таҳлилии олими рус, директори маркази демографии Пажӯҳишгоҳи тадқикоти иҷтимоию сиёсии АИР Л.А. Ратковский.

Умуман вазъи демографии ҷаҳоӣ, ки ба пропресси геополитикӣ алокамандӣ бевосита дорад, доим

дар инкишоф ва афзоиши зиёди ахолӣ мушоҳида карда мешавад.

Масалан, дар соли 1825 ахолии сайёраамон 1 милиард тоҷине скард, ки ин микдор натиҷаи якчанд ҳазорсолаҳо буд. Дар натиҷаи саноатикунонӣ ва инкишофи системаи тандурустӣ ахолии ҷаҳон бо суръати баланд меафзояд. Дар натиҷа баъд аз 100 сол ахолӣ ба 2 млрд. расид. Ин рақам баъд аз 50 сол бошад, яъне аз соли 1925 то соли 1976 ба 4 млрд. расид. Дар соли 1990 бошад, ахолии ҷаҳон 5,3 млрд. буд ва дар охири асри XX бошад, аз 6 млрд. ҳам гузаштааст.

Ҳоло ахолии қурраи замин дар ҳар 4-5 рӯз 1 млн. зиёд мешавад ё ба тарзи дигар гӯем афзоиши ҳаррӯзан холиси ахолӣ, ки ҳамчун фарқияти байни шумораи таваллудшудагон ва фавтидагон мебошад, 200-250 ҳазор нафарро ташкил медиҳад. Ин далелҳо аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки ояндаи наздик ва ҳусусан дар ояндаи дур пешрафти демографӣ ва муҳочирати афзоиш ёфта истода омилҳои муҳимтарини ба майлон ва самти тараққиёти ҷомеаи ҷаҳонӣ таъсири наzarрас расонанд мегарданд<sup>138</sup>.

Омили исломӣ низ аз бисёр ҷиҳат нақши геополитикии Осиёи Марказиро муайян мекунад. Баъди пошҳӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ дар минтақа ҷаҳонӣ ғаъволи зҳои нақши ислом бидуни бо сиёsat омезишҳӯрии он ва нигоҳдошти соҳти дунявии ҳокимиюят ба амал омад. Нақши омили исломӣ ин ҷо дар алоқа бо ҳодисоти вакъҳои охири Афғонистон метавонад ҷурзӯр шавад. Агар толибон, ҷонибдорони исломикунонии давлату ҳаёти ҷамъиятӣ, тавонанд таҳти

<sup>138</sup> Ниг.: Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М., Логос, 1998, с.91-92.

шиори исломӣ ҳокимияташонро дар қисмати шимолии кишвар ҳам устувор созанд, пас он боиси тағйироти қуллии вазъи сиёссию дохилии мамолики сарҳадоти ҷанубии ИДМ мегардад.

PDF Compressor Free Version

Максади Россия дар Осиёи Марказӣ бағардонидани собик ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ ба фазои геополитикии хеш, муvakқатан таътил додани накши манбаи ашёи ҳом будани онҳо, дар дасти ҳуд нигоҳ доштани ҳифзи сарҳадоти беруниашон, суст кардани воридоти сармояи ҳориҷӣ (на русӣ) ба иқтисодиёти ин кишварҳо ва нуфузу соири давлатҳо, хусусан давлатҳои исломӣ, дар ин минтақа аст.

Ҳитой, ки машгули амалийсозии барномаи дарозмуддати рушди иқтисодию навсозии кишвари ҳуд то миёнаи аспи XXI аст, дар ин ҷо сиёсати пайгиранӣ инкишофи муносабати дӯстонаро бо ин давлатҳои ҳамсарҳади хеш идома медиҳад.

Сарғи назар аз он ки байни давлатҳои Тоҷикистон ва Ҳитой масъалаи ҳудудӣ низ вучуд дорад, лекин бо пурра ба истифода додани шоҳроҳи байни ин ду кишвар дар оянда боз ҳам муносабатҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии илмиро ривоҷ додан зарур аст. Гайр аз ин, чи тавре ки дар бобҳои гузашта гуфта шудааст, роҳи инкишофи давлати бузурги Ҳитой барои Тоҷикистони соҳибистикол омӯзандагӣ мебошад.

Дар бораи бузургии Ҳитой ҳанӯз Наполеон Бонапарт гуфта буд: Дар ин ҷо азимчусса хуфтаааст. Бигзор бихобад! Вакте ки он бедор мешавад, дунёро ба ларза меорад. Сулҳ дар рӯи замин ба Ҳитой такя менамояд. Қасе, ки Ҳитойро аз нуктаи назари иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, динӣ, мефаҳмад, калиди сиё-

сати чаҳонӣ дар панҷ садсолаи минбаъда дар дасти ўст.<sup>139</sup>

Гӯё ки ин ақидаро тасдиқ намуда, Хитой зуд ба яке аз минтақаҳои муҳими иқтисоди чаҳонӣ табдил меёбад. Он аз ҷиҳати шумораи ахолӣ дар чаҳон ҷои аввал ва аз ҷиҳати ҳаҷми ММД ҷои сеюмро ишғол намуда, зимнан аз ҷиҳати иқтидори потенсиали ядроӣ низ дар ҷои сеюм аст. Дар 10-15 соли охир мавқеи он дар системаи муносибатҳои байналмиллалӣ таҳқим ёфт. Мутобики маълумотҳои таҳқиқоти “Ренд Корпорейши” то соли 2015 Хитой аз ҷиҳати ҳаҷми ММД бо ЙМА баробар мешавад, потенсиали ҳарбии он бошад, қариб нисфи потенсиали ИМА-ро ташкил дода, тибки ин нишондиҳандаҳо аз дигар кишварҳои мутараккӣ хеле пеш мегузарад. Раванди хеле босуръати ташаккулӯбии Хитоӣ бузург, ки Хитоӣ континенталӣ, Гонконг, Макао, Тайван, Сингапурро дар бар мегирад ҷараён дорад. Иқтидори якҷояи содиротии онҳо аллакай 474 млрд. доллари ИМА-ро ташкил медиҳад, ки аз иқтидори содиротии Япония зиёд мебошад. Тибки пешгӯии Бонки Ҷаҳонӣ дар соли 2002 воридоти ҳусусии Хитоӣ якҷоя бо Гонконг ва Тайван нисбат ба 521 млрд. доллари Япония 637 млрд. доллари ИМА-ро ташкил хоҳад дод. Дар назар дошта мешавад, ки дар ҳамон сол ММД-и ин сегона нисбати 9,7 млрд. доллари ММД-и Америка ба 9,8 млрд. доллар мерасад<sup>140</sup>.

Агар ин майлон амалий гардад, Хитоӣ на танҳо боз яке аз минтақаҳои иқтисодӣ, балки бузургтарин минтақа хоҳад шуд. Ҳуди хитоиён пинҳон намекунанд, ки онҳо маҳз чунин мақсад доранд. “Аждҳои

<sup>139</sup> Ниг. Гаджиев КС Введение в геополитику. М., Логос, 1998, с285.

<sup>140</sup> Ниг.: Дар ҳамон ҷо

Шарқ дунё ва инсониятро дар ҳайрат ҳоҳад гузошт” навишта буд шоири хитой Лун Биде. Аз чиддияти чунин гуфтаҳо, аз ҷумла соли 1994 дар нашрияи расмии “**PDF Compressor Free Version**” нашр гардидани китоб таҳти унвони “Асри XXI - асри маданияти Хитой” гувоҳӣ медиҳад. Дар он гуфта мешавад, ки маданияти Хитой аз рӯи моҳият, пеш аз ҳама, башардӯстии худ аз дигар маданиятҳо бартарӣ дорад ва тантанаи Хитойро дар асри XXI таъмин ҳоҳад кард<sup>141</sup>.

Алайхи сиёсати интизойии (абстраксионизм) Америка, Эрон дар Осиёи Марказӣ сиёсати ҳамкории дӯстонаро пеш гирифта, мекӯшад бо истифода аз имконоти ҷуғрофии хеш ба ин давлатҳо даҳлезҳои интиқолии худро барои соҳтмони кашидани ҳутути ҳамлу нақли нафту газ ба бандари ҳаличи Форс пешниҳод кунад. Тибки имконоти дипломатии худ Эрон дар ҳалли мусолиҳатомези муноқиҷоти Тоҷикистону Афғонистон саҳми босазо дорад.

Туркия ҳамчун давлати миллӣ расолати таърихии худро дар қӯмаки давлатҳои тозабунёди акалияти туркнажод мебинад.

Покистон моил ба шинохти давлатҳои Осиёи Марказӣ ҳамчун давлатҳои бародари мусулмон буда, меҳоҳад дар симои онҳо тарафдори мавқеи худ дар ҳалли масъалаи Кашмир пайдо кунад.

Ҳиндустон дар сурати ҳамкорӣ бо давлатҳои Осиёи Марказӣ ба Покистон пешдастӣ додани нест. Аз ин рӯ имконияти тамоси ин давлатҳо бо Покистон дар асоси умумияти динӣ водор месозад ва метавонад боиси мустаҳкамшавии мавқеи тарафдорони Покистон дар ҳалли масъалаи Кашмир гарداد.

<sup>141</sup> Ниг.: Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М., Логос, 1998, с.285

Арабистони Саудӣ ҳамчун ватани ислом, ки дар он ҷо муқаддасоти динӣ шаҳрҳои Маккаю Мадина ҷойгиранд, давлатҳои навро, пеш аз ҳама, ҳамчун **PDF Compressor Free Version** зътироф мекунад.

Америка аз тарси паҳншавии бунёдгарои исломии зиддигарбӣ дар Осиёи Марказӣ манфиатдори он аст, ки ин давлатҳо бо модели туркӣ гайридинӣ, на эронӣ пеш раванд. Монеияти Эрон тавассути хузури худ дар минтақа яке аз вазифаҳои муҳими ҳориҷии ИМА дар минтақа дониста мешавад.

Иттиҳоди Европа дар муносабати худ бо Осиёи Марказӣ аз он пайравӣ мекунад, ки ин давлатҳо, ба ҳайси узви комилҳукуки ба САҲЕ ва соири институтҳои европоӣ қабулшуда, ҳамчун сарҳадоти манофии аврупоӣ тавонанд то Хитою Афғонистон доман паҳн кунанд.

Аъзоёни Иттиҳоди Европа манфиатдоранд, ки минтақаи мазкур тавонад арзишу меъёрҳои рафтари давлатҳои европоиро аз риояи ҳукуки инсон сар карда то ҷилавғирӣ аз паҳнсозии яроки қатли омӯз пайваста пайравӣ кунанд.

Набудани захираҳон худии сӯзишворӣ ва во-бастагӣ аз таҳвили он аз минтақаи ноороми Шарқӣ наздик Японияро маҷбур ба дарёфти сарчашмаҳои воридоти алтернативии он месозад. Баҳси марзии Япония бо ҳамсояаш Россия ба он имконият дода наметавонанд, ки умед ба интиқоли захираҳои нафти Сахалин бандад. Яке аз варианҷҳои имконпазирии таҳвили нафту газ барои Япония дар асри XXI интиқоли нафти Қазоқистон ва гази Туркманистон василаи кашиданӣ ҳутутӣ интиқолӣ тавассути сárзамини Хитоӣ аст.

Ҳамин тавр, фарқияти кулҷии муносиботи геополитикий ва геостратегии охири асри XX дар Осиёи

Марказӣ аз он иборат аст, ки худи давлатҳои ҷадиди сохибистиколи минтақа иштирокҷии он мебошанд. Дар гузашта мардумони ин минтақа дар натиҷаи таҷовузи империяи Россия сохторҳои давлатиашонро аз даст дода, ба объекти мочароҳои таърихӣ табдил ёфтанд. Пас аз он ки давлатҳои Осиёи Марказӣ сохибистикол гардидаанд, садои онҳо дар ҳамовозии милали ҷаҳонӣ на хафиф, балки ҳеле гӯшрас баланд мешавад.

Баъди баста шудани созишномаи оштии миллий 27 июни соли 1997 дар шаҳри Москва муносибатҳои як қатор мамлакатҳои ҷаҳон нисбат ба давлати мотағиир ёфт, ки ин ба мавқеи геополитикии на танҳо Тоҷикистон, балки дигар давлатҳои ҳамсояи мотаъсири мусбат ҳоҳанд расонд.

Акнун Россия ва Эрон меҳоҳанд, ки ҳарчи зудтар дар Тоҷикистону Афғонистон вазъи сиёсию ҳарбӣ ором гардад. Сабаби асосии ин ҳоҳиш дар он аст, ки дар марҳалаи ҳозира манфиатҳои геополитикии ин мамлакатҳо умуман мувоғиқ меояд. Дар навбати ҳуд дар ин минтақа қувваҳои толибон дар Афғонистон, давлатҳои Покистон ва ИМА манфиатҳои маҳсуси геополитикии ҳудро доранд.

Дар шароити ҳозира ором гаштани вазъи сиёсию ҳарбии Афғонистон ҳатман ба вазъи геополитикии минтақа таъсири мусбат ҳоҳад расонд. Ҳусусан оромии вазъият дар Афғонистон, пеш аз ҳама, ба Тоҷикистон таъсир мерасонад. Ба андешаи мо, то даме ки дар Афғонистон бо роҳҳои сиёсӣ ба ҷанг хотима дода нашавад, вазъияти Тоҷикистон ҳам пурра мӯътадил намегардад. Чунки Афғонистону Тоҷикистон аз назари геополитикий дар муҳити ягона ҷойгиранд. Бинобар ин ҳар як тағијирот дар ин ё он

кисми муҳити ягонаи минтака ҳатман ба кисми дигар таъсир мерасонад.

Роҳи ҳалли масъалаи Афғонистон як аст, ин ҳам бошад танҳо зо тарики гуфтушуниди сиёсӣ тарафҳои мухолифро ба сулҳу созиши миллӣ омода соктанд. Бигзор худи афғонҳо тақдирӣ хешро ҳал намоянд. Вале барои ҳалли зудтари он дар шароити ҳозира ташкилотҳои бонуфузӣ байналмиллалӣ - СММ, САҲЕ ва соири давлатҳои минтака бояд саҳмгузор бошанд.

Таҷрибаи ҷаҳонӣ, аз он ҷумла Тоҷикистон, бори дигар нишон мединад, ки ҳалли оптималии чунин ҷангҳои дохилий танҳо бо роҳи гуфтушунид, оштӣ имконпазир аст, на бо роҳи ёрии ҳарбӣ ба ин ё он тарафи даргир. Албатта, ҳалли масъалаи Афғонистон хеле мураккаб ва печ дар печ гаштааст. Яке аз сабабҳои асосӣ он аст, ки мамлакатҳои мухталиф ба тарафҳои гуногуни даргири ин давлат барои ба даст овардани манфиатҳои миллию давлатӣ ва геополитикии худ расондани ёрии ҳарбиро пеш гирифтаанд. Вале ин роҳи ҳалли асосии чунин мунокишоти дохилидавлатӣ шуда наметавсунад. Баръакс, онро тезутунд ва тӯлони мегардонад.

Агарчи масъалаи Афғонистон ба бӯҳрони амиқ ғӯтида бошад ҳам, ба фикри мо, (инро таҷрибаи ҷангӣ дохилии Тоҷикистон ҳам бори дигар исбот намуд), ҳанӯз ҳам имконияти бо роҳи сиёсӣ оштӣ додани қувваҳои мухолифин дар ин кишвар аз байн нарафтааст. Барои расидан ба ин мақсад, пеш аз ҳама, давлатҳои ин минтака, ки манфиатҳои умумии геополитикий доранд, бояд бетараф набошанд. Гуногуни манфиату талаботҳо дар манотикии мухталифи ҷаҳон, дар айни ҳол минтакаҳои Осиёи Марказӣ, Эрон, Афғонистон, Покистон, Житой, Туркия зару-

рати якдигарфаҳмӣ ва муносибатҳои дӯстонаро тақозо менамояд. Бинобар ин ба фазои ягонаи иқтисодии давлатҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Қирғизистон дохил шудани Тоҷикистон ҳам ҷолиби диккат мебошад. Годида ӯфи, ки мустаҳкам гаштани протесси интегратсионӣ дар Осиёи Марказӣ ҳодисаи объективӣ ва қонунӣ мебошад, ки ба раванди интегратсионии дигар мамлакатҳо мамоният наҳоҳад кард. Баръакс, дар оянда чунин шакли интегратсияи минтақавӣ ба интегратсияи ҷаҳонӣ мусоидат ҳоҳад кард.

Акнун дар байни мамолики Осиёи Марказӣ зарурати бартараф кардани тамоюлоти марказгурез пеш омад. Шояд зарурати иттиҳоди иқтисодии байни онҳо ҷандон равшан набошад, аммо интегратсияи барои ояндаи онҳо аҳамияти қалон дорад. Лекин ин ҷараён бояд эволютсионӣ бошад ва бар ирдаву ихтиёри мамолики иштирокӣ, бар тафаххуми фонданокӣ ва зарурати иттиҳоди иқтисодӣ аз ҷониби онҳо асос ёбад. Таъсиси чунин иттиҳод бешубҳа як қатор бурдҳо дорад. Он имконият медиҳад, ки:

- минтака аз лиҳози ҳудтаъминкуний бо ҳамаи анвои ашёи хоми энергетикӣ, минералӣ ва кишоварзӣ пурра бархурдор бошад;

- нерӯи якҷояи пуриклидори содиротӣ дошта бошад;

- аз як ҷониб, бо Россия ва Европа, аз ҷониби дигар, бо Ҳитой, Осиёи Ҷанубӣ Шарқӣ, Ҳиндустон, Покистон ва мамолики мусулмонӣ Шарқ мавкеи марказии манғиатнокро ишғол намояд;

- барои истифодаи якҷояю оқилонаи захираҳои обӣ ва дигар захираҳои табииӣ, комёб шудан ба бехатарии экологӣ ва гайра имконият дошта бошад.

Табиист, ки рушди ҷараёни ҳамгирий на яку якбода, балки давра ба давра сурат мегирад. Ҷараёни

хамгирии чахонро омӯхта, ба кадом даврахову самтҳо таксим кунем ҳам маълум аст, ки зарурати ин ҷараён барои на танҳо мамлакатҳои Осиёи Марказӣ, балки дигар мамолики ИДМ ва умуман барои ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳеч ҷои шубҳа надорад. Бинобар, он дар сурати пеш гирфтани сиёсати оқилонаи эволюционӣ минтақагарой ё умумигарой дар ҷараёни интегратсионӣ ба ҳамдигар мухолифат намекунанд ва ҳатто ҷоизанд.

Он чи ба ҷараёни интегратсионии давлатҳои Осиёи Марказӣ даҳл дорад, иттиҳоди онҳо дар умумияти решоҳои амиқи ҳалқҳое, ки сокини-ин минтақаанду дар анъанаҳо, фарҳанг ва ҳуввият соҳиби бисёр ҷиҳатҳои умумӣ мебошанд, заминай қавӣ дорад. Масалан, аз назари ҷуғрофӣ мамлакатҳои Осиёи Марказӣ системай экологији ягонаанд. Тамоми минтақа аз оби дарёи Аму, Сир ва Вахш, ки аз кӯҳҳо ба водиҳо ҷорӣ мешаванд, обёрӣ мегардад.

Яъне худи табиат ба ҳалқҳои Осиёи Марказӣ неъмати бузурги ҳамсоягӣ ва дар ҳамсоягӣ зистанро ато кардааст. Захираҳои об, таксими оқилонаи онҳо муҳимтарин омили муайянкунандай иқтисодиёт ва экология ба шумор меравад. Об асосест, ки дар заминай он тамаддуни қадими ин минтақа ва ҳочагидории сокинони он бунёд гардидаанд.

Дар ҳақиқат кишварҳои гуногуни сайёраамон аз лиҳози табиӣ, ҷуғрофӣ ва таъриҳӣ ба ҳам равобити зич доранд. Ин алоқамандии зич дар мисоли давлатҳои Осиёи Марказӣ равshan ба назар мерасад.

Аввалан, масъалаи кӯли Сарезро мегирем, ки дар натиҷаи зилзилаи нӯҳбаллаи соли 1911 ба вӯчуд омада, дар он 17 млрд. метри мукааб об ҷамъ шудааст. Дар ҳолати канда шудани ғандар ё афтидани кӯҳ ба кӯл сели қалоне ба амал меояд, ки бар асари он

дар масоҳати 52 ҳазор километри мураббабъ 5 млн. мардуми қаламрави Тоҷикистон, Ўзбекистон, Туркманистон ва Афғонистон бя фалокат дучор мешаванд, бисёр корхонаву манзилҳо, замину василаҳои кишоварзи несту небуд мегарданд ва ин сели фалокатбор ба фоҷеаи бузурги аср табдил ҳоҳад ёфт. Аз ин рӯ, на танҳо давлатҳои мазкур, балки ташкилотҳои бонуфузи байналмиллалӣ кӯшиши зиёде ба ҳарҷ медиҳанд, ки пеши роҳи ин ҳатар гирифта шавад.

Сонъян, дар натиҷаи паст шудани сатҳи баҳри Арал омилҳои муайянкунандай иқлими вайрон гардида, дар минтақаи Осиёи Марказӣ проблемаҳои зиёде ба вуҷуд меоянд.

Маълум аст, ки дар тӯли асрҳо тавассути мачроҳои бузурги обии Сирдарё ва Амударё ҳар сол ба баҳри Арал тақрибан 60 километри мукааб об ворид мешуд. Бухоршавии муттасили оби воридшаванда дар фазои баҳри Арал силсилаи муктадири абрҳои намнокро ба вуҷуд меовард, ки садди роҳи сёлҳои хунуку пурнами ҳавоӣ мегаштанд. Ин селҳо ба чунин садди пуркуват дучор шуда, ба сатҳои баландтари фазо мебаромаданд ва аз он ҷо якҷоя бо буғҳои Арал ба самти гарб ҳаракат мекарданд ва то силсилақӯҳҳои Помиру Тиёншон мерасиданд. Дар ин ҷо намиҳои омада дар шакли бориш реҳта, заҳираҳои яху пиряҳҳоро пур мекарданд. Ва аз ин заҳираҳо дарёҳои Осиёи Марказӣ сероб шуда, ба баҳри Арал ҷорӣ мегардиданд. Ин гардиши муайян дар водиҳои мусоид ва фазои кӯҳҳои Осиёи Марказӣ шароити мӯътадили иқлимиро ба вуҷуд меовард. Аммо дар даҳсолаҳои охир ба сабаби соҳтмони бандарҳо дар дарёҳои мазкур ва сўнистифодали об барои обёрии заминҳо бидуни технологияи сарфаи об воридшавии

об ба Арал чанд километри мукааб маҳдуд шуд, ки ин боиси хушкшавии сохилҳо, камшавии об, зиёд шудани губори намаки заминҳои назди сохилий гардид. Дар натиҷа заминҳо бисёр хушкидаанд, иқлими вайрон шуд, шароити табииву экологӣ ҳалал пази-руфт ва ҳамаи ин на танҳо ба минтақаи назди Арал, балки хеле дурттар ба Ҷануб, аз ҷумла ба иқлими Тоҷикистон низ, таъсири манғӣ расонд. Дигар селҳои пурнаму хунуки ҳавой дар роҳи ҳуд ба садде дучор нагардида аз сатҳи поён ба кӯчдоману водиҳои Осиёи Марказӣ бидуни мамоният доҳил мешаванд ва иқлими ин ҷойҳоро ба самти сардиву намнокӣ тағиیر медиҳанд. Дар натиҷа дар ҳудуди минтақаҳои баландкӯҳ камшавии бориш, аз ҷумла пӯиши барф, костани пиряҳҳо, ки сарчашмаи дарёҳои Осиёи Марказианд, ба назар мерасад.

Ба гайр аз ин сарҳадҳои собиқ ҷумҳуриҳои иттифоқӣ дар Осиёи Марказӣ баъди пошхӯрии ИҶШС ба сарҳадоти давлатӣ табдил ёфтанд. Бисёр робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ, истеҳсолӣ, технологие, ки дар гузаштаи наздик мутааллик ба механизми ягонаи умумии тифоқӣ буданд, ҳалалдор гардианд. Чунин ҳолат дар системаҳои нафт, энергетика, об, роҳу наклиёт, экология низ рӯ дод, ки онҳо дар ҳудуди давлатҳои гуногуни соҳибистиклол ҷойгир буда, табиист, ки зарурати тарҳрезии идораи якҷояи байнидавлатии онҳо ба миён меояд. Ҳусусан дар натиҷаи собиқ тақсимоти умумии тифоқии меҳнат, ки бо қаҷравиҳо дар ҷобаҷо гузории кувваҳои истеҳсолкунанда ҷараён мейғфт, дар Осиёи Марказӣ истеҳсолоти моддие сурат гирифт, ки дар он ҷойи асосро соҳаи истисмори табиат, алалхусус соҳаҳои истеҳсоли саноат ва ҳочагии қишлоқ ишғол мекарданд.

Саноати коркарди маҳсулот, соҳадо ва истехсоли молҳои тайёр ба таври лозима рушд надошт.

Ба гайр аз ин маълум аст, ки қаблан хочагии кишлодар экстенсивӣ тараккӣ мекард. Масалан, дар Осиёи Марказӣ ва Қазоқистон заминҳои қобили кишоварзӣ, ки обёрӣ мешуданд, дар сӣ соли охир бештар аз сеяқ баробар зиёд шуда, такрибан 8,7 млн. гектарро ташкил медоданд<sup>142</sup>. Ин ҳолат дар навбати худ боиси як қатор проблемаҳои экологии маълум дар ин минтақа гардид.

Иловға бар ин бояд хотирнишон намуд, ки дар бозори ҷаҳонӣ проблемаи ниҳоят тезу тунди муносибатҳои мутақобилаи мамлакатҳои саноатӣ ва мамоники ашёи ҳом мавҷуд аст. Биноан шояд дар марҳалаи аввали интегратсия роҳи ҳалли проблемаҳо на дар маҳдудкунӣ гардиши мол дар доираи давлатҳои навмустакили собик шӯравӣ, балки дар таъсиси бозори минтақаӣ, дар афзудани ҷустуҷӯи шаклҳои нави ҳамкорӣ, оромии вазъият, ҷоннок намудани истехсолоти саноатӣ ва хочагии кишлок бояд ҷуст.

Дар чунин шароит ба мақсади суръат баҳшидан ба ҷараёни интегратсияи иқтисодии ин давлатҳо 30 апрели соли 1994 президентҳои Қазоқистон, Киргизистон ва Ӯзбекистон оид ба таъсиси фазои ягонаи иқтисодӣ байни ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Киргизистон ва Ӯзбекистон карордод ба имзо расониданд, ҷумҳурии Тоҷикистон низ байдар ба ин карордод ҳамроҳ шуд.

Ин ҳуччат барои ҳамкории иқтисодии давлатҳои мазкур дар асоси принципҳои дӯстӣ ва

<sup>142</sup> Ниг.: Региональная интеграция в Центральной Азии. Берлин, 1995, с. 124.

хамсоягъй, баробархукукъй ва дахолат накардан ба корхон дохилии ҳамдигар, ичрои бовичдонаи ўхда-дориҳои мутақобила, инчунин дигар меъёрҳои зъти-рофнамӯзи хукуки байналхалкӣ ба пойдевори қавӣ бунёд гузошт.

PDF Compressor Free Version

Албатта, ҳар як давлати Осиёи Марказӣ чи-ҳатҳои зўру сусти худро дорад. Аз ин хусус ҷадвали<sup>143</sup> зерин шаҳодат медиҳад.

### Ҷадвали 1

#### Маълумоти интихобии соҳтории мамлакатҳои Осиён Марказӣ

	Қазо- қис- тон	Қир- ғизис- тон	Ўзбек истон	Тоҷик ис-тон	Турк ман- истон
1	2	3	4	5	6
Шуморан аҳолӣ ба ҳисоби млн. нафар дар мобай- ни соли 1997	18	5	.25	6,5	4,5
Масоҳати мамла- кат ба ҳисоби ҳазор километри мураббаъ	2717	199	447	143	488
Фонзи босаводон дар байни аҳолии калонсол дар соли 1990	3	3	3	2	2

<sup>143</sup> Ниг.: Дар ҳамон ҷо, с. 135.

1	2	3	4	5	6
Хисоби миёнаи дарозумрӣ дар соли 1993	70	69	69	70	65
Маҳсулоти яклюхти миллӣ дар соли 1993 бо доллари ИМА	1720	850	970	470	-
Афзоиши миёнаи солонаи маҳсулоти яклюхти миллӣ аз соли 1980 то соли 1993	1,6	0,1	0,2	3,6	-
Истехсолоти яклюхти миллӣ ба хисоби доллари ИМА	24728	3915	20425	2520	5156
Ҳиссан хоҷагии қишлоқ дар истехсолоти яклюхти миллӣ ба хисоби фонд	29	43	23	33	32
Салдои баланси амалиёти ҷорӣ ба хисоби доллари ИМА дар соли 1993	1479	123	405	-	927
Салдои баланси амалиёти ҷорӣ ба хисоби фонди маҳсулоти яклюхти миллӣ дар соли 1993	5,98	3,14	1,98	-	17,97

Ин маълумотҳо аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки Қазоқистон ва Ўзбекистон дар мукоиса бо дигар давлатҳо ин минтақа на танҳо аз чиҳати миқдори аҳолӣ, PDF Compressor Free Version барки аз ӯни таҷми маҳсулот низ давлатҳои бузурганд.

Дар марҳалаи ибтидоии давраи гузариш, дар натиҷаи таҳлили ҷараёнҳои шакливазкунӣ, ин минтақаро метавон ба ду гурӯҳ ҷудо кард: яке - Ўзбекистон ва Туркманистон, ки дар онҳо аз соли 1991 камшавии маҳсулоти яклухти миллӣ мутаносибан 17 ва 26 фоиз, дигар Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон, ки дар онҳо аз соли 1991 камшавии маҳсулоти яклухти миллӣ дар ҳудуди аз 40 то 50 фоизро ташкил мекард. Аз ин ҳусус, маълумоти ҷадвалҳои 2 ва 3 гувоҳӣ медиҳанд.<sup>144</sup>

## Ҷадвали 2

### Вусъати инкишофи маҳсулоти яклухти миллӣ

Мамлакатҳо	соли 1992	соли 1993	соли 1994
Қазоқистон	87	76	57
Қирғизистон	84	70	52
Ўзбекистон	89	87	83
Тоҷикистон	68	57	50
Туркманистон	95	87	74

<sup>144</sup> Ниг.: Региональная интеграция в Центральной Азии. Берлин, 1995, с.137.

**Вусъати инкишофи истеҳсолоти саноатӣ (якслуҳт)**  
**аз соли 1991 аз рӯи 100 фоиз**

PDF Compressor Free Version

Мамлакатҳо	соли 1992	соли 1993	соли 1994
Қазоқистон	86	73	53
Қирғизистон	74	55	42
Ўзбекистон	93	97	98
Тоҷикистон	76	70	48
Туркманистон	85	89	66

Таҳлили ин маълумот ба ҳулосае водор месозад, ки дар Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон солторҳои кӯҳнаи истеҳсоли саноатӣ вайрон шуда, то ҳол ташкили истеҳсолоти нави саноатӣ бомувафакият анҷом напазирифтааст. Бояд қайл кард, ки усулҳо ва шаклҳои ислоҳот дар Осиёи Марказӣ аз ҳамдигар саҳт фарқ мекунанд. Чунин ҷараён, ба назари мо, ба марҳалаи кунунии давраи гузариш хос аст. Дар натиҷаи тақвияти ҷараёнҳои интегратсионӣ чунин сиёsat тағијроти ҷиддӣ меҳоҳад, вагарна он ба инкишофи ин мамлакатҳо таъсири манғӣ ҳоҳад расонд. Маълум аст, ки роҳдои гуногуни ҳочагиву сиёсии ислоҳоти ҳочагии ҳалқ ба зиддиятҳои миёни давлатҳо оварда мерасонад. Бинобар ин, чунон ки таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, роҳи аз ҳама бехтари (албатта ин ҷараён ҳеле душвор аст) интегратсияи иқтисодӣ ҳамоҳангии васеи консепсияҳои ҳочагиву сиёсӣ дар байни мамлакатҳои ҳамкор аст. Аз ин рӯ, сиёсатҳои гуногуни иқтисодие, ки ҳоло дар қишварҳои Осиёи Марказӣ ҷой доранд, ба ҷараёни бомувафакияти интегратсия монеъ мегарданд.

Сиёсати иқтисодии Ўзбекистон, ки дастовардҳои Хитойро дар давраи гузариш аз хочагии накшавӣ ба иқтисоди бозорӣ ба хотир меорад, ба назари мо, бехтарин роҳ менамояд. Онҳо ба танзими давлатӣ, охистагии чараёни гузариш ва давлати муктадир такя мекунанд.

Ҳамин тарик, иқтисодиёти мустаҳками инкишофёбанда на танҳо ба мавқею нуфузи сиёсии давлат, балки ба обрӯю зътибори он аз ҷиҳати маънавию моддӣ дар арсаи байналхалқӣ низ таъсири хуб мерасонад.

Маҳз иқтисодиёти тараққикарда зътибори давлатро дар арсаи байналхалқӣ ҷуайян менамояд. Мустакил ё номустакил будани вай ҳам дар ҳамин зоҳир мегардад. Дар навбати худ мӯътадилии вазъияти сиёсии ҳар як давлат ба рушду инкишофи иқтисодиёти он мусоидат менамояд. Бинобар ин дар фазои сулҳу дӯстӣ зистани давлатҳои ҳамсоя, дар доҳили давлат бошад, таъмини ваҳдату ягонагии миллию этникӣ омилҳои асосии обрӯи ин ё он давлат дар арсаи байналхалқӣ мебошад.

Аз мавқеи геополитикии худ давлатҳои Осиёи Марказӣ дар шароити мувоғиқ ҷойгир шудаанд. Онҳо нисбати давлатҳои Европа, Осиё ва мамлакатҳои Шарқи Наздик роли пайвасткунандаро мебозанд. Бинобар ин дар ҳолати мустаҳкам намудани алоқаи иқтисодии дохилиминтақавӣ давлатҳои ин минтақаҳо барои робитаҳои гуноғунсоҳа бо мамлакатҳои Шарқу Фарб имкониятҳои васеъ пайдо мекунанд.

Баъд аз соҳибиستиклол шудани ин давлатҳо алоқаҳои нави иқтисодии ташаккулёфтаистода аз нуқтаи назари геополитикий, яъне наздик будани ин давлатҳо ва бисёр дигар умумиятҳои геополитикий

нисбати алокаҳои пештара пурсамару устувор мебошанд. Аз ин ҷиҳат ба ин давлатҳо дар муайян намудани сиёсати беруни худ ба ҷойгиркунии кувваҳои истехсолкунанда ҳам тагийрот даровардан зарур аст. Аммо ин чунин мавъи надорад, ки давлатҳои Осиёй Марказӣ акнун, ки берун аз Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил шароитҳои мувоғиқтари ҳамкориро бо давлатҳои наздики худ пайдо намуда истодаанд, робитаҳои худро аз дигар ҷумҳуриҳои ИДМ меканда бошанд. Баръакс, онҳо бо дигар ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаёт умумиятҳои зиёде доранд. Аз ин нуқтаи назар алокаҳои иқтисодию тиҷоратӣ, технологӣ ва гайраҳоро бо онҳо суст намудан ё костан ба ҳудбуғиқунӣ баробар аст. Зоро ин муносибатҳои онҳо дар давоми якчанд даҳсолаҳо ва ҳатто садсолаҳо ташаккул ёфта буданд. Дар муддати кӯтоҳ чунин муносибатҳоро бо дигар давлатҳо ташаккул додан ҳам осон нест.

Баъд аз барҳам ҳӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ шароитҳои геополитикии Тоҷикистон ба куллӣ тағиیر ёфтанд. Давлатҳои кисми европой аз ҷиҳати соҳт қариб яканд, Тоҷикистон бошад, дар чунин мавқеи сарҳадие ҷой дорад, ки аз ҷиҳати соҳтору вазъи иҷтимоио сиёсию фарҳангиаш аз онҳо хеле фарқ меқунад.

Вазъи ноосудаи минтақае, ки Тоҷикистон дар он мавқеъ дорад, яке аз омилҳои беруни худ ба ҷанги гражданий қашида шудани ин кишвар гардид ва иқтисодиёти он рӯ ба ҳаробӣ оварда, вазъияти сиёсию ҳарбиаш хеле ноором гашт. Ҳамаи воқеаҳои Тоҷикистон ва оқибатҳои он ба мавқею нуфузи геополитикии ҷумҳурий ҳоҳ ноҳоҳ таъсири манғӣ расонид. Акнун Тоҷикистон барои пайдо кардани мавқеи геополитикии муайянни худ, пеш аз ҳама, бояд вазъи

харбию сиёсиро мӯътадил гардонида, роҳу воситаҳои инкишофи иқтисодиёти худро ҷустуҷӯ намояд. Чунин сиёсатро пеш гирифтани Тоҷикистони соҳибистик-лол дар фаъолияти макомоти давлатӣ мушоҳида ме-гардад. Тоҷикистон дар асоси Конститутсия бунёди давлати дунявию демократиро пеш гирифтааст, ро-битоҳои он бо мамлакатҳои демократӣ дар оянда мустаҳкам ҳоҳад гашт. Дар чунин ҳолат дар ҷумҳурӣ омилҳои аз вазъияти ногуори ҷуғрофиву иқтисодӣ баромадан муҳайё мегардад. Дар навбати ҳуд, чунин ҳолат барои истифодаи шароитҳои таърихи ҷуғрофӣ имконияти пурра муҳайё ҳоҳад соҳт. Дар натиҷаи инкишофи роҳҳои доҳилимиминтақавии ҷумҳурӣ ва берун аз он алокоҳои трансконтиненталӣ, ки дар таърихи гузаштаи қишварамон ба номи Роҳи бузурги абрешим машҳур буданд, дар шакли ҳозиразамон аз нав баркарор ҳоҳанд гашт.

Яке аз самтҳои асосии сиёсати беруни давла-ти Тоҷикистон ҳарчи тестар бо роҳи сиёсӣ муваффак шудан ба ҳалли масъалаи Афғонистон мебошад. Зоро Тоҷикистону Афғонистон дар шароити ягонаи гео-политикий қарор доранд. Бинобар ин, чи тавре ки дар боло гуфтем, то вакте ки дар Афғонистон вазъият ором нашавад, ин вазъ ба Тоҷикистон дар ин ё он шакл таъсири манғии ҳудашро ҳоҳад расонд. Барои ҳамин ҳам, пеш аз ҳама, давлатҳои ин минтақа ва дигар давлатҳои бузурги ҷаҳон ҳатман роҳу воситаҳои сиёсиро бояд барои ҳалли масъалаи Афғонистон ис-тифода баранд. Ёрии ҳарбӣ ба ин ё он тарафи муҳолиф роҳи ҳалли одилонаи масъалаи Афғонистон на-буд ва наҳоҳад шуд.

Бояд чунин сиёсате пеш гирифт, ки ба созишу оштии ҳуди тарафҳои муҳолифин дар Афғонистон мусоидат намояд. Дар акси ҳол, проблемаи Афғо-

нистон вазъияти минтақаро ҳама вақт ноором нигоҳ медорад.

Маҳз бо ҳамин мақсад Покистон ва ИМА бо ҳар роҳ мухоҳанд, ки мавкеи ҳаракати толибонро дар Афғонистон мустаҳкам намуда, онҳоро ба сари кудрат оранд. Чунин ҳолат ба онҳо имконият мөдихад, ки манфиатҳои стратегии худро дар ин минтақа боз ҳам васеъ гардонанд. Мақсади асосии онҳо дар давлатҳои Осиёи Марказӣ таҳти таъсири Афғонистон мавкеи худро боз ҳам мустаҳкам намудан, мавкеи геополитикии Россияро на танҳо дар ин минтақа, балки дár ҳуди ҳудуди Федератсияи Россия рӯз то рӯз суст гардондан мебошад. Онҳо қаблан мақсадҳои стратегии худро бо ниқоби хавфи шӯравӣ рӯйпӯш менамуда бошанд, пас ҳоло барои амали сохтани мақсадҳои стратегии худ ниқоби дигар- хавфи русҳоро истифода мебаранд. Мақсад аз ин боз ҳам бо ҳамон усуљҳое, ки давлати шӯравиро барҳам доданд, барҳам додани ракиби стратегии худ- Федератсияи Россия мебошад.

Воситаи аз ҳама беҳтарини ба ин мақсад ноил гаштан бо роҳҳои гуногун суст гардонидани иқтисодӣ, паст бурдани маънавиёти одамон, пошидани тухми низоъҳои миллию этникӣ, динию мазҳабӣ ва гайраҳо мебошад. Яъне бо роҳи тезутунд гардонидани зиддиятҳои дохилӣ сусту заиф намудани давлат ё чунон ки дар урфият мегӯянд, бе пойбанд ба доми худ дароварда, мутеъ гардонидани ракиби геополитикии худ .

Воқеаён ҳам дар назари аввал чунин менамояд, ки дар Афғонистон ҷанг миёни тоҷикону паштунҳо сурат мегирифта бошад, вале таҳлили амиқи сабабҳои ин ҷанги дарозмуддат, ҳангоме, ки ҳарбиёни покистонӣ паҳлӯ ба паҳлӯ бо коршиносони америқонии

ии худ роҳбарию таълими қисму томҳои толибонро ба ӯхда доранду ахирان ҳазорон нафарашон асир афоданд, худ шаҳодат аз дастандаркории нерӯи берунаи манфиатдор дар ин қазия аст.

Самти муҳими инкишофи Афғонистон дар шароити ҳозира марбут ба он аст, ки тавассути сарзамини он интиқоли нафту гази Туркманистон ба Покистон (бандари Қарочӣ) ва фурӯши минбаъдан он ба мамлакатҳои Европаи Фарбию ИМА мусоид аст. Вале ин аз бархурди манфиатҳои як катор кишварҳо, чун Россия, Ҷуркманистон, худи Афғонистон ва ИМА василаи Покистону Арабистони Саудӣ ҳолӣ наҳоҳад буд. Муфассалан ин нақша чунин аён мешавад:

- бештар аз 40% содироти Россия дар ҳоли ҳозир вобаста ба маҳсулоти нафту газ. Дар баробари он ки нафти Россия дар бозори ҷаҳонӣ наметавонад ба нафти истехсоли кишварҳои арабу Ироқ рақобат қунад, ҳамзамон истихроҷи он дар Россия пасттар буда, дар он ҷойхое ба роҳ монда шудааст, ки нарҳаш нисбат ба бозорӣ ҷаҳонӣ 2,5 - 3 баробар зиёд меафтад;

- дар робита бо ин Россия манфиатдори пайдошавии содиркунандай нави нафту газ дар бозори ҷаҳонӣ нест, ки он метавонад Туркманистони дорон захираҳои бой бошаду алҳол ба сабаби номусоидии мавқеи ҷуғрофиаш роҳи интиқоли онро ба истеъмол-кунандагон надорад, магар тавассути Россияю Афғонистон. Интиқоли нафти Туркманистон василии Россия имконпазир аст, вале изофаи дастмузӣ дарьифӣ онро хеле қимматару гайриқобили рақобат месозад. Аз ин ҷиҳат интиқоли он тавассути сарзамини Афғонистон барои Ҷуркманистону кишварҳои Фарб манфиатбахш аст, аммо ин дар навбати худ ме-

тавонад боиси кохиши мавқеи Россия дар бозорӣ ҷаҳонӣ гардад. Алҳол, ки Туркманистон давлати соҳибистиклол аст, ҳеч кас наметавонад бо ҳоҳиши ҳуд тибки қароре ўро аз фурӯши нафташ тавассути Афғонитон манъ созад, дар сурате ки масъалаи қашидани ҳати интиқоли он умуман ҳалли ҳудро ёфтаст, вале гурӯҳҳои манфиатдор бо истифода аз вазъи номӯтадили сиёсӣ дар ДИА бо кӯмаки ҷонибдорони ҳуд барои таҳти назорат гирифтани он кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд.

Дар алоқа бо ин зуҳури толибонро метавон ҳамчун кӯшиши Покистон, ки аз ИМА ва қишварҳои Ғарб пуштибонӣ мегардад, барои таҳти назорат қарор дадани ҳати интиқоли нафт арзёбӣ кард.

Дурнамои дигари самти инкишофи ДИА соҳтмони роҳи автомобилгард тавассути сарҳади ин қишвараст, ки ба он қишварҳои ИДМ манфиатдоранд, чунки он метавонад ҷумхуриҳои ғарбии ИДМ-ро бо соири манотики Осиёи Ҷанубу Шарқӣ бипайвандад. Шоҳроҳи мазкур дар адабиёти илмӣ шоҳроҳи Қарокум ном гирифтааст. Ин иртибот аз аҳамияти хосаи ҳуд дар савдои байналмиллалӣ навид медиҳад ва аз ин рӯ се ҷумхурии Осиёи Марказӣ - Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон меҳоҳанд ин роҳ қишвари онҷоро убур кунад. Мусаллам аст, ки қишвари ин шоҳроҳҳоро аз сарзамини ҳуд гузаронанда даромади зиёди иқтисодӣ ба даст ҳоҳад овард. Соҳтмони ин роҳ тавассути Тоҷикистон имконият медиҳад, ки ба ҷумхурӣ андозаи зиёди сармоягузории ҳориҷӣ ҷалб шуда, ба воридшавии Ҷумхурии Тоҷикистон ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ мусоидат кунад. Ҳамзамон инфраструктураи пешкадамро дар ин ҷо эҷод карда, асоси мустакилияти иқтисодию сиёсии онро таъмин созад.

Хамин тариқ, вазъи кунунии минтақа бо дарназардошти Афғонистон дар муайяннамоии мавкеи геополитикии кишварҳои ин минтақа як қатор проблемаҳо ба миён овардааст. Аз ҷумла Покистон ҳавфи онро дорад, ки мунёқишиоти этниқӣ дар Афғонистон рӯзе ба сарҳади он мегузарауду он вақт идеяи ягонағии тамоми паштунҳо дар атроғи як давлат (Паштунистон) пайдо мешавад, ки ин таҳди迪 ошкоро ба яқпорчагии кишвар аст. Ташкили давлати нави паштунӣ боиси ба домони амалиёти ҷадиди ҳарбӣ қашидани Афғонистону Покистон ҳоҳад шуд. Чунин вазъият ба бехтарин роҳҳои тиҷоратии Осиёи Марказӣ низ бесар наҳоҳад монд.

Ҳиндустон низ аз вазъияти Афғонистон дар ташвиш аст. Амалан Покистон бо дастгириаш аз то либон дар симои онҳо ҳампаймонҳояшро пайдо кард. Ҳиндустон ба он ақида аст, ки паҳншавии бунёдгарони исломӣ аз Афғонистон ба кишварҳои Осиёи Марказӣ боиси ташкили коалитсияи давлатҳои исломии тарафдори Покистон мешавад. Толибон эҳтимол аст дар ин маврид Покистонро дар ҳалли масъалаи мунёқишии Кашмир ҷонибдорӣ карда, бо мусулмонҳои ҷудоиталаби Ҳиндустон ёварони беруни худро пайдо мекунанд. Ҳукумати Ҳиндустон чун соири кишварҳо бо дастгоҳи Раббонӣ алоқа баркарор кардааст. Ҳиндустон ҷустуҷӯи роҳи баркарории сулҳу осоиштагӣ дар Афғонистонро тавассути воҳӯрию мулоқотҳо бо давлатҳои ин минтақа лозим мешуморад.

Эрон чунин мешуморад, ки қазияи Афғонистон ба бехтарии он таъсири манғӣ мерасонад. Эрон ҷонибдори ҳокимијати сарнагуншудаи Раббонӣ буда, ҳаракати толибонро гайрнисломӣ меҳисобад, зеро он таҳти сарпарастии ИМА амали зидди Эронро анҷом

медиҳад. ИМА ва соири кишварҳои Фарб дар Осиёй Марказӣ манофеи худро доранд. Аввалан, ба хотири захираҳои табии (нафт, газ, имконоти энергетикий). Дуюм бо хотири кайтиришавии стратегиаш миёни Хитою Россия ва кишварҳои исломӣ. Аз ин рӯ кишварҳои Европаи Фарбӣ манфиатдори эҷоди режимҳои мӯътадили исломӣ дар ин давлатҳо ва баркарории муносиботи иқтисодӣ бо онҳо мебошанд.

Барои манотики Осиёи Марказӣ хурӯчи амвочи муҳочирати иҷборӣ аз ақаллиятҳои этникӣ дар сурати тезутундшавии мунокишот воеӣ менамояд. Дар сурати даргириҳо бевосита дар сарҳадот Тоҷикистон ба масоили зер дучор ҳоҳад омад:

1) масоили гурезаҳои афғонӣ. Якҷоя бо онҳо ҳазорҳо нафар силоҳбадастон сарҳадро убур карда, боиси нооромии вазъият дар Тоҷикистон мешаванд;

2) шиддат гирифтани фаъолияти дасисаҷӯён алайҳи марзбонии Россия аз эҳтимол дур нест. Ин боиси муташаничии авзӯ дар сарҳад ҳоҳад шуд;

3) алоқаи тоҷикони ин ду кишвар хеле коста гардида, ин ба суст шудани ҳамкорӣҳои фарҳангии байни онҳо оварда мерасонад;

4) дар сурати идомаи ҷангҳо ва сарфи назар кардани қувваҳои даргир аз гуфтушунид Афғонистон ба кисмҳо этникии тоҷикон, ӯзбекон, паштунҳо, ҳазораҳо таксим шуда, тоҷикону ӯзбекҳо тадриҷан бо назардошти наздикии этнофарҳангиишон кӯшиш барои пайвастан ба ҳамсояҳои шимолии худ ба ҳарҷ ҳоҳанд дод, ки ин дар навбати худ ба ҳалали мувозинаи геополитикии минтақа оварда мерасонад. Қайд кардан зарур аст, ки тафриқандозии Афғонистон на ба манфиати Тоҷикистон асту на ба фондаи тоҷикони мӯжими он ҷо.

Хамин тарик, бӯхрони дурудароз дар Афғонистон аз таъсири назаррас ба соҳаҳи гуногуни ҳайтӣ сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон бархурдор аст. Тоҷикистон ҳамчун давлати наздифронтӣ таъсири номатлуби ин мунокишотро барьало ҳис хоҳад кард. Ҷангҳои бистсола дар ин кишвар нишон доданд, ки ҷанг василаи ягонаи ҳалли масоили мавҷуда нест ва бе дарназардошти манфиатҳои гурӯҳҳои этникӣ баркарории сулҳу оромӣ дар ин кишвар гайриимкон аст.

Аз тарафи Ҷигар, ин савдои маводи муходара аст, ки давлатҳои транзитии Осиёи Марказиро бевосита ба доми ҳуд кашида истодааст, ки ин ба бехатарии минтақа заари чиддӣ дорад. Афғонистон ба яке аз марказҳои асосии парваришу истеҳсоли маводи муходара табдил ёфта, ҳар сол дар ин ҷо аз 2,5 то 5 ҳазор тонна ҷунин мавод истеҳсол шуда, ба кишварҳои ИДМ ва Европа тавассути сарҳади Тоҷикистон низ ҳамлу нақл мешавад. Ин боиси коҳиши чиддии эътибори Тоҷикистон дар ҷашми оламиён гашта, ҳамчунин дар доҳили кишвар сол то сол микдори ҷавонони онро истеъмолкунанда дучанд меафзояд. Ин аз таҳдид ба бехатарии миллии ҷумҳурӣ ҳолӣ нест. Наркомафияи Тоҷикистон гайратмандона бо ҳамкорони ҳориҷии ҳуд алоқа баркарор карда истодааст. Чи тавре ки мутаҳассисон маълум намудаанд, оқибатҳои ҳатарноки нашъамандӣ барои давлат аз он иборат мебошад, ки ба ҷанини (генофонди) миллат таъсири манғӣ расонида, дар оянда ҳалқ дучори қасалии ҳам ҷисмонӣ ва ҳам маънавию рӯҳӣ ҳоҳад гашт.

Мутаассифона, дар ҷумҳурӣ Тоҷикистон нашъамандӣ ва нашъаҷаллобӣ сол то сол меафзояд. Пре-

зиденти чумхурӣ Эмомали Рахмонов дар воҳӯрӣ бо ҷавонони лаёқатманд (16 майи соли 1998) ракамҳои зеринро мисол оварда, бар зидди нашъамандӣ, нашъачалдобӣ ва қочоқи он муборизаи беамони умуми-халқӣ эълон намуд. Агар соли 1991 беш аз 11 килограмм моддаи нашъаовар мусодира шуда бошад, пас соли 1997 микдори он ба 4600 килограмм расид. Ин ҳодисаҳо ҳусусан дар минтақаҳои наздисарҳадӣ бо Афғонистон, ки ба макони истеҳсоли он табдил ёфтааст, хеле авҷ гиритааст. Бинобар ин, аз рӯи андешиҳо мо, ӯдар баробари муборизаи макомоти босалоҳият бар зидди ин ҳодиса пурзӯр намудани кори тарбиявӣ дар тамоми самтҳо, ба кори бунёдкорона ҷалб намудани ҷавонон яке аз роҳҳои ҳалли он мебошад. Роҳи дигари ҳалли ин масъалаи фоҷиавӣ, ки ҳарчи бештар ҳарактери геополитикий пайдо карда истодааст, ҳалли мунокишоти Афғонистон маҳсуб мегардад.

Аз ин рӯ то он вакте, ки вазъият дар Афғонистон мӯътадил нашавад, мубориза алайҳи маводи муходара дар минтақа самарабаҳш наҳоҳад буд. Аз ҳамин хотир Тоҷикистон мекӯшад ҳар чи зудтар вазъият дар ин ҷо ба зътидол ояд.

Тибки вазъияти баамаломада марзи Тоҷикистону Афғонистонро асосан сарҳадбонони Россия муҳофизат мекунанд. Он сарҳади ИДМ зътироф шудааст. Муврфики созишиномаи бехатарии таъовуни кишварҳои ИДМ, ки моҳи майи соли 1992 имзо шудааст, тарфҳои манфиатдор ӯҳдадоранд ба Тоҷикистон барои рафъи таҷовузи беруна кӯмак кунанд. Охири соли 1995 теъдоди сарҳадбонони Фёдератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 16,5 ҳазор нафар расид, ки аз ин 12,5 ҳазораш шаҳравндони Тоҷикистонро ташкил медоданд. Минбаъд низ теъдоди он

афзун гашта, такрибан ба 90% мерасад. Ҳамин тавр, ба вазифаҳои сарҳадбонон на танҳо рафъи ҳӯҷуми мусаллаҳона аз тарафи Афғонистон, балки безараар гардондану дастгир кардани гурӯҳҳои интиқолдиҳандай маводи муҳодара низ доҳил мешавад. Барои ҳамин ҳам имрӯзҳо Тоҷикистонро зарур аст, ки дар ҳалли масоили Афғонистон бо дарназардошти ма-ноғеи геополитикӣ ва миллии давлат мавкеи фъолро ба даст орад.

Албатт, дар арсаи сиёсати байналхалкӣ барои Тоҷикистони тозаистиклол вазифаи интиҳоби шевави хоси муносибату рафтор бо давлатҳои ҷудогона пеш меояд. Фикр мекунем, ки идома додани сиёсати қунуни давлат, ки ҷавобгӯи манфиати миллии ҷумҳурӣ аст, зарур мебошад. Яке аз ҳусусиятҳои мустақилият ин ҳуддорӣ дар адаби дигарон ва муносибат бо онҳо, рӯшан кардани мавкеи мардуми ҳуд ба дигар давлатҳо ва ҳудро ба озурдагии дигарон надодан аст.

Аз як тараф, Тоҷикистон ҳамчун узви ИДМ, ҳамзамон узви ягонаи иқтисодии мамолики осиёи-миёнагӣ, то гузаштаи на ҷандон дур қисми сарзамини паҳновари Ӣттиҳоди Шӯравӣ, дар доираи тамаддунест, ки тамоми ҳаётӣ иқтисодию одамонаш бо ҳам дарҳам печидааст. Аз тарафи дигар, Тоҷикистон як қисми олами исломӣ аст ва аз ин хотир мо наметавонем бо давлатҳои ҳамдини ҳуд робитаамонро густариш надиҳем. Вале ҳамзамон мо бояд ҳамкориҳоямонро бо қишварҳои абаркудрати Европа, Америка ва Осиё вусъат бахшем.

Аз ин рӯ, мо ба ҷунин сиёсати ҳориҷие ниёз дорем, ки тавонад мӯчиби инкишофи иқтисодиамон шавад, зоро каме қаҷравӣ дар ин самт боиси душвориҳои иқтисодӣ ва ба василаи он фалации соҳаҳои

дигари ҳаёти чамъиятӣ мешавад. Албатта, мо бояд равобити асосиро бо ҳамсаҳои наздики худ ба роҳ монем, зеро муносибат бо онҳо барои ояндаи кишвармон накши ҳадкунанда дорад.

PDF Compressor Free Version

## 19. ТОЧИКИСТОН ДАР АСРИ XXI

Роҳи стратегии давлати тоҷикон дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудааст - ин бунёди давлати ҳукуқбунёд, демократӣ ва дунявӣ мебошад. Ҷараёни бунёди чунин чамъият як давраи муайяни таърихиро дар бар гирифта, аз марҳалаҳои гуногун иборат ва аз омилҳои дохилий ва беруни во-bastagӣ дорад. Азбаски дар бобҳои гузашта оид ба ин масъалаҳо ва умуман ҳусусияти хоси инкишофи Тоҷикистон нуктаи назари худро баён намудаём, дар ин боб мақсад гузоштем, ки ақидаи хешро оид ба консепсияи (модели) Тоҷикистон дар асри ахборӣ - асри XXI пешкаши ҳонандагон гардонем.

Илмҳои чамъиятшиносии муосир инкишофи тамаддуни ҷаҳониро ба марҳалаҳои зерин тақсим менамоянд: - чамъияти тоиндустрӣ, индустрӣ ва байд аз индустрӣ. Тамаддуни умумиҷаҳонӣ, ҳусусан техникаю технология дар ибтидои асри XXI тараккӣ намудааст ва дар мамлакатҳои ҷаҳон сатҳи истеҳсолот, илм ҳеле баланд рафтааст. Инро ба инобат гирифта, гуфтан мумкин аст, ки дар инкишофи тамаддуни инсонӣ марҳалаи нав, марҳалаи ахборӣ оғоз ёфтааст.

Омӯзишӯ тадқики қувваҳои истеҳсолкунанда ва муносибатҳои истеҳсолӣ, сатҳи илму техника, маънавиёту иҷтимоӣти омма тавре ки дар бобҳои пешина

баён карда шуд, шаҳодат медиҳад, ки ҳоло дар Тоҷикистон ташаккули марҳалан чамъияти индустрӣалӣ идома дорад.

PDF Compressor Free Version

Ҷарасни инкишофи мамлакатҳои ҷаҳон нишон медиҳад, ки марҳилаҳои гуногуни тамаддуни инсонӣ дар ин ё он давра, дар ин ё он мамлакат дар асоси қонунҳои умумӣ бо шаклу воситаю усулҳои гуногун гузашта, фосилаи он ҳам дар ин ё он фазою вақт гуногун мебошад. Бинобар ин гуфтан мумкин аст, ки бо дарназардошти як қатор омилҳои дохилию берунӣ ва объективию субъективӣ зинаҳои инкишофи тамаддуни инсонӣ дар Тоҷикистон ҳам бо ҳусусиятҳои ҳоси роҳи инкишофи ҳуд амалий шуда, аз рӯи вақту фазо фарқиятҳои ҳудро ҳоҳад дошт.

Чунонки маълум аст, бӯхрони шадиди чамъияти на танҳо Тоҷикистон, балки дар ин ё он шакл ва меъёр дигар ҷумҳуриҳои собиқ шӯравиро низ фаро гирифтааст. Танҳо мавқеи ҷуғрофии Тоҷикистон ҳамчун ҷанубтарин ҷумҳурӣ нисбат ба ҷумҳуриҳои кисми европоии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, ки онҳо бо давлатҳое дараҷаи таққиёташон монанд ҳамсарҳад мебошанд, ба куллӣ фарқ дорад.

Аз тарафи дигар, мавқеи ҷуғрофии таърихии Тоҷикистон дар шароити хуби геополитикӣ ҷойгир шудааст.

Файр аз ин, Тоҷикистон дорои потенсиали бойи меҳнатӣ ва интелектуалий низ мебошад. Дар ҳолати моделӣ (роҳи) мувоғики ҳусусиятҳои ҳоси Тоҷикистонро пайдо ва амалий намудан ин омилҳои табии самараи дилҳоҳ дёда дар мудати муайянӣ таърихи Тоҷикистонро аз вазъияти ҳозира бароварда, ба яке аз давлатҳои тараккикардаи ҷаҳон мубаддал гардонида метавонанд.

Дарацаи интесификатсияи протsesҳои ҳаёт, илм, техника ва технологияи ҳозира, потенсиали зехнӣ, меҳнатӣ, захираҳои бойи меҳнатӣ ва дигар омилҳои муфидро ба асос гирифта, гуфтани ҳастем, ки Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо дигар давлатҳои тараққикардаи ҷаҳон, дар ҳолати дуруст муайян намудани ҷоҳи инкишофи хоси худ метавонад дар муддати кӯтоҳ вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маданию фарҳангии ҷумҳуриро рушду нумӯъ баҳшад. Таҷрибаи он мамлакатҳое, ки дар гузаштаи наздик сустараққикарда буданду ҳоло бо суръати баланд дар инкишоф мебошанд, низ мисоли равшанест барои Тоҷикистон.

Дар нақшай баррасишавандаги омили камшавии мунтазами давраи зарурии қонеъгардонии талаботе, ки ба даромади миллӣ ба ҳар сари аҳолӣ вобаста мебошад, аҳамияти муҳим дорад. Масалан, ба Британияни Кабир барои ин 58 сол (аз соли 1780), ИМА - 47 сол (аз соли 1939), Япония - 33 сол (аз соли 1880) Индонезия - 17, Кореяи Ҷанубӣ - 11, Ҳитой - 10 сол зарур буд<sup>145</sup>. Ҷунин рушду нумӯъ на танҳо натиҷаи ҷорӣ намудани муносибатҳои озоди иқтисоди бозорӣ, балки ҳамчунин натиҷаи интихоби дурустӣ иҷтимоиву иқтисодӣ мебошад.

Бинобар ин яке аз роҳҳои аз бӯхрони иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ баровардани ҷумҳурий Гумон менамоем, гуманитарикунонии протсесси таълиму тарбия дар тамоми сатҳҳо мебошад. Масалан, Япония баъд аз ҷонги дуюми ҷаҳон дар душвортарин марҳалаи таърихиаш дар таълиму тарбия донишҳои инсониро асоси фаъолияти системай масориф қарор

<sup>145</sup> Ниг.: Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М., Логос, 1998, с.282.

дод ва ин дар ҳақикат сабаби начот ва тараккии беназири он дар соҳаи илму фан ва технологиву саноат гардид. Бинобар ин давлати тоҷикон низ як қатор чораҳоро сиддиғи бештар намудани системаи маориф диде истодааст, ки мазмуни асосии ин ҷорӣ ҷаҳонӣ анъанаҳои хуби ҷойдоштаи ин системаро замонавӣ сохта, ба талаботи ҳозира мутобиқ гардониданист. Албатта, ин чунин маъно надорад, ки протсесси гуманитарикунонии таълим, яъне дар мактаб бештар мавқеъ пайдо кардани равоншиносӣ, анвои санъат, зебоишиносӣ, асосҳои дин ва таърихи он боиси маҳдуд шудани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ ва дақиқ гардад. Дар омӯзишу парвариш мавқеи асосири соҳиб шудани донишҳои инсонӣ дар ҳастии ҳар шаҳс таҳкурсии маънавиёту одамият ва ахлоқи некро устувор менамояд, шаҳсро аз кӯдакӣ ба олами мағҳуми олий, мақсаду идеалҳои баланд раҳнамун сохта, шаҳсияти ўро қадам ба қадам такмил медиҳад.

Инсонгарӣ дар омӯзишу парвариш на бояд, ки танҳо ба гузаштаи худи мо, балки ба имрӯзу дирӯзи ҳалиқҳо низ такя дошта бошад, дастовардҳои фарҳангии маънавии ҳалқҳои бузурги дунёро ҳулосатан ва моҳияттан ба дастраси ҷавонони тоҷик гузорад.

Масъалаи инсонгардонии таълим ва маънавиозии ҷомеа масъалаи бузургест ва омӯзиши пахлӯҳои гуногуни он вазифаи олимони ҷамъиятшинос мебошад.

Яке'аз ҳусусиятҳои ҳоси-асри XXI ин аст, ки он ғасри ахборист. Талаботи асосии чунин марҳалаи та-маддуни инсонӣ маълумотнокӣ ва маърифатнокии миллат маҳсуб мегардад. Ҳусусан ин масъала дар шароити Тоҷикистон, ки қисми зиёди аҳолиаш аз ҷавонон иборат асту байди ҷанги гражданий бо са-

бабҳои маълум системаи маориф дар ҳолати бисёр ҳам вазнин ва донишу маънавиёти ҷавонон дар сатҳи хеле паст қарор дорад, басо муҳим мебошад. Бино-бар ин системаи маорифи Тоҷикистон дар шароити ҳозира беҳбӯдии куллиро металабад. Дар ʼакси ҳол тайёр намудани қадрҳои замонавӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаёт ҳеле ҳам мушкил аст.

Аз ин рӯ, яке аз шартҳои асосии инкишофи минбаъдаи иқтисодиёти Тоҷикистон баланд бардоштани нишондиҳандай илму маорифи чумхурӣ мебошад.

Ҳоло нишондиҳандай баланди маърифатнокии аҳолӣ яке аз омилҳои асосии ҳалкунанда ва муайян-кунандаи пешрафти бомувафакияти қишвар аст.

Агар мо дар чумхурӣ заводҳои бо техникаю технологияи замонавӣ ҷиҳозонидашуда созему ҳатм-кунандагони мактабҳо чи будани транзисторро сар-фаҳм нараванд, воситаҳои миллиардсӯмаи барои саноатигардонӣ сарфшуда бар бод меравад.

Дар назди чумхурӣ вазифаи соҳтани системаи яклухти маълумоти муттасил менистад. Вазифаи ин система на танҳо ба одамон омӯзондани донишҳои шаҳсӣ, балки инкишоф додани қобилияту қӯшиш барои ба даст овардани донишҳои нав, пазируфтани навовариҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва илмию техникӣ, муносибати эҷодкорона ба меҳнат аст.

Системаи маълумоти муттасил дар Тоҷикистон бо ҳусусиятҳои ҳуд, ки аз ҳусусиятҳои Ҷунин система дар мамолики дигар, масалан Россия, фарқ мекунад, инкишоф ҳоҳад ёфт. Ба гайри ҳамаи ин онҳоеро омӯзондан лозим мешавад, ки ҳоҳ ноҳоҳ аз сабаби маълумоти паст бемаърифат мондаанд ва дар мактабу донишгоҳҳо таълим гирифтаанд, ки мутахассисони баландтаҷрибаи педагогӣ надоштанд ва

дар сатхи пасти моддию техникӣ қарор доранд. Ва-  
зиғай васеъ гардонидани соҳаи таълим дар ҷумҳурӣ  
хеле муҳим аст.

PDF Compressor Free Version

Дар сатхи пасти моддию техникӣ қарор доранд. Ва-  
зиғай васеъ гардонидани соҳаи таълим дар ҷумҳурӣ  
хеле муҳим аст. Барои дар ҷумҳурӣ ҳар кандакарӣ  
бештар дорем. Вале боз ба мо зарур аст, ки забони  
русӣ ва дигар забонҳои ҳориҷиро донем, барои дар-  
гоҳҳои олии таълим, омӯзишгоҳову техникумҳо  
бештар муаллимону омӯзгороне тайёр кунем, ки ба  
забони тоҷики дониши сифатнок дода тавонанд.

Дар навбати худ дараҷаи баланди маълумотҳои  
касбию техникии аҳолӣ омили муҳими сано-  
атгардонии ҷумҳурӣ ва яке аз роҳҳои асосии пеш-  
рафти иқтисодиёти Тоҷикистон дар асри XXI мебо-  
шад. Ин маънои онро дорад, ки ҷумҳурӣ барои са-  
ноатигардонӣ аз ҳисоби иқтисодиёти максималӣ во-  
ситае бояд пайдо намояд. Аз ҳама аввал, маблағҳои  
пайдошударо барои инкишофи истеҳсолот сарф на-  
мудан зарур. Ҳатто дар ҳочагии шаҳсии алоҳида,  
агар дехқон ҳосили хуб гирифта бошад ё аз ҷое пул  
ёфта бошад, дарҳол ба пулҳои зиёдатӣ асп, мола,  
ҷуфт, ва ба бокимондааш барои бачаҳо ширинӣ ме-  
ҳарад.

Яке аз ҳусусияти мушахҳаси Тоҷикистон кам-  
заминии он аст. Соли 1990 дар ИҶШС ба ҳар сари  
аҳолӣ 0,78 га, дар Россия 0,89 га, дар Украина 0,64 га,  
дар Белоруссия 0,59 га, дар Қазоқистон 2,14 га, дар  
Туркманистон 0,33 га, дар Қирғизистон 0,32 га, дар  
Өзборбайҷон 0,22 га ва дар Молдова 0,39 га замини  
кишт рост меомад. Дар ҷумҳуриҳои кӯҳсор бошад, ба  
ҳар сарӣ аҳолӣ дар Гурҷистон 0,14 гектар, дар Арма-

нистон ва Тоҷикистон 0,15 га замини кишт мера-  
си<sup>146</sup>.

Камзаминӣ дар шароити афзоиши пурвчи аҳолӣ яке аз сабабҳон ҳусусияти тағйирпазири пеш-  
рафти имрӯзӣ ҳамхурӣ аст. Норасони замини са-  
ноатикунонӣ ва шаҳринишинсозии аҳолиро талаб  
мекунад. Тоҷикон дигар бо олоту тарзи пештараи  
ҳочагидорӣ ва усули коркарди замин ҳудро аз даро-  
мади замин ва ҳочагии майдабуржуазии падаршоҳӣ  
пурра таъмин карда наметавонанд. Конунҳои геопо-  
литикий амалий мешаванд. Пештар дар шароити зисти  
аз ҳад аграрии аҳолӣ ҳалқҳо ба билоди дигар ҳучум  
мекарданд ва заминҳои онҳоро аз ҳуд менамуданд.  
Ҳоло ин номумкин ва аз доираи хирад берун аст. Ин-  
соният зинаҳои баланди тараккиётро аз сар мегузаронад.

Воқеан, тараккиёти минбаъдаи Тоҷикистон ба  
пешрафти саноат вобаста мебошад. Дар шароити  
имрӯзии ҳочагидории бозаргонӣ, набудани маркази  
ба низомдарорӣ - чун ИҶШС, дар шароити парешон-  
ии мардум, дурдастии аҳолии зиёди қӯҳистон соҳ-  
тани корхонаҳои калони саноатӣ набояд ба нақша  
гирифта шаванд. Дар навбати аввал, аз соҳтани му-  
ассисаҳои ҳурди саноати электронӣ, сабук, ҳурок-  
ворӣ, заргарӣ, косибии шакли кооперативҳо, саҳомӣ,  
мунитисипалий, ҳамкорӣ, ҳусусӣ, ва ҳориҷӣ бояд оғоз  
намуд. Ин муассисаҳо бояд бевосита дар деҳаҳо соҳ-  
та шаванд. Бештари онҳо метавонанд баҳш ё сехҳои  
корхонаҳои калони шаҳрҳо бошанд. Дар ин маврид,  
албатта, сатҳи таҷхизоти техникӣ баланд мегардад.

<sup>146</sup> Ниг.: Ҳисоби мо. Народное хозяйство СССР в 1990 г.с.468;  
Вестник статистики. 1991, № 3, с. 74-79.

Бешубҳа, ҳангоми соҳтани чунин муассисаҳо бояд ба назар гирифт, ки аксари бекорон занҳоянд ва бештари онҳо аз боиси серфарзандӣ ба кор баромада наме. **PDF Compressor Free Version** ба истехсолот ҷалб намудани чунин занҳо, фароҳам овардани шароит баҳри пул кор кардани онҳо, баланд бардоштани сатҳи зинда-гиашон баъзе корхонаҳо метавонанд дар аввал корро дар худи хонаҳо ба роҳ монанд. Дар ин маврид ногу-зир давраи эҳёи хунарҳои анъанавии миллий, яъне заргарӣ, қолинбоғӣ, дӯзандагӣ ва кулолгариро гу-заштан лозим меояд.

Албатта, соҳтани муассисаҳои хурди саноатӣ дар деҳот бо усули маҳсуси осиёимиёнагӣ боиси аз байн бурдани фаркияти иқтисодию иҷтимоии шаҳру деҳот мегардад. Дар ин ҷо агар сокинони деҳоту шаҳр ба саноат ғаёянд, худи саноат бояд ба деҳа назди деҳотиён ояд. Ин аз ҷиҳати иқтисодӣ низ мувоғиқ аст, ҳангоми соҳтани муассиса ташкили пешакии ин-фраструктураи иҷтимоӣ лозим нест.

Пеш аз ин қайд намудем, ки ҳангоми афзоиши босуръати аҳолӣ дар шароити камзаманий роҳи яго-наи муносаби инкишоғи иқтисодиёти Тоҷикистон босуръат саноатикунонии кишвар мебошад. Мо дидем, ки микдори кормандони соҳаи саноат дар ҷумхурӣ қарib ба микдори одамоне, ки дар ҳочагиҳои ёрирасони шаҳсӣ кор мекунанд, баробар аст. Аҳо-лии шаҳринишин бошад, сеяки аҳолии ҷумхуриро ташкил медиҳад. Саноатикунонӣ дар Тоҷикистон чун дар тамоми худуди Иттиҳод дар солҳои 20-30-ум оғоз ёфта буд, аммо бо суръати хеле паст. Аз ин рӯ, суръати он аз суръати афзоиши аҳолӣ қафо мемонад. Ҳамзамон саноатикунонӣ ва шаҳринишингардонӣ ҳам нотамом монд.

Бе шубха, дар шароити кунунй рохи ягона ва оқилонаи пешрафти иқтисодиёт ин саноатикунонии босуръати кишвар аст. Агар ин роҳ ба амал бароварда нафасад. Ташкилотон дучори садамаи миллӣ хоҳад гашт. Нишонаҳои он ҳодисоти солҳои 1991-1993 ва соли 1996 буданд.

Саноатикунонии босуръат, албатта, ба гуфтани осон аст. Аммо дар роҳи он садду мушкилоти зиёде мавҷуданд. Саволҳое ба миён меоянд:

- дар шароити хочагии тамоман ҳаробгаштаи ҳалқ маблагро барои саноатикунонӣ аз кучо пайдо кардан мумкин аст?

- дар шароити кишварро тарк кардани русзабонон мутахассисони таҷрибанокро аз кучо мейбем?

- қадом соҳаи саноатро инкишоф бояд дод, то табиати кӯҳии дар вартаи вайроншавӣ бударо осебе нарасад?

- роҳи беҳтарини инкишофи хочагии деҳот қадом аст?

- иқтисодиётро зина ба зина инкишоф дихем (аввал меҳнати дастӣ баъд автоматӣ) ё зинаҳои аввалро сарфи назар намуда, якбора ба ҷамъияти мутраккии саноатӣ (постиндустрий) гузарем?

- дар инкишофи саноат қадом роҳро пеш гирем  
- роҳи Ҷарб ё Шарқро?

Мо барои ҷавоб додан ба ин суолҳо ҳаддалимкон кӯшиш менамоем. Аввал дар бораи сарчашмаҳои воситаҳо барои саноатикунонӣ ҷанд сухан бояд гуфт. Ба назари мо, ҷавоби ин суолҳо чунин аст: ин сарчашмаҳо набояд онҳое бошанд, ки Сталин нишон дода буд (горати деҳот, меҳнати иҷборӣ дар лагерҳо, ҳамаҷониба паст гардиданӣ сатҳи зиндагии мардуми мамлакат).

Сарчашмаи нахуст - бучети чумхурӣ аз ҳисоби сарфай маблағ бо роҳи ихтисори бастҳои (штатҳои) маъмурӣ, даст қасидани роҳбарон аз имтиёзҳо (дар соли 1993 барои роҳбарон ва посбонии онҳо 15 фоизи бучети давлат сарф шуд)<sup>147</sup>.

Ба гайр аз ин, аз ҳисоби сарфай баъзе ҳароҷоти ҷории давлатӣ ва истифодан самараноки бучет барои маблағгузорӣ ба ҳочагии ҳалқ як миқдор пул ҷамъ кардан имкон дорад. Бучети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо, инчунин истифодан сарчашмаҳои доҳилӣ ҳамчун воситаҳои маблағгузорӣ (дар соҳтани муассисаҳои хурд) сабаби мураттабии вазъи иқтисодии чумхурӣ шуда метавонанд. Бо ин максад дар чумхурӣ системаи нави андоз ҷорӣ карда шуд ва дар натиҷа соли 1993 83 фоизи бучети солонаро даромади аз ҳисоби андозҳои гуногун бадастомада ташкил намуд<sup>148</sup>.

Сарчашмаи дуюм - даромад аз ҳисоби сайёҳӣ. Маршрутҳои шаҳсии ба инфраструктураи туризм ҳизматрасонанда ташкил намуда ё баъзе қисмҳои ин гуна ҷойхоро ба фирмҳои сайёҳии ҳориҷӣ иҷора дода, аз ин ҳисоб даромад гирифтани мумкин аст. Ба назари мо, бинобар бисёрии имкониятҳои ташкилоти сайёҳии байналмиллалӣ дар Тоҷикистон ин сарчашма воситаи даромади зиёд ҳоҳад шуд.

Аммо рӯшан аст, ки саёҳати оммавӣ дар Тоҷикистон бо се шарти муҳим имконпазир мегардад:

1) Аз байн рафтани ҳама гуна осори ҷангӣ гражданий ва баркарории сулҳу ваҳдати пойдор.

2) Тараққиётни ҳатти нақлиёт. Оид ба ин маъсала дар чумхурӣ корҳои назаррас шуда истодаанд.

<sup>147</sup> Ниг.: Республика Таджикистан, с. 21.

<sup>148</sup> Ниг.: Республика Таджикистан, с.21.

Дар ибтидои соли 1999 дар шакли аввал кушода шудани шохроҳи автомобилгарди Кӯлоб-Помир-Кулмава оғоз ёфтани кори тунели Анзоб, ки дар оянда қисми **PDF Compressor Free Version** муриро ба ҷануб тамоми фасли сол пайваст ҳоҳад намуд, дар ҳакикат ҷондагон таърихи ҳоҳанд буд. Ин ду шохроҳи бузург ба давлати Тоҷикистон, пеш аз ҳама, мустакилии роҳро мебидҳад, ки вобастагии Тоҷикистонро аз давлатҳои ҳамсоя озод намуда, алокази нақлиёти доимии бевоситаро байни вилоятҳо ва минтақаҳои чумхӯрӣ баркарор менамояд.

3) Сохтмони инфраструктураи иҷтимоӣ (отелҳо, ресторанҳо, майдонҷаҳои намоиши фароҳамшароит, мағозаи тӯхфаҳо, кемпингҳо ва гайра) дар сатҳи аврупоӣ, дараҷаи баланди маданий.

Сарчашмаи сеюм - ҷалб кардани маблаггузории хорчиён, сохтани муассисаҳо бо кувваи фирмажои хоричӣ ва омехтаи ҳам гарбу ҳам шарқ, ба онҳо ба иҷора додани қитъаҳои замини дорои қанданиҳои фоиданок. Вазъият чунин аст, ки (бекории аз ҳад зиёд ва сатҳи пасти зиндагӣ) бояд бо роҳи дар боло зикргардида равем. Яке аз шаклҳои ин сарчашма сохтани неругоҳҳои барқии обӣ бо ёрии мамолики ИДМ, Покистон, Эрон, Хитой ва фурӯши кувваи барқ ба қишварҳои ҳамсоя мебошад. Дар ин соҳа имкониятҳои Тоҷикистон хеле бузург аст.

Сарчашмаи чорум - фурӯши маҳсулоти мева, полезӣ ба мамлакатҳои ИДМ (дар дигар давлатҳо тоби рақобат надоранд).

Панчум - фурӯши молҳои камёб ва тилло, сангҳои қимматбаҳо, мармари хушсиғат ва дигар чизҳои қимматбаҳо, аз ин ҳисоб ҳаридани техникаю технологияи навтарин барои бунёди муассисаҳои ҳозиразамон.

Сарчашмаи шашум - ба таври васеъ баркарор кардан ва инкишоф додани хунарҳои анъанавии халкӣ (заргарӣ, шохибофӣ, колинбофӣ, коркарди сангҳои ҷуматбӯро ва гайра). Ин, аз як ҷиҳат сарчашмаи маблағ барои саноатикунонӣ, аз тарафи дигар, воситаи кам гаштани бекорӣ, аз ҷониби сеюм бошад, василаи баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум мебошад.

Боз як роҳи дигар соҳтани муассисаҳои саноатии кооперативӣ аст. Дар шароити имрӯза ба пешрафти соҳибкории ҳусусӣ низ имкон бояд дод. Нихоят, аз ташкили соҳаҳои ёрирасон дар колхозу совхозҳо низ ҳамчун як намуди заҳира истифода бурдан мумкин аст.

Хулоса, аз тамоми сарчашмаҳои маблағ барои саноатикунонӣ, маҳсусан: аз режими иқтисодӣ бояд самарабаҳш истифода бурд. Маълум аст, ки дар шароити Тоҷикистон ҳангоми саноатикунонӣ сухантанҳо дар бораи соҳтани чанд корхонаи бузург (чун ГЭС-и Рогун) меравад. Ҳамаи корхонаҳои бокимонда бояд аз ҷиҳати ҳачму иқтидор хурд бошанд ва дар он ҷое, ки қувваи корӣ аст, соҳта шаванд. Ҳачму иқтидори хурди ин гуна муассисаҳо имкон медиҳад, ки ҳам соҳтмони онҳо ба зудӣ анҷом ёбад ва ҳам барвакттар натиҷаи иқтисодӣ диданд.

Ҳамаи ин омиљҳо муташаккилии кори назоратиро аз ҷониби давлат талаб мекунанд. Ба низом даровардани иқтисодиёт аз ҷониби давлат нисбат ба дигар давлатҳои ИДМ ба Тоҷикистон заруртар аст. Вазъияти кунунии мо ҳамин ҷизро талаб мекунад.

Ояндаи дурахшони сарватро имрӯзу фардо мунтазир шудан лозим нест. Касе ки ба халқ дар муддати кӯтоҳ зиндагии фаровониро ваъда медиҳад,

дурӯғгӯ ва лаккӣ аст, ки бо ваъдаҳои ширин, аммо пуч соҳиби обрӯ ва хокимиият шудан меҳоҳад.

Дар пеш меҳнати вазнину тӯлоние ҳаст, ки ақалан<sup>Саъдатди мисони</sup> пешрафти иқтисодиёт ва та-лаботи аҳолӣ бароем. Ҳеч кас барои мо ва ба ҷойи мо ин корро намекунад. Албатта, баъзеҳо дасти ёрӣ дароз мекунанд, то ки гурезагон ва қӯдакон аз гурӯс-нагӣ намиранд, аммо Тоҷикистони шукуфону ободро ҳеч кас ба мо тайёр карда намедиҳад, хизмат кардан ва ба вучуд овардани саноати худӣ вазифаи худи тоҷикон аст ва касе ба ҷойи онҳо ин корро намекунад.

Роҳи дигари тараққиёти -ояндаи ҷумҳурӣ ин дар ҳочагии қишлоқ ба якказироатӣ пахта хотима додан ва гунучини мөшинии онро васеъ намудан аст. Имрӯз, вакте ки ҷумҳурӣ дар бозори ҷаҳонӣ бо нарҳи гарон бо асьор фурӯши пахтаро ба роҳ мемонад, ис-техсоли он манфиатовар мегардад.

Якум ин ки якказироатӣ ҳамеша корӣ оки-баташ номаълум аст, ҳусусан, вакте ки мо ба бозори ҷаҳонӣ ва қалавандагии он сарукор мегирем. Вакте ки ҳочагии қишлоқ ба якчанд соҳа асос мейбад, ҳав-фи касодшавии маҳсулот кам мегардад.

Дуюм, ҷумҳурӣ пурра метавонад ҳудро бо гӯшт, мева, буттамеваҳо (цитрус), сабзавот таъмин кунад вай инро набояд фаромӯш кард.

Натиҷабарории муҳими дигари таҳкики мо бо дарназардошти ояндаи Тоҷикистон - ин зарурати ташаккули тарбияи ӯҳдабарӣ, сергайратӣ ва қатъият дар ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон мебошад. Соҳти сotsиализм дар давраи шӯравӣ амалан ба он асос мегузошт, ки сергайратӣ, ӯҳдабарӣ, ҳудфаъолии шаҳрвандонро ҳомӯш мекард. Ҳамаро бо як қолаб меандоҳт, зери фармон иҷрои амалеро дар майнаашон

чой мекард. Акнун бошад, тамоми халкро аз нав бояд омӯзонид, онхоро тағирир бояд дод.

Аз бисёр чихатҳо самти ғоявии фахмиши миллиро дигар кардан лозим аст. Ҳалқ ба ҳамаи тағириоти зиндагие, ки худаш бунёдгари он аст, бояд мутобиқ шавад. Ба тарзи дигар, - ҳалқ ҷамъиятро тағирир ва инкишоф дода, ҳудро бояд дигаргун ва мутобиқ созад. Ин аст протесси диалектикийи инкишофи ҷамъияти инсонӣ.

Роҳҳои инкишофи иҷтимоиву иқтисодиро давлат бояд интиҳоб намояд. Пас аз интиҳоб он бояд барои амалий намудани роҳи интиҳобгардида шароит фароҳам оварад, ба усулҳои дигар, ки бо роҳи асосӣ монеъ мешаванд ва пажӯшавин онҳо мувофиқи матлаб нест, имконият надикад. Ҳамаи ин танҳо пас аз пурра ором ўщудани вазъияти сиёссию ҳарбии ҷамъият амалий ҳоҳад шуд. Фикр кардан нодуруст аст, ки пас аз оромии вазъият якбора замин ба биҳишт мубаддал мешавад ва осудагии комил ҳукмфармо меғардад.

Масъала пас аз ҷангӣ бешууронаи доҳилий бо он душвор мешавад, ки тоҷикистониёнро лозим меояд дар шароити носолими иҷтимоиву сиёсӣ ва иқтисодӣ зиндагӣ намоянд. Ҳоло дар саҳифаҳон рӯзномаҳо дар бораи модели назариявии ояндаи Тоҷикистон ақидаҳои гуногун иброз мешаванд. Мъълум аст, ки ҳар як ҳалқ дорон анъанаҳои таърихию миллий ва маҳсусияти соҳти иқтисодӣ мебошад, ки Тоҷикистон низ аз ин истисно нест. Мо бояд тарикати ҳуд, модели тоҷикистонии инкишофамонро дӯши бошем. Бигузор инкишофамон ба он дараҷае (маҳсусан дар ибтидо), ки дар мамолики пешрафтаи саноатӣ аст, босуръат набошад, аммо ба аксарияти

мардум фаҳмо, ба рӯхия ва тарзи зисташон мувофик бошад.

Азбаски дар Тоҷикистони камзамин сатҳи зиндагӣ нисбатан паст ва бекорию таваллуд хеле зиёд мебошаду боз ҷанд масъалаҳои ҳалталаб мавҷуданд, ба андешаи мо, роҳи омехтаи пешрафт, иктисолиёти шароити иҷтимоиро банаざргиранда, омехтагардонии некбинонаи самти дунявӣ ва маданияти дар пояи тараққиёти миллию гуманистӣ суратёфтари интихоб намудан мувофики мақсад мебуд. Ин, ба назари мо, ба Тоҷикистон имконият медиҳад ба он шоҳроҳи тараққиёт барояд, ки бо он ҳоло дигар давлатҳои мутараккӣ пеш мераванд. Барои ҳамин ҳам Тоҷикистон бояд на аз пай давлате равад, балки қолаби маҳсуси инқишифӣ ҳудро ҷӯяд. Дар мақолаи Диরӯз ва имрӯзи Тоҷикон Президенти ҷумҳурий Эмомали Рахмонов чунин қайд мекунад: Мо аз як шакли радикализм даст кашидем, vale ба шакли дигари радикализм роҳ намедиҳем. Бахусус ба режими сиёсиву динӣ. Давлати мо дунявист. Аз ин рӯ, на атеизм, на дин, на ягон шакли дигари рӯхоният наметавонад дар ҷамъияти мо ҳокимиятро танҳо ба хотири ҳокими истифода барад. Давлати дунявӣ нисбати онҳо бетараф аст, vale ҳеч гоҳ ба қӯшишҳои дар ҷамъияти мо пайдо соҳтани якрангии радикалий - динӣ ё идеологӣ бетараф наҳоҳад буд<sup>149</sup>. Барои ин дар зинаи имрӯза, ба назари мо, Тоҷикистон бояд соҳти истеҳсолотро аз бунёдаш дигар кунад, иктисолиёти якказироатии беҳад озод намояд, аз фурӯшандай ашёи хом ба хориҷа ба истеҳсолкунандай маҳсулоти тайёр табдил ёбад. Дар иктисолиёти ҷум-

<sup>149</sup> Ниг.: Эмомали Рахмонов. Тоҷикон дар оқниҳи тиъриҳи, Душанбе, Ирфон, 1997, саҳ. 24.

хурй ба ҳамаи шаклҳои истеҳсолот имконият додан лозим аст. Аз гайри давлатигардонӣ тарсидан лозим нест, он сектори давлатиро нобуд намесозад, танҳо аз сарбории муассисаҳо, ки фаъолиятиашон бояд дигар хел, яъне иқтисоди ҳусусӣ бошад, озод менамояд. Бо вучуди он ки корхонаҳои саноатӣ аз ҷониби ҳукумати марказӣ ва маҳаллӣ дастгирӣ мейбанд, ба онҳо дар шароити бозаргонӣ бо усулҳои наъ коркардан лозим меояд. Корхонаҳои иқтидорашон ҳурд ва мисна комилан кувват мегиранд. Онҳоро танҳо бо қонунгузории устувори ҳочагӣ, қондаҳои ғонизоми муносибатҳои бозори ҳозиразамон мусаллаҳ кардан лозим аст. Дар дигар масъалаҳо ба онҳо бояд озодӣ дод.

Яке аз самтҳои асосии инкишофи Тоҷикистон дар асри XXI бунёди корхонаҳои ҳурду миёнаи аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад. Чунки табиати кӯҳии Тоҷикистон бо дигар давлатҳои ҳамсоямон хеле зич алокаманд аст. Бунёди корхонаҳое, ки обу ҳаво ва табиатро ифлос мекунад, ҳам ба Тоҷикистон ва ҳам ба давлатҳои ҳамсоя зарар мерасонанд. Гайр аз ин аксарияти аҳолии ҷумҳурӣ, ки дар деҳоти кӯҳистон зиндагӣ менамоянӣ, бо кор таъмин мешаванд ва ашё барои коркард дар чунин корхонаҳо низ маҷчуд аст. Ҳамаи ин дар навбати ҳуд имконият фароҳам меорад, ки мардум бо меҳнати бүнёдкоронаю пурсамар машғул шуда, дараҷаи зиндагиашро бехтар намояд ва сатҳи фаъолияти сиёсӣ, ҳисси ҳудшиносию ватанпарварии ҳудро низ баланд бардорад.

Баробари афзудани маълумот ҷаҳонбинии умунию маданий кӯшиши одамон ба ҳудидоракунӣ, иштироки фаъолонаи онҳо дар иҷрои қарордодҳо ва имкониятҳои шаҳсии эҷодиашон васеъ мегардад.

Дигар рохи тарақкиёти Тоҷикистон, ба монанди мамлакатҳои тараққикардаи ҷаҳон, аз он иборат аст, ки муборизаҳои сиёсӣ дар шароити демократия бояд дар зинай баланди маданий сурат гиранд. Мо дар аморати Қўқанд ё Бухоро зиндагӣ намекунем, ки ракибони сиёсии худро сар бурен. Мо бояд аз куштору ҳунрезӣ катъян даст қашем. Чунончи, Фирдавсӣ мегӯяд:

Чун зи оштӣ шодӣ ояд ба чанг  
Хирадманд ҳаргиз накӯшад ба чанг

Бо куштору террору зуроғварӣ касе касеро ба ҳадафеву ғояе бовар қунонда наметавонад.

Осоишта зистан, оромона мубоҳиса карданро бо одамоне, ки назари сиёсии дигаргун доранд, омӯхтан лозим. Ин аст ҷизи аз ҳама мухим барои осоиштагии ҷамъият. Ва ҳамин осоиштагии ҷамъият, сулҳи иҷтимоӣ, мавҷудияти гуногунандешии оқилона на танҳо асоси ҳуднигаҳдории миллат ва гулгулшукуфии иқтисодиёт, балки заминай хуби кӯмаки башардӯстонаи давлатҳои ҳориҷӣ ба ҷумҳурӣ мебошад.

Демократия босаброни шунидан ва омӯхта таҷонистани афкори дигаронро лозим медонад. Ахлоқу одоби анъанавии шарқӣ, мисли сабр, дилкӯшӣ, меҳмоннавозӣ, эҳтиром нисбат ба ҳамсӯҳбат маҳз дар ҳамин маврид ба кор меояд. Санъати гарбиёнро дар ҳусуси созишкорӣ, ҳунари эътирофи ҳукуки ақалият дар мавриди мутобиқати он ба аксарият, назарияи ононро дар бораи озодии шахс, ки ҳоло ба талаботи ҳукукии башар мувоғик мебошад, бояд омӯзем. Одамон барои давлагӣ не, балки давлат барои одамон вучуд дорад, ҳамин аст фалсафаи мусир.

Ниҳоят роҳи дигари инкишофи Тоҷикистон ҷумҳуриро минбаъд ба тарзи оқилона идора кардан, иктиносидӣ ёт, сиёsat, ҳаёти маданию майшии онро саришта карда тавонистан аст.

Идораи ҷумҳуриро ҷунон бояд ташкил намуд, ки низоми инкишофи иктиносидӣ, тайёр кардани му-такассисон, баланд бардоштани фарҳанг, беҳтар на-мудани ҳаёти меҳнаткашон дар системаи ягона сурат бигирад. Ва танҳо дар ҳамин ҳолат мо метавонем на-тиҷаи дилҳоҳ бигирем. Ин факат дар мавриди ба вучуд овардани системаи банақшагирии иктиносидию иҷтимоӣ дар ҳамаи самтҳо - аз муассисаи ҷудогона то қуллӣ ҷумҳурӣ - бо дарназардошти ҷиҳатҳои ҳу-куки рушди ҳар яке аз ин самтҳо ва имкониятҳои мөддии онҳо имконпазир мегардад. Система бояд мутаносиб инкишоф биёбад.

Дар назди сайёра масъалаҳои умумиҷаҳоние ҷун ифлосшавии мухити табии, ҳавфи ҷангҳои во-кей, зиёдшавии аҳолӣ пайдо шуда истодаанд. Бисё-риҳо дар Farb даъво доранд, ки инсон бояд дар рӯи замин бояд ҷун дар хонаи шишабанд эҳтиёт ва боло-равии истеҳсолот низ кам карда шавад.

Дар Farb хуб андеша меронанд, одамони оқил дар он ҷо кам нестанд. Онҳо танҳо фаромӯш мекунанд, ки олам аз ҷиҳати дараҷаи инкишофи қишвару миллиатҳо гуногунранг аст. Ҳамаи давлатҳо масъа-лаҳои ҳалталаби ҳудро доранд.

Тоҷикистон ҳоло дар давраи гузариш ба муно-сибатҳои нави ҷамъиятий ба гурӯҳи давлатҳоे дохил мешвад, ки аҳолии ҳеле зиёду маводи ҳӯроконӣ кам дорад. Агар, ба гуфтаи назариётчиёни эҳтиёткори Farb гӯш дихем, ҷумҳурии мо бояд қашшоқу ақиб-монда бокӣ монад, вагарна низоми мухитии олам вайрон ҳоҳад шуд. Мегӯянд, ки сӯроҳҳои дар ка-

бати озонӣ пайдо мешаванд, дар замин яҳдонҳои бо фреон коркунанда ниҳоят бисёранд ва бастаҳои аз-розолӣ бехад зиёданд? Лекин оё дар Тоҷикистон чунин ҳатарҳо хастанд? Ҳар сол ба баҳри Миёназамин 12 млн. тонна партовҳои органикӣ, 1 млн. тонна азот, 360 ҳазор тонна фосфор, 21 ҳазор тонна рух, 2500 тонна моддаҳои радиоактивӣ мерезанд<sup>150</sup> ва ҳатари ба баҳри мурда табдил ёфтани он ба миён омадааст, ки Тоҷикистон дар ин ҷараён иштирок надорад.

Маълум аст, ки давлатҳои сармоядори мутарраккӣ 53 фоизи маҳсулоти саноатиро истеҳсол намуда, 83 фоизи ифлосии муҳити зисти умуничаҳониро ба вучуд меоранд<sup>151</sup>. Ба назари мо, Тоҷикистон аз нуқтаи назари башардӯстӣ ҳақроҳад буд, агар дар пешрафти истеҳсолот ҷаҳиш карда, ба қатори мамонлики мутараққӣ бароҷд.

Албатта, шарти асосии пешрафти бомуврафақияти қишвар дар пойдории сулҳ ҷи дар дохил ва ҷи дар хориҷи он аст. Тоҷикистон ба ягон давлат даъвой ҳудудӣ надорад, сиёсати сулҳдӯстонаи беруниро ҳамеша тарафдор буд ва мебошад.

МО муҳтасар бошад ҳам, вазъияти воқеии Тоҷикистон, роҳҳои имконпазирии пешрафти иҷтимоиву иқтисодии қишвар, усулҳои идоракунии онро дида баромадем ва метавонем бигӯем, ки роҳи муайяннамудаи Тоҷикистон аз бисёр омилҳо, ҳатто омилҳои тасодуфӣ низ вобаста мебошад. Ҷасалан, аз ғайрату қобилияти ташкилотчиҳии сарварони ин ё он ҳизбу ҳаракат, аз дараҷаи мутаносибати Тоҷикистон бо дигар давлатҳо ва амсоли инҳо.

<sup>150</sup> Ниг.: Новое время - 1979, № 20, с. 4.

<sup>151</sup> Ниг.: Правда, 1979, 7 май.

Умуман дар асоси фикру мулохизаҳои мазкур тутфанием, ки роҳи аз ҳама хушбахтиоварӣ Тоҷикистон роҳи бунёди ҷамъияти демократию дуняй мебошад.

PDF Compressor Free Version

Тоҷикон яке аз ҳалқои қадимтарини ҷаҳон буда дар ҷорроҳаи тамаддуни Шарқ, дар охири палеолити боло 15-12 ҳазор сол пеш дар қаламрави ҳозираи Тоҷикистон сукунат доштанд.

Дар тӯли асрҳои зиёд ин мардум, ки аёсан бо ҳунармандӣ, қишоварзӣ ва тиҷорат шугл меварзианд, борҳо ба зери асорату фишори лашқари Искандари Макдунӣ, кӯчманичиёни саҳронишин, арабҳову муғулӯо афтидаанд.

Ниҳоят, соли 892 дар натиҷаи таъсиси давлати аввалини мутамарказӣ тоҷикон мардуми ин сарзамин мустақилияти ҳақиқии ҳудро ба даст овард ва аз асорати Хилофати араб раҳӣ ёфт, ки дар ин ҷараён саҳми Исмоили Сомонӣ хеле бузург аст. Муаллифи ин сатрҳо ҳидмати ҳоккоронаи ҳудро ба ҷашни 1100-солагии таъсиси давлати тоҷикон ва 90-солагии олими забардаст Бобоҷон Faфуров мебахшад, ки роҳи паймудаи ин ҳалқи қадимро аз давраи пайдоӣ то замони шӯравӣ ба риштаи таҳқиқ қашидааст.

Паҳлӯҳо, самтҳо ва соҳтори давлату давлатдории тоҷикон дар ҷор ҷаҳон - давраи Сомониён, Шӯравӣ, ҳозира ва оянда то андозае равшан карда шуда бошанд, мо ҳудро ҳушбахт ҳис мекардем. Фикру мулоҳизаҳои мо агар заррае ба раванди инкишофу пойдории сулҳу вахдат ва муносибатҳои нави иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, маънавӣ ва гуманистӣ дар асри XXI мусоидат намоянд, ҳудро дар иҷрои ин вазифаи мукаддаси имониву инсонӣ андаке ҳам бошад, саҳмгузор мепиндоштем.

# АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

- Аитов Н.А. Отношения расслоению. Свердловск, изд-во уральского университета, 1987, -162 с.
- Аитов Н.А. Социальное развитие регионов, М., Мысл, 1985, -230 с.
- Аитов Н.А. Управление развитием социальной структуры советского общества. М., Наука, 1988, - 169 с.
- Арутюнян Ю.В Национальные особенности социального развития. Социологические исследования. 1985, № 3, - с. 18-24
- Архипов В.А Молодежь- источник трудовых ресурсов. М., Экономика. 1986, - 127с.
- Батышев С.Я. Подготовка рабочих в средних профессионально-технических училищах. М., 1988, - 173 с.
- Бовкун В.В Образ жизни советской молодежи. Тенденции, проблемы, перспективы. М., Высшая школа, 1988,- 144с.
- Багоутдинов А. Демографическая политика в региональном разрезе. М.,Наука, 1988. - 164 с.
- Богатуров А., Кременюк В. Очерки по истории таджикской философии. Сталинабад, 1961.
- Богатуров А., Кременюк В. Современные отношения и перспективы взаимодействия между Россией и Соединенными Штатами Америки. Независимая газета. - 1996, 28 июня.
- Гаджиев К.С. Введение в geopolитику. М., Логос, 1998, - 414 с.

- Гафуров Б.Г. История таджикского народа в кратком изложении.  
М., Госполитиздат, 1955, 544 с.
- Гафуров Б.Г. Узловые проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. М., Наука, 1976
- Гафуров Б.Ф. Тоҷикон таърихи қадимтарин, қадима ва асрҳои миёна. Душанбе, Ирфон, 1983, ч1, 700 с.
- Гафуров Б.Ф. Тоҷикон таърихи қадимтарин, қадима ва асрҳои миёна. Душанбе, Ирфон, 1985, чII, 413 с.
- Збигнев Бжезинский Великая шахматная доска. М., Международное отношение, 1998, - 254 с.
- Данилов А. Переходное общество. Проблемы системной трансформации. Минск, "Харвест", 1998, - 430 с.
- История рабочего класса Таджикистана (1917-1970). том I. Под ред. К.П. Марсакова, Душанбе, Дониш, 1972, - 369 с.
- История рабочего класса Таджикистана (1917-1970). том II под ред. К.П. Марсакова, Душанбе, Дониш, 1973, - 308 с.
- Кесаев А.Г. Трудовой потенциал и занятость в условиях интенсификации. М., Наука. 1990. - 158 с.
- Костяков В. Занятость: дефицит или избыток?  
Коммунист. 1987. № 2 с. 78-89
- Кузьмин С.А. Эффективная занятость населения.  
М., Экономика, 1990, 145 с.
- Куледов А. Духовное обновление общества. М., Мысл, 1990. - 334 с.

Конститусияи (Саркунуни) Чумхурии Тоҷикистон  
Душаъбе, 1999, 92 с.

- Латифи О. **PDF Compressor Free Version** Дети и хлопок (реформа школы - дело всеобщее). Правда. 1984, 12 мая.
- Латифи О., Усанов В. Рабочие положение. Правда. 1984, 18 июня.
- Ленин В.И. Развитие капитализма в России. полн.собр. соч. т.3, с. 1-609.
- Ленин В.И. О наших школах. полн. собр. соч. т. 24. с. 239-240.
- Ленин В.И К вопросу о диалектике. полн.собр. соч. т. 29. с. 316-332.
- Ленин В.И О задачах женского рабочего движения в Советской республике. полн. собр. соч. т. 39. с. 198-205.
- Личностный потенциал работника: проблемы формирования и развития. М., Наука, 1987, 227 с.
- Маркс К. Капитал. Маркс К., Энгельс Ф. соч. 2-е изд.т. 23 с. 5-907.
- Маркс К. Экономическая рукопись 1861-1863 годов. Маркс К., Энгельс Ф. соч. т. 47. с. 3-612.
- Маркс К., Энгельс Ф. Асарҳои мунтажаб. ч.2, Душанбе, Ирфон, 1965, с. 354-355
- Масов Р.М. История топорного разделения. Душанбе, Ирфон, 1991
- Мухторов А.М. Амирон ва вазирони Сомонӣ. Душанбе, Оли Сомон, 1997, 76 с.
- Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Маркс К., Энгельс Ф. соч. 2-е изд.т.21. с. 23-178.

- Народное хозяйство СССР 1922-1972. Юбилейный  
стат. ежегодник. М., Статистика, 1972-848 с.
- Народное хозяйство Таджикской ССР в 1990 году.  
стат. ежегодник. Душанбе, 1991. - 243 с.
- Народное хозяйство Республики Таджикистан в 1993  
году. Душанбе, 1994, с. 112.
- Народное хозяйство СССР в 1985 году. М., 1986 с.  
357.
- Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., 1987, с. 132.
- Народное образование и культура Республики Тад-  
жикистан. Душанбе 1991, - с. 123.
- Народное хозяйство СССР в 1990 году. стат. ежегод-  
ник. М., Финансы и статистика, 1991, - 750 с.
- Негматов Н.Н. Давлати Сомониён (Тоҷикон дар  
асрҳои IX-X). Душанбе, Ирфон,  
1998, 304 с.
- Общее соглашение об устновление мира и нацио-  
нального согласия в Таджикистане. Душанбе, 1997,  
52 с.
- Основные социально-экономические показатели Рес-  
публики Таджикистана за 1992-1997 гг. Душанбе, 1998,  
с. 95.
- Очерки истории народного хозяйства Таджи-  
кской ССР (1917-1965), Душанбе, Дониш, 1967, -495 с.
- Плешков Б., Новиков С. Возможности фермерского хозяйст-  
ва. Вестник статистики. 1992, № 5, -  
с. 43-49.
- Пыщение тудовой активности масс. М., Экономика,  
1987, с. 231.
- Правдин Д.И. Поблемы управления эконо-  
мическими и социальными процес-  
сами при социализме. М., 1979, с.  
189.

Проблемы развития народнохозяйственного комплекса Таджикской ССР. Душанбе, Дониш, 1977, - 234 с.

PDF Compressor Free Version  
Рабочий класс и современность. под. ред. Т.Т. Тимофеева. М., 1987, - 775 с.

Рахмонов Э.Ш. Точкистон: чаҳор соли истиклолият ва худшиносӣ. Душанбе, Ирфон, 1995, 205 с.

Рахмонов Э.Ш. Точкистон дар роҳи демократия ва ҷомеаи мутамаддин. Душанбе, Ирфон, 1996, 310 с.

Рахмонов Э.Ш. Бунёдкорони ояндаи Точкистони соҳибистиклол. Душанбе, Ирфон, 1997, 43 с.

Рахмонов Э.Ш. Точкион дар оинаи таъриҳ. Душанбе, Ирфон, 1997, 133 с.

Рахмонов Э.Ш. Ҷавонон - ояндаи миллат. Душанбе, Ирфон, 1998, 92 с.

Рахмонов Э.Ш. Таджикистан на пороге будущего. М., 1997, 31 с.

Региональные проблемы развития городских и сельских поселений СССР. М., Наука, 1988, - 153 с.

Региональная интеграция в Центральной Азии. Берлин. 1995, 382 с.

Республика Таджикистан. Отчет по человеческому развитию. Душанбе, 1995, - 57 с.

Руткевич М.Н. Социальная дифференциация и интеграция в условиях перестройки. Социологические исследования. 1988, №6, - с. 22-31

Советский Таджикистан за 60 лет. Юбилейный стат. ежегодник. Душанбе, Ирфон, 1984, 346 с.

Сомониён дар оинаи таъриҳ. Хучанд, 1998, с.236-237.

Социальное развитие и уровень жизни населения в Республике Таджикистан. стат. Сборник. Душанбе, 1991, - 184 с.

Социальный расцвет Таджикистана. (отв. ред. Р.К. Рахимов). Душанбе, Дониш, 1984. - 304с.

Социальное развитие СССР. стат. сборник. М., Финансы и статистика. 1990, - 398 с.

Социально-экономическое положение Республики Таджикистан за 1998 г. Душанбе 1999, 87 с.

Социальная структура и экономика. М., 1990, 636 с.

Тагаев Д.С. Рабочий класс Таджикистана.

Душанбе, Ирфон, 1992, 160 с.

Таджикистан, прошлое, настоящее, будущее. Душанбе, 1994, 190с

Пути развития Таджикистана.

Душанбе, Ирфон, 1994, 176 с.

Политология в терминах, понятиях и схемах. Душанбе, 1993, - 132с.

Тагаев Д.С. Рынок и социальное развитие Таджикистана. Душанбе, 1997, 190 с.

Тагаев Д.С. Что такое рынок? Кишоварз, 1998, № 2, с. 60-72.

Таджикистан Отчет по человеческому развитию 1998. ПРООН в Таджикистане, Душанбе, 1999, 142 с.

Труд в СССР. Ст.сборник. М., Финансы и статистика, 1988, 302 с.

Труд в Таджикистане. Душанбе, 1991, - 150 с.

Трудовые ресурсы и образование. Круглый стол. Экономические науки, 1985, № 6, с. 33-59.

Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в народном хозяйстве Таджикской ССР. Душанбе, 1990, - 119с.

PDF Compressor Free Version

Численность семен и группировка их по размеру по союзным республикам. Вестник статистики, 1990, №6, с. 78-79.

Шарипов И.

Предпосылка преобразования общественных отношений в Таджикистане на пути некапиталистического развития. Часть 1. Душанбе, Дониш, 1973, - 168 с.

КГБ - ЦРУ секретные пружины перестройки. М., 1997, 286 с.

Широнин В.

## МАЧАЛЛАХО

1. Вопросы философии, 1988, № 9, с. 45.
2. Вестник статистики, 1986; 1990, № 6, с. 74; 1991, №3, с. 74-79, № 7, с. 68.
3. Социологические исследования, 1989, № 1, с. 9; 1990, № 3, с.5; 1990, № 10, с.69.
4. Коммунист, 1987, № 2, с. 78-89.
5. Международная жизнь, 1992, № 5, с. 48-59.
6. Социально-гуманитарные знания. 1999, №3, с. 157-169, 206-217.

# МУНДАРИЧА

Дар бോри муаллиф .....	3
Аз муаллиф .....	9

## ФАСЛИ АВВАЛ (давраи Сомониён)

1. Таъсиси давлати тоҷикон.....	14
2. Сохтори идораи давлати Сомониён .....	27
3. Вазъи иқтисодӣ, шаҳрдорӣ ва илму фарҳанг дар давлати Бомониён .....	31
4. Сабабҳои таназзули давлати Сомониён.....	40

## ФАСЛИ ДҮЮМ (давраи Шӯравӣ)

5. Ташаккули давлати тоҷикон дар замони Шӯравӣ.....	44
6. Мавқеи Тоҷикистон дар давраи Шӯравӣ.....	51
7. Хусусиятҳои мушаҳҳаси рушди Тоҷикистон дар давраи Шӯравӣ.....	59

## ФАСЛИ СЕЮМ (давраи ҳозира)

8. Сабабҳои пош хўрдани Давлати Шӯравӣ ва таъсиси давлати мустақили тоҷикон.....	72
9. Сохтори сиёси давлати тоҷикон.....	88.
10. Давлат дар давраи гузариши.....	99
11. Муборизаи сиёсӣ дар давраи гузариши.....	109
12. Мусолиҳаи миллӣ омиши асосии пойдории давлати тоҷикон.....	117
13. Раванди демократиқунонии ҳокимият.....	128
14. Давлат ва ҳукуқ.....	138
15. Дин ва сиёсат.....	145
16. Тоҷикистон ба сӯи давлати ҳукуқбунёд, демократӣ ва дунявӣ.....	169.
17. Самтҳои сиёсати давлат.....	179
I. Сиёсати иқтисодӣ.....	179
II. Сиёсати ағорӣ.....	199

<i>III. Сиёсати иштимой</i> .....	215
<i>IV. Сиёсати жиллӣ</i> .....	230
<i>V. Сиёсати демографӣ</i> .....	252
<i>VI. Сиёсати кадрҳо</i> .....	273

PDF Compressor Free Version

**ФАСЛИ ЧОРУМ (оғизда)**

<i>18. Давлат ва масъалаҳои геополитики</i> .....	296
<i>19. Тоҷикистон дар асри XXI</i> .....	343
<i>ХУЛОСА</i> .....	363
<i>ЛДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА</i> .....	364

**ТАГОЕВ ҶАМОЛИДДИН**

**ДАВЛАТИ ТОҶИКОН**

Муҳаррири ороиш А. Исоеев  
Муҳаррири техникӣ Я. Бекназарова

**БИ №2877**

Ба матбас 20.10.99 сунурда шуд ба чопаш 17.01.200 имаю шуд ҳуруфи адабӣ  
Чолик оғотгӣ. Амдоҳии 84x108 1/2. Котози матбовӣ. Чӯзӯи чорки шартӣ 28.  
Чӯзӯи рағтии шартӣ 28.5. Чӯзӯи нашрию ҳисобӣ 12,78. Адади нашр 1000  
Супоришӣ №1788.

Нашриёти Ирфони Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734015,  
ш. Душанбе, кӯчан Н. Каррабоев, 17.  
Матбалии давлатии Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734025,  
ш. Душанбе, кибобони Рудаёнӣ, 37.